

ИДОРАКУНИЙ ДАВЛАТӢ

**НАШРИЯИ ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИЙ ДАВЛАТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**ИЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ**

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

2017 (4)

МАЧАЛЛА АЗ СОЛИ 2005 НАШР МЕШАВАД.

**МАЧАЛЛА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 03.07.17
ТАХТИ РАҚАМИ 012/МЧ-97 САБТИ НОМ ШУДААСТ. МАЧАЛЛА ДАР ЯҚ СОЛ
4 МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД. МАВОДИ ИРСОЛШУДА БОЗГАРДОНИДА
НАМЕШАВАД.**

Сармухаррир:

Абдулхоликзода Л.А. – ректори Донишкадаидоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

Муовини сармухаррир:

Чамиедов Ҷ.Н. – муовини ректори Донишкада оид ба илм, инноватсия ва муносабатҳои байналмилалӣ, номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент

Ҳайати таҳририя:

Файзализода Ҷ.Х. – муовини ректори Донишкада оид ба таълим, доктори илмҳои педагогӣ

Мухторов З. – директори Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор

Қудратов Р. – вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Хидирзода М.У. – сарҳодими илмии шуъбаи сиёsatшиносии Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа, профессор

Ализода Б.П. – сарҳодими илмии Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Шарипов Ш. – мудири кафедраи забонҳои Донишкада, номзади илмҳои филологӣ

Шарифов Ҷ. – котиби масъул, сармухтараҳиси бахши табъу нашри Донишкада

Шукурова Т.Ф. – номзади илмҳои филологӣ

Ҳайати мушовара:

Раҳмон Озода Эмомалий –роҳбари Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раҳмон Асадулло – ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо

Раҳмонзода А.А. – ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Давлатов Ҷ.М. – директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раҳимӣ Ф.Қ. –президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон



САТҲУ СИФАТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ БА ДОНИШУ
ТАЧРИБА, МАҲОРАТУ МАЛАКА, МАСЪУЛИЯТШИНОСИВУ
ТАШАББУСКОРӢ ВА СИФАТҲОИ КАСБИВУ КОРДОНИИ
ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ ВОБАСТА АСТ.

ЭМОМАЛИ РАҲМОН

МУНДАРИЧА

Президент

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтараам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22.12.2017	7
--	---

Сиёсат

<i>Кенҷаев А.Х.</i> Пешвое, ки бо ў метавон ифтихор кард.....	31
---	----

Идоракунни давлатӣ

<i>Файзализода Ҕ. X.</i> Қабули қарор ҳамчун ҷузъи муҳимтарини фаъолияти идоракунӣ.....	37
---	----

<i>Носиров М.С., Нематуллоев М.М.</i> Мактаби идоракунии Пешвои миллат.....	47
---	----

<i>Нодирова Р.М.</i> Нақши Пешвои миллат дар ташаккули идоракунни давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар даврони истиқлолияти давлатӣ	54
---	----

Иқтисодиёт ва ҷомеа

<i>Муҳторов З. М.</i> Таҳия, татбиқ ва идоракунии лоиҳаҳо дар ҳалли масоили иҷтимоӣ	60
---	----

Робитаҳои байналмилалӣ

<i>Бобозода Ф.</i> Марҳилаи навин дар рушди ҳамкориҳо миёни Тоҷикистон ва Ўзбекистон.....	71
---	----

<i>Шукурзода А., Воҳидов Н.Ҳ.</i> Масъалаҳои сиёсӣ ва амниятӣ дар равобити ИМА ва Хитой	77
---	----

Одоби муюшират

<i>Қобилов М.З.</i> Баъзе ҷанбаҳои рафтори одамон дар робитаҳои байнифарҳангӣ	84
---	----

Масъалаҳои об ва энергетика

<i>Толивов И.</i> Нақши Пешвои миллат дар танзими сиёсати обио энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон	91
--	----

Шұхрат Саидзода. Ташаббусҳои байналмилалӣ дар соҳаи об - марҳилаи тоза дар рушди дипломатияи тоҷик..... 98

Таърихи идоракунии давлатӣ

Абилова Г.С., Мирзораҳимов М.М. Ақидаҳо оид ба давлат ва давлатдорӣ дар рисолаи «Муқаддима»-и Ибни Халдун..... 105

Қодиров Д.С. Идоракунии давлатӣ ва низоми ҳуқуқии Афғонистон дар миёнаҳои қарни XVIII ва охири қарни XX 115

Бачамардов А.Н. Аҳамияти омӯзиши хизмати давлатии Федератсияи Россия: таърихи ташаккул ва низоми муосир..... 123

Каримов К.О. Политическая модернизация Японии во второй половине XIX – начале XX века 134

Таҳсилот ва тарбия

Сафаров Д.Дж. Личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы в модернизированном образовании..... 138

Мавлоназаров С.С. Ақ идаҳои педагогии мутафаккирони тоҷику форс оид ба тарбияи наврасону ҷавонон..... 145

Таърихи тандурустӣ

Махмадов И. Тибби мардумӣ дар минтақаи Кӯлоб (аз замонҳои қадим то инқилоби Октябр) 151



**ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ
МИЛЛАТ МУХТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, 22.12.2017**

**Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон!
Ҳамваташони азиз!**

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо вучуди тағйирёбии вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва амниятии ҷаҳон, дар роҳи пешрафти бемайлони иқтисодӣ, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад.

Аммо вақтҳои охир дар ҷаҳон раванди бартаричӯй, мусаллаҳшавии бошиитоб, пайдоиши нишонаҳои марҳалаи нави “ҷангӣ сард” боиси нигаронӣ гардидааст.

Соли ҷорӣ дар гӯшаҳои гуногуни олам нооромиву низоъҳо идома ёфта, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун айёми душвору пуртазод эътироф гардид. Дар ин давра зиёда аз сад давлати дунё мавриди ҳамлаҳои ғайриинсонии террористон ва ифратгароён қарор гирифт.

Воқеяят чунин аст, ки ҷуғрофияи нооромиҳо торафт доман паҳн намуда, таҳдиду хатарҳои глобалий имрӯз ба асосҳои бунёдии тартибу низоми ҷаҳонӣ ва усуљои муносиботи байналмилалӣ таъсиргузор мебошанд. Идомаи минбаъдаи ин ҳолат метавонад боиси амиқ гардидани таҳдиду хатарҳои

Президент

сиёсиву иқтисодӣ, амниятӣ ва башариву фарҳангӣ дар минтақаҳои гуногуни олам гардад.

Дар марҳалаи кунунӣ кишвари мо бо мақсади вокуниши саривактӣ ба таҳдиҷу хатарҳои ҷаҳонӣ дар раванди ташаккули иқтидори муносаби дохиљӣ ва ҳориҷӣ тадбирҳои муассир меандешад.

Дар ин раванд, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамгирои бештар бо ҷомеаи ҷаҳон ва минтақа, сохторҳои байналмилаӣ ва минтақавӣ, инчунин, ба роҳ мондани ҳамкориҳои фарогир мухим мебошад.

Мо ҷонидори низоми ҷаҳонии одилона, бидуни ҷангу низоъ, густариши ҳамкориву шарикӣ баробар ва судманди ҳамаи кишварҳои олам, таъмини амнияти ҷаҳониву минтақавӣ бо роҳи созишу муколамаи созанда бар асоси Ойинномаи Созмони Милали Муттаҳид мебошем. Бо дарназардошти воқеяти кунунӣ ва бо мақсади таъмини амнияти устувор ҷиҳати пешгирӣ аз хатарҳои афзояндаи терроризму ифратгарӣ ва дигар таҳдидҳои замони мусосир мо омодаем ҳамкориҳои густурдаро бо созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ва кишварҳои шарик тақвият бахшем.

Бо ин мақсад дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар шарикони рушд мөҳи майи соли 2018 дар Душанбе баргузории Конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар мавзӯи муборизаи муштарак бо терроризму ифратгарӣ ва тундгароии хушунатомез ба нақша гирифта шудааст. Таҳлили вазъи имрӯзai ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тамоюлҳои муносибатҳои байналмилаӣ дурустии роҳи интихобкардаи моро бар асоси татбики манфиатҳои миллии кишвар собит месозад.

Сиёсати «дарҳои күшода» чун меҳвари аслии муносибатҳои мо бо ҷаҳони мусосир воқеӣ, дуруст ва судовар будани худро нишон дод. Ин сиёсат доираи шарикони Тоҷикистонро афзоиш бахшида, барои таъмин намудани иштироки густурдаи кишварамон дар фаъолияти созмонҳои байналмилаӣ ва минтақавӣ заминаи мусоид фароҳам овард.

Мо ин сиёсатро идома медиҳем ва дар ҷодаи таҳқими ҳамкориҳо бо ҳамаи кишварҳои ҷаҳон минбаъд низ ҷораҳои зарурӣ меандешем. Дар ин раванд, ҳимояи манфиатҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва амниятии Тоҷикистон, ҷалби сармояи ҳориҷӣ ҷиҳати татбики лоиҳаҳои бузурги инфрасоҳторӣ, эҷоди шароити мусоиди берунӣ барои рушди устувори кишвар ва таъмини бехатарии он мухим арзёбӣ мегардад.

Барои расидан ба ин ҳадафҳо ва ҳалли масоили вобаста ба об кишвари мо дар арсаи байналмилаӣ ва минтақавӣ ҷандин ташабbusҳои созандаро пешниҳод кард. Дар натиҷа, тибқи арзёбииҳои байналмилаӣ, Тоҷикистон тайи ду даҳсолаи гузашта ташабbusкори ҷаҳонии ҳалли масоили глобалӣ дар соҳаи об эътироф гардид.

Мо татбики пайғironai дипломатияи ҳамкорӣ дар соҳаи обро василаи воқеии ҳалли мушкилот дар ин самт медонем ва дар даҳсолаи оянда низ иҷрои ин нақши пешбарро идома ҳоҳем дод.

Президент

Соли 2018 дар айёми таҷилии ҷаҳони Наврӯзи байналмилалӣ ва Рӯзи ҷаҳонии об - 22 март раванди татбиқи ташаббуси нави глобалии мо - Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» расман оғоз мегардад. Вобаста ба ин, дар мамолики гуногуни ҷаҳон, аз ҷумла кишвари мо ҷорабиниҳои муҳим баргузор мешаванд.

Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони истиқлолияти ҳудои ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи Марказӣ дониста, ҷонидори таҳқими муносибатҳои байнҳамдигарии мардумони минтақа бар пояи дӯстӣ ва ҳуслин эътиимод мебошад. Умумияти ҳадафу вазифаҳое, ки дар назди давлатҳои мо қарор доранд, зарурати дар минтақа муҳайё намудани фазои мусоиди рафтумади озоди одамон, интиқоли бемамонииати молу сармоя ва захираҳои меҳнатиро тақозо менамояд.

Бо такя ба ин усул мо метавонем ҳамкориҳоямронро дар соҳаи амният низ густариш бахшида, якъо бар зидди таҳдиҳу ҳатарҳои глобалии мусоир дар минтақа муқовимат ва истодағарӣ намоем. Итминон дорем, ки ҳамгирии созандай минтақавӣ ба манфиати ҳамаи давлату ҳалқҳои Осиёи Марказӣ мебошад.

Дар сиёсати хориҷии Ҷумхурии Тоҷикистон таҳқим ва густариши муносибатҳо бо кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустанқил мавқеи стратегӣ ва моҳияти хос дорад. Тоҷикистон раёсати Иттиҳоди Давлатҳои Мустанқилро дар соли 2018 ба дӯш гирифтааст.

Мулоқоти сарони давлатҳо ва ҳукumatҳои кишварҳои аъзо соли оянда дар Тоҷикистон аз муҳимтарин ҷорабиниҳои раёсати мо арзёбӣ мегардад. Дар мамлакати мо, ҳамчунин, Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028” ва ҷаласаи сарони ҳукumatҳои кишварҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанҳай баргузор мегарданд, ки мақоми муҳим ҳоҳанд дошт.

Муносибатҳои Тоҷикистон бо давлатҳои калидӣ ва дигар кишварҳои Осиё ҳусусияти шарикӣ пайдо карда истодаанд, ки далели равшани ҳадафҳои созандай мо мебошанд.

Мо минбаъд низ ҳамкориҳоро дар ҷунун руҳияи созанд ба ҳамаи кишварҳои Осиё идома ҳоҳем дод. Мо ҷунун мешуморем, ки кумак ба эҳёи иқтисодӣ ва рушди иҷтимоии Афғонистон беҳтарин роҳи истиқрори сулҳу субот дар ин кишвар ва таъмини амният дар минтақа мебошад. Аз ин рӯ, аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал меорем, ки ҷиҳати дастгирии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва беҳтар намудани вазъи амниятии ин кишвар кумакҳои амалии худро афзоиш диханд. Тоҷикистон кӯшиш менамояд, ки ҳамкории беғаразонаро бо Ҳукумати кишвари ҳамсоя дар ҳамаи ин соҳаҳо тақвият бахшад.

Ҳамкорӣ бо кишварҳои Аврупо ва Амрико дар сиёсати хориҷии Ҷумхурии Тоҷикистон мақоми хосса дорад.

Мо ҷонидори рушди минбаъдаи равобити Тоҷикистон бо ин гурӯҳи кишварҳо, ки шарикони муҳимми байналмилалии мо маҳсуб мешаванд, дар

асоси усулҳои ҳусни тафоҳум, эҳтироми яқдигар ва барои ҷонибҳо судманд мебошем.

Дар баробари ин, кишвари мо бо мақсади фаъол гардидан муносибат ва ҳамкориҳо бо кишварҳои ҷануби Африқо ва Амрикои Лотинӣ тадбирҳо меандешад.

Таҳаввулоти босуръати геоиқтисодии замони мусоир боиси афзоиши аҳаммияти дипломатияи иқтисодӣ гардидаанд. Аз ин рӯ, истифодаи муассир ва самараноки василаҳои дипломатияи иқтисодӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои милливу давлатӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳориҷии Тоҷикистон махсуб меёбад.

Густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо шарикони минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, соҳторҳои байналмилалий ва минтақавии молиявию қарзӣ бояд дар маркази таваҷҷӯҳи Ҳукумати кишвар ва ниҳодҳои даҳлдори он бошад.

Ҳукумати мамлакат бояд дар татбиқи уҳдадориҳои Тоҷикистон дар ҷаҳорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ва ҷалби беҳтарӣ ин созмонҳо ба иҷрои барномаҳо ва лоиҳаҳои муҳимми кишвар, аз ҷумла Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҷораҳои зарурро роҳандозӣ намояд.

Зарур аст, ки дар самти пешбуруди ҳамкориҳои минбаъда бо мамлакатҳои ҳориҷӣ вазорату идораҳо фаъолияти худро ҷиҳати ҳифзи манофеи миллии кишвар, ҷалби сармояи ҳориҷӣ, аз ҷумла сармояи мустақим ва технологияҳои наъ ҳарчи пурсамар роҳандозӣ намоянд.

Дар марҳалаи кунунӣ бояд ба фаъолияти давлати мо дар самти густариши ҳамкориҳои башариву фарҳангӣ бо мамлакатҳои дунё боз ҳам вусъат баҳшида шавад.

Миллати тоҷик соҳиби ойину суннатҳои бостонӣ ва фарҳангӣ қадима буда, дар тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми сазовор гузаштааст. Суннату ойинҳои нек ва ҷашнҳои миллии мо, мисли Наврӯз, Мехргон ва Сада дар тӯли таъриҳи барои тарғиби аҳлоқу маънавиёти созандҳо хизмат кардаанд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки дастовардҳои маънавию моддии мардуми шарифи мо ба феҳристи умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гарданд ва нақши тамаддунсози миллати тоҷикро минбаъд низ боло баранд.

Ба ин хотир, Вазорати корҳои ҳориҷӣ вазифадор аст, ки ҷиҳати пешбуруди самарабаҳши ҳадафу вазифаҳои сиёсати ҳориҷӣ ва густариши робитаҳои бисёрсамта бо кишварҳо ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ҳарчи бештар талош намояд.

Ҳамватаённи азиз!

Ҳозирини мухтарам!

Ҳукумати мамлакат ҳамаи захираву имкониятҳоро барои таҷдиӯ бунёди инфрасоҳтори иқтисодиву иҷтимоӣ, ворид намудани технологияҳои ҳозиразамон, ҳалли масъалаҳои вобаста ба соҳаҳои обу энергетика, махсусан, истифодаи манбаъҳои энергияи барқароршаванд ва татбиқи “иқтисодиёти

сабз”, фароҳам овардани фазои мусоид барои сармоягузориву соҳибкорӣ, рушди бахши хусусӣ ва таъмини волоияти қонун сафарбар кардааст.

Мо бояд минбаъд низ доир ба ҳифзи манфиатҳои иқтисодии кишвар, истифодаи самаранокӯ օқилонаи имконияту захираҳои мавҷуда ва дарёғти сарчашмаҳои нави рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани қобилияти рақобати истеҳсолоти ватанӣ ва татбиқи технологияҳои инноватсионӣ кӯшиш намоем. Бо ин мақсад дар кишвар заминаҳои мусоид муҳайё гардида, стратегияву барномаҳои давлатӣ амалӣ шуда истодаанд.

Тайи ду соли охир татбиқи “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” амалӣ гардида, тадбирҳои афзалиятноки давраи аввали он ба “Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” ворид шудаанд ва нишондиҳандаҳои мачмӯии рушди иқтисодӣ асосан ичро гардида истодаанд. Барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишууда дар ин давра аз ҳисоби буҷети давлатӣ зиёда аз 36 миллиард сомонӣ чудо гардида, дар солҳои 2018-2020 ба ин мақсад равона соҳтани қарib 70 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст.

Дар Паёми соли гузашта дастовардҳои Тоҷикистонро дар давраи бисту панҷ соли истиқлолияти давлатӣ муфассал баён карда будам.

Ҳоло меҳоҳам таваҷҷӯҳи шуморо ба дастоварду камбудиҳои ҷойдошта ва вазифаҳо барои соли оянда ҷалб намоям.

Соли ҷорӣ нишондиҳандаҳои макроиктисодии кишвар дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шуда, суръати рушди воқеии иқтисодиёт ба 7 фоиз ва ҳамки мачмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 60 миллиард сомонӣ баробар гардид. Тибқи дурнамо дар се соли минбаъда ҳамки мачмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёда аз 30 фоиз афзоиш ёфта, то ба 82 миллиард сомонӣ расонида мешавад.

Вобаста ба ин, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки натиҷаи ду соли татбиқи барномаро ҳаматарафа таҳлил карда, минбаъд ҳамаи имкониятҳои мавҷударо барои сифатнок амалӣ гардонидани он сафарбар намояд. Ҳамзамон бо ин, самаранокӣ ва қобилияти рақобати ҳамаи иқтидорҳоро ба таври назаррас баланд бардошта, ислоҳоти соҳаҳои иқтисоди миллиро идома дихад.

Дар соли 2017 мачмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ нисбат ба соли гузашта 12 фоиз ва дар муқоиса бо нишондиҳандаи пешбинишуудаи барномавӣ 8 фоиз зиёд гардида, даромади пуллии аҳолӣ 10 фоиз афзоиш ёфт.

Рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллий, аз ҷумла саноат 21,5 фоиз, кишоварзӣ 7,2 фоиз, маблағузорӣ ба сармояи асосӣ беш аз 6 фоиз, савдои чакана 6,6 фоиз ва хизматрасонии пулакӣ 1,8 фоиз таъмин гардида, таваррум дар сатҳи 6,3 фоиз нигоҳ дошта шуд.

Қисми даромади буҷети давлатӣ, дар мачмӯъ, ичро шуда, ҳамки буҷети соли 2018 ба маблағи 21,3 миллиард сомонӣ ва назар ба соли 2017-ум 7,3 фоиз зиёд муайян гардид. Ҳарчанд ки дар 11 моҳи соли 2017 содирот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 35,4 фоиз афзоиш ёфта, воридот 10 фоиз кам

шудааст, vale ин нишондиханда моро қонеъ карда наметавонад, зеро ҳоло ҳам қисми зиёди маҳсулот бе коркарди ниҳой содирот карда мешавад.

Бинобар ин, ба масъалаҳои тақвияти рушди содирот, тезонидани ҷараёни диверсификатсияи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда аҳаммияти маҳсус дода, барои коркарди ниҳоии маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла пахта ва меваю сабзавот, истиҳроҷи маъдан, коркарди металлу сангҳои қиматбаҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд.

Дар буҷети давлатӣ вазифаҳои иҷтимиои он ба инобат гирифта шуда, Ҳукумати кишвар барои баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум пайваста ҷораҷӯй менамояд. Дар панҷ соли охир маблағгузории соҳаҳои маориф аз буҷети давлатӣ 2,3 баробар ва тандурустӣ 2,1 баробар зиёд шуда, соли 2017 нисбат ба соли 2016 мутаносибан 16 фоиз ва 25 фоиз афзоиш ёфтааст.

Бо дарназардошти рушди иқтисодиёти мамлакат ва имкониятҳои имрӯзai молиявӣ аз 1-уми сентябрисоли 2018 музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ зиёд карда мешавад. Аз ҷумла, музди меҳнати кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракуни давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи хифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ 15 фоиз, инчунин, музди меҳнати кормандони мақомоти хифзи ҳуқӯқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10 фоиз зиёд карда мешавад.

Ҳадди ақал ва ҳадди ниҳоии нафақа аз рӯйи синну сол ва нафақаи заминавӣ, инчунин, нафақаҳои меҳнатии шаҳрвандон ба ҳисоби миёна то 15 фоиз, стипендиияи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендија 15 фоиз зиёд карда мешавад.

Ҷиҳати истифодай самаранок ва мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, назорат ва таъмини шаффофияти ҳарочоти он ҳоло ислоҳоти идоракуни молияи давлатӣ амалӣ гардида истодааст.

Дар раванди татбиқи ин ислоҳот мо буҷетеро роҳандозӣ мекунем, ки он ба рушди мамлакат нигаронида шудааст. Буҷети рушд дар баробари иҷрои уҳдадориҳои иҷтимиои афзоянда давлат ба густариши фаъолияти инноватсиониву сармоягузорӣ, татбиқи босифати барномаҳои соҳавӣ ва бунёди иншооти инфрасоҳторӣ мусоидат менамояд.

Барои баланд бардоштани самаранокии истифодай захираҳои молиявӣ ва тақсимоту истифодай мақсадноки онҳо зарурати тақвият бахшидани корҳо дар самти таҳияву татбиқи буҷет дар асоси барномаҳои тарҳрезишуда пеш меояд.

Дар ин раванд, бояд ба усулҳои муосири арзёбии стратегияву барномаҳои қабулгардидаи рушд эътибори ҷиддӣ дода, маблағгузории барномавӣ минбаъд аз рӯи натиҷа ва самаранокии он татбиқ карда шавад. Амалӣ намудани ҷорабинҳо вобаста ба танзими тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ имкон медиҳад, ки самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ беҳтар гардида, назорати истифодай шаффофи молияи давлатӣ ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ таъмин карда шавад. Чунин тадбирҳо ба такмили раванди маблағгузорӣ дар маҳал низ мусоидат менамоянд.

Бояд гуфт, ки ҳаҷми буҷетҳои маҳаллӣ дар соли 2017 ба 5,3 миллиард сомонӣ расида, дар он ҳиссаи дастгирӣ аз буҷети ҷумҳориявӣ 16,7 фоизро ташкил намуд. Бо вучуди ин, таҳлили сифати иҷрои буҷет ва барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳру нохияҳо нишон медиҳад, ки имкониятҳои воқеии маҳалҳо ба назар гирифта намешаванд.

Аз ин лиҳоз, мақомоти иҷроияи ҳокимиёти давлатии вилоятҳо ва шаҳру нохияҳо бояд ҷиҳати баланд бардоштани самаранокӣ ва таъмини шаффоғияти истифодаи маблағҳои буҷетӣ, инҷунин, ташаккули сарҷашмаҳои иловагии буҷетҳои маҳаллӣ тадбирҳои мушахҳас андешанд. Бо мақсади боз ҳам содда, сабук ва шаффоғ гардонидани ҷараёни андозсупорӣ Ҳукумати қишварро зарур аст, ки вобаста ба такмили низоми маъмуриқунонии андоз ҷораҷӯй намояд.

Дар баробари ин, бояд шаклҳои пешниҳоди ҳисботи оморӣ ва механизми ҷамъоварии маълумот мукаммал гардонида шаванд.

Вазъи низоми пуливи қарзии қишвар, баҳусус, фишори қурб ба асьори миллий, ноустувории сармояи бонкӣ, сатҳи нокифояи қарзиҳӣ ба иқтисоди миллий ва ҷалби сармоя моро водор месозад, ки дар ин самт тадбирҳои таъхирнопазир андешем.

Соли ҷорӣ ҳаҷми қарзиҳӣ аз ҷониби бонкҳо нисбат ба соли 2016-ум 4 фоиз коҳиҷ ёфт. Ҷунин вазъ дар натиҷаи фаъолияти суст ва саҳлангории роҳбарону масъулони як қатор бонкҳои тиҷоратӣ, аз ҷумла “Агроинвестбонк” ва “Тоҷиксодирбонк” ба амал омад.

Баъди сармояқунонии давлатии ду бонки низомсоз ҷиҳати беҳтар намудани вазъи молиявии онҳо ва пардохти пасандозҳои мизочон як қатор корҳо ба анҷом расонида шуданд. Вале корҳои иҷрошуда барои пурра солим гардонидани вазъи молиявии ин ду бонк кофӣ нестанд.

Аз ин хотир, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки нақшай таҷдиди солимгардонии ҷамъиятҳои саҳҳомии “Тоҷиксодирбонк” ва “Агроинвестбонк”-ро дар муҳлатҳои кутоҳтарин таҳия ва амалий намояд.

Пасандозҳои ташкилотҳои қарзӣ ба санаи 30 ноябриси 2017 маблағи қариб 9 миллиард сомониро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2016-ум 464 миллион сомонӣ ё 5 фоиз кам шудаанд. Таҳлили соҳтори қарзи ҷудогардида дар 11 моҳи соли 2017 нишон медиҳад, ки ҳаҷми он ба соҳибкории истеҳсолӣ ҳамагӣ 4 фоиз ва ба соҳаҳои хизматрасонӣ 43 фоиз зиёд шудааст.

Ҷунин вазъ ба суръати рушди соҳаҳои воқеии иқтисод ва маҳсусан, ба раванди саноатиқунонии қишвар таъсири манғӣ мерасонад.

Вобаста ба ин, Бонки миллиро зарур аст, ки дар самти гузаронидани ислоҳоти зарурии пуливи қарзӣ, мӯтадил нигоҳ доштани қурби пули миллий, сатҳи нарҳҳо, фаъолияти бонкҳо, назорати риояи қонунгузории бонкӣ ва такмili он, паст кардани дараҷаи ҳавфҳо ва ҷорӣ намудани усуљҳои идораи корпоративӣ ҷораҷӯй мушахҳас андешад.

Бо мақсади танзими хизматрасониҳои пардохтӣ, осон ва шаффоғ гардонидани амалиёт, кам намудани истифодаи пули нақд дар муомилот ва

вусъат бахшидани ҳисоббаробарқунни гайринақдӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. Дар ин самт инфрасохтори зарурӣ бояд бо дарназардошти таҷрибаи байналмилалӣ ташаккул дода шавад. Аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гарчанде соли сипаришуда шумораи дорандагони кортҳои пардохтӣ 5,5 фоиз зиёд шуда, 1,7 миллион нафарро ташкил додааст, вале то ба ҳол 95 фоизи амалиёти кортӣ бо гирифтани пули накд вобаста мебошад. Дар робита ба ин, Бонки миллӣ бояд назорати татбиқи Стратегияи рушди низоми пардохтро пурзӯр карда, доир ба наасби терминалҳои пардохтӣ ва истифодай васеи кортҳо чораҷӯй намояд.

Ҳамзамон бо ин, зарур аст, ки бо мақсади таъмини рақобати солим дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ ва дастрасии аҳолӣ ба воситаҳои молиявӣ, инчунин, ҷалби бештари сармоя ба ин соҳа ҳадди ақалли сармояни ойинномавӣ барои бонкҳои навтаъсис, ки ҳоло 80 миллион сомониро ташкил медиҳад, 50 миллион сомонӣ муқаррар карда шавад.

Тайи ду соли охир ба иқтисоди миллӣ аз ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ беш аз 22 миллиард сомонӣ равона ва аз худ карда шудааст, ки 6 миллиард сомонии онро маблағи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ташкил медиҳад. Дар ин давра ҷиҳати амалӣ гардонидани 26 лоиҳа барои рушди инфрасохтори энергетикӣ, нақлиётӣ ва иҷтимоӣ 40 созишномаи қарзиву грантӣ ба маблағи 7 миллиард сомонӣ ба имзо расида, татбиқ шуда истодааст.

Вобаста ба ин, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ бояд назорати ҷиддиро дар самти татбиқи босифату шаффофф ва саривақтии лоиҳаҳо ба роҳ монад.

Тибқи санадҳои барномавӣ ҳиссаи бахши ҳусусӣ дар сармоягузории умумӣ то соли 2020 ду баробар афзоиш дода мешавад. Чунин ҳадаф моро водор месозад, ки ба масъалаи фароҳам овардани фазои мусоид ва ҷорӣ намудани усулҳои ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ дар маҳалҳо эътибори аввалиндарача диҳем. Вобаста ба таҳлили ҳусусиятҳои ҳоси ҳар як минтақа, захираҳои табиӣ ва инсонӣ, иқлим ва шароити ҷойгиршавии онҳо бояд таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои гуногуни сармоягузорӣ фаъол гардонида шавад. Аз ин рӯ, Ҳукумати мамлакат бояд усули арзёбии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимиёти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро аз рӯйи саҳми онҳо дар фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкорӣ, ташкили ҷойҳои нави кор ва фаъол гардонидани сармоягузории ҳусусӣ ҷорӣ намояд.

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро зарур аст, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиёти давлатӣ барои ташкили марказҳо ва курсҳои баланд бардоштани маърифати ҳукуқиву молиявии соҳибкорону тоҷирон, сатҳи қасбият ва малакаи онҳо ҷораҳои мушаҳҳас андешад.

Дар баробари ин, фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ вобаста ба ҷалби сармоя ва ташкили инфрасохтор бояд тақвият дода шавад. Ҳукумати қишвар бояд мушкилоти ҷойдоштаи минтақаҳои озоди иқтисодиро

ҳаматарафа омӯхта, барои тақвият бахшидан ба фаъолияти онҳо ва ташкили дигар минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҳудуди мамлакат тадбирҳои иловагиро амалӣ намояд.

Дар мулокоте, ки 14-уми октябри соли ҷорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон баргузор шуд, масъалаҳои вобаста ба бурду боҳти соҳа муфассал таҳлил гардида, ҳамаи пешниҳодҳои соҳибкорон омӯхта шуданд ва ҳоло нақшай чорабиниҳо амалӣ шуда истодааст.

Бори дигар таъкид менамоям, ки бо вучуди дастгирии ҳаматарафаи давлат ҳолатҳои риоя нагардидаи қонунгузорӣ аз ҷониби баъзе субъектҳои соҳибкорӣ ба назар мерасанд. Дар натиҷаи санчишҳои дар солҳои 2016 - 2017 гузаронидашуда маълум гардида, ки маблағи андози аз ҷониби субъектҳои ҳочагидор пинҳонкардашуда 1,6 миллиард сомониро ташкил кардааст.

Дар асоси қарори Ҳукумати мамлакат аз 27 майи соли 2017 бояд аз ҳисоби ҷорӣ соҳтору ҳадамоти Вазорати қишоварзӣ - Кумитаи бехатарии озукавории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи се ҳадамоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ - Ҳадамоти давлатии ҳифзи тандурустии аҳолӣ таъсис дода шавад. Таъсис додани соҳторҳои зикршуда ба кам карданӣ тақроршавии вазифаҳои ба ҳам монанд, ҳамоҳангсозии санчишҳо, сарфай маблағҳои буҷет ва кам гардидани монеаҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат менамояд.

Мутобиқи қонунҳои амалкунанда айни ҳол фаъолияти субъектҳои ҳочагидорро 78 мақоми санчишҳу назорат ва иҷозатдиҳандаву иҷозатномадиҳанда, инчунин, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди санчиш қарор медиҳанд. Бо сабаби он, ки санчишҳо асосан нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ татбиқ мегарданд, дар нуҳ моҳи соли 2017 ба ҳар як шаҳси ҳуқуқии фаъолияткунанда 5 санчиш рост омадааст.

Аз ин лиҳоз, зарур мешуморам, ки бо мақсади бартараф намудани санчишҳои беасосу тақрорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкорӣ ба ҳама гуна санчишҳои фаъолияти соҳибкорони истеҳсолӣ, ба истиносӣ санчишҳои нақшавии мақомоти андоз, Прокуратураи генералий, Палатаи ҳисоб, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва Бонки миллӣ дар давоми ду соли минбаъда мораторий эълон карда шавад.

Вакилони мухтарам!

Бо дарназардошти тағиyrёбии вазъу талаботи бозори ҷаҳонӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ тараққӣ додани соҳаи саноат ва коркарди маҳсулоти он то ҳадди ниҳоӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин мебошад.

Хотиррасон менамоям, ки пешрафти ояндаи Тоҷикистон дар шакли индустрӣ ва инноватсионӣ пешбинӣ гардида, ҷиҳати татбиқи ин ҳадаф бо истифода аз технологияҳои мусоир баланд бардоштани самаранокии саноати коркард ва қобилияти рақобати маҳсулоти ватанӣ бисёр муҳим мебошад. Бинобар ин, Вазорати саноат ва технологияҳои наън вазифадор аст, ки дар асоси таҳлили иқтидору имконоти минтақаҳо ва муайян намудани сamtҳои

афзалиятноки истехсолоти саноатӣ доир ба пайваста афзоиш додани коркарди ашёи хом то дараҷаи маҳсулоти ниҳоӣ барномаҳои соҳавиро фаъолона татбиқ намояд.

Барои тақвият бахшидан ба фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва бо кадрҳои баландиҳтисос таъмин намудани онҳо, зарур аст, ки ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ бо корхонаҳои саноатӣ дар самти омода намудани кадрҳо бо ихтисосҳои техникӣ ва технологӣ густариш дода шавад.

Соли 2017 дар шаҳру нохияҳои гуногун 150 корхонаи саноатӣ бо таъсиси 3 ҳазор ҷойи кор бунёд ва ба истифода супорида шуд. Дар ин давра истехсоли риштаи пахтагин 2,8 баробар, қолин ва маҳсулоти он 1,6 баробар ва газворҳо 42 фоиз афзуд, ки натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати кишвар дар самти коркарди ниҳоии маҳсулоти ватанӣ мебошад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки барои таъмини коргоҳҳои нассочӣ бо ашёи хоми ватанӣ ва то маҳсулоти ниҳоӣ коркард намудани нахи пахта тадбирҳои иловагӣ андешида, истехсоли пахта дар мамлакат мунтазам афзоиш дода шавад.

Таҳлили соҳтори маҳсулоти саноатӣ нишон медиҳад, ки дар кишвар истехсоли антишт бомаром афзоиш ёфта, соли ҷорӣ бори аввал дар даврони соҳибистиқлолӣ ба 1,7 миллион тонна расонида шуд.

Дар соли 2017 бо вучуди 21 фоиз таъмин шудани рушди саноат истехсоли 36 намуди маҳсулот кам шудааст. Чунин вазъ иҷрои барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкуниро мушкил мегардонад. Тибқи таҳлилҳо рушди содирот асосан аз ҳисоби корхонаҳои саноатии солҳои охир бунёдгардида таъмин шуда истодааст. Танҳо дар зарфи солҳои 2016-2017 содироти маҳсулоти маъдан дуюним баробар афзуда, ҳиссаи он зиёда аз 45 фоизро ташкил додааст. Яъне гуногуншаклии содирот ҳоло ҳам дар сатҳи зарурӣ таъмин нагардидааст, ки ин вобастагии кишварро аз омилҳои берунӣ зиёд мегардонад.

Бинобар ин, Ҳукумати мамлакат бояд ҷиҳати гузаронидани таҳлили имкониятҳои афзоиш додани ҳаҷми истехсоли маҳсулоти содиротӣ бо арзиши баланди иловашуда ва ба роҳ мондани истехсоли молҳои ивазкунандаи воридот ҷораҷӯй карда, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии содирот ва баланд бардоштани қобилияти рақобат»-ро таҳия намояд.

Ҳозирини гиромӣ!

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳои татбиқкунандаи “иктисодиёти сабз” маҳсуб ёфта, аз лиҳози истифодаи манбаъҳои таҷдидшавандӣ энергия дар ҷатори шаш мамлакати пешсафи сайёра қарор дорад, зеро 98 фоизи барқ тавассути нерӯгоҳҳои барқи обӣ истехсол мешавад.

Дар баробари бунёди иншооти нави тавлиди нерӯи барқи обӣ имрӯз зарурати таҷдиди нерӯгоҳҳои амалкунанда пеш омадааст, ки сармоягузории зиёдро тақозо менамояд. Лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии “Норак” дар

ду мархала бо چалби 6 миллиард сомонӣ пешбинӣ шуда, марҳалаи якуми он оғоз ёфт.

Дар самти татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барки обии “Сарбанд” ба маблағи 1,1 миллиард сомонӣ корҳо оғоз ёфта, агрегати якуми он соли 2018 ба кор андохта мешавад.

Нерӯгоҳи барки обии “Қайроққум” яке аз кӯҳнатарин нерӯгоҳҳо буда, аз соли 1957 мавриди истифода қарор дорад. Барои таҷдиди ин нерӯгоҳ 600 миллион сомонӣ ҷалб гардида, корҳо тибқи лоиҳа соли оянда оғоз мешаванд.

Дар маҷмӯъ, барои таҷдиди нерӯгоҳҳо амалкунанда беш аз 8 миллиард сомонӣ равона мегардад.

Барои бунёди нерӯгоҳи барки обии “Роғун” соли 2017-ум аз ҳамаи манбаъҳо 4 миллиарду 700 миллион сомонӣ ҳарҷ гардид ва дар соли 2018 ба ин мақсад қариб 5 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст.

Илова бар ин, ҳоло барои навсозии системаи энергетикии кишвар ва бунёди инфрасоҳтори зарурии содироти он татбиқи 7 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 8,1 миллиард сомонӣ идома дошта, дар маҷмӯъ, барои рушди соҳа беш аз 21 миллиард сомонӣ (яъне 2 миллиарду 400 миллион доллари амрикӣ) равона гардидааст.

Бо роҳандозӣ гардидани тадбирҳои Ҳукумати мамлакат дар ин самт мотавонистем, ки аввалин бор дар замони соҳибистиколӣ дар давраи тирамоҳу зимиستон аҳолии кишвар ва соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодиро бо нерӯи барқ бе маҳдудият таъмин намоем. Дар баробари ин, истеъмолкунандагон ва тамоми сокинонро зарур аст, ки барои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва истифодай сарфакоронаи он, аз ҷумла тавассути истифодай васеи технологияҳои каммасраф кӯшиш намоянд.

Дар ин сурат мо метавонем дар се соли оянда ба истиқлолияти энергетикий ноил гардем.

Бинобар ин, Ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки доир ба такмили низоми ташкиливу идоракуни таъминот бо барқ, аз ҷумла оид ба таҷдиди соҳтори Ширкати «Барки Тоҷик», баҳисобигарӣ, кам намудани талафоти техникии нерӯи барқ ва баланд бардоштани маърифати аҳолӣ ҷиҳати истифодай оқилонаи он тадбирҳои зарурӣ андешад.

Тарифи миёнаи як киловатт-соат нерӯи барқ ба аҳолӣ дар кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ба мисли Қазоқистон 30 дирам, Россия 38-40 дирам, Беларус 44-45 дирам, Ӯзбекистон 53-55 дирам, Арманистон - 80 дирам буда, дар Аврупо, аз ҷумла Дания, Олмон, Белгия ва дигарҳо ҳатто 2,8-3 сомониро ташкил медиҳад. Дар Тоҷикистон нархи як киловатт соат барқ ҳамагӣ 17 дирамро ташкил медиҳад.

Вакилони муҳтарам!

Ҳукумати мамлакат ҷиҳати ноил шудан ба хадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон дар замони соҳибистиколӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро бо چалби беш аз 12 миллиард сомонӣ амалӣ гардонидааст. Имрӯзҳо татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ доир

ба таҷдиди роҳи Душанбе - Кӯргонтеппа, Ҳуҷанд - Исфара, Кӯлоб-Шамсиiddини Шоҳин, Шкев - Қалъаиҳумб, Темурмалик - Балҷувон - Ҳовалинг ва қитъаҳои дигар ба маблағи 7,7 миллиард сомонӣ идома дорад.

Лоиҳаҳои таҷдид ва бунёди роҳҳои мошингарди Обигарм - Нурабод (86 километр), Қалъаиҳумб - Ванҷ (93 километр), қитъаи Ҳуҷанд-Конибодоми роҳи Ҳуҷанд - Исфара (130 километр), Кӯргонтеппа - Данғара - Кӯлоб (155 километр) ва дар маҷмӯъ, беш аз 500 километр дар марҳалаи омӯзиш ва лоиҳақашӣ қарор доранд.

Тибқи рейтинги Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар доираи нишондиҳандай қобилияти рақобати байналмилаӣ Тоҷикистон аз ҷиҳати сифати роҳҳо ва рушди инфрасохтор мавқеи хубро ишғол намуда, дар ин ҷода ба ҳайси қиҷвари пешкадам дар минтақа арзёбӣ гардид. Вале бо вучуди ин, мо бояд дар самти бунёди роҳҳо ва ба меъёрҳои байналмилаӣ ҷавобгӯ гардонидани онҳо корҳои зиёдро ба анҷом расонем.

Чунонки дар Паёми соли гузашта иброз намудам, дар давраи миёнамуҳлат таҷдид ва азnavsозии зиёда аз 2000 километр роҳҳои мошингарди ба меъёрҳои замонавӣ мувофиқ пешбинӣ шудааст.

Дар баробари ин, бори дигар таъқид менамоям, ки таъмиру таҷдид ва нигоҳдории роҳҳои доҳилишаҳриву байниноҳиявӣ ва шаҳраку дехот вазифаи мақомоти иҷроияи ҳокимиияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо мебошад ва дар ин самти корҳо бояд тақвият дода шаванд.

Вобаста ба ин, Вазорати нақлиёт якҷо бо дигар сохтору мақомот оид ба ташкили терминалҳои наздисарҳадӣ ва марказҳои логистикӣ, долонҳои нақлиётӣ ва ба меъёрҳои байналмилаӣ ҷавобгӯ гардонидани хизматрасониҳою тоҷириро дар ҷаҳони Ҳарбӣ мебошад. Вале ҳолатҳои аз ҷониби соҳибкорону тоҷирон бо ҳар роҳу васила ба бозори истеъмолии қиҷвар ворид намудани маҳсулоти пастсифат ба назар мерасанд, ки ба саломатии шаҳрвандон зараровар аст.

Ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки барои мукаммал гардонидани низоми идораи давлатии санитариву фитосанитарӣ, стандартизатсия, сертификатсия ва назорати байторӣ тағйироти сохтории заруриро амалӣ намояд. Ҷиҳати пешгирии воридоти молу маҳсулоти пастсифат ва гайристандартӣ мақомоти ваколатдорро зарур аст, ки доир ба риояи ҳатмии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» ҷораҳои таъхирназизир андешанд ва дар ин самти Барномаи бехатарии маҳсулоти озуқавориро таҳия ва амалӣ намоянд.

Тибқи маълумоти Прокуратураи генералӣ фаъолияти гурӯҳи корӣ вобаста ба санчиши сифати маҳсулоти воридотӣ дар 196 ширкати тиҷоратӣ нишон дод, ки ба қиҷвар ҳамасола 500-600 тонна бозичаҳои гуногун аз 20 давлати дунёю ворид мешаванд, ки 90 фоизи онҳо аз рӯйи сифат ба талаботи бехатарӣ мувофиқ нестанд ва ба саломатии қӯдакон зараровар мебошанд.

Бо мақсади рушди соҳаи парандапарварӣ дар кишвар ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватаний ҷорӣ кардани чораҳои ҳавасмандгардонӣ ва имтиёзҳо доир ба андоз зарур аст. Дар робита ба ин, соҳаи парандапарварӣ оид ба истеҳсоли маҳсулоти озука яке аз самтҳои афзалиятнок эълон гардида, воридоти технологияву таҷхизот ва мавод барои таъминоти соҳа аз ҳамаи андозу пардохтҳо озод карда шавад.

Дар баробари ин, технологияни нигоҳдории маҳсулоти гӯштӣ дар сатҳи зарурӣ ва тибқи меъёрҳои қабулшуда таъмин нагардидааст ва соҳибкоронро зарур аст, ки дар ин самт низ ҷорачӯй намоянд.

Солҳои охир истеҳсоли меваю сабзавот афзоиш ёфта истодааст, вале содироти он дар 11 моҳи соли равон 23 фоиз кам шудааст. Аз ин бармеояд, ки сарфи назар аз талаботи зиёди шарикони асосии тиҷоратиамон ба меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи мо, имкониятҳои мавҷуда дар самти коркард, бандубаст ва содироти онҳо ба таври зарурӣ истифода нашудаанд ва соҳтору мақомоти марбута дар ҳалли ин масъала бояд мунтазам ҷорачӯй намоянд.

Ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки бо дарназардошти талаботи воқеии аҳолии мамлакат ба маводи озука ва дастрасии сокинон ба ғизои хушсифат барномаи нави давлатии амнияти озуқавориро таҳия ва татбиқ созад.

Истифодаи самараноки обу замин ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бе ворид намудани технологияҳои нав ва риояи қоидаҳои муосири агротехникии парвариши зироатҳо ғайриимкон мебошад.

Дар панҷ соли охир беш аз 10 ҳазор техникаву таҷхизоти кишоварзӣ ба маблағи 570 миллион сомонӣ ворид карда, барои ин дар ҳаҷми беш аз 200 миллион сомонӣ имтиёзҳо татбиқ гардидаанд. Вобаста ба ин, Ҳукумати мамлакат, Вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор карда мешаванд, ки корро дар самти таъсиси корхонаҳои муштарак доир ба истеҳсоли техникии таъиноти кишоварзӣ дар дохили кишвар ба роҳ монанд.

Вазорати кишоварзӣ, Кумитай давлатии идораи замин ва геодезӣ, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ бояд бо ҷалби соҳибкорони ватаниву ҳориҷӣ ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, ба роҳ мондани усулҳои интенсивии истеҳсолоти кишоварзӣ, пурра ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои боир, маҳсусан, баланд бардоштани маданияти истифодаи замин ҷорачӯй намоянд. Дар баробари ин, дар самти зиёд намудани майдони боғу токзор ва ба ин васила афзун гардонидани истеҳсоли меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ ва ба содирот нигаронидашуда тадбирҳо андешида шаванд.

Дар ин ҷода, бо ҷалби сармояи дохиливу ҳориҷӣ бунёд намудани корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, марказҳои логистикий ва сардхонаҳо, инчунин, беҳтар намудани корҳои бозорёбӣ (маркетинг) низ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим мебошад.

Хозирини мухтарам!

Сайёхӣ яке аз соҳаҳои муҳимми бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зинҷагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инҷунин, муаррифиунандаи таъриху фарҳанг, табият ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. Барои рушди ин соҳа дар кишвар ҳамаи заминаҳои зарурӣ мөъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, илова бар ин, як силсила чораҳои ҳавасмандкуй низ татбиқ гардидаанд. Аз ҷумла, воридоти таҷҳизот ва масолеҳи соҳтмон барои иншооти сайёхӣ аз пардохтҳои андозу гумрук ва ширкатҳои сайёхӣ дар панҷ соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шудаанд.

Қобили зикр аст, ки тайи солҳои охир дар Тоҷикистон низоми соддакардашудаи раводид барои шаҳрвандони 80 кишвари ҷаҳон ҷорӣ гардида, шабакаи ягонаи электронӣ ба кор андохта шудааст.

Тибқи арзёбии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ҳоло Тоҷикистон аз лиҳози низоми соддai гирифтани раводиди навъи сайёхӣ дар рӯйхати панҷ кишвари пешсафи ҷаҳон мавқеи ҷорӯро ишғол менамояд. Аммо сатҳи иҷрои корҳо дар самти рушди соҳаи сайёхӣ, аз ҷумла ҷиҳати бунёди иншоот ва баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ҳамоно беҳбудӣ металабад.

Шароити мусоиди табиӣ ва иқлими Тоҷикистон барои ба роҳ мондани хизматрасонии муосири сайёхӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти беҳтарин муҳайё кардааст. Танҳо зарур аст, ки инфрасоҳтори муосир бунёд ва сифати хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда шавад.

Айни ҳол дар қонунгузории мо муҳлати бақайдгирии шаҳрвандони кишварҳоеро, ки бо Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми раводид доранд, то 3 рӯз муайян шудааст. Таҷриба ва омӯзиш нишон медиҳад, ки муҳлати зикршуда барои шаҳрвандони ҳориҷӣ кофӣ нест.

Аз ин хотир, Ҳукумати мамлакат доир ба масъалаи то 10 рӯзи ҷорӣ дароз кардани муҳлати бақайдгирӣ дар мақомоти корҳои доҳилӣ қарори даҳлдор қабул намояд. Раванди додани раводид бе муҳайё соҳтани инфрасоҳтори даҳлдор дар сарҳади давлатӣ гайриимкон аст. Аз ин рӯ, тамоми гузаргоҳҳои сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба шабакаи ягона пайваст карда, низоми идорақунӣ такмил дода шавад.

Ҳукумати мамлакат вазифадор карда мешавад, ки масъалаи мазкурро дар муҳлати ду моҳ ҳаллу фасл намояд.

Ба Кумитаи рушди сайёхӣ супориш дода мешавад, ки барои инкишофи намудҳои гуногуни сайёхӣ, таъсиси инфрасоҳтори зарурӣ, омода намудани маводи иттилоотӣ ва ҳатсайрҳои нав дар мавзеъҳои гуногуни кишвар, инҷунин, такмили қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти соҳа чораҳои зарурӣ андешида, лоиҳаи Стратегияи рушди сайёхиро барои давраи то соли 2030 омода ва барои баррасӣ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд.

Яке аз масъалаҳои ҳалталаб барои рушди сайёхӣ баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонию мусофирикашонӣ аз ҷониби Ширкати

ҳавопаймои давлатии “Тоҷик Эйр” ва Корхонаи воҳиди давлатии “Роҳи оҳани Тоҷикистон” мебошад.

Кухнаю фарсуда шудани парки техниқӣ, номукаммалии соҳтори идорақунӣ ва вазъи душвори молиявӣ садди роҳи инкишофи соҳаҳои зикршуда гардидааст.

Зарур мешуморам, ки ҷиҳати навсозии техникии ширкат ва корхонаи мазкур ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мусоғирон воридоти ҳавопаймоҳо, локомотивҳо ва вагонҳои замонавии мусоғиркаш пурра аз пардохти бочи гумrukӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад.

Ҳамзамон бо ин, ба Ҳукумати кишвар супориш дода мешавад, ки барои баланд бардоштани қобилияти рақобати Ширкати давлатии “Тоҷик Эйр” барномаи маҳсуси дастгирии давлатии онро таҳия ва амалӣ намояд.

Бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳангии миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасоҳтори сайёҳӣ пешниҳод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шавад.

Дар ин раванд, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ба соҳибкорон ва ҳунармандон чудо намудани қарзҳои имтиёзномро тавассути Фонди дастгирии соҳибкорӣ васеъ ба роҳ монад. Инчунин, бо мақсади ҳавасмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона ва рушди ҳунарҳои мардумӣ аз 1 январи соли 2018 фурӯши чунин молу мавод аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод карда шавад.

Хотирнишон месозам, ки такмили низоми идорақунии давлатӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои босифат самти муҳимми ислоҳоти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Ҳалли муваффақонаи масъалаҳои рушди минбаъдаи кишвар, пеш аз ҳама, бо самаранокии низоми идорақунӣ, баланд бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ, бартараф намудани монеаҳои сунъӣ ва таъмини шаффоғияти фаъолияти мақомоти давлатӣ алоқаманд мебошад.

Аз ин лиҳоз, Ҳукумати мамлакат бояд корҳоро дар самти такмили низоми идорақунии давлатӣ батадриҷ идома дода, асосҳои банақшагирии стратегиро дар сатҳи марказӣ ва маҳаллии идорақунӣ тарҳрезӣ ва амалӣ намояд.

Вакилони арҷманд!

Нишондиҳандаҳои рушди нерӯи инсонӣ аз се самти асосӣ – дастрасӣ ба таҳсилот, тандурустиву дарозумрӣ ва сатҳи шоистаи зиндагӣ иборат мебошанд.

Ҳукумат барои беҳтар гардиданӣ вазъ дар самтҳои мазкур барномаҳои давлатӣ ва тадбирҳои иловагиро амалӣ карда, дар ду соли охир ба дастовардҳои назаррас соҳиб гардидааст. Маҳсусан, мо дар соҳаи илму

маориф иқдомоти ҷиддиро роҳандозӣ карда, исплоҳот ва навсозиро босуръат пеш бурда истодаем.

Соли 2017 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо ҷиҳати соҳтмон ва азnavsозии муассисаҳои таълими зиёда аз 400 миллион сомонӣ сарф гардида, 24 ҳазор ҷойи нишаст мӯҳайё карда шуд. Соли 2018 ин раванд идома ёфта, маблағҳои буҷети давлатӣ ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба ин самт равона карда мешаванд.

Инчунин, бо қарори Ҳукумати Тоҷикистон “Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии чумхурӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои мӯчаҳҳази таълими барои солҳои 2018- 2020” қабул гардида. Нишондиҳандаҳои дараҷаи таҳсилот сабит месозанд, ки саводнокӣ миёни аҳолии қалонсол боло рафта, ҳиссаи шаҳрвандоне, ки таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии қасбӣ мегиранд, бамаротиб афзуда истодааст.

Мувоғиқи назарсанҷие, ки созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ доир ба қишварҳои рӯ ба инкишоф анҷом додаанд, соли 2017 Тоҷикистон аз рӯи 4 нишондиҳанда: дастрасӣ ба таҳсилот, сифати таҳсилот, сармояи инсонӣ ва қобилияти рақобати он дар миёни 101 давлати ҷаҳон ҷойи 54-умро соҳиб шудааст.

Аз рӯйи ин таҳлил Тоҷикистон дар фазои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол менамояд.

Албатта, ин дастоварди хуб аст, аммо мо набояд бо ин нишондиҳанда қонеъ шуда, таваҷҷӯҳро ба ин соҳаи ҳаётан мӯҳим кам намоем. Баръакс, моро зарур аст, ки боз ҳам зиёдтар заҳмат кашида, ба масъалаи таълиму тарбия афзалияти бештар дихем, сатҳу сифати таълимиро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар кунем, барои таҳсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда, заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимиро таҳқим бахшем ва самараbahshии фаъолияти онҳоро таъмин намоем. Барои ин, мо бояд нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик созем, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбиро бо субъектҳои бозори мөҳнат густариш бахшем, дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллӣ ва нишондиҳандаҳои азҳудкунии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем. Зоро сифати омодасозии мутахassisони оянда аз ҳамин омилҳо вобастагӣ дошта, имкон медиҳад, ки мо дар соҳаи маориф ба натиҷаҳои боз ҳам бештар ноил гардем.

Дар робита ба ин, Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки ҷиҳати боло бурдани сатҳу сифати дониши хонандагону донишҷӯён, омӯзиши илмҳои мусоир ва забонҳои ҳориҷӣ тадбирҳои иловагӣ андешида, ба масъалаи баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, ифтиҳори ватандорӣ ва дар руҳияи инсонпарварӣ тарбия намудани насли навраси қишвар таваҷҷӯҳи аввалиндарача зохир намояд.

Сармояи инсонӣ ҳамчун мӯҳаррики пуриқтидор ба пешрафти инноватсия ва технологияҳои нав мусоидат мекунад ва бинобар ин, илми мусоирни ватанӣ бояд ҷавононро бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ сафарбар намояд. Махсусан, вусъат додани раванди ихтироъкорӣ, азҳудкунии технологияҳои

Президент

инновационӣ ва ҷорӣ кардани онҳо дар истеҳсолот вазифаи аввалиндараҷаи олимони кишвар махсуб мейбад.

Тибқи маълумот аз 14 ҳазор пиряхе, ки дар кишвари мо ба қайд гирифта шудааст, дар давоми 40 соли охир бо сабаби гармшавии иқлими ҳазор пиряҳ аз байн рафтааст ва ин раванд солҳои охир босуръат идома дорад. Бо дарназардошти чунин вазъ, Академияи илмҳо дар соҳтори худ Маркази омӯзиши пиряҳҳоро таъсис дода, мониторинги доимии пиряҳҳо ва дигар сарчашмаҳои обии кишварро ҷиддӣ ба роҳ монад. Ҳамзамон бо ин, муассисаҳои илмии Академияро зарур аст, ки таҳқиқотро доир ба гуногуни биологӣ, сарватҳои табииву зеризаминиӣ, ҷустуҷӯи геологӣ, корҳои бостоншиносӣ ва омӯзиши таъриху фарҳангӣ миллати тоҷик идома бахшанд.

Дар шароити имрӯза, ки илму технология бо суръати қайҳонӣ пеш рафта истодааст, олимони кишварро зарур аст, ки ҷиҳати баланд бардоштани қобилияти рақобати илми ватанӣ корҳои таҳқиқотиву технологиро вусъат бахшанд.

Тамоюли ҷаҳонишиавии фарҳанг ба яке аз проблемаҳои глобалии асри XXI табдил ёфта, талабот нисбат ба сатҳи маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули наслҳо, ки вазифаҳои азими бунёди ҷомеаи навин дар даврони соҳибистиклолии миллати тоҷик ба зиммаи онҳо гузашта ҳоҳад шуд, торафт меафзояд. Дар ин марҳалай мухим мақсаду вазифаҳои фарҳанг бештар ба масъалаҳои ташаккули маънавиёт, омӯзиши амиқи таъриху фарҳангӣ гузаштаву муосири ҳалқи тоҷик, баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ, инчунин, дар тафаккури мардум ва маҳсусан, наврасону ҷавонон густариш додани эҳсоси эҳтиром ба муқаддасоти миллии ҷамъӣ давлатӣ равона мегардад.

Аз ҷониби Ҳукумати кишвар дар даҳ соли ахир Китобхонаи миллӣ ва Осорхонаи миллӣ бунёд гардида, бинои аксари театрҳои қасбӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ дар мамлакат, аз ҷумла ду театр ақадемӣ дар шаҳри Душанбе аз таъмири асосӣ бароварда, дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат беш аз 20 театр ва қасру марказҳои муосири мӯҷаҳҳози фарҳангӣ соҳта, ба истифода дода шуданд. Барои тайёр кардани қадрои соҳаи фарҳанг ду муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ – Консерваторияи миллӣ ва Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн таъсис гардида, Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода пурра аз таъмири асосӣ бароварда, оркестри мукаммали симфонӣ иборат аз 120 нафар ташкил карда шуд.

Дар баробари ин, дар ҳориҷи кишвар садҳо нафар мутахассисони соҳаи фарҳанг тарбия ёфта, иддае аз онҳо аллакай дар театрҳои қасбӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ фаъолият карда истодаанд. Бо вучуди ин, ҳоло ҳам нарасидани қадрои баландиҳтисоси соҳаи фарҳанг мушоҳида мешавад.

Аз ин рӯ, Вазорати фарҳанг вазифадор аст, ки дар доираи татбиқи “Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисони соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашр барои солҳои 2018-2022” мушкилоти ҷойдоштаро бартараф намояд.

Ҳамчунин, моро зарур аст, ки фаъолияти муассисаҳои таълимии санъату ҳунар, осорхонаву китобхонаҳо, театрҳо ва марказҳои фарҳангиро беҳтар гардонем, аҳли чомеаро ба ин муассисаҳо ҳарчи бештар ҷалб қунем ва бо ин роҳ ба раванди баланд бардоштани сатҳи маърифату маънавиёти аҳли чомеа, алалхусус, наврасону ҷавонон, яъне наслҳои ояндасози миллат ва рушди фарҳангӣ миллий такони ҷиддӣ баҳшем.

Вакилони мухтарам!

Ҳукумати мамлакат, бо дарназардошти он, ки саломатии мардум шарти муҳимтарини пешрафти мамлакат мебошад, ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба тандурустии аҳолӣ эътибори аввалиндарача медиҳад.

Дар давоми 26 сол дар қишвар барои таъмин намудани аҳолӣ бо оби тозаву босифати нӯшокӣ, ки омили асосии ҳифзи саломатӣ мебошад, ба маблаги қарib 1 миллиард сомонӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва кумаки беруна амалӣ гардида, дар ин самт татбики лоиҳаҳо боз ба маблаги 1,2 миллиард сомонӣ идома дорад. Дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ислоҳот бомаром идома ёфта, дар натиҷаи мунтазам афзудани маблаггузорӣ дар ду соли аҳир садҳо муассисаҳои нави тандурустӣ, ки дорои таҷхизоти замонавии тиббӣ мебошанд, мавриди истифода қарор гирифта, сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар шуда истодааст. Бо вуҷуди пешравиҳо, бояд гуфт, ки дар соҳа ҳоло ҳам як силсила мушкилоте бοқӣ мондаанд, ки ислоҳи саривақтӣ меҳоҳанд.

Тоҷикистони мо дорои неъматҳои бебаҳои табии - обҳои табобативу гиёҳҳои шифобаҳш буда, мухит ва табиии қишварамон барои рушди соҳаи дорусозӣ ва бунёди истироҳатгоҳҳо дар мавзеи обҳои шифобаҳш бисёр мувоғиқ мебошад. Вале истифода аз ин имконот ва ташкили инфрасоҳтори муосири табобативу солимгардонӣ ҳанӯз қонеъкунанда нест.

Дар Паёми соли гузашта доир ба масъалаи пастсифат будани маводи доруворӣ ва пеш нарафтани саноати дорусозӣ изҳори нигаронӣ карда будам. Вале вазъият дар ин самт то ба ҳол беҳтар нагардидааст.

Ҳоло дар мамлакат 32 корхонаи ҳурди соҳа фаъолият дорад, vale онҳо ҳамагӣ 240 номгӯи маводи доруворӣ ва тиббиро истеҳсол мекунанд. Яъне нарасидани доруворӣ, пастсифат будани аксари онҳо ва рушд накардани саноати дорусозӣ дар мамлакат ба яке аз масъалаҳои ташвишовар табдил ёфтааст. Ҳол он ки дар қишвари мо зиёда аз 3500 навъи гиёҳҳои шифобаҳш ва садҳо сарчашмаи обҳои гарми табобатӣ мавҷуданд. Бо мақсади беҳтар намудани вазъ пешниҳод менамоям, ки аз соли 2018 воридоти технологияҳои навтарин барои корхонаҳои дорусозӣ ва таҷхизоти ҳозиразамони ташхису табобат аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумrukӣ озод карда шавад.

Мо ба раванди солимгардонии маъюбон, дастгирии иҷтимоии табакаҳои осебпазири аҳолӣ, аз ҷумла кӯдакони ятиму бесаробонмонда, оилаҳои камбизоат ва дастрасии онҳо ба хизматрасонии тиббиву иҷтимоӣ таваҷҷуҳӣ хос зоҳир намуда, дар ин самт ҳамаи тадбирҳои саривақтиро амалӣ карда истодаем. Масалан, маблаггузории хона - интернатҳои ятимон, маъюбон ва

пиронсолон дар як сол ба як бошанда 21 ҳазор сомонӣ ва хонаи қӯдакон ба як қӯдак 15 ҳазор сомонӣ рост меояд, ки нисбат ба соли 2010 мутаносибан чор ва дуюним баробар зиёд мебошад. Барои мактаб-интернатҳои низоми маорифи кишвар бошад, ба як хонанда дар як сол аз буҷети давлат ба ҳисоби миёна 7500 сомонӣ маблағ сарф карда мешавад, ки афзоиши он дар ҳафт соли охир беш аз се баробарро ташкил медиҳад. Вале масъалаҳои вобаста ба тайёр кардани кадрҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ҷорӣ намудани шаклҳои инноватсионии кори иҷтимоӣ ва таъмини муҳити дастрас барои маъюбон бехбудиро тақозо доранд.

Аз ин рӯ, ба вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолӣ, маориф ва илм супориш дода мешавад, ки оид ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ҷораҳои зарурӣ андешид, камбудиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намоянӣ.

Ҳукумати кишвар ба масъалаи шуғл ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дикқати маҳсус дода, дар ин самт якчанд барномаҳои давлатиро амалий намуда истодааст. Соли 2017-ум 135 ҳазор ҷойи кори доимӣ, муваққатӣ ва мавсими ташкил шудааст, ки ин мушкилоти нарасидани ҷойҳои кориро дар мамлакат ҳал карда наметавонад. Аз ин рӯ, мо бояд дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватаний ва тавассути ҳарчи бештар ҷалб намудани сармояи дохиливу ҳориҷӣ, аз ҷумла сармояи мустақим соҳтмони корхонаҳои хурду миёна ва азхудкуни заминҳои навро, ки омили муҳайё кардани ҷойҳои кори нав мебошанд, ҷиддӣ ба роҳ монем.

Вобаста ба ин, Ҳукумат вазифадор аст, ки ҷиҳати таъсис додани корхонаҳои хурду миёна тадбирҳои бетаъхир андешад ва дар давоми соли 2018-ум 110 ҳазор ҷойи кори доимӣ, баҳусус, барои занону ҷавонон таъсис дихад.

Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолӣ, саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм, қумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, занон ва оила, рушди сайёҳӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки масъалаи шуғли аъзои ҳар як оилаи кишварро таҳдил карда, ҷалби онҳоро ба соҳаи кишоварзӣ, корҳои хонагӣ, косибӣ, хунарҳои мардумӣ, инчунин, корҳои мавсимий ва хизматрасонӣ таъмин созанд. Дар баробари ин, қасбомӯзии қалонсолонро ба роҳ монда, дар заминай муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидой, миёна ва олии қасбӣ марказҳои қасбомӯзӣ ташкил карда шаванд.

Бо дарназардоши саҳми созандай ҷавонон дар мамлакат мө соли 2017 -ро Соли ҷавонон эълон намудем. Ин иқдом дар татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба дастгирии ҷавонон нақши назаррас бозид. Ташабbusi мазкур, инчунин, барои боло рафтани ҳисси ватандӯстӣ, ташаккули тафаккури ҷавонон оид ба масъалаҳои ифтиҳори миллӣ ва худогоҳиву худшиносӣ такони ҷиддӣ баҳшид.

Боиси қаноатмандист, ки ҷавонони бонангӯ номус ва боиродай мө ҳамчун нерӯи созанда дар маъракаҳои муҳимми давлативу ҷамъияти фаъолона иштирок карда, дар корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ ҳиссаи сазовор гузошта истодаанд.

Дар ин раванд, зарур аст, ки минбаъд худи чавонон ташаббускори амалҳои созанд бошанд, дастовардҳои илмиву эҷодии худро сари вақт муаррифӣ созанд, ба муқобили зухуроти номатлуб мубориза баранд, зиракии сиёсиро аз даст надода, дар ҳифзи амнияти ҷомеа ва давлат омода бошанд, таъриху фарҳанги ҳалқамонро гиромӣ доранд ва барои ободиву пешрафти минбаъдаи Ватани маҳбубамон саъю қӯшиши намоянд.

Ғамхории Ҳукумат нисбат ба чавонон танҳо бо Соли чавонон маҳдуд намешавад. Баръакс, ҳалли масъалаҳои вобаста ба наврасону чавонон минбаъд низ самти муҳимтарини фаъолияти мо ҳоҳад буд.

Мо бояд ба оммавигардонии варзиш, таблиғи тарзи ҳаёти солим ва рушди бемайлони варзиш дар мамлакат таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоем. Варзиш ҳамчун қосиди сулҳ воситаи беҳтарини муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилаӣ ба шумор меравад.

Имсол варзишгарони тоҷик дар бисёр мусобиқаҳои миңтақавӣ ва ҷаҳонӣ иштирок карда, шаъну шарафи Ватани азизамонро баланд бардоштанд, ки ин дастовардҳои онҳо тӯҳфаи сазовор ба Соли чавонон мебошад.

Ҳарчанд ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз соли 2011 то 2016-ум беш аз 1400 иншооти варзишии нав бунёд гардида, қариб 1100 иншоот таъмиру таҷдид шудааст, вале мо бояд дар оянда низ ба бунёди майдонҳо, иншооту толорҳои варзишӣ ва рушди минбаъдаи инфрасоҳтори соҳаи варзиш дикқати ҷиддӣ дихем.

Имсол танҳо дар шаҳри Душанбе 75 майдону марказҳои хурду бузурги варзишӣ бунёд гардида, дар аксари гулгаштҳо ва боғҳои фароғату истироҳат ҷойҳои алоҳидай машқу тамрин соҳта шуданд, ки ин ҳама ба оммавигардонии варзиш ва ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар байнӣ наврасону чавонон мусоидат менамояд.

Роҳбарияти шаҳри Душанбе, иловатан, тасмим гирифтааст, ки соли 2018 дар пойтаҳти мамлакат барои наврасону чавонон боз 90 майдонҳои варзишӣ ва гулгаштҳои нав соҳта, то ҷашни истиқлолият ба истифода супорад.

Дар доираи ин ташабbus ба роҳбарони Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон ва раисони шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ супориш дода мешавад, ки нақшай ҷорабинҳо таҳия карда, то ҷашни 30 – солагии истиқлолият ҳамаи имкониятҳоро ба оммавигардонии варзиш, ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш сафарбар созанд.

Зарур аст, ки дар маркази вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, шаҳрару дехот, маҳалҳои аҳолинишину дехаҳо якҷо бо соҳибкорону тоҷирон ва дигар шахсони саҳоватпеша бунёди боғу гулгаштҳо, марказҳои истироҳату фароғат, майдону толорҳои варзишӣ ва дигар корҳои ободонӣ дастҷамъона идома дода шаванд.

Хозирини гиромӣ!

Кишвари мо роҳи эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунёдро интихоб намудааст, ки яке аз ғояҳои асосии он таъмини волоияти қонун ва хифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Принципи мазкур тақозо менамояд, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҳамаи соҳаҳо тавассути қонунҳое танзим шаванд, ки ҷавобгӯйи меъёрҳои аҳлоқ ва адолату инсондӯстӣ бошанд.

Яке аз иқдомоти муҳим дар ин самт якҷо бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ворид намудани тафтиру иловаҳо ба шаш қонун ва санадҳои меъерии ҳуқуқӣ мебошад, ки аз ҷониби сокинони мамлакат дастгирӣ ёфт. Мусаллем аст, ки фароҳам овардани фазои ҳуқуқӣ дар ҷомеа вазифаи аввалиндараҷаи давлати ҳуқуқбунёд мебошад.

Барои амалӣ намудани ин ҳадаф, пеш аз ҳама, хифзи амният ва тартиботи ҳуқуқӣ зарур аст. Зоро амният ва субот заминаи асосии рушди давлат ба ҳисоб меравад. Аз ин ҷост, ки ҳоло таъмини амният дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сарҳати масъалаҳои мубрами рӯз қарор дорад.

Дар соле, ки сипарӣ шуда истодааст, мо шоҳиди содир шудани амалҳои мудҳиши террористӣ дар Осиёву Африко ва Аврупову Амрико гардидаам ва қариб рӯзе нест, ки сокинони ин ё он гӯшай ҷаҳон қурбони ҷиноятҳои террористӣ нагарданд. Бо вучуди чунин вазъ, дар арсаи байналмилалӣ то ҳол таърифи ягонаи мағҳумҳои «терроризм» ва «террорист» вучуд надорад, ки ин ҳолат ба истифодаи меъёрҳои дугона ва дуҳӯрагиву гуногунфаҳмиҳо мусоидат карда истодааст. Мо бояд ҳамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм ва террористро ба худӣ ва бегона, ашадӣ ва ислоҳгаро ё хубу бад ҷудо кардан мумкин нест. Баръакс, тавре ки ман борҳо таъқид намуда будам, террорист ватан, дин, мазҳаб ва миллат надорад.

Зуҳуроти терроризм ба суботу амнияти қураи замин ҳавфу ҳатари бениҳоят зиёд дорад. Ҳатарҳои замони мусир, вазъият дар Ҳовари Миёна, баҳусус, вазъи Афғонистони ҳамсоя моро водор месозанд, ки ба масъалаи таъмини амният диққати аввалиндараҷа дихем.

Баҳусус, дар қаламрави Афғонистон пайдо шудани террористони ба ном «Давлати исломӣ», ки баъзе шаҳрвандони қишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил низ ба он шомиланд, вазъро боз ҳам ноором намуда, боиси ташвиши давлатҳои ҳамсоя гардидааст.

Тоҷикистон, ки бо Афғонистон сарҳади тӯлонӣ дорад, ба ин масъала бетафовут буда наметавонад. Вазъи имрӯзai сарҳад бо Афғонистон низ моро водор менамояд, ки ба ин масъала таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоем.

Мушкилии дигари бо вазъи Афғонистон алоқаманд муомилоти ғайриқонуни маводи мухаддир мебошад.

Ба ҳама маълум аст, ки муомилоти ғайриқонуни маводи мухаддир яке аз сарчашмаҳои маблағгузории терроризми байналмилалӣ ва нооромиҳо дар ҷаҳон ба шумор меравад.

Тибқи маълумоти расмии Созмони Милали Муттаҳид имсол майдони қишиҳти ин зироатҳо 63 фоиз зиёд шуда, то ба 328 ҳазор гектар расидааст ва дар

назар аст, ки истехсоли маводи мухаддир нух ҳазор тоннаро дар муодили афюн ташкил ҳоҳад кард ва күшиши интиқоли қисми муайяни ин мавод тавассути кишвари мо низ сурат ҳоҳад гирифт.

Аз соли 1994 инчониб аз тарафи мақомоти хифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии кишвар беш аз 121 тонна маводи нашъаовар, аз ҷумла зиёда аз 34 тонна героин мусодира карда шудааст, ки ин микдор мавод метавонист қариб 53 миллион нафарро гирифтори бемории нашъамандӣ ва ҳамин қадар оилаҳоро бадбаҳт гардонад.

Бо вучуди ин, зарур аст, ки мубориза бар зидди маводи мухаддир аз ҷониби Агентии назорати маводи нашъаовар ва дигар сохтору мақомот боз ҳам пурзӯр гардида, дар ин самт тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд.

Дар шароити мураккабу печидаи ҷаҳони мусоир хизматчиёни ҳарбии Кувваҳои Мусаллаҳ ва кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ вазифадоранд, ки барои ҳимояи марзу буими давлати соҳибистиклоламон, хифзи суботи сиёсӣ ва қонунияти тартиботи ҳуқуқӣ доим омода бошанд.

Мо ба фарзандони часуру далери ҳалқамон – ҳомиёни Ватани маҳбубамон эътиимида комил дорем ва бо онҳо ифтихор мекунем.

Дар баробари ин, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки бо дарназардошти вазъи мураккаби ҷаҳони имрӯза ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагиву хизмати низомиён, мустаҳкам гардонидани асосҳои моддиву техникии Кӯшунҳои сарҳадӣ ва дигар ҷузъу томҳои Кувваҳои Мусаллаҳ, бунёди инфрасохтори мусоирни ҳифзи сарҳад, таъмин намудани сохтору мақомоти зикршуда бо қадрҳои баландихтисоси ҳарбӣ тадбирҳои зарурӣ андешад.

Мо дикқати сохтору мақомоти давлатӣ ва аҳли чомеаро мунтазам ба масъалаи пурзӯр намудани мубориза бо коррупсия ҷалб мекунем, зеро бо вучуди тадбирҳои дар ин самт андешидаи Ҳукумат ҳанӯз ҳам ҳолатҳои содиршавии амалҳои коррупсионӣ кам нестанд.

Соли 2017 аз ҷониби баъзе хизматчиёни давлатӣ, кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ содиршавии ҷиноятҳои дорои ҳусусияти коррупсионӣ нисбат ба соли 2016 зиёд шудааст. Аз ҷумла, содир шудани ҷунин ҷиноятҳо аз ҷониби кормандони вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ, меҳнат, муҳочирият ва шуғли аҳолӣ, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, кумитаҳои андоз, кор бо ҷавонон ва варзиш, судҳо ва бонкҳо бештар ба қайд гирифта шудааст. Содир намудани ҷиноятҳои коррупсионӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ тамоюли зиёдшавӣ дошта, дар муқоиса ба соли 2016-ум 25 фоиз афзудааст.

Аз ин лиҳоз, ба роҳбарони вазорату идораҳо, баҳусус, мақомоти хифзи ҳуқуқ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳудидоракуни шаҳраку дехот зарур аст, ки интихоб ва ҷобаҷогузории қадрҳоро танҳо тавассути озмун ба роҳ монда, барои тоза кардани сафи мақомот аз шахсони тасодуфӣ, риояи қатъии Кодекси одоби хизматчии давлатӣ ва татбиқи усулҳои муассири назорати дохилӣ ҷорҷӯй намоянд.

Масъалаи чиддии дигаре, ки бояд мавриди таваҷҷуҳи доимии мо қарор дошта бошад, ин пешгирии омилҳои коррупсионӣ дар соҳаи истифодай замин мебошад. Бо мақсади таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ дар давраи истиқлолият зиёда аз 130 ҳазор гектар, аз ҷумла 27 ҳазор гектар замини корами обӣ ба шаҳрвандон ҳамчун замини наздиҳавлигӣ дода шудааст. Лекин ҳоло ҳам ҳолатҳои тақсимоти ғайриқонунӣ, ҳариду фурӯш ва худсарона ишғол намудани замин аз байн нарафтаанд.

Танҳо дар давоми 10 соли охир қариб 1300 ҷинояти дорои ҳусусияти коррупсионии вобаста ба замин содир шудааст.

Бинобар ин, ба Прокуратураи генералий, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ супориш дода мешавад, ки дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти давлатӣ ҷиҳати сари вакт ошкор ва пешгирий намудани ҳукуқвайронкуниҳо оид ба замин, ҳусусан, ҷиноятҳои коррупсионӣ дар ин самт тадбирҳои қатъӣ андешанд.

Муҳтарам аъзои Мачлиси миллӣ ва вакилони Мачлиси намояндағон! Ҳамватаённи азиз!

Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳоло ба шарофати заҳмати ҳалқи соҳибмâрифату тамаддуңсозаш ба марҳалайи нави рушд ворид шудааст.

Сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдату якпорҷагии мардуми шарафманди тоҷик имкон дод, ки мо мачрои рушди иқтисоди миллиамонро ба кулӣ тағиیر дижем, барномаҳои нави давлатиро қабул кунем, соҳтори давлатдориамонро, ки асоси онро принсипи адолати иҷтимоӣ ташкил медиҳад, таҳқим баҳшем, иқтидорҳои нави истеҳсолиро ба кор андозем, сокинони мамлакатро дар тамоми фасли сол бо нерӯи барқ таъмин кунем ва барои рушди минбаъдаи соҳаҳои ҳаётан муҳимми кишвар шароит ва заминаи мусоид фароҳам оварем.

Ин пешравиҳо бо саъю қӯшиши ҳар як сокини мамлакат, аз ҷумла қишловарзону коргарон, мутахассисону муҳандисон, омӯзгорону зиёйён, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва роҳбарону масъулони тамоми соҳторҳои давлатӣ ба даст омадаанд ва бори дигар аз идораи қавӣ, заҳматпешагӣ ва ҳисси баланди ватандӯстона доштани кулли шаҳрвандони Тоҷикистони муқаддасу маҳбубамон дарак медиҳанд. Вале меҳоҳам маҳсус таъкид намоям, ки бо вучуди ҳамаи дастоварду пешравиҳо дар назди мову шумо ҳанӯз ҳам мушкилоту масъалаҳои зиёди ҳалталаб қарор доранд.

Вазифаи муҳимтарини вакилони мардум, аъзои Ҳукумат, роҳбарони тамоми идораву муассисаҳо, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳо, кулли ҳизматчиёни давлатӣ, ҷавонону бонувон, аҳли зиё ва умуман, ҳурду бузурги мамлакат аз он иборат аст, ки минбаъд низ саъю қӯшиши ҳудро, дар навбати аввал, ба хотири хифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар кишвари азизамон сафарбар созанд. Яъне мо вазифадорем, ки боз ҳам бештар заҳмат кашида, ба иҷрои ҳадафҳои стратегии миллиамон – таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодай

самарабахши нерӯи барқ, аз бунбости коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии ахолии мамлакат ба ғизои хушсифат ноил гардем, диёрамонро то гӯшаҳои дурдасттарини он боз ҳам ободу зебо гардонем, корхонаву коргоҳҳои нав бунёд кунем, барои сокинон ҷойҳои корӣ муҳайё намоем ва сатҳу сифати зиндагии ҳалқамонро аз имрӯза дида, баланд бардорем.

Зеро мардуми шарифи Тоҷикистон ҳукуки маънавии зиндагии шоистаро доранд.

Танҳо бо сабру таҳаммул, иродай мустаҳкам, иттиходу сарҷамъӣ, саъю талоши аҳлона, заҳмати содиқонаву соғдилона, масъулияти баланд ва ташаббусҳои созандо моявонем ба ҳадафҳои дар наздамон қарордошта муваффақ шавем ва ҳамаи нақшаву барномаҳои қабулкардаамонро амалӣ намоем.

Чанд рӯз пеш Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро доир ба таҷилии ҷаҳони 30 - солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонида, ба Ҳукумат дастур додам, ки қарор ва нақшай чорабинихоро вобаста ба ин санаи фарҳунда омода намояд.

Ба Ҳукумат ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад, ки ба таҳияи лоиҳаи қарори Ҳукумат ва нақшай чорабиниҳо бо масъулияти том ва ҳисси баланди ватандӯстӣ муносибат карда, ба масъалаи бунёди иншооти маорифу тандурустӣ, фарҳанг ва дигар муассисаҳои иҷтимоӣ, роҳҳо, корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, махсусан, ободу зебо гардонидани маҳалли зист, хиёбонҳо, гулгашту майдонҳо ва дигар корҳои созандагӣ ӯзбекӣ аввалиндарача диханд.

Дар баробари ин, барои тарғиби васеи моҳияти истиқлолият ва озодӣ, соҳибатаниву соҳибдавлатӣ ва арзишҳои неки миллӣ тамоми зиёёни мамлакат, олимону донишмандон, ҷавонону занон, роҳбарони муассисаҳои илмиву фарҳангӣ, аз ҷумла Вазорати фарҳанг, Академияи илмҳо, Кумитаи телевизион ва радио саҳм гирифта, ин арзишҳои муқаддаси миллиро ба таври васеъ инъикос қунанд, дар тафаккур ва андешаи ҳар як сокини кишвар, баҳусус, наврасону ҷавонони мамлакат мазмун ва моҳияти соҳибистикӯливи озодиро ҳарчи бештар ҷой намоянд.

Ман ба қудрати созандай ҳалқи азизам итминони комил дорам ва дилпурона изҳор менамоям, ки мо бо заҳмату фаъолияти аҳлонаи ҳуд дар ояндаи наздик мушкилотеро, ки дар ҳаёти ҷомеа ва давлатамон вучуд доранд, бартараф мекунем ва барои мардумамон шароити зиндагии боз ҳам беҳтару сазовор муҳайё месозем.

Ба ҳар яки шумо - вакiloni ҳалқ, ҳозирини гиромӣ ва қули мардуми шарифи Тоҷикистон саломативу сарбаландӣ, иқболи нек, хонаи обод ва барори кор орзу менамоям!

Ҳамеша сарфарозу сарбаланд бошед, ҳамватанони азиз!

ПЕШВОЕ, КИ БО Ў МЕТАВОН ИФТИХОР КАРД

Кенчаев Алишер Ҳокимхочаевич – донишҷӯйи соли 3-юми факултети муносисбатҳои байналмилалии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 933 720 306, E-mail: mullokhakim.aliev.2017@mail.ru

Дар мақола оид ба нақши Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомали Рахмон дар таҳқими сулху амнияти тоҷикон маълумот дода шудааст.

Вожаҳои қалидӣ: амнияти миллӣ, Тоҷикистон, нақши Президент, қаҳрамон, ҷавонон, ваҳдат.

ЛИДЕР, КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Кенҷаев Алишер Ҳокимходжаевич – студент 3-го курса факультета международных отношений Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, г.Душанбе, ул. Саида Носира, 33, тел.: (+992) 933 720 306, E-mail: mullokhakim.aliev.2017@mail.ru

В статье рассматривается роль Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона в укрепление мира и стабильности в Республике Таджикистан.

Ключевые слова: национальная безопасность, Таджикистан, роль Президента, лидер, молодёжь, мир.

A LEADER WORTH OF PRIDE

Kenjaev Alisher Hokimkhojaevich – 3rd year student of the Faculty of International Relations, Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 933 720 306, E-mail: mullokhakim.aliev.2017@mail.ru

The article examines the role of the Founder of Peace and National Unity – the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in strengthening peace and stability in the Republic of Tajikistan.

Key words: national security, Tajikistan, the role of the President, leader, youth, peace.

Бузургтарин сарвати ҳар як давлату миллат фарзандони ватандуст, ватанпарвар, боистеъдод, бофарҳанги он мебошад. Ин қабил фарзандони содиқу фидокори миллат қодиранд, ки дар ҳар давру замон, дар лаҳзаҳои басо ҳассосу сарнавиштсози таърих масъулият ва зимоми умури идораи кишварро ба дасти худ гирифт, сафинаи умеду орзуҳои ҳалқу миллати ҳешро ба саломат ба соҳили умед бирасонанд. Истеъдод, часорату матонат, дониши мукаммали сиёсии шахсони барҷаста дар ҷорӣ кардани тартибу низом, сулҳу ваҳдат, пешрафту шукуфои кишвар, беҳбудии рӯзгори мардум намоён мешавад. Нахустин бор пас аз муддати зиёд, баъди Нусратулло Махсум, Абдураҳим Ҳочибоев, Шириншоҳ Шоҳтемур, Абдуқодир Муҳиддинов, Чинор Имомов, Бобоҷон Ғафуров, Турсун Ӯлҷабоев ва Ҷаббор Расулов ҳалқи тоҷик соҳиби чунин сарвари сарсупурдаи ватандусте чун Эмомалий Раҳмон шуд, ки ҳалқи худро ба сӯйи ҳадафи ниҳоӣ, ба ваҳдату ягонагӣ ва сулҳу беҳбудӣ роҳнамоӣ мекунад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон аз ҷумлаи чунин шахсон буда, яке аз сиёсатмадорони дурандешу хирадманд, ифодакунандаи ормонҳо ва рисолати давраи тақдирози истиқлолияти миллӣ ба шумор меравад. Ӯ дар лаҳзаҳои душвортарини таърихӣ кафолати сулҳ, якпорчагӣ ва ваҳдати ҳақиқии ҳалқҳои Тоҷикистонро бо мардонагӣ ба уҳда гирифт.

Таърих гувоҳ аст, дар ибтидои солҳои 90-уми қарни XX вазъи сиёсии Тоҷикистон ба дунболи ҳушунатҳои сиёсӣ ва майдондориҳои нерӯҳои мухолиф тезутунд гардида, кишварро оташи ҷангӣ бародаркуш фаро гирифт. Бар асоси тасмимгириҳои роҳбари давлат ҳанӯз дар нимаи аввали соли 1993 бо мақсади хотима бахшидан ба ҷангӣ шаҳрвандӣ дар мамлакат, бозгардондани гурезаҳо ва муҳоҷирини иҷборӣ ба макони зист, барқарор соҳтани ҳазорҳо манзили ҳаробгардида, пешгирии раванди таназзули иқтисод ва бозсозии ҷароҳатҳои ҷангӣ бародаркуш ба хотири наҷот додани Тоҷикистон аз вартай ҳалокат масъалаи ба ҳам овардани нерӯҳои даргир музокироти сулҳи тоҷикон оғоз шуд, ки давраи аввали он дар шаҳри Москва аз 5 то 19 апрели соли 1994 ҷараён гирифт.

Барои тавссеа ва суръат бахшидан ба раванди сулҳу оштӣ Сарвари давлат баробари баргузории музокирот дар оростани мuloқotу сухbatxо bo роҳбари Иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик бо иродат эҳтимом варзид. Ин гуна мuloқot дар бештари маворид дар ҳоле ба вуқӯъ меомад, ки дар сатҳи музокирот ё машварат ҷонибҳо ба тавоғуқ намерасиданд. Бо ибтикори роҳбари давлати Тоҷикистон ҷонибҳо 17-19 майи соли 1995 дар шаҳри Кобул дигарбора мuloқot барпо карданд, то натиҷае аз ин гуфтгушунидҳо ба ҳусни тафоҳуми тарафҳо дар дарёфти ризоият ва сулҳи кишвар биафзояд. Пайомади ин мuloқot қабули изҳороти муштарак буд, ки эътиmodи тарафҳоро дар ҳосили матлаб тақвият бахшид. Воҳӯриҳои баъдина дар сатҳи олӣ 19 июли соли 1995 дар Техрон, 10-11 декабря соли 1996 дар Афғонистон ва 19-23 декабря ҳамон сол дар Москва, 21-22 феврал ва 16-18 майи соли 1997 дар шаҳрҳои Машҳад ва Бишкек, ки дар маҷмӯъ 8

маротиба доир гардиданд ва ниҳоят ба имзо гардидани санади сарнавиштсози миллати тоҷик – Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ин раванд хотима пазишуфт.

Таърих ва миллати тоҷик часорати Сарвари давлати худро дар раванди таъмини сулҳ ва ризоияти миллӣ, баҳусус дар ҷараёни баргузории гуфтушунид дар қаламрави Афғонистон, дар мулоқоте, ки 11 декабря соли 1996 баргузор гардид, ҳаргиз фаромӯш наҳоҳад кард. Ҷараёни ин мулоқот дар китоби рӯзноманигорони рус Владимир Сухомлинов ва Генадий Шалайев «Роҳ ба сӯйи созиш» чунин шарҳ ёфтааст: «Эҳтимол воҳӯрии аз ҳама пуршиддат ва ҳатарноку бемисл дар Афғонистон 11 декабря соли 1996 баргузор шуд. Вақте Сайд Абдуллоҳи Нури ба Эмомали Рахмонов пешниҳод намуд, ки гуфтушунидро дар рустои Ҳусдех, ки дар шимоли Афғонистон, вилояти Тахор ҷойгир аст, гузаронанд, гӯё иродати Президентро месанҷид, ў бе ягон дудилагӣ розӣ шуд. Аз рӯйи маслиҳати пешакӣ ҷарҳболи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро бояд дар сарҳад пешвоз гирифт, ҳамзамон тарафи пешвозгиранда онҳоро мебоист ба қароргоҳи президенти онвақтаи Афғонистон Бурҳониддин Раббонӣ мебурданд. Ва он ҷо бояд сарлашқари машҳури он кишвар Аҳмадшоҳи Масъуд иштирок мекард. Вале дар сарҳад ҷарҳболи Сарвари давлатро касе пешвоз нагирифт. Дастан посbonони Президент исрор мекарданд, ки ба Душанбе баргарданд. Дар ҳудуди давлати бегона, ки дар он ҷангӣ шаҳрвандӣ дар авҷ аст, парвоз кардан ҳатари бузург дорад, онҳо мекӯшиданд инро ба Рахмонов бовар қунонанд. Ў инро мефаҳмид. Бо вучуди ин шояд боз мефаҳмид, ки ҳоло ҳар соат ғанимат аст, то созишномаи умумии оташбас имзо нагардад, ҷавонони зиёде аз ҳар ду ҷониб талаф мейбанд. Эмомали Рахмон фармон дод, ки ба парвоз идома диханд.

Маълум аст, ки касе ҷизеро саҳв кардааст ва нодуруст фаҳмидааст. Дар он тарафи марз Президент ва ҳайати кории ўро ду ҷип интизор буд...

Аммо ин воқеа бар хилоғи ҷашмдошт ҳеле бомуваффақият анҷом ёфт: умеду боварии Президенти Тоҷикистон амалан бочуръатии ўро пурра событ гардонд. Рахмонов ва Нури санади Протокол дар бораи ба танзим даровардани вазъияти ҳарбӣ-сиёсӣ дар минтақаҳои ҷангро имзо карданд. Файр аз ин, ҳусусан пас аз воҳӯрӣ, дигаргуниҳои катъӣ ва муҳиме дар гуфтушунидҳо ба амал омад ва амалан оташбас байни размандагони муҳолифин ва сарбозони ҳукumatӣ оғоз ёфт. Ва агар Президент аз сарҳад ба Душанбе бармегашт, маълум набуд, ки дар Тоҷикистон “садои тӯпҳо кай ҳомӯш мешуд”.

Дигар саҳифаи фаромӯшнашаванда пазишуфтани пешниҳод дар бораи даъвати иҷлосияи маҳсуси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати якӯм) мебошад. Ҳарчанд нерӯҳои муҳолифин барои иштирок дар ин иҷлосия ба тавоғуқ расиданд ва Президенти Тоҷикистон кафолати таъмини амнияти онҳоро ба уҳда гирифт, намояндагони ҷониби муҳолифин дар ин иҷлосия, ки 11 марта соли 1996 баргузор гардид, ширкат наварзиданд. Бо вучуди ин иҷлосияи мазкур доир гардид ва дар робита ба ин матлаб

Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониаш ба таври маҳсус таъкид дошт: «Ба ичлосия даъват шудани роҳбарияти мухолифин танҳо як мақсад дорад: азбаски давраи бетанаффуси гуфтушуниди байни тоҷикон ба кӯчаи сарбаста ворид шуд, қарор додем, ки дар ин ичлосия бо роҳбарияти мухолифин рӯ ба рӯ, ошкоро, бе пардапӯшиҳои дипломатӣ гуфтугӯ кунем.

Ман ҳамеша тарафдори он будам ва ҳастам ва инро ҳангоми мулоқотҳоям бо роҳбари мухолифин Сайд Абдуллоҳи Нурӣ дар Кобул ва Техрон ҳам гуфтам, ки муноқишиoti миёни тоҷиконро бояд худи тоҷикон, намояндагони босалоҳияти ҳамин мардум, ки дилашон ба ҳалқу қишварашон месӯзад, ҳал кунанд.

Ман имрӯз гуфта метавонам, ки насли ҳозираи миллати тоҷик ҳарчанд аввал пешпо ҳӯрд, имрӯз пирӯз аст, зеро ин насл тавонист васвасаи аҳриманиро, ки дар майнаи ҳалқи мо ҷо гирифта буд, аз ҳуд дур андохта, морони заҳҳокиро, ки ҷони ҷавони садҳо фарзандони моро қурбон мекарданд, сарқӯб созад... Ақли солим ва хиради дурбин пирӯз шуд. Рӯзи фарҳундае, ки онро дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ва дехоти дурдаст, дар ҳамаи оилаҳо интизор будем, фаро расид».

Таҷрибаи сулҳи миёни тоҷикон яке аз бузургтарин сабақҳои мактаби сиёсатмадорӣ ва давлатдории Эмомалӣ Раҳмон аст, ки ҳам дар дохили қишвар ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифт. Ин таҷрибаи таърихии ба Ватан ва ба макони зист баргардонидани дар ҳудуди як миллион нафар ғурезаҳо ва ташкили ҳамгирии иҷтимоии онҳо аз тарафи ташкилоту созмонҳои бонуғуз, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ҳамчун амсилаи (модел) нодири сулҳофаринӣ Ҷътироф гардид.

Оромиву амнияти, ки аз баракати Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон барқарор гардид, барои бунёди соҳтмонҳои азим, равнақи самтҳои мухталифи иқтисодиёти миллӣ, тавссеаи ҳамкориҳои бисёрҷониба бо қишварҳои ҷаҳон пояҳои мустаҳам гузошт. Ба расмият шинохта шудани Тоҷикистон аз ҷониби беш аз 150 давлати ҷаҳон, ифтитоҳи сафоратхонаҳои ҷандин қишварҳои дунё дар пойтаҳти Тоҷикистон ва дар мамолики ҷаҳон таъсис ёфтани намояндагиҳои дипломативу тиҷоратии давлати тоҷикон раванди ин муносибатҳоро вусъат ва суръати бесобиқа бахшид. Ҳамаи ин падидаҳои барҷаста, ки «сиёсати дарҳои боз» дар низоми равобити дипломатии Тоҷикистон унвон гирифт, миёни Тоҷикистон ва ҷомеаи башарӣ пайвандҳои тоза ба тоза эҷод намуда, дар ҷаҳони муосир сулҳи тоҷиконро ҳамчун таҷрибаи ибратори мӯзи давлатдорӣ муаррифӣ соҳт. Сулҳи тоҷикон аз ҷониби сиёсатмадорони барҷастаи ҷаҳони муосир баҳои баланд гирифта, сабаки судманди таърихии онро дар барқарории амнияти минтақаҳои мухталиф арзишманд гардонид.

Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин сиёсати сулҳофаринии сарвари Тоҷикистонро бо таваҷҷӯҳ ба моҳияти фарогири ояндасози он ба андеша гирифта, навиштааст: «Эмомалӣ Раҳмонов дар байни сиёсатмадорони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз ҷойҳои

намоёнро ишгол менамояд. Ва ин бесабаб нест. Тамоми кӯшишҳои вай аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар Тоҷикистон ҷараёни сулҳу осоиш ҳамоно амиқтар решা меронад ва дар қиёс ба нуқтаҳое, ки вазъияташон муташанниҷ аст, ин комёбӣ ба худ назир надорад. Он чи дар Тоҷикистон ба амал меояд ва рух медиҳад, барои бисёр ҳалқҳо ва мамлакатҳо намунаи ибрат аст».

Фарҳангӣ сулҳи Эмомалӣ Раҳмон, ки паёми ваҳдати воқеии тоҷикон, паёми ба орзуви ормонҳои худ расидани ҳалқ буд, ба Президенти Тоҷикистон ва давлати тозаистикӯли он эътироф, эътибор ва эҳтироми ҷаҳонӣ армуғон овард.

Сарчашмай ин эътирофи ҷаҳониро метавон дар заминай шинохти моҳият ва ҳадафҳои сиёсати дохиливу ҳориҷии Эмомалӣ Раҳмон дарёфт намуд, зеро тамоми дастовардҳои мардуми тоҷик дар даврони истиқлол, бавижана, таҷрибаи сулҳ Ҷамаати ҳамин сиёсати оқилонаи Пешвои миллат маҳсуб мешавад. Натиҷаи ин сиёсати ва расидан ба марзи сулҳу оштӣ буд, ки дар мамлакат таҳаввулот ва дигаргунсозиҳои азим дар замини соҳаҳои зиндагӣ ба вуқӯъ пайваста, заминҳои эҳёи миллӣ ва таҷаддуди қишвар фароҳам омаданд. Тоҷикистон имрӯз дар миёни давлатҳои мутамаддин ҷойгоҳи шоистаи ҳешро пайдо кардааст, зеро ташабbus ва иқдомоти Сарвари Тоҷикистон аз ҷониби қишварҳои хурду бузург ва созмонҳои байналмилалӣ бо иродатмандӣ истиқбол мешаванд. Сиёсати мазкур, ки бо зуҳури роҳбар ва пешвои навандеше дар таърихи миллати бостонӣ иртибот мегирад, падиди барҷастаи таҳаввул ва гардиши кулӣ дар тафаккур ва фарҳангӣ сиёсии тоҷикон дар ибтидои асри XXI маҳсуб мешавад.

Истиқрори сулҳу созгории миллӣ, тантанаи ваҳдат ва ҳамгирии мардуми Тоҷикистон, ки ҳосил аз хидматҳои таърихии Эмомалӣ Раҳмон дар ҷодаи эҳёи миллат ва давлатдории миллист, талошҳои тоҷиконро дар бунёди ҷомеаи демократӣ аз иқтидори азими маънавӣ барҳурдор намуд. Бо ҳидояти Эмомалӣ Раҳмон ва ҳузури мубораки ўрӯзҳои ҷашни ваҳдати миллӣ мардуми шарифи тоҷик дар яке аз манотики қишвар қанори ҳам омада, ништу шукronai ваҳдатро ба ҳам қисмат мекунанд.

Ин расми неку ба як оини давлатдории Эмомалӣ Раҳмон табдил ёфтааст, ки дар миёни мардум ва мардуму давлат пайванду муколамаи ҳамешагиро дар қаринаи ҳуштарин орзуви ниятҳо вазъ намуд. Бояд афзуд, ки ташрифи Президент ба шаҳру навоҳии мамлакат ба манзури оғоҳии доиму мустақим аз ҳоли мулку мардум ва мулоқоту сухбатҳои ошкору самимонаи эшон ба пиру барнои мамлакат, ба гайри вуқуфи комил бар мушкилоти ҷудогони миңтақаи мушаххас, шунидани ормонҳои мардум ва шарҳу тафсири нақшаву ҳадафҳои Ҳукумати Тоҷикистон, ҳамеша қушоиш ва барномаҳое дар пай дорад, ки муҷиби пешрафтҳои намоёни ноҳия ва шаҳре мегардад.

Мардуми тоҷик тайи такрибан бист сол шоҳиди он аст, ки ин ҳикмат дар мисоли сафарҳои Сарвари давлат ба шаҳру навоҳӣ ва вилоятҳо, ташрифи ў ба коргоҳҳои тоза, иншооти азими иҷтимоиву иқтисодӣ, мактабу

китобхона, мұчтамаъҳои фарҳангиву фарогатӣ ва гайра дар ҳаёт татбиқ мешаванд ва ба ҳақиқати он имон овардаанд. Истиқболи самимонаву пурмуҳаббати сокинони ҳама маҳалҳои Тоҷикистон аз ҳузури Президенти мамлакат, ки байни худ ва сарвари худ ҳаргиз садде ё фосилаеро эҳсос накардаанд, далели барҷастаи мардумгаро будани фитрату сиёсати Эмомали Рахмон аст, ки аз муассиртарин омили ба вахдату ягонагии воқеӣ расидани тоҷикон гардид.

Аз ҷумлаи тадбирҳои муҳими сиёсӣ, ки фазои мусолихат ва ҳусни тафоҳумро бар мабнои вахдати миллӣ устувор намуданд, таъсиси Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Дар ҳайати он намояндагони аҳзоб ва созмонҳои ҷамъиятии муҳталиф ба ҳам омаданд. Ниҳоди ҷамъиятии мазкур аз ҷониби 30 ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятий Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи Тоҷикистонро бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 марта соли 1996 имзо намуд. Ин ҳӯҷҷат бо раъи роҳбарияти ҳизбу ҳаракатҳои шомил ба он расмият пайдо намуд.

Фаъолияти густурдаи Президент дар ҷодаи иттиҳоди тоҷикон ва форсигӯёни тамоми олам, ки яке аз аслҳои умдаи ҳадафҳои олии ӯ буд, шаҳсияти Эмомали Рахмонро аз маснади пешвои ормонии миллӣ то ба ҳадди пешвои тоҷикони ҷаҳон рифъат баҳшид.

Низоми нави давлатдорӣ, ки Президенти мамлакат дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ ва низоми қонунгузорӣ тарҳрезӣ намуд, барои озодии инсон ва ҷомеа муҳит ва заминаҳои воқеӣ муҳайё карданд. Ҳамзамон бо озодии андеша, вичдон, ақоид ва раъю иродат, озодии фаъолияти иқтисодӣ барои ҳар як шаҳрванд фароҳам оварда шуд. Истиқтолияти миллат ва давлатдории миллӣ, ки Президент ҳанӯз дар поёни соли 1992 ҳадафи олии худ эълом дошта буд, бо заҳмати шабонарӯзӣ ӯ ва пайравии содиқонаи фарзандони бонангӯ номуси Ватан пойдор гардид.

Эмомали Рахмон дар ҳақиқат ҳам Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ ва Пешвои сарнавиштсози миллати тоҷик аст. Ба шарофати сиёсати бунёдкорона ва созандай ин абармарди таърихи навин Ҷумҳурии Тоҷикистон аз даргириҳои доҳилӣ раҳоӣ ёфта, имрӯз чун давлати соҳибихтиёр дар ҳаритаи ҷаҳон ва ҷомеаи байналмилалӣ мақоми сазовор гирифтааст ва акнун, онро тамоми мардуми дунё мешиносанд ва эътироф мекунанд.

Адабиёт:

1. Давлаталий Ҷаватзода. Вера в национальный прогресс. – Душанбе: Эҷод, 2007. – 260 с.
2. Абдуфаттоҳ Шарифзода, Абдулло Ҷавлатов. Наҷотбахши миллат. – Душанбе: Ширкати алюминийи тоҷик, 2012. – 320 с.
3. Эмомали Рахмон . Истиқтолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷилди 8. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 575 с.
4. Владимир Сухомлинов, Геннадий Швалаев. Дорога к согласию, Эмомали Рахмон – человек и политик. – Москва: Собеседник, 2002. – 158 с.

ҚАБУЛИ ҚАРОР ҲАМЧУН ЧУЗЬИ МУҲИМТАРИНИ ФАҶОЛИЯТИ ИДОРАКУНӢ

Файзализода Ҷумъахон Ҳол – д.и.н., профессор, проректори Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 918 50 63 24

Муалиф дар мақола таъкид менамояд, ки қабули қарор ҳамчун чузъи марказии фаҷолияти идоракунӣ шинохта шудааст. Дар зимн, бо такя ба маъхазҳои муътабари илмӣ навъҳо ва таснифоти гуногунчанбаи қабули қарор бозгӯ гардида, бо овардани далелҳои мушаххас исбот карда мешавад, ки қабули қарор ин раванди мураккаби фикрие мебошад, ки он асосан идроки масъала, интихоби мақсади мувофиқ ва воситаҳо барои расидан ба мақсади мазкурро таъмин менамояд.

Вожсаҳои қалидӣ: қабули қарор, равоншинос, идоракунӣ, мақсад, восита, раванди мураккаб, шароити беруна, миқёси фарогирӣ, қарори беихтиёр, фаросат, мусоҳибаи кушиод, ангезаи зеҳнӣ, ихтилофи эҳтиросӣ, вижагии фардӣ.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Файзализода Джуммаҳон Ҳол – д.п.н., профессор, проректор Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 918 50 63 24

В статье подчеркивается, что принятие решения признано важным компонентом управленческой деятельности. Автор, опираясь на компетентные научные источники, излагает разноплановые типы и классификации принятия решения, и на основе конкретных примеров доказывает, что принятие решения является сложным умственным процессом, которым обеспечивается восприятие центральной темы, выбора цели и средств достижения этой цели.

Ключевые слова: принятие решения, психолог, управление, цель, средство, сложный процесс, внешние условия, масштаб охвата, произвольное решение, интуиция, открытая беседа, интеллектуальный мотив, эмоциональный конфликт, индивидуальная особенность.

ARRIVAL AT A DECISION AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF MANAGEMENT ACTIVITIES

Fayzalizoda Jumakhon Khol – Doctor of Pedagogy, Professor, Vice-rector of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 918 50 63 24

The article emphasizes that the arrival at a decision is recognized as an important component of management activity. The author, relying on competent scientific sources, sets out diverse types and classifications of decision-making, and on the basis of concrete examples proves that decision-making is a complex mental process that ensures the perception of the central theme, the choice of the goal and the means to achieve this goal.

Key words: *arrival at a decision, psychologist, management, goal, means, complex process, external conditions, scale of coverage, arbitrary decision, intuition, open conversation, intellectual motive, emotional conflict, individual peculiarity.*

Қабули қарор тақрибан аз тарафи тамоми равоншиносон ҳамчун ҷузъи марказии идоракунӣ шинохта шудааст. Маҳз бо ҳамин меъёр нақши асосии раванди меҳнатӣ муайян карда мешавад: роҳбар ва тобеъ. Қарор дар банақшагирӣ (раванди ҷустуҷӯ ва қабули қарор, ҳамчунин муайян намудани мақсад, вазифа ва воситаи ноилгардӣ ба он), дар ташкил (қарор барои ҷамъ намудани захираҳои гуногун ва фаъолияти якҷояи одамон), идоракунии маромӯҳо, назорат ва гайраҳо ба вучуд меояд.

Қабули қарор – ин раванди мураккаби фикрие мебошад, ки идроки масъала, ба роҳ мондани мақсади мувоғиқ ва интиҳоби восита барои иҷрои мақсади мазкурро таъмин менамояд.

Мутаассифона, аксаран раванди мазкур ба таври стихиявӣ дар зери таъсири шароити беруна ва фишори роҳбаријат ҷараён мегирад. Бинобар ин, иҷрои он ҳам ба мушкилӣ тавъам мегардад. Профессор Лотар Зайверт, роҳбари Институти истифодаи самараноки вакт (Олмон) қайд мекунад, ки аксарияти менечерон чунин зинаҳоро афзал мешуморанд:

- ✓ корро дуруст намо, ба ҷойи он ки корро то андозае дуруст намоӣ;
- ✓ масъаларо ҳал бикун, ба ҷойи он, ки алтернативаи эҷодӣ ташкил намоӣ;
- ✓ маблағро ҳарҷ бикун, ба ҷойи он, ки истифодаи маблағро муносиб гардонӣ;
- ✓ қарзи худро адо намо, ба ҷойи он, ки ба натиҷа ноил гардӣ;
- ✓ ҳароҷотро коҳиш дех, ба ҷойи он, ки фоидаро боло барӣ.

Ҳамай ин – натиҷаи нодуруст қабул кардани қарор мебошад [9:1185].

Барои чӣ қабули қарорҳои нодуруст имконпазир мегарданд? Чи гуна ҳҳтимолияти иштибоҳи мазкурро дар идоракунӣ коҳиш дихем? Барои он,

ки инро дарк намоем, бояд ба хусусиятҳои психологии инсон муроҷиат намоем, ки тавассути он амали мазкур ба амал меояд.

Дар раванди қабули қарор дониш, шавқу ҳавас ва ҷаҳонбинии инсонҳо ҳамгиро мешаванд ва на як нафар. Муҳимтарин хусусиятҳои ин раванд ҷанбаи иродавӣ ҳамчун қобилияти муқобилият карда тавонистан ба шароиту одамон, қобилияти дастгирӣ кардани амалисозии мақсадҳои мавҷуда дар шароити мураккаби тағиyrёбанд мебошад. Мураккабии раванди мазкур аз он иборат аст, ки дар муддати кӯтоҳ ба роҳбар лозим меояд, ки қарорҳои гуногунсамти бисёреро қабул намояд.

Қарорҳоро бо асосҳои зерин тасниф кардан мумкин аст:

- аз рӯйи миқёси фарогирӣ (умумӣ ва хусусӣ);
- аз рӯйи муҳлат ва дараҷаи таъсир ба қарори оянда (фаврӣ, тактикӣ ва стратегӣ);
- аз рӯйи нишонаҳои амалкард (қарорҳо оид ба такмили банақшагирӣ, ташкилӣ, ҳавасмандӣ ва назорат дар самти муайян);
- аз рӯйи мазмун (сиёсӣ, техникӣ, технологӣ);
- аз рӯйи дараҷаи навғониҳо (кухна, қолабӣ, эҷодӣ, нодир);
- аз рӯйи сатҳи муайянни масъала, ки ин қарорҳо бояд ҳал гарданд (қарорҳое, ки дар шароити муайян, дар ҳолати ҳатар, яъне эҳтимолияти номуайянӣ);
- Аз рӯйи муроҷиат намудан ба соҳаҳои зеҳнӣ ё эҳтиросӣ-иродавии шаҳсият (зеҳнӣ, иродавӣ, эҳсосотӣ).

Дар қарор амалҳои беихтиёrona, прагматикӣ ва оқилона ичро карда мешавад.

Қарори беихтиёrona – қарор дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи «тарафдор»-у «зид»-ҳо қабул карда мешавад. Муносибати беихтиёrona ҳангоми қабули корманди нав ба кор ҳиссаи баланд дорад: дар ин ҷо на танҳо омодагӣ, таҷриба ва талаботи мувоғиқ, балки баҳои эмотсионалии довталаб – «маъқул ҳаст ё не» мухим аст.

Қарори прагматикий ба дониш ва таҷриба асос ёфтааст – ин интиҳоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад. Пеш аз ҳама, чунин муносибат барои қарори технологӣ хос аст.

Қарори оқилона – қарорест, ки ба таҷрибаи гузашта вобастагӣ надорад ва ба таври таҳлилӣ асоснок карда мешавад. Чунин муносибат бояд дар қабули қарорҳои стратегӣ ҳалқунанда бошад.

Дар ҳақиқат, дар раванди қабули қарор ҳар се нуқтаи назар ширкат доранд, ки яке аз онҳо бартарӣ дорад. Илова бар ин, дар вазъиятҳои гуногун роҳбар ба таври гуногун амал мекунад. Маълум аст, ки на ҳама вақт иттилооти пурра дастрас мегардад, то ки бо маълумоти ибтидой таҳлили мувоғиқ карда шавад. Гузашта аз ин, на ҳамеша вақт имкон медиҳад, ки чунин таҳлил роҳандозӣ гардад. Дар ин ҳол фаросат, (интуитсия) ба ҷунбиш омада, қобилияти идроки ҷараёни дурусти рӯйдодҳоро пешгӯй менамояд, ҳатто агар он баёни оқилона набошад. Шахс эҳсос мекунад, ки дар ин ҷо «қадом чизе нодуруст аст» - бинобар ин,

бо шарики эҳтимолӣ созиш намебандад ва аз кирдори худ пушаймон ҳам намешавад. Сабаби барҳамхӯрии созишина дар муқоиса ба манфиатҳои пешниҳодшуда, гӯё як чизи нодаркор ба назар мерасад: дар сухбат эҳсоси ноуҳдабарой, ки аз дарки бешууронаи номутобикиятӣ дар рафтори мусоҳиб шаҳодат медиҳад, ошкор месозад, ки шарик ба росткорӣ амал намекунад. Дар тафовут бо он чизе, ки дар боло баррасӣ намудем, раванди қабули қарори технологӣ асосан ба дониш ва таҷриба, ҳарчанд ки дар ин ҷо низ ақидаҳои беихтиёронা ҷой дорад, такя менамояд. Интиҳоби стратегӣ муносибати оқилонаро тақозо мекунад, ҳарчанд ки ангезаҳои шахсе, ки қарори мазкурро қабул мекунад, ба ақли солими ӯ такя менамояд.

Дар замони тарзи сотсиалистии рушди кишвар қабули қарорҳои мустақилона танҳо ба таври ҷузъӣ истиқбол мешуд. Гузариш ба равиши идоракунӣ дар шароити бозаргонӣ дарки қолабҳои шахсӣ, усул(принципҳо), муносибат ба қабули қарорро тақозо менамояд. Кор оид ба қабули қарор на кам аз се ҷузъи асосиро дар бар мегирад:

- ❖ шахсӣ (таносуби ҳадафҳое, ки қарорҳои қабулкардаи роҳбарро бо мақсади ташкил, инчунин бо дарназардошти манфиатҳои гурӯҳи мушахҳас мепазирад);
- ❖ мурофиавӣ (муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушахҳас, муайян намудани дараҷаи тағйироти оянда ва тадбирҳои минбаъда барои бартараф кардани ҳолигии байни онҳо);
- ❖ технологӣ (муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои пешгӯиҳои ҳатар, ҷустуҷӯи захираҳо ва ғайра).

Роҳбар ҳамчунин метавонад барои қабули қарори оқилона колективро ҷалб намояд, ки он ё дар шакли мубоҳисаи кушод, ё ба тартиби «ангезиши зехн» ҳаматарафа ва амиқан коркарди гунаҳои пешниҳодгардидаи ҳалли масъаларо таъмин менамояд. Дар ҷунун вазъият самаранокии таъсири мутақобилаи ҳалқаҳои гуногуни ташкилот хеле боло рафта, муҳити иҷтимоӣ-психологиро беҳтар гардонида, қаноатмандиро аз меҳнат тақвият медиҳад, инчунин барои қабули қарор масъулиятро тақсим менамояд. Бештари равоншиносон, аз ҷумла *Курт Левин* (1890-1947) – равоншиносӣ олмонӣ-америкӣ, раванди қабули гурӯҳии қарорро самараноктар медонад.

Ҳар як вазъияти проблемавӣ ҳалли худро талаб менамояд, ки зиддиятро байни ҳозираи номақбул ва ояндаи дилҳоҳ инъикос менамояд. Масалан, дараҷаи баланди ихтилоф дар гурӯҳи коргарон, ки дар натиҷаи задухӯрд миёни сарварони гурӯҳ (ки бештар ба колективҳои занон ҳос аст) ба амал омадааст, маҳсулнокии меҳнатро тақрибан 20% коҳиши медиҳад. Роҳбарро зарур аст, ки муайян намояд: кӣ гунаҳгор аст ва ҷӣ бояд кард? Ҳар як сарвар ба таври худ ҳақ аст ва бо аз кор озод кардани яке аз онҳо ба осонӣ барҳам додани гурӯҳ номумкин аст. Ҳарду сарвар – мутахассисони ҳирфай буда, тарафдоронашон ақидаҳои онҳоро дастгирӣ менамоянд. Объекти ноаёни ихтилофро (ки он доимо мавҷуд аст) дарёфт

намуда, онро барҳам задан муҳим аст, то ки ихтилофи қасбӣ ба зиддияти эҳсосотӣ табдил наёбад.

Дар замони мусир шумораи зиёди методҳои коркарди қарорҳои идоракунӣ фароҳам гардидааст. Як қатор таснифоти методҳо аз тарафи олимони рус З.Янчан, М. Естрон, Г. Добров, В. Глюминский ва дигарон пешниҳод гардидааст, ки асоси онҳоро нишонаҳои гуногун ташкил менамояд. Ҳамин тавр, олими рус Владимир Александрович Лисичкин се синфи методҳоро чудо кардааст:

1. Умумиилмӣ (методҳои характеристики ҷаҳонӣ ва эвристикошта¹ - мушоҳида, озмоиш, таҳлил, таркиб, индуксия ва дедуксия, баҳои озмоишӣ, афзун намудани ақидаҳои дастаҷамъӣ);

2. Байнниилмӣ (методҳое, ки ҷанбаи фарогирӣ ҳамагонро надоранд, вале барои доираи васеи объектҳо дар соҳаҳои гуногуни фаъолият, аз қабили омори математикий, амсилаҳозӣ ва ғайра истифода мешаванд);

3. Шаҳсӣ (методҳое, ки барои як объект ё соҳаи дониш хосанд) [9,187-188].

Аксарияти донишмандон ҳангоми қабули қарорҳо методҳоро дар асоси расмиёти дастгоҳҳои истифодашаванда ба се гурӯҳ тақсим менамоянд:

1. Методҳои расмӣ (оморӣ ва иқтисодӣ-математикий, ҳамчунин амсилаҳои иқтисодӣ-математикий);

2. Методҳои эвристикӣ (аз ҷумла методҳои қиёсӣ ва қалбакии амсилаҳозӣ);


3. Методҳои баҳогузории озмоишӣ (ки дар дар замони ҳозира аз ҷумлаи писандидатарин методҳо ба шумор меравад). Ҳангоми таҳқиқи объектҳои мураккаб баҳои озмоишӣ аслан олоти ҳатмии таҳлил ё ҳамчун методи мустақил ва ё якҷо бо методҳои дигар шуморида мешавад.

Чигунагии иҷрои раванди қабули қарор вазифаи менечмент мебошад. Психологияи идоракунӣ саъӣ менамояд шароити дохилии ин раванд, асосҳои субъективии қабули қарорҳоро қашф намояд. Пеш аз ҳама, қабули қарор бо ёрии тамоми амалкардии равонӣ (аз қабили эҳсосоти оддитарин, идрок, хотира, тафаккур ва таҳайюл) ба ҷо оварда мешавад.

Роҳи ҳалли масъаларо, ки профессори рус К. К. Платонов (1906-1984) пешниҳод кардааст, мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. Ҳар як амали фикрӣ, давраҳое, ки дар ҷадвал нишон дода шудааст, аз ин ё он супориш ё вазифа оғоз мегардад. Иҷрои супоришҳоро амали фикрӣ ба анҷом мерасонад. Вале аллакай ҳалли мушкилии мавҷуда метавонад саволҳои навро ба вучуд оварад, ки дар кормандон амалиёти нави фикрӣ ё мураккаб ва баъзан равандҳои фикрии тӯлониро оғоз намояд. Барои вазъи равонии солими инсон ҳалли масъала аз дониш, маҳорат ва таҷриба вобаста мебошад.

¹ Эвристика – қалимаи юнонӣ буда, маънои он «меёбам, мечӯям, мекушоям» мебошад.

Ҷадвали ҳалли проблема



Вале ба ақидаи профессор Т.В.Розанова вазифаҳои идоракунӣ хусусиятҳои хоси худро дорад:

- 1) вазифаҳо метавонанд дорои шароити номуайян ва дар баъзе ҳолатҳо, ҳатто зиддиятнок бошанд;
- 2) дар вазифаҳо метавонад маълумоти кофӣ оид ба воситаҳои имконпазари ҳалли он умуман набошад;
- 3) алгоритмҳои дақиқи ҳалли масъалаҳои монанд вуҷуд надорад;
- 4) масъалаҳо аксаран дар шароити норасоии вақт ҳал карда мешаванд [9:189].

Равоншиносони амрикоӣ Врум Виктор ва Филипп Йеттон омилҳои асосиро, ки ба рафтари роҳбарон ҳангоми қабули қарор таъсир мерасонад, ба таври зерин чудо мекунанд:

1. Вижагиҳои фардӣ-психологӣ (мизоч, хулқу ҳӯ, қобилият), таҷрибаи ҳаётӣ, тамоюли арзиши шаҳсияти роҳбар.

2. Моҳияти қарори қабулгардида, аз ҷумла дараҷаи мушкилоти соҳторӣ.

3. Маҳдудияти фардӣ. Вазъиятҳое мешавад, ки ба роҳбар маълумоти иловагӣ зарур мегардад, агар кормандони муассиса он маълумотро дар ихтиёր надошта бошанд, лозим меояд, ки он аз ҷои дигар дастрас шавад. Роҳбар бояд бидонад, ки ба ў чӣ қадар маълумот зарур аст ва он чи андоза арзиш дорад, оё онро гирифтан зарур аст.

4. Дар доираи қабули қарорҳо, яъне қарор дар шароити муайян ё номуайяни хавфҳо қабул мегардад. Замони қабули қарор низ муҳим аст.

5. Қарорҳои бо ҳам алоқаманд. Дар ташкилот ҳамаи қарорҳо бо ҳам алоқаманданд. Қабули қарори ягонаи муҳим метавонад қабули садҳо қарорҳои хурдро талаб намояд. Қарорҳои муҳим оқибатҳои ҷиддиро ба бор меорад. Масалан, агар муассиса қарор барорад, ки таҷхизоти навини муосирро ҳаридорӣ намояд, пас вай бояд роҳеро ҷустуҷӯ намояд, ки маҳсулоти бо он таҷхизот истеҳсолкардаи худро ба фурӯш расонад.

6. Муносибати зердастон ба қарори қабулгардида. Дар ин ҷо дараҷаи омодагии коллектив, дараҷаи комилии таҳассусӣ, муҳити иҷтимоӣ-психологӣ, маромнокии тобеон, эҳтимолияти бавҷӯдоии гуногунандешӣ мутаносибан ба қарори пешниҳодгардида хеле муҳим аст [2:189-190].

Ҳамчунин ба он ин ё он қарореро, ки ба тақдири шаҳси муайян алоқаманд аст, метавон илова намуд, масалан, аз кор сабукдӯш кардан ё ҳавасмандгардонӣ, гузаронидан ба дигар вазифа ё кори дигар ва гайра. Бинобар ин, бояд ба ҳисоб гирифта шавад, ки одамони дигар низ (зердастон, шарикон ва ба амсоли онҳо) аз роҳбар қарори муайянро интизор буда, омодаанд бо оғоҳ намудан аз таҷрибаи хуб ё на он қадар хуби гузашта, ки дар таҷрибаи гузаштаи ин ё он муассиса ба амал омада буд, ба он таъсир расонанданд. Ҳамин тавр, муҳокимаи мутлақ дар раванди ҳалли масъалаҳо бениҳоят камэътимод мегарданд.

Ба ақидаи олимӣ белорус Н.И. Кабушкин дар қарори шаҳсӣ шаҳсият чун қатрае дар баҳр инъикос меёбад. Дар ин раванд шавку рағбати муайянро ҳунари шаҳсии қарори идоракунӣ, яъне ҳамон мачмӯи вижагии шаҳсии маҳорати роҳбар, ки қарорро ба иҷроқунандагон мерасонад, ифода менамояд. Дар илм, қайд менамояд ў, чунин қарорҳои гуногун, ки аз маҳорати шаҳсӣ бармеоянд, чудо карда шудаанд:

1. Қарори ботамкин – ба ашҳосе, ки масъаларо бо ақидаҳои қаблан ифодаёфта оғоз менамоянд, хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии шароиту талаботи ин масъала ба вучуд меояд. Ботамкинӣ ҳамон вақт ба вучуд меояд, ки пешниҳоди фарзия ва санчиши он диккати инсонро яксон ҷалб намояд. Чунин назарияи қабули қарор сермаҳсултарин ба ҳисоб меравад.

2. Қарорҳои импулсивӣ (беихтиёර) – ба он одамоне хост аст, ки раванди таҳияи фарзияшон нисбат ба таҳлили он бештар аст. Чунин шаҳс

мутаносибан масъалаҳоро осон ҳосил менамояд, vale дар бораи арзиши онҳо камтар таваҷҷуҳ мекунад. Бинобар ин, раванди қабули қарор бар хилофи марҳилаи асоснокнамой ва санчишҳо ба таври номураттаб ҷараён мегирад. Дар корҳои ташкилӣ қарорҳои импулсивӣ метавонад боиси он гардад, ки роҳбар қӯшиш менамояд, он қарореро дар ҳаёт татбиқ намояд, ки камтар идрок ва асоснок карда шудаанд.

3. Қарорҳои беҳаракат (суст, беташаббус) – натиҷаи ҷустуҷӯи басо бечуръатона ва эҳтиёткорона мебошад. Баъди бавучудоии фарзияи ибтидой муайян кардани он хеле суст мегузарад. Роҳбар саҳт хурдагирона ба баъзе фарзияҳо менигарад, ҳар як қадами худро батакрор месанҷад. Ин вақти раванди қабули қарорро тӯлонӣ менамояд.

4. Қарори ҳавфнок (хатарнок) – монанди қарорҳои импулсивист, vale бо баъзе ҳусусиятҳои тактикаи худ фарқ мекунад. Агар қарори импулсивӣ ба воситаи марҳилаи муайяннамоии фарзия ҷаҳиш намояд, қарори ҳавфнок аз он ҳуддорӣ намекунад, vale ба баҳои инсон ҳамон вақт мепардозад, ки носозгорӣ байни шароити зарурӣ ва ҷойдошта барои иҷрои фаъолият намоён гардад.

5. Қарори навъи эҳтиёткор – бо ҷиддияти ҳоси баҳо додан ба фарзия, таҳлили интиқодии он тавсиф дода мешавад. Роҳбар пеш аз он ки ба ҳулосае ояд, якчанд амалҳои гуногуни омодагиро ба анҷом мерасонад. Қарорҳои навъи эҳтиёткор, ба оқибатҳои манғии амалҳои худ, нисбат ба натиҷаҳои мусбати онҳо ҳассостар мешаванд. Ин қабил раҳбарон ба ҷои он ки аз комёбихо хурсанд шаванд, аз ҳатоғиҳо метарсанд. Бинобар ин, ҳатти эҳтиёткоронаи боадабона – нишонаи аз ҳатоғиҳо эмин будан аст. Барои одамони импулсивӣ, масалан, ҳатти боадабонаи баръакс ҳос аст: онҳо бештар ба комёбӣ майл доранд ва нисбат ба нокомӣ камтар ҳассосанд [7,190-191].

Дар роҳи қабули қарори хуб аксаран монеаҳои муайян, маҳсусан, ҷанбаи психологидошта эҷод мешаванд. Надонистани онҳо метавонад ба иштибоҳоти ҷиддӣ ва ҳатто хатарнок боис шавад. Олими рус Р.И. Мокшансев монеа ва маҳдудиятҳои зеринро қайд менамояд:

1. Шитобкорӣ. Чунин шуморида мешавад, ки маҳз шитобкорӣ сабаби бисёре аз қарорҳои нодуруст мегардад. Одатан, он аз сабаби нарасидани вақт сар мезанд. Дар шароити тангии фурсат худи иттилоот низ нисбат ба шароити мусоиди корӣ на он қадар хуб таҳлил карда мешавад. Бинобар ин, иттилооти муҳиму ҷиддӣ аз эътибор дур мемонанд. Шитобкорӣ намегузорад, ки ҳамаи гунаҳо бодиққат баррасӣ шаванд, дар натиҷа бисёре аз онҳо аз назар дур мемонанд. Дар вазъияти бавучудомада, одатан он қарори аввалине, ки ба назар дуруст мерасад, қабул карда мешавад.

Ҳангоми нарасидани вақт қабули қарорро то вақти худро ором эҳсос кардан ба таъхир бояд андохт. Маҳз чунин иқдом дар ниҳояти кор боандешонатарин шуморида мешавад.

2. Мутаассиршавӣ. Мумкин аст, дар зери таъсири саҳти мутаассиршавии эҳтиросотӣ шитобкорона қарор қабул карда шавад. Агар

инсон оташин ё озурда бошад, пас қарори қабулкардаи ӯ ичрошаванд нест. Мутаассиршавии эҳтиросотӣ метавонад на танҳо дар шакли эҳсосоти манғӣ, балки дар шакли эҳсосоти мусбат низ инъикос меёбад. Ҷидду ҷаҳд низ метавонад инсонро гумроҳ намояд, ки он низ, гоҳ-гоҳе рӯй медиҳад.

3. Таъхирандозӣ. Ин маҳдудкундандаи ҷиддӣ дар раванди қабули қарор мебошад. Мумкин аст, ҳадди ақал, шаш сабаби зеринро, ки ба таъхир андохтани қабули қарор водор месозад, таъқид гарданд:

- Равоншиносон муқаррар намудаанд, ки майлу ҳоҳиши худдорӣ аз ҳалли масъала тақрибан дар ҳар як фард мавҷуд аст. Одамон бошуурона аз қабули қарор бо умединии оқибати нек сар боз мекунанд. Ба ин падида як қатор нишондодҳо мусоидат менамоянд, аз қабили: «Бо ман ин рӯй намедиҳад», «Ман метавонам доир ба он баъдтар ғамхорӣ намоям» ва ғайра.

- Инсон аксаран ба он ҷизе, ки дар ихтиёр дорад, қонеъ мебошад. Бинобар ин, андарзи он ки ба мушкилии пешомада кордор набош, то он вақте ки ба ту даҳл накунад, басо маъмул аст. Вале дар ин ҷаҳони тез тағиیرёбандай мусоир бидуни пешбинии воқеа ва ба рағми он иқдом кардан ба ҷизе ноил гардидан мушкил аст. Чи тавре ки мегӯянд: «Зарур аст, ки турезӣ, то ки ҳама ҷиз дар ҷойи худ боқӣ монад».

- Сабаби сеюми ба кундӣ ӯзғино кардан ба воқеаҳо – ин тақрибан ақидаи дилбазани ҳалли дастаҷамъии масъала мебошад. Муҳокимаи дастаҷамъӣ, албатта, метавонад барои қабули қарор судманд бошад, вале онро мутлақ шуморидан нашояд.

- Масъалаи ҷиддӣ – мавҷуд будани ҳачми зиёди иттилоот. Аксаран, роҳбарон барои санҷидани тамоми иттилооти бадастомада имкон (қудрат) надоранд.

- Имконияти пайдо гардидани гунаҳои тасодуфӣ - дар раванди ҳақиқии қабули қарор басанд аст. Ба ӯзғибор нағирифтани ин далел, қӯшиши ба ҳар роҳе набошад ояндаро пешбинӣ намудан, метавонад яке аз маҳдудкунандаҳои ҷиддӣ ҳангоми қабули қарор бошанд.

- Бечуръятӣ ҳангоми қабули қарор. Шакли беҳтарини бартараф намудани тарси нокомӣ ин қобилияти пешбинӣ карда тавонистани инкишофи воқеот бо сенарияи бадтарин шуморида мешавад. Ба ақидаи он шахсоне, ки бо ҳамин масъала дучор шудаанд, фарқ надорад, ки онҳо онро ҳал кардаанд ё на, гӯш додан аз манфиат ҳолӣ нест.

4. Иштибоҳоти худро ӯзғироф карда натавонистан. Дар ҳаёт, баъзан ба ашхосе воҳӯрдан мумкин аст, ки дар соҳаи фаъолияти худ ба комёбиҳои баланд ноил гардида, хеле машҳуранд, вале ӯзғироф кардани қарорҳои қабулкардаи нопурраи худро рад мекунанд. Онҳо мӯътакиданд, ки чунин ӯзғироф ба кори онҳо зарари ислоҳнапазир мерасонад. Ҳар қадаре дар вазъиятҳои хатарафзо одам рафтори худро дарк мекунад, ҳамон қадар ӯ тезтар аз он раҳӣ меёбад.

5. Худбоварии барзиёд. Роҳбароне ҳастанд, ки танҳо ақидаи худро дуруст шуморида, андешаҳои дигаронро нодуруст меҳисобанд. Худбоварии барзиёд – монеаи ҷиддӣ дар роҳи дурусти қабули қарор мебошад [9,191-193].

Тавре ки дида мешавад, вазифаҳои идоракунӣ на танҳо равандҳои фикрӣ, балки шахсияти роҳбарро низ дар бар мегирад. Бинобар ин, рефлексия шарти асосӣ барои интиҳоби методи зарурӣ мебошад. Ҷустуҷӯи муваффақонаи ҳалли масъала ба ҷанбаи рефлексӣ-шахсии арзиши вазифаи муҳим марбут буда, он дар навбати худ ба мақсад, талабот, шавқу ҳавас, эътиқод, ормон ва ҷаҳонбинии инсон вобаста аст.

Адабиёт:

1. Акофф Р. Искусство решения проблем. М., 1982.
2. Берн Э. Что такое человек. // Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Самара, 1996
3. Вейл Л. П. Искусство менеджмента. М., 1999.
4. Грейсон Дж. К. Мл, О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., 1991.
5. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979.
6. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. М., 1997.
7. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. Мн., 2002.
8. Старт Д. Психология и менеджмент. М., 2003.
9. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

МАКТАБИ ИДОРАКУНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Носиров Миршароб Сангнович – мудири бахши табъу нашири Донишкадаи идоракунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 939 996 092

Неъматуллоев Муродбек – донишҷӯи соли сеюми факултети идоракунни давлатии Донишкадаи идоракунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, Ҷумҳурии Тоҷикистон, тел.: (+992) 92-768-07-27, e-mail: [mneamatulloev@bk.ru](mailto:mneematulloev@bk.ru)

Дар мақола нақши сарнавиштсози Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ташаккули ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва таҳқими ҳокимияти давлатӣ бозгӯ шудааст.

Вожаҳои қалидӣ: Пешвои миллат, мактаби идоракунӣ, таҳқими ҳокимият, ҷанги шаҳрвандӣ, ҳифзи ҳуқуқ, иқтисоди миллӣ, созмони байнамиллаӣ, ормони миллӣ.

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛИДЕРА НАЦИИ

Носиров Миршароб Сангнович – заведующий сектором печати Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 939 996 092

Неъматуллоев Муродбек – студент третьего курса факультета государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 927 680 727, e-mail: mneamatulloev@bk.ru

Автора в статье подчеркивают судьбоносную роль Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмона в формировании политической, экономической, социальной жизни и укреплении государственной власти в стране

Ключевые слова: Лидер нации, школа управления, укрепление власти, гражданская война, защита прав, национальная экономика, международная организация, национальная идея.

SCHOOL OF GOVERNANCE OF THE LEADER OF THE NATION

Nosirov Mirsharob Sanginovich – Head of the publishing sector of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 939 996 092

Nematulloev Murodbek – third-year student of the faculty of public administration of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 927 680 727, e-mail: mnematulloev@bk.ru

Authors underline the crucial role of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, H.E. Emomali Rahmon in shaping political, economic, social life and strengthening the state power in the country

Key words: the Leader of the Nation, school of governance, strengthening of authority, civil war, protection of rights, national economy, international organization, national idea.

Дар саргҳи ташаккули ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқии ҳалқу миллатҳо шахсиятҳои таърихие ҳастанд, ки ном, фаъолият ва зиндагиномаи онҳо бо таъриҳ ва сарнавишти давлатдории он ҳалқу миллатҳо пайванди ногусастаний дорад. Дар таърихи давлатдории тоҷикон - Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз зумраи шахсиятҳоест, ки на танҳо дар ташаккул ва таҳаввули таърихи навини миллати тоҷик, ҳастии имрӯзу фардои тоҷикистониён, давлатдорӣ ва ҳуқуқи муосири кишвар, балки барои эҳё намудани падидоҳи неку писандида ва арзишҳои волои фарҳангии ниёғонамон хизматҳои барҷаста кардааст.

Дуруст аст, ки инъикоси симои шахсе, ки ҳалқи беш аз ҳазор сол аз саҳнаи таъриҳ дурафтодаро аз сари нав ҳамчун миллати соҳибдавлат ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ ворид карда, ҳалқи гирифтори фаноро аз гирдоби нобудӣ начот додааст, инъикоси симои инсоне, ки миллатро дар қӯтоҳтарин замон аз вартай ҷангӣ шаҳрвандӣ раҳонида, тасвири корнамоии фарзанди фарзонаи миллат, ки чон дар каф ба душманони дирӯза оғӯш кушода, ҷинояткоронро авф карда, гурезаҳоро ба Ватан баргардонида, ба миллати мотамзада ваҳдат, сулҳу субот, амният оварда, ҳамаи дорой, қудрат ва сиёсатро дар хизмати инсон вогузор намуда, пояи давлатдориро аз сифр, низоми молияро аз ҳазинаи ҳолии ба горатрафта, лашкарро бо фармондехони содик таъмин, ҳуқуқро бо ғояҳои анъанавию миллӣ тарҳрезӣ намуда, оби начотбахши озодиву соҳибдавлатиро барои ташнагони беш аз ҳазорсола эҳдо намуда, садои модари тоҷикро ҳамчун модари миллати соҳибдавлат то ба созмонҳои байналмилалӣ расонида, мардуми парешонро атрофи дастарҳони миллат муттаҳид карда, дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон

давлатеро бо номи Тоҷикистон сабт намудааст, кори саҳлу осон нест. Зоро инъикоси симо ва корномаи шахсе, ки ҳалқи бедавлатро соҳиби давлат карда, ба ҳалқи ноумед умединаварда, ба ҷои қинаву адован вахдату дӯстиро ҳокими сарзамин намудааст, аз ҳар шахси эҷодкор дидгохи васеи назариву амалиро тақозо дорад.

Роҷеъ ба он, ки Пешвои миллат - Эмомалӣ Раҳмон барои давлати мусоири тоҷикон нақши бунёдгузориро дорад, хизматҳои начотдиҳанда ва созандай ўдар соҳаи сиёсати давлатӣ, тарҳрезии низоми ҳуқуқӣ, шаклгирии иқтиносидиёти миллӣ, таҳияи низоми адолати иҷтимоӣ, хифз ва рушди фарҳанги пурғановат ва дигар ҷанбаҳо нақши қалидӣ дорад, барои гӯши шунавою ҷашми бино далелу бурҳони иловагиро талаб надорад.

Ташкили низоми дурусти идораи давлат, таъсиси мақомоти марказӣ ва маҳаллии низоми идоракунӣ, мақомоти хифзи ҳуқуқи ҳомии шаҳрвандон, роҳандозии низоми одилонаи судӣ, яъне бунёди як механизми мӯкаммали низоми идораи давлат, ки тавонад ҳалқро аз мушкилот начот дода тавонад, як амри зарурӣ буд. Яъне идоракунни давлатро бунёд кардан лозим буд, то ки ҷангииёнро аз саҳна дур андохта, ҷангро хотима баҳшида, мардумро ба вахдат ва ҳамдигарфаҳмӣ расонад. Аз панҷ гурӯҳи асноди меъёрии ҳуқуқие, ки Шӯрои Олӣ дар Иҷтисодия шонздаҳум қабул кард[1], ду гурӯҳи аввал ба барқарорсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, гурӯҳи сеюм барои хотима баҳшидан ба ҷанг шаҳрвандӣ, гурӯҳи чорум барои хифзи истиқлолияти давлатӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва гурӯҳи панҷум ба самти муносибатҳои байнамилалӣ равона шуда буданд.

Эмомалӣ Раҳмон баъдан дар Муроҷиатнома ба ҳалқи шарифи Тоҷикистон 12 декабри соли 1992 вобаста ба вазъияти баамаломада иҷрои ҷунин корҳоро дар мадди аввал гузошта буд:

« - ҳарчи зудтар дар тамоми гӯшаю канори Тоҷикистон ҳокимиётӣ ва мақомоти идоракуниро барқарор карда, кори пурмасъулияти онҳоро таъмин кунем;

- дар маҳалҳо соҳтори мақомоти амалқунандай муҳофизати ҳуқуқро барқарор карда, ба онҳо барои иҷрои вазифаҳои муқаддаси худ шароит фароҳам оварем...».[2,5]

Муҳимтарин далелҳои бунёди низоми идора ва ҳокимиёти давлатӣ, ки бо номи асосгузори давлати тоҷикон вобастагӣ дорад, дар ҷунин нуктаҳо нуҳуфтаанд:

- Пешвои миллат дар ҷойи ҳолӣ ва низоми фалаҷёфтai мақомоти давлатӣ мақомоти давлатиро таъсис дода, низоми идоракунни кишварро роҳандозӣ намуд;

- маҳз таҳти роҳбарии Пешвои миллат низоми идоракунни давлат зина ба зина ба ислоҳот фаро гирифта шуда, ташкили идоракунни давлатӣ комилан тағиیر ёфт;

- низоми идоракунни имрӯз на танҳо аз замони шӯравӣ, балки аз рӯзҳое, ки Пешвои миллат ба сари қудрат омад ва дар ибтидо он низомро ташкил кард, ба куллӣ фарқ мекунад. Ин гувоҳи он аст, ки бунёдгузори

давлати миллӣ на танҳо бунёди давлатро гузошт, балки онро дар масири истиқлолият рушд дода, то сатҳи давлати муосири ҷаҳонӣ расонид;

- Пешвои миллат дар баробари низоми идоракунӣ фаъолияти артиш, марзбонӣ ва низоми амниятиро таъсис дод;

- мақомоти ҳифзи ҳуқуқро таъсис дода, ҳимояи ҳуқуқи инсон, мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликиятиро кафолат дод ва таъмин кард.

Маҳз ба шарофати Пешвои миллат ҳалқи Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудонашавандай ҷомеаи ҷаҳонӣ, озодӣ ва ҳуқуқи шаҳсро муқаддас шумурда, таъмини соҳибихтиёри давлати ҳудро дарк намуда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату ҳалқиятҳоро эътироф карда, Конститутсияи нави мамлакатро қабул намуд.

Қабули Конститутсия, интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоби вакилони ҳалқ ба Маҷлиси Олий ва маҷлисҳои маҳаллӣ дар асоси Конститутсияи нав ва тасдику таъйини ҳамаи соҳторҳои давлатӣ моро ба сӯйи таҳқими ҳокимияти давлатӣ, соҳтмони ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд ҳидоят намуд. Конститутсияи соли 1994 соҳти президентии идоракунии мамлакатро ба ҳукми қонун ворид соҳта, мақоми парламентро мушаҳҳас ва ҳамаҷониба муқаррар кард. Конститутсияи ҷумҳурии соҳибиҳистоҷоли Тоҷикистон қадами устувор ба самти инкишоф ва такомули парламентаризми тоҷик гардид. Бо ифодаи ҳамфирои пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтai Пешвои миллат ҳалқи покзамиру сулҳпарвари Тоҷикистон эътимоду боварии хешро рӯзи қабули нахустин Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарики раъйпурсии умумиҳалқӣ 6 ноябри соли 1994 изҳор дошта, Эмомалӣ Раҳмонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намуд.

Парламенти нав – Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун як мақоми қонунгузор, қонунҳоеро таҳия кард, ки иҷрои онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намуд. Парламенти Тоҷикистони соҳибихтиёр дар давраи фаъолияти ҳуд зиёда аз 1000 қонунро баррасӣ ва қабул намуд, ки онҳо асоси ҳуқуқии таҳқим ва рушди ҷомеа гардиданд ва заминаи ҳуқуқии таҷзияи ҳокимиятиро дар ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия намуда, низоми мувозинаи ҳокимияти давлатиро ба манфиати инсон роҳандозӣ кард. Имрӯз, мувоғики асли (принсипи) таҷзияи ҳокимият, ду палатаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бомуваффақият фаъолият мекунанд.

Бояд қайд кард, ки парламенти нави қасбӣ аз имтиҳони ҷиддӣ гузаштааст. Қабули як силсила қонунҳои муҳим ва санадҳои мөъёрии ҳуқуқӣ, ки аз ҷониби вакilon таҳия, баррасӣ ва қабул шудаанд, ба ин шаҳодат медиҳад. Парламенти қунунӣ намунаи волои демократия мебошад, ки дар он намояндагони ҳизбҳои сиёсии гуногун, фраксияҳо, кумитаҳо, комиссияҳо ва гурӯҳи вакilon амал мекунанд. Faъoliyatni Maҷlisasi Olii исбот кард, ки чунин соҳтори ҳокимияти қонунгузорӣ ҷавобгӯи талаботи ҷомеаву қишвар аст ва метавонад заминаҳои густурдаи ҳуқуқиро барои қабули саривақтии қонунҳо ва ворид кардани тағйироту иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда муҳайё созад. Maҷlisasi Olii Ҷумҳурии Тоҷикистон

ба сифати мақоми олии ҳокимияти намояндагиву қонунгузор тавонист тақмили минбаъдаи асосҳои ҳуқуқии рушди чомеаро таъмин намояд. Қонунҳои қабулшуда мухимтарин масъалаҳои ҳаёти чомеаро танзим мекунанд ва барои пеш рафтани наздик шудан ба чомеаи мусоири пешрафта мусоидат мекунанд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтори давлатии Тоҷикистонро ҳамчун давлати ягона муайян намуд. Дар он тартиби нави муносибатҳои дутарафа байни мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ ба назар гирифта шуд. Дар маҳалҳо мустақилияти маҳаллӣ ва роҳбарияти мутамарказ таъмин карда шуд. Бо дарназардошти воқеяти имрӯза, масъулияти ҳокимияти маҳаллӣ дар назди ҳокимияти марказӣ ба назар гирифта шуд. Инчунин, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар таҳрири нав қабул шуд, ки он асоси таҷдиди ташкили соҳтори ҳокимияти иҷроия гардид. Соҳторҳои ҳукумативу давлатӣ, низомҳои адлия ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, амалан, аз нав таъсис дода шуданд.

Бо мақсади кафолатҳо дар бобати истифодаи меъёрҳои конститутсионӣ Суди конститутсионӣ ташкил ёфт, ки мувофиқати санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бо Конститутсия муайян мекунад ва дар фаъолияти худ мустақил мебошад.

Бо мақсади таҳқим ва поксозии мақомоти маҳалливу марказии ҳокимияти давлатӣ мақомоти судӣ, прокуратура, милитсия, гумruk, андоз ва гайра аз қаллобон, ришвахорон ва дигар ашхосе, ки ҳокимиятро беобрӯ месозанд, як мақоми ваколатдор дар самти мубориза бар зидди коррупсия - Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия таъсис дода шуд. Фаъолияти вазоратҳои умури дохила, амният, мудофиа ва Прокуратураи генералий дар асоси талаботи конститутсия аз нав соҳта, ба ин соҳа қадрҳои баландиҳтисос сафарбар шуданд. Вазъияти шадиди Афғонистон, алалхусус қочоқи маводи мухаддир ва силоҳ, ҳамчунин воқеаҳои дигари ногуори сарҳадҳо, аз ҷумла убури ошӯбгарони мусаллаҳ ба марзи Тоҷикистон водор намуд, ки соли 1997 Кумитаи ҳифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад.

Дар Паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат - Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки нерӯҳои сарҳадии Тоҷикистон чун рамзи соҳибхтиёрии давлат давра ба давра нигоҳбонии марзҳои кишварро дар ҳама қитъаҳо ба дасти худ ҳоҳанд гирифт. Дар тӯли солҳои истиқлолияти давлатӣ мақомоти амнияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав ташаккул ва такмил ёфта, дар ҷараёни барқарорсозии сулҳ, пойдор намудани соҳти давлат ва таъмини амнияти миллӣ нақши мухим бозиданд.

Дар ин давра дар соҳтори Вазорати корҳои дохиљӣ низ як қатор корҳои такмилу навсозӣ анҷом дода шуданд, ки ин ҳама барои пешгирий ва паст намудани сатҳи ҷинояткорӣ, ҳар чи бештар ошкор намудани ҷиноятҳои содиршуда заминаи мусоид фароҳам оварда, дар амалӣ

гардидани ҷараёни ҳалти силоҳ ва ба эътидол омадани вазъи сиёсиву иҷтимоии чумхурӣ нақши назаррас гузоштанд.

Бо дарназардошти ҳатари ҷиддие, ки вобаста ба гардиши қочоқи маводи муҳаддир аз ҳудуди Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бармеояд, бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мөҳи марта соли 2000-ум дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии назорати маводи нашъаовар таъсис дода шуд.

Яке аз дастовардҳои бузурги Пешвои миллат дар замони муосир таъмини фазои озоди демократӣ, мавҷудияти гуногунандешии сиёсӣ, заминаҳои ҳуқуқии рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ, эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳамчун арзиши олӣ ва рӯ овардан ба сиёсати таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳар кас дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Фазои озоди демократӣ ҳалқи тоҷикро ба ҷараёни анъанаи давлатдории пешқадами ҷаҳонӣ шомил намуда, ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд, ки миллати тоҷик қудрат дорад ва метавонад ҳастӣ ва рушди ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии ҳудро мисли дигар ҷомеаҳои пешрафта дар асоси дастовардҳои навин роҳандозӣ намояд. Дар ин замона Тоҷикистон тибқи Конститутсия ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ интиҳобот ва раъйпурсихои умумиҳалқиро дар солҳои 1994, 1999, 2003, 2016 ва ғ. баргузор намуда, дар майдони сиёсат ҳизбу ҳаракатҳои сиёсиро тибқи стандартҳои байналмилалӣ ворид соҳта, плюрализми сиёсиро таъмин кард. Маҳз тавассути дастури бевоситаи Пешвои миллат нисбат ба иҷрои ҳукми қатл дар кишвар мораторий эълон шуд.

Тоҷикистон таҳти роҳбарии ин шаҳсияти бузурги таърихӣ беш аз даҳҳо санадҳои ҳуқуқии байналмилалии бисёрҷониба дучониба ба имзо расонида, ба узвияти ҷандин ташкилот ва созмонҳои байналмилалиу минтақавӣ шомил шуд. Маҳз тавассути талошҳо ва кӯшишҳои Пешвои миллат солҳои 2005-2015 дар арсаи байналмилалӣ «Даҳсолаи амалиёти об барои ҳаёт» аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид эътироф гардид, ки иқдоми мазкур аз нишонаи ғамхорӣ, эҳсоси волои инсондӯстии ин шаҳсият гувоҳӣ медиҳад.

Маҳз бо шарофати Пешвои муazzами миллат соли 2013 дар замонаи Доңишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ Доңишкадаи идоракунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки самти асосии фаъолияти он тайёр намудани мутахассисони идоракунни давлатӣ ва хизмати давлатӣ мебошад. Доңишкада маҳз ҳамон «Мактаби идоракунни Пешвои миллат» аст, ки тамоми таҷрибаҳо ва натиҷаҳои дар тӯли 25 соли истиқлолияти давлатӣ ба даст овардан ин шаҳсияти бузурги таърихӣ бо тамоми бурду боҳт ва дар асоси омӯзиш ва таҳлилҳои назаррас барои доңишҷӯён, магистрон ва хизматчиёни давлатӣ омӯзонида мешавад.

Пешвои миллат ҳамчун сиёсатмадори тавоно, давлатмарди барҷаста ва шаҳсияти фавқулода аз нахустин рӯзҳои ба даст гирифтани зимоми идораи давлат на танҳо мушкилиҳои давравӣ ва масоили ҳалталаби рӯзмарра ва

замонавии халқро сари вақт дарк карда, вобаста ба шароити таърихӣ ва имкониятҳои мавҷуда дар доираи манфиатҳои миллӣ, давлатӣ онҳоро ҳаллу фасл мекард, инчунин тавонист ба ҳайси як роҳбари стратег ва дурбин аз байни масъалаҳои ҳалталаб ва мушкилиҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии маънавии мавҷуда се масъалаи тақдирсозро муайян намуда, сиёsat ва тамоюли рушди давлатдориро ҷиҳати ҳалли онҳо равона намуда, нерӯи зеҳнӣ ва ҷисмонии халқро ҷиҳати амалисозии онҳо, а) баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ; б) таъмини истиқлолияти озуқаворӣ ва в) таъмини истиқлолияти энергетикӣ буд.

Таҷрибаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқими ҳокимиияти давлатӣ мактаби ҳақиқии ҳаёт ва дарси ибрати давлатдорӣ барои тамоми сиёsatмадорон ва роҳбарони азҳоби сиёсӣ, барои насли имрӯз ва фардои Тоҷикистон мебошад.

Барои ташаккул ва инкишоф додани мағкураи миллии идоракунни ҷавонон бояд дар сатҳи мақомоти ҳудидоракунни шаҳрак ва дехот бахши кор бо ҷавонон ташкил дода, ҷорабинҳои идеологӣ ва заминаҳои омӯзиши «Мактаби идоракунни Пешвои миллат» вусъат дода шавад, зеро ки аксарияти аҳолиро мардуми дехнишин ташкил мекунад. Таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки 80% аҳолии ҷумҳурӣ дар дехот зиндагӣ мекунанд ва 70% аҳолии ҷумҳурӣ ва тақрибан 65% сокинони дехотро ҷавонон ташкил медиҳанд. Ташкил намудани ин гуна иқдомҳо амри зарурӣ ва ҳақиқати бебаҳс аст.

Адабиёт:

1. Эмомалӣ Раҳмонов. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷилди аввал. – Душанбе: «Ирфон», 2002. – С.5.
2. Шарифзода А. Эмомалӣ Раҳмон начотбахши миллат. Китоби 1. Душанбе: 2011
3. Раҳмонов Э. Ш. Независимость - великое благо для страны и народа//Экономика Таджикистана. Стратегия развития. 2004
4. Давлаталӣ Давлатзода. Вера в национальный прогресс. – Душанбе : «Эҷод», 2007. – 260 с.
5. Абдуфаттоҳ Шарифзода, Абдулло Давлатов. Начотбахши миллат. – Душанбе: «Ширкати алюминийии тоҷик», 2012. – 320с.
6. Владимир Сухомлинов, Геннадий Швалаев. Дорога к согласию , Эмомали Раҳман – человек и политик. – Москва: «Собеседник», 2002. – 158с.

**НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАШАККУЛИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТӢ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ДАР ДАВРОНИ
ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ**

Нодирова Рушангул Мухибуллоевна – донишҷӯи курси 2-юми факултети идоракунии давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 908 44 25 54

Дар мақолаи мазкур нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Рахмон дар ташаккули идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар замони Истиқлонияти давлатӣ ба риштаи таҳқиқ ва таҳлил кашида шуда, дар бораи мавқеи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди муассири давлатии таъсиррасони чомеа дар муқобили омилҳои манфии ҷаҳонишавӣ дар марҳилаи сифатан нави таърихӣ сухан рафтааст.

Калидвозжаҳо: идоракунии давлатӣ, хизмати давлатӣ, мансаби давлатӣ, истиқлоният, мақомоти маҳаллӣ, мақомоти марказӣ, таҳқими давлат, соҳтори давлатӣ, хизматчии давлатӣ, ходими давлатӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, худидоракунии маҳаллӣ, ниҳоди идоракунӣ

**РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ**

Нодирова Рушангул Мухибуллоевна – студентка 2-го курса факультета государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 908 44 25 54

Автор в статье рассматривает роль Основателя мира и национального единства – Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в формировании государственного управления и государственной службы в период независимости страны. Подчеркивается, что данный государственный институт как эффективный фактор общественного влияния компенсирует отрицательное воздействие глобализации в качественно новом историческом этапе развития общественных отношений.

Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, государственная должность, независимость, местные органы, центральные органы, укрепление государства, государственная структура,

государственный служащий, государственный деятель, нормативно-правовые документы, местное самоуправление, институт управления.

THE ROLE OF THE LEADER OF THE NATION IN THE FORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE IN THE PERIOD OF STATE INDEPENDENCE

Nodirova Rushangul Muhiboulloevna – student of the second year of the faculty of public administration of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 908 44 25 54

The author in the article examines the role of the Founder of Peace and National Unity – the Leader of the Nation, Emomali Rahmon in the formation of public administration and civil service in the period of the country's independence. It is emphasized that this state institution as an effective factor of social influence compensates the negative impact of globalization in a qualitatively new historical stage of development of social relations.

Keywords: *public administration, civil service, public office, independence, local authorities, central bodies, state strengthening, state structure, civil servant, statesman, regulatory documents, local government, management institution.*

Мусаллам аст, ки на танҳо соҳаи хизмати давлатӣ, балки пояи эҳё ва таҳқими ҳамай соҳаҳои ҳаёти иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоии Тоҷикистони соҳибистикол ба а сиёсати беназир ва хирадмандонаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайванди ногусастани дорад. Ногуфта намонад, ки Пешвои миллат эҳё ва таҳқими давлатдориро аз танзими соҳаи хизмати давлатӣ оғоз намуда, яке аз руқиҳои сулҳофаринӣ ва вахдатгароиро низ маҳз бар ҳамин асос эҷод намуд.

Дар даврони истиқолияти давлатӣ Пешвои миллат тавонист, ки соҳаи хизмати давлатиро ҷиҳати самаранокии фаъолияти ҳокимиюти давлатӣ ва идоракунни давлатӣ таҳқим бахшад ва пояҳои заволёфтаашро эҳё намояд. Пешвои миллат фармудааст, ки: “Таъриҳ гувоҳ аст, ки дар тӯли ҳазосолаҳо оини давлату давлатдории тоҷикон саҳтиҳои хорошиканӣ таназзулу эҳё шуданро борҳо аз сар гузаронид, аз дунболи ҳар шикасту инқироз боз эҳёшавӣ ва камолоти афзунтарро ноил гардидааст” [1,23].

Таҳқими идоракунни давлатӣ ва ҳокимиюти давлатӣ аз Ичлосияи 16-уми Шӯроии Олии Тоҷикистон ва ба сари роҳбарият омадани Пешвои миллат оғоз гардид.

Дар ин марҳила ислоҳоти ҳуқуқӣ пояҳои давлатдориро мустаҳкам намуд[4,17-24].

Пешвои миллат дар сиёсати пешгирифтаи худ ташаккули мақоми худидораи шаҳрак ва деҳотро мақоми боло дода, мансабҳои муайянӣ худидораи маҳаллиро ба хизмати давлатӣ баробар намуд. Худидоракунии маҳаллӣ дар баробари идоракунии давлатӣ рушд кард ва дар се давраи ислоҳот принсипҳо ва руқнҳои фаъолияти он ба таври бесобиқа такомул ёфтанд[7,68-80].

Аз ҷониби Президенти кишвар тарҳрезӣ гардидани ислоҳоти соҳаи хизмати давлатӣ ва дар ин замина, эҷод гардидани принсипҳои муосир ва қалидии соҳа, аз қабили дасту дили пок, садоқат ба Ватан, хизмати соғдилона ба ҳалқ, арҷгузорӣ ба арзишҳои олии инсонӣ ва эҳтироми муқаддасоти миллию давлатӣ аз он шаҳодат медоданд, ки Тоҷикистони соҳибистикӯл бо чунин Сарвари давлат дар муддати кӯтоҳ метавонад, ки на танҳо дар арсаи олам муаррифӣ гардад, балки ҳамчун узви комилхӯқуки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушду такомули бемайлони сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ мушарраф гардад.

Маҳз, бо ташабbus ва талошҳои пайгиронаи Пешвои миллат асосҳои ҳуқуқии идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар даврони истиқлолият ботадриҷ инкишоф ёфта, муносибатҳои давлатиҳо хизматиро ба танзим дароварда шуданд.

Ҷавҳари ислоҳоти соҳаи хизмати давлатӣ дар он нукта зуҳур карда буд, ки принсипҳои инкишофи онро Пешвои миллат дар шакли барномаҳои мукаммалу мунаzzам пешбинӣ менамуд. Муҳимтарин барномаи рушди ҳамаи соҳаҳои кишвар, бавежа соҳаи хизмати давлатӣ дар даврони муосир аз ҷониби Пешвои миллат дар шакли паём эҷод гардид, ки дар ин замина, ҳар як паёми Сарвари давлатро метавон ҳамчун консепсияи ташаккули Тоҷикистони соҳибистикӯл маънидод намуд. Зоро дар ҳар як паём ҷараёни ташаккули соҳаҳо, баҳусус соҳаи хизмати давлатӣ таҳлил гардида, вазифаҳо ва роҳҳои густариши соҳаҳо, минҷумла эҷод гардидани асосҳои нави конституционии хизмати давлатӣ ба сифати механизми идоракунии давлатӣ, ташкили ниҳоди сифатан нави хизмати давлатӣ ва дар асоси он ҷобаҷогузории кадрӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ марҳила ба марҳила замина гузошта шудааст.

Воқеан, Пешвои миллат ниҳоди навин ва ҷавобӣ ба талаботи муносибатҳои байнамилалиро дар соҳаи хизмати давлатӣ, механизми муосир ва гуногунпаҳлуи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатиро ба вучуд оварда, дар доираи ислоҳоти соҳаи хизмати давлатӣ хизмати давлатии касбиро таъсис дод.

Бо ибтикори Сарвари давлат Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» қабул гардида, бо дарназардошти рушди соҳа ва пайдо гардидани принсипҳои нави муносибатҳои хизмати давлатӣ ба Қонуни мазкур як қатор тағириу иловагоҳо, аз ҷумла, мағҳумҳои нав ворид гардид, ки онҳо дар густариши хизмати давлатии кишвар яке аз нақшҳои асосиро доро мебошад.

Ҳамчунин, амсилай нави идоракунни давлатӣ ва хизмати давлатӣ таҳия гардид, ки асосгузори он низ Пешвои миллат буда, ба тасвиб расидани фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чиҳати пешбинӣ ва танзими муносабатҳои соҳаи хизмати давлатӣ аз як тараф, бозгӯи таъсири бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба раванди ташаккули хизмати давлатӣ ва амалишавии самараноки ислоҳоти соҳа ба шумор равад, аз ҷониби дигар, таҷассуми ҳокимияти ҳалқӣ ва ифодаи татбиқи орзу омоли ҷандинҳазорсолаи ҳалқ дар мархилаи сифатан ва таъриҳан нави давлатдорист. Зоро, Пешвои миллат бо муайян кардани самтҳои сиёсати кишвар ва таҳрезии онҳо ба се ҳадафи стратегӣ: истиқлолияти энергетикӣ, раҳой аз бунбости коммуникатсионӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар на танҳо ҳатари танқисии озуқаворӣ, дар иҳотаи коммуникатсиияи бегона қарор додштан ва вобастагии энергетикиро аз байн бурд, балки ботадриҷ орзуи деринаи миллати тоҷикро амалӣ намуд ва, зиёда аз ин, ҳадафҳои мазкури стратегиро ба зинаҳои болотари дигар: дастрасии энергияи аз ҷиҳати экологӣ тоза, коммуникатсиияи муосири ҷаҳонӣ ва истифодаи озуқаи баландсифат такмил дод.

Дар Конститутсия дарҷ гардидани ин нукта, ки “шაҳрвандон ба хизмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд» ва дар заминай он ба хизмати давлатӣ фаро гирифта шудани шаҳрвандони аз ҷиҳати баромади иҷтимоӣ мухталиф бори дигар шаҳодати ҳалқӣ будани ниҳоди идоракунӣ дар Тоҷикистони маҳбуби мост.

Хизмати давлатӣ аз ҷониби шаҳрвандон дар Тоҷикистон дар мақомоти давлатӣ амалӣ гардид ва вазъи ҳуқуқии хизматчии давлатӣ муайян карда шуд[2,19-24].

Дар хизмати давлатӣ баробари ташаккули соҳа омилҳои муҳим ва рушдкунандай он, озмун, аттестатсия, феҳристи хизматчиёни давлатӣ, заҳираи қадрӣ, маҳзани маълумот, дастурамалҳои мансабӣ, забондонӣ (пеш аз ҳама, забони давлатӣ ва забонҳои русиуанглесӣ), кодекси одоби хизматчии давлатӣ, ташаккули раванди бозомӯзӣ, такмили ихтинос, таҷрибаомӯзӣ ва азнатвайёркунӣ ба вучуд омада, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ – Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки дар давоми 16 соли фаъолият ҷиҳати ташкил, такмил ва таҳқими заминаҳои ҳуқуқии хизмати давлатӣ нақши қалидӣ дошта, дар доираи ваколатҳои худ даҳҳо санадҳои меъёрию ҳуқуқиро ба хотири рушди соҳа ба тасвиб расонидааст.

Кодекси одоби хизматчии давлатӣ меъёрҳои муоширати хизмати давлатиро ба танзим даровард. Пешвои миллат дар заминай хидояти худ ҷиҳати риояи муошират ва одоби хизмати давлатӣ ҳамеша таъқид медорад, ки хизматчии давлатӣ бояд Кодекси мазкурро дар фаъолияти қасбӣ ба раҳнамоӣ гирад.

Дар муошират бо ҳалқ аз арзишҳои ахлоқии мардуми соҳибтамаддуномон бояд истифода намуд[6,91-97].

Мавриди зикр аст, ки имрӯз бо дарназардошти дар марҳилаи сифатан нав қарор доштани соҳаи хизмати давлатӣ ва таҳди迪 унсурҳои манфии ҷаравёни ҷаҳонишавӣ дар назди хизматчиёни давлатӣ вазифаҳои нав ба нав қарор гирифтаанд, ки зиракии сиёсӣ, бологузории манфиатҳои давлатӣ аз манфиатҳои шаҳсию ғурӯҳӣ, эҳсоси воқеии арзиши олий доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, арҷузории муқаддасоти миллӣ, инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ аз муҳимтарини онҳо маҳсуб ёфта, албатта, ба қасбият ва салоҳиятнокии хизматчии давлатӣ саҳт марбустанд.

Имрӯз дар қишвари маҳбуби мо ба вучуд омадани мансабҳои нави хизмати давлатӣ ҳамзамон бо таъсиси мақомоти нави давлатӣ, аз қабили Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқим ва ташаккули онро ифода намуда, нақши Пешвои миллатро дар рушди соҳаи хизмати давлатӣ боз ҳам тобонтар гардонидаанд.

Дар шароити рушди ҷомеа яке аз омилҳои муҳими муқовимат бо омилҳои манфии ҷаҳонишавӣ тақмили донишу малакаи хизматчиёни давлатӣ аст, ки ҳушибахтона, дар қишвари мо ба ин масъала аз ҷониби Пешвои миллат диққати зиёд дода шуда, муассиси маҳсуси идоракунӣ бо номи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Азnavтайёркунӣ, тақмили ихтинос, таҷрибаомӯзӣ ва бозомӯзӣ аз таработи ҳатмии соҳаи хизмати давлатӣ ба шумор рафта, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” пешбинӣ шудааст.

Дар баробари пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ мактабҳои ҳизбӣ низ аз байн рафта, имрӯз дар қишвари мо дар заминаи мактаби ҳизбӣ Донишкадаи мазкур ба вучуд омад[3,88-98].

Хулоса, нақши Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташкил, рушду ташаккул ва таҳқими ҳокмияти давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар замони истиқлолияти давлатӣ ниҳоят бузург буда, на танҳо ҳар як хизматчии давлатӣ, балки ҳар як фарди ҷомеааро вазифадор менамояд, ки барои амнияти осудагии ҷомеа, осмони софи Ватан, пос доштани арзишҳои олии миллати маҳбубамон ба ҷон омода ва саҳмгузор бошанд.

Самаранокии равандҳои ташаккули идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар дарони истиқлолияти давлатӣ боис гардидааст, ки қишвари мо рӯз ба рӯз ба комёбихои беназир ноил гардида, ба марҳилаи нави давлатдорӣ ворид шудааст.

Хизмати давлатӣ дар қишвари мо як навъи фаъолияти давлат аст, ки дастгоҳи давлатӣ онро тавассути иқтидори қадрӣ роҳандозӣ намуда, танзими ҳуқуқии фаъолияти хизматчии давлатиро муқаррар менамояд.

Дар шароити кунунии бухрони молиявӣ, ки таҳқими идоракунни давлатӣ ва хизмати давлатӣ ба иқтисодиёт бисёр вобаста аст, дар қиболи хизматчиёни давлатӣ вазифаҳои сифатан навро гузаштааст.

Имрӯз, воқеан, идоракунни давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар Тоҷикистон татбиқи сиёсати давлатиро пурра таъмин намуда, дар ин замина, болоравии сатҳи зиндагии чомеаро асос гузашта, иқтидори иқтисодию иҷтимоии давлатро устувор гардонидаанд.

Адабиёт:

1. Эмомалӣ Раҳмон. Бунёди давлатдории навин.-Москва: Радуница, 2002.-С.23.
2. Абдухоликов А.М. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хизмати давлатӣ ва низоми хизмати давлатӣ/маҷ. Паёми Донишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2011, №1(21).-С.19-24.
3. Ализода Б.П. Эмомалӣ Раҳмон асосгузори низоми таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар замони истиқлол/маҷ. Идоракунни давлатӣ. 2016, №1(29).-С.88-98.
4. Ализода Б.П.Рушду такомули идоракунни давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар Тоҷикистони соҳибистиклол/маҷ. Паёми Донишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2011, №3(23).-С.17-24.
5. Муллоев Д. Худидоракунни маҳаллӣ - зинаи аввали демократия/маҷ. Паёми Донишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2011, №3(23).-С.25-31.
6. Мухторов З. Вижагиҳои муоширати касбӣ дар хизмати давлатӣ/маҷ. Идоракунни давлатӣ. 2016, №3(31).-С.91-97.
7. Мухторов К.Т. Масоили таҷдиди назари принсипҳои худидоракунни маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/маҷ. Идоракунни давлатӣ. 2014, №1-2(21-22).-С.68-80.

ТАҲИЯ, ТАТБИҚ ВА ИДОРАКУНИЙ ЛОИҲАҲО ДАР ҲАЛЛИ МАСОИЛИ ИҶТИМОЙ

Муҳторов Зайниддин Муҳторович – д.и.ф., директори Пажӯҳиишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 2 28 91 51, e-mail: pazhuhibishgoh.did@mail.ru

Дар мақола яке аз масъалаҳои мубрами идоракунӣ, яъне таҳия, татбиқ ва мудирияти лоиҳаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф бо такя бар манобеи илмию амалӣ масъалаҳои мубрамеро аз қабили роҳандозии мудирияти равандҳои иҷтимоиу иқтисодӣ дар ҳаёти ҷомеа мавриди баҳсу баррасӣ қарор медиҳад. Дар мақола ҳамчунин ба омилҳои асосии самаранокии лоиҳа ва шартҳои интихоби масъалаҳои ҳалгалаб, ки метавонад тавассути лоиҳа ҳалли худро ёбад, диққати ҷиддӣ дода, қайд шудааст, ки методҳо ва равишҳои зиёде мавҷуданд, ки писандидаву беҳтарини онҳоро метавон интихоб кард.

Калидвожаҳо: лоиҳа, мудирият, мақсад, муносибатҳои иҷтимоӣ, натиҷа, хизматрасонӣ, маҳсулоти камназир, вақт, заҳираҳо, арзии, сарфаҷӯии вақт

РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Муҳторов Зайниддин Муҳторович – д.ф.н., директор научно-исследовательского института государственного управления и государственной службы Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 2 28 91 51. e-mail: pazhuhibishgoh.did@mail.ru

В статье речь идет об одной из актуальных проблем управления в решении социальных и экономических проблем как разработка, реализация и управление проектами. На основе достоверных научных материалов и других фактов прикладного характера рассмотрены вопросы регулирования социальных и экономических проблем посредством разработки и реализации решений проблем. В статье также представлены основные факторы реализации успешных проектов и к таким факторам относятся такие понятия, как выявление проблемы, определение цели и постановка задач, мониторинг и оценка результатов и пошаговая реализация самого проекта. Наряду с этим рассматриваются определенные приемы и методы проектного решения социальных проблем.

Ключевые слова: проект, управление, цель, задачи, социальные отношения, результат, услуги, новая продукция, инновация, время, ресурсы, ценность.

DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND PROJECT MANAGEMENT IN SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS

Mukhtorov Zayniddin Mukhtorovich - Doctor of Philology, Director of the Research Institute of Public Administration and Public Service of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 2 28 91 51. e-mail: pazhuhibgoh.did@mail.ru

The article deals with one of the topical management problems in solving social and economic problems, such as the development, implementation and management of projects. Based on reliable scientific materials and other applied facts, the issues of solving social and economic problems are considered through the development and implementation of problems. The article also presents the main factors for the implementation of successful projects, and such factors as the identification of problems, the definition of goals and objectives, the monitoring and evaluation of results, and the step by step implementation of the project itself. Along with this, certain techniques and methods for the design option of social problems are considered.

Keywords: project, management, goal, tasks, social relations, result, services, new products, innovation, time, resources, value.

Даврони мусир ва муносибатҳои нави иҷтимоию иқтисодӣ, раванди густардаи ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияи мусир, зудтағайрёбии иттилоот ва вазъи ҳаёти ҷомеаи мусир дар назди насли нафароти маданини ҷаҳонишавӣ, ки он қабл аз ҳама ба қасби камол дар риштai иҳтиносҳои замонавӣ ва қасби малакаҳои зехниву иҷтимоии навро тақозо мекунад.

Яке аз аввалин тарзи лоиҳавии ҳалли проблема дар муассиса ва идораҳо маъмулан ба таърихи ташаккӯл ва таҳаввули метод бо унвони «Critical Path Method» (методи роҳи зудрас) мутааллик аст, ки дар самти истеҳсоли нахи сунъӣ (кимиёвӣ) ҳанӯз солҳои 1957 – 1958 дар ИМА роҳандозӣ шуд [Ниг.: 12,19; 13, 21].

Натиҷаҳои пурсамари кор бо лоиҳаҳо дар солҳои ахир собит намуд, ки кор бо лоиҳаҳо аз самтҳои муҳим ва басо самарбаҳш дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт, чи истеҳсолоту саноат ва чи илму фарҳанг ба шумор меравад ва таҷриба имрӯзai ҷаҳон ин нуктаро комилан собит соҳт. Дар ин росто муҳим будани таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо дар баҳшҳои гуногун бар он оварда расонид, ки омӯзиши масъалаҳои лоиҳаҳо ба шакли фанни нав дар макотиби олий омӯхта мешавад ва дар баробари ин вобаста ба таҳияву татбиқ ва идоракуни лоҳаҳо пажӯшишҳои ҷолиби дикқат низ гузаронида мешавад. Имрӯз дар тамоми кишварҳои пешрафта идоракуни лоиҳаҳо чун методологияи самарбаҳш эътироф гардида, барои таълиму бозомӯзӣ ва омода намудани мутахassisони соҳибқасб ба сифати фанни асосӣ омӯхта

мешавад. Дар баробари ин идоракунии лоиҳаҳо на факат барои мутахассисони соҳаи менечмент ва идоракунӣ, балки барои мутахассисони соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ тавассути семинарҳои сайёр, курсҳои кӯтоҳмуддат ва бозомӯзиҳо таълим дода мешавад. Дар соҳтори бисёр идораву муассисаҳо ва ташкилотҳои давлативу ҷамъияти воҳидҳои таркибии «Татбики лоиҳаҳо», «Департаменти лоиҳаҳо» ва ё «Шуъбаи лоиҳаҳо» таъсис дода шудааст, ки вазифаи асосии ин воҳидҳои соҳторӣ таҳия, татбиқ ва идоракунии лоиҳаҳо ба шумор меравад. Мавзӯи фанни идоракунии лоиҳаҳо бевосита ҳуди мағҳуми лоиҳа дониста мешавад ва объекти омӯзиши он қонуният, принсип ва меъёрҳои таҳия, татбиқ ва идоракунии лоиҳа ба шумор меравад.

Доир ба мағҳуми лоиҳаҳо ва таҳияву татбиқ ва идоракунии онҳо дар даврони мусоидар шарҳу тавзехот ва назарҳои гуногун мавҷуданд, ки баъзе аз он назарҳои илмиву амалий дар кишварҳои гуногун ба таври ҷудогона мавриди амал ва пайгирӣ қарор гирифтааст. Идоракунии лоиҳаҳо имкон медиҳанд, ки дақиқан муаммоҳо омӯхта, иҷрои онҳоро ба низом дароварда, соҳтор ва моҳияти онҳо муайян карда шаванд. Бинобар ин, ба менечерон зарур аст, ки қоидаҳои асосии банақшагирий ва иҷрои онҳоро ҳаматарафа омӯхта, зери роҳбарии хеш қарор диҳанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар солҳои ахир ба масъалаи таҳқиқ ва тадриси риштai идоракунии лоиҳаҳо таваҷҷӯҳ бештар гардида, доир ба аҳаммияти масъалаи мазкур профессор Т.Б. Фаниев дар китоби худ нуктаҳои ҷудогонаро таъкид кардааст. Чунончи, муҳаққиқ менингорад: «Лоиҳаи мақсаднок гуфта, пайдарпайии фаъолиятиро меноманд, ки барои ба даст овардани мақсади аниқ, натиҷаи самаранок, дар доираи вакт ва маблағи муайян равона карда шудааст» [3, 313].

Дар идомаи тавзехи худ муаллиф бар он назар аст, ки лоиҳаи нави мақсаднокро роҳбар бояд ҳамчун як имконоти амалигардонии навоварӣ дар фаъолияти хеш истифода барад. Барои ин роҳбари лоиҳа фаъолияти хешро пурра ва ҳаматарафа таҳлил карда, бояд пешниҳод намояд, ки қадом масоилро ҳамчун лоиҳаи мақсаднок пешниҳод намудан мумкин аст [3, 314 - 315].

Дар иттиҳодияҳо ва ташкилотҳову корхонаҳои гуногун роҳбари лоиҳаҳо ба тарзу тартиби маҳсус ва ҷиддияти том бо роҳи интиҳоб ва бо шартҳои озмоиши барои муҳлати муайян ба фаъолият ҷалб карда мешаванд [Ниг.: 1,38; 7,86; 12, 143].

Агар ҳоҳем, ки мол ва хизматрасонӣ сифати баланд дошта бошад ва ба қиммати камтару сарфакорона ва арzon амалий шавад, он гоҳ албатта фурсати мувофиқ ва замони муайян лозим аст, ки сифат таъмин шавад [Ниг.: 3, 316; 6, 83; 9, 96].

Бо ҳамин тартиб ба таври фаврӣ пешниҳод намудани натиҷаҳои лоиҳа, мол ва хизматрасонӣ низ маблағ ва истифодаи заҳираҳои ҷудогонаро тақозо мекунад, аз ин хотир он наметавонад арzon бошад.

Лоиҳа – амали аз нигоҳи имтидоди замон маҳдуд ва очилона аст, ки

барои расидан ба мақсад ва татбиқи вазифаҳои қаблан муқарраршуда ичро мегардад ва натиҷаи он истифодаи молиёт, захираҳо ва гузашти марҳалаҳои маҳсус ба дигаргуниҳои сифативу миқдории ин ё он ҳолат ва равандҳо оварда мерасонад.

Дар коргоҳи идоракунии лоиҳаҳо басо муҳим аст, ки алломатҳои ҷавхарии лоиҳаҳо ба таври мушаҳҳас муқаррар шуда бошад ва корҳо комилан мувофиқи онҳо пеш бурда шаванд.

Мақсади лоиҳа – адами мақсад ин адами лоиҳа аст, яъне агар мақсад набошад, пасон лоиҳа низ буда наметавонад. Татбиқи муваффақонаи лоиҳа шарти расидан ба мақсади лоиҳавӣ аст. Мақсад натиҷаи ниҳоии пешбинишуда дар лоиҳа мебошад.

Вазифаҳои лоиҳа – силсилаи амалкардҳои мушаҳҳас, ки ба ҳалли муаммоҳои қаблан муайяншуда равона шудааст ва ҳалли пурраи онҳо шарти ниҳоии расидан ба мақсад аст. Вазифаҳо бояд мушаҳҳас, воқеӣ, дорои андозаву ченак ва ба худуду низоми муайян марбуту вобаста бошанд.

Дигаргуниҳо дар лоиҳа – ҳусусияти муҳим ва назаррас дар раванди татбиқу идоракунии лоиҳаҳо ба миён омадани дигаргуниҳо, тағйирот дар макони татбиқи лоиҳа, дигаргунӣ дар тарзи коргузорӣ ва ичрои вазифаҳо, татбиқи хизматрасониҳо аз алломатҳои муҳими сифати лоиҳаҳо ба шумор меравад. Маҳсул ва натиҷаи лоиҳа ҳамеша барои дигаргун кардан ва тағйир додани раванди муайян, фазои муайян ва сифати маҳсулоту хизматрасонӣ аст. Аммо ҳеч як лоиҳаи ҷанбаи иҷтимоидошта набояд ба дигаргунни тарзи зиндагӣ ва тағйири арзишҳои иҷтимоӣ равона шуда бошад.

Тарроҳӣ ва танзими вақти ичрои корҳо ва вазифаҳо дар лоиҳа – ҳар як лоиҳа марҳилаҳои мушаҳҳас ва қаблан муайяншударо дар доираи замони муайян дорад, ки онро маъмулан ба се қисмат ҷудо кардан мумкин аст – оғоз, раванди татбиқ ва анҷом. Марҳалай оғози лоиҳа аз марҳилаи водоркунӣ ба татбиқ ва ба ҳаракат овардани иқтидори лоиҳавӣ шурӯй мешавад. Раванди татбиқ бошад, марҳалай қадам ба қадам расидан ба ҳадафҳои асосӣ ва ичрои вазифаҳои қаблан мушаҳҳасшуда дониста мешавад. Марҳалай анҷоми лоиҳа замоне мерасад, ки дар он вазифаҳо ичро гардида, мо ба ҳадафҳои асосии қаблан мушаҳҳасшудаи худ мерасем.

Навғонӣ ва навоварӣ дар лоиҳа – ба таври нотакрор ичро гардидан ва ба даст омадани натиҷаҳои нодиру нотакрор ва камназир дар шакли маҳсулот, хизматрасонӣ ва ё ҳулосаҳои назариву илмии нав шарти муҳими татбиқ ва мудирияти лоиҳаҳо ба шумор меравад.

Маҳдудияти захираҳо дар лоиҳа - маҳдудияти захираҳо ва имкониятиҳои камтаринро дар татбиқ ва идоракунии лоиҳаҳо истифода бурдан аз муҳимтарин ҳусусияти кор бо лоиҳаҳо дониста мешавад. Дар ин маврид бештар истифода аз идеяҳо ва ғояҳои нав ба сифати истифодаи захираҳои камтарин муаррифӣ мешавад, ҳарчанд ки идеяҳо низ дар мавридҳои чудогона арзиши зиёд доштан метавонанд. Барои истифодаи захираҳои камтар дар татбиқи лоиҳаҳо роҳбарон ва иҷроқунандагони лоиҳа, таҳиягарону тарроҳони лоиҳа метавонанд якчанд муодилҳои истифодаи захираҳоро омода

намоянд ва дар мавриди зарурӣ аз муодили беҳтарину самара баҳштарин истифода намоянд. Истифодаи захираҳо дар лоиҳа ҳамеша бо бүчети он вобастагӣ дорад ва дар марҳилаи аввал он метавонад ба таври қатъӣ меъёргузоришуда ва дорои лимитҳои муайян бошад ва танҳо дар марҳилаҳои баъдина вобаста ба иҷрои вазифаҳо ва натиҷаҳои бадастомада ба ҳадди муайян дигаргун шавад. Дар мавриди истифодаи захираҳои камтарин шарти дигари он истифодаи маҳдуди вақт ба шумор меравад, ки он низ баробари маблагу молиёт метавонад арзиш ва аҳаммият дошта бошад.

Фаврият ва арзиши вақт - моро зарур аст, ки ҳамеша акрабакҳои соати ботинии мо ҷархандар бошад, «эҳсоси вақт» дошта бошем, зарабони дили мо арзиши гарон дорад, бинобар ин ҳар як сонияро ба арзиши як зарабони дил эҳсос намоем ва бидонем, ки ин ҳама бебозгашт асту талош варзем, ки дар ҳар лаҳза як амали судманд дошта бошем. Дар баробари расидан ба қадри вақти ҳуд шарти дигари муҳим ин аст, ки вақти дигаронро низ ба зоёб набарем, ҳамеша эҳсос намоем, ки вақт ҳар қадар барои мо қиммат бошад, барои дигарон шояд боз ҳам қимматтар бошад.

Вақтро медон ғанимат ҳар нафас,
З-он ки вақти рафта н-ояд бозпас.

Бояд дар сиришти мо ҳамеша ҳамон соати ботинии мо дар ҳаракат бошаду онро мунтазам эҳсос намоем, ҳамон соати ботинӣ моро нагузорад, ки ҳатто дақиқаеро беҳуда гузаронем, он соати ботинӣ моро ҳамеша аз раванди бебозгашт ҳушдор дихад.

Бар лаби чӯй нишину гузари умр бубин,
К-ин ишорат зи ҷаҳони гузарон моро бас.

Яъне молу сармоя гоҳе аз даст меравад ва боз онро метавон баргардонд, аммо он чи ки билкул бозпас намеояд, вақт аст ва вақт ба маъни дигар ҳамон зиндагист ва бебозгашт равон аст ва вақти зоёғашта барқарор наҳоҳад шуд. Гуфтан метавон, ки гоҳо камтарин лаҳза арзиши тӯлонитарин умро дорад, гоҳе камтарин лаҳза арзиши гаронбаҳотарин сармояро дорад ва гоҳе камтарин лаҳза арзиши бузургтарин сарнавиштре дорад.

Муқаммалий ва ҳудудгузорӣ дар татбиқ ва идорақунии лоиҳа – муқаммалии лоиҳа бар он далолат мекунад, ки мо ҳангоми таҳия ва татбиқи идорақунии лоиҳа бояд тамоми омилҳои дохиливу берунии вобаста ба амалиёти лоиҳавиро ба назар бигирем. Дар баробари ин омилҳои бавосита ва қисман таъсирбахшро низ дар назар дошта, оқибатҳои ҳам некфарҷом ва ҳам ташвишовари онро пешбинӣ кардан тавонем. Дар баробари ин лоиҳа бояд доираи мушаҳҳас ва дақиқи татбиқи ҳудро дар ин ё он соҳаи муайян дошта бошад ва фарқияти он аз дигар муассиса ва аз лоиҳаҳои татбиқшаванд дар самти даҳлдор нишон дода шавад. Иҷрои чунин талабот муқаммалий ва тамомияти лоиҳа ва вижагии татбиқи онро дар ин ё он соҳаи муайян нишон медиҳад [Ниг.: 1; 3; 7; 12].

Вижагии татбиқ ва идоракунни лоиҳа – бисёр лоиҳаҳо дар доираи фаъолият ва сохторҳои мавҷудаи анъанавию маъмулӣ наметавонанд бапуррагӣ роҳандозӣ шаванд ва ҳамеша дар ин маврид сохторҳои иловагӣ ва намудҳои муҳталифи корҳоро тақозо мекунанд. Бинобар ин, дар мавридҳои муайян ҳатто барои лоиҳаҳои хурдтарин ва ҷузъитарин низ корҳои фарқунанда ва ё дастаҳо, шуъбаҳо ва сохторҳои иловагӣ тақозо мешавад.

Мониторинг дар лоиҳа - раванди ҷамъоварии мавод вобаста ба тамоми салҳои татбиқ ва даҳлдори лоиҳа бо мақсади таҳлил ва ҳулоSabарориҳои мушахҳас оид ба сифати татбиқ ва роҳҳои расидан ба ҳадафҳои лоиҳавӣ дониста мешавад. Мониторинг имкониятҳои зеринро барои мудирияти лоиҳа фароҳам меорад:

- таҳлили вазъияти татбиқ ва роҳандозии лоиҳа;
 - мушахҳас намудани мушкилиҳои лоиҳа ва коркарди роҳҳои ҳалли онҳо;
 - татбиқи саривақтӣ ва дақиқи нақшаҳои лоиҳавӣ;
 - андозагирӣ аз раванди иҷрои вазифаҳои лоиҳавӣ;
 - натиҷагирӣ ва мушахҳас намудани ҳадафҳои ояндаи лоиҳавӣ;
 - натиҷагирӣ аз татбиқи нақшаҳои қаблан таҳияшуда;
 - натиҷагирӣ оид ба захираҳои инсонӣ, молиявӣ ва моддӣ.
- Мониторинг – раванди бардавом ва мунаzzам аст. Системаи мониторинг ҳанӯз қабл аз роҳандозии вазифаҳо ва корҳои лоиҳавӣ бояд тарроҳӣ шавад. Корҳои мушахҳас вобаста ба мониторинг бояд ба нақшаи корҳои лоиҳавӣ ворид карда шавад ва қабл аз оғози корҳои он тасдиқи худро ёбад.

Мониторинг дар ду сатҳ гузаронида мешавад:

- Сатҳи якум – аз тарафи иҷроқунандагони лоиҳа;
- Сатҳи дуюм – аз тарафи маблағгузорони лоиҳа.

Мониторинг низ мисли баҳодиҳӣ метавонад вобаста дар се марҳила гузаронида шавад:

- мониторинги муқаддамотӣ;
- мониторинги равандӣ;
- мониторинги ниҳоӣ.

Бучети лоиҳа – бучети лоиҳа мутобиқан ба вазифаҳои лоиҳа таҳия ва коркард мешавад. Бучет тамоми нуктаҳои муҳими ҳароҷотро бо назардоши саҳми маблағгузор ва саҳми ташкилоти шумо ва дастаи лоиҳавии шуморо бояд фаро гирад. Шумо наметавонед, ки тамоми ҳароҷоти лоиҳаро ба донор вогузор намуда, саҳми худро камрангтар ва ё нопурра нишон дихед. Саҳми худро дар баробари ҳароҷоти молиявии маблағгузор нишон дода тавонистан афзалияти шуморо дар мавридҳои муайян собит менамояд. Бучети лоиҳа аз категорияҳои муайян иборат аст, ки яке аз гунаҳои он ба таври зайл аст:

- ҳайати басти кории кормандон;
- мушовирон;
- сафарҳои хизматӣ;

- воситай алоқа ва мухобирот;
- ҳарочоти мустақим (иҷора, таҷхизоти коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ);
- таҷхизот;
- ҳарочоти интишорӣ (типографӣ);
- пардохтҳои ҳатмӣ (андозҳо);
- ҳарочоти гайримунтазира;
- хизматрасонии бонкӣ.

Шарти дигари комёбихо дар татбиқ ва мудирияти лоиҳаҳо, бегумон камназирии лоиҳа ва нодир будани натиҷагириҳо аз татбики лоиҳа аст. Камназирии лоиҳа яке аз шартҳои асосии татбики самаранок ва натиҷагирии дилҳоҳ аст. Дар баробари ин мағҳуми “камназирий” маъни онро надорад, ки шумо аз таҷрибаи пешин истифода накунед. Аз таҷриба бояд чунон истифода намуд, ки он барои шумо ба мисли як зинаи оғозии рушду пешрафт хизмат кунад. Шарти дигари истифодаи таҷриба он аст, ки дар ҳолати сар задани вазъи гайримунтазира ҳатман ҳамагон кӯшиш мекунанд, ки ба таҷриба такя кунанд. Таҷриба бузургтарин сарвати иҷтимоӣ аст ва шарти асосии ба марҳилаи имрӯза расидани ҳаёти иҷтимоӣ низ аз он далолат мекунад, ки инсоният таҷрибаи талху гуворои таърихии ҳудро то андозае бе мерос гирифта, аз он то ба ҳадди зарурат истифода кардааст. Аммо, мутаассифона таҷрибаи як ҳунарманд, як аллома ва ё як шаҳсияти нотакрору муваффақи таърих ба мерос гузашта намешавад, таҷриба тавассути ирсият ба насли баъдӣ интиқол намепазирад ва албатта дар ин ҷо баъзе гаризаҳоро истисно намудан мумкин аст.

Собит кардани он, ки лоиҳаи шумо камназир ва аз дигар усулҳои ҳалли масъалаи пешомада бартарӣ ва афзалият дорад, аз шумо малакаҳои маҳсуси қасбиро тақозо менамояд ва ҷунин ибтикори шумо баробари як эҷод ва як эъҷоз аст. Нодир будани тарзи татбиқ ва ҳалли масъалаҳо тавассути лоиҳаи шумо шарти комёбихои шумо ҳоҳад буд ва ҳамеша бояд талош варзид, то дар ин ҷода як кори тозаву нотакрор, як андешаву амали нодиру камназир ба даст орӣ ва ин бегумон нишони пешрафт аст ва дар ин бора аллома Иқболи Лоҳурӣ мефармояд:

Бикан бо тешаи ҳуд ҷодаи хеш,
Ба роҳи дигарон рафтган азоб аст.
Гар аз дasti ту кори нодир ояд,
Гуноҳе ҳам дар он бошад савоб аст.

Нотакрории маҳсулот ва хизматрасониҳои лоиҳа ва умуман натиҷагирии нотакрор аз лоиҳа муддати бардавомро фаро намегирад. Ҳамеша маҳсулоти нодир ба маҳсулот ва меъёри маъмулӣ бадал мешавад. Бинобар ин, раванди мудирияти лоиҳаҳо ҳамеша ба навгонӣ ниёз дорад ва ин раванд марҳалаҳои тема-рематикӣ дошта, ҳар як марҳила ҳамдигарро тақвият медиҳад ва такмил месозад. Дар ин замина ҳар як маҳсулот ва хизматрасониву натиҷагирии нав дар давоми як рӯзи минбаъда ва ё як моҳу як соли минбаъда ба маводи маъмулӣ бадал мешавад ва моро ба сӯи навгонии дигар такон медиҳад, яъне

маҳсулоти як замон наву тоза ва қобили таваҷҷуху бозоргир бо гузашти вақт гоҳо ба муддати басо кўтоҳ ба маҳсулоти маъмулу анъанавӣ ва ҳатто кухна мубаддал мешавад. Чунин раванди зина ба зина болораванда моро намегузорад, ки дар як пиллаи зина барқарор истем. Аммо бояд бар он тарафи масъала низ бештар таваҷҷух намоем, ки на ҳар навгонӣ ва натиҷаи камназиру нодир ба манфиати мову чомеа хоҳад буд ва мабод, ки ташабbusi мо боиси ташвиши дигарону нокомиву шармзадагии мо гардад, чунон ки Мавлоно фармудааст:

Потихӣ гаштан бех аст аз кафши танг,
Дарди ғурбат бех, ки андар хона ҷанг.

Дар тахия ва татбиқи лоиҳаҳо аз усул ва методҳои гуногун истифода мебаранд, ки ба таъбира төйдоди он усулу тадобир аз ҳисоб бурун шудааст, аммо дар ин миён метавон аз усулҳои нисбатан пешрафта ва эҷодкорона зикр кард. Дар ин росто ҳангоми тахия ва татбиқи лоиҳаҳо дар бештари маворид аз усулҳои бо номи «Таҳлили SWOT» ва «Таҳлили SMART» ба таври самаранок истифода мебаранд, ки дар зер дар бораи ин ду усул ибрози андеша хоҳем кард [Ниг.: 2; 4].

Таҳлили SWOT як усули муфид барои фаҳмиданӣ тавонӣ ва камбузиҳои худ ва инчунин барои муайян кардани имкониятҳои мавҷуда ва ҳатару таваккулҳои мебошад, ки шумо ба онҳо рӯбарӯ мешавед. SWOT маҳсусан барои он пуриқидор аст, ки бо андаке заҳмати фикрронӣ он метавонад ба шумо кӯмак расонад, ки имконот ва инчунин истифодабарии пурраи онро фароҳам оваред. Бо дарки заъф ва сустихои фаъолияти худ шумо метавонед идора ва аз байн бурдани таҳдиде, ки дар акси ҳол дорой ва иқтидори шуморо паст мекунад, бартараф намоед. Тавонӣ ва заъфу камбуде, ки дар ташкилот ва ё коргоҳи шумо мавҷуд аст, маҳз тавассути ҷадвали SWOT мушахҳас мешавад ва дар баробари ин, ҷадвали мазкур имкониятҳо ва ҳатару таваккул ва дигар омилҳои дохиливу берунаи ба фаъолияти шумо таъсирбахшро ташхис менамояд ва барои баҳодиҳии мувоғиқ имконият фароҳам меорад. Аз ин сабаб, SWOT баъзан таҳлили дохилиу берунии вазъ ва низоми фаъолият номида мешавад.

Ҳамин тавр, SWOT иҳтисораест, ки аз забони англисӣ (strengths – тавоноҳо, weaknesses – заъф ва норасоиҳо, opportunities – имкониятҳо, threats – ҳатар ва омилҳои ташвишовар) ба забонҳои дигар иқтибос шуда, ба таври зайл тавзеҳ меёбад:

Тавоноиҳо

Дастаи лоиҳавӣ ва ё коргоҳи Шумо чӣ бартариҳоро дорост?

Шумо чиро беҳтар аз каси дигар иҷро мекунед?

Кадом захираҳои нодир ё арзишмандро Шумо метавонед пешниҳод кунеду дигарон не?

Чиро одамон дар бозор чун бартарӣ ва тавоноии Шумо мебинанд?

Кадом омилҳо метавонанд исбот кунанд, ки Шумо «дасти хуби фурӯш ва хизматрасонӣ» доред?

Намунаи пешниҳоди нодири фурӯш ва хизматрасонии ташкилоти Шумо чӣ аст?

Тавоноиҳо худро ҳам аз назари дохилӣ ва аз нуқтаи назари муштариён дар бозори худ дида мебароем.

Инчунин, агар шумо дар муайян кардани тавоноиҳо душворӣ кашед, қӯшиш кунед афзалиятҳои ташкилоти худро нависед. Баъзе аз онҳо умединорем, ки тавонӣ ҳоҳад буд!

Ҳангоми аз назар гузарондани тавоноиҳои худ дар бораи иқтидори рақибони худ низ фикр кунед. Барои мисол, агар ҳамаи рақибони Шумо маҳсулоти аълосифат пешниҳод намоянд, он тоҳураванди истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ин тавонии Шумо нест, балки ин як зарурат аст.

Зарф ва норасоиҳо

Чиро Шумо метавонед беҳтар гардонед?

Аз чӣ бояд дурӣ ҷӯед?

Чи ҷизро одамон дар бозори шумо эҳтимол чун норасоӣ мебинанд?

Қадом омилҳо ба Шумо бештар зиён мерасонанд?

Боз ҳам ин масъаларо аз мавқei дохилӣ ва берунӣ дида мебароем: Оё одамони дигар камбудиҳое, ки Шумо намебинед, ба назар мегиранд? Оё рақибони Шумо кори худро беҳтар аз Шумо мекунанд?

Беҳтар мебуд, ки нисбатан воқеъбин бошед ва агар ба ягон мушкилӣ ва ё масъалаи ногувор рӯбарӯ шудед, пас талош кунед, ки онро бартараф кунед ва онро чун як таҷриба ва чун як сабақ баррасӣ кунед.

Имкониятҳо

Чӣ имкониятҳои хубро Шумо метавонед номбар кунед?

Қадом тамоюлҳои ҷолиб ҳастанд, ки Шумо медонед?

Имкониятҳои муғид аз инҳо вобаста аст:

Тағйирот дар технология ва бозор дар миқёси васеъ ва маҳдуд.

Тағйирот дар сиёсати давлатӣ вобаста ба соҳаи Шумо.

Тағйирот дар ҷомеа, гурӯҳи аҳолӣ, тағирии тарзи ҳаёт ва ғайра.

Ҷамъоварии иттилоот оид ба тавонӣ равиши муғиде барои баррасии имкониятҳо аст. Интихобан, ба камбудиҳои худ назар қунед ва аз худ бипурсед, ки оё Шумо метавонед имкониятҳои наверо тавассути аз байн бурдани онҳо фароҳам оваред.

Хатарҳо

Бо чӣ ғуна душвориҳо дучор мешавед?

Рақибони Шумо бо чи корхое машғуланд, ки натиҷаи он метавонад барои шумо баъзе муаммоҳоро пеш орад?

Оё стандартҳои сифат ё дигар хусусиятҳои кор, маҳсулот ва хизматрасонии худро тағиир медиҳед?

Оё тағиир додани технологияи муайян дар соҳаҳои ба фаъолияти шумо алокаманд ба мавқei Шумо таҳдид мекунад?

Оё эҳтимолияти мушкилоти қарз ё раванди мушкили пардоҳти мол ва хизматрасонӣ вуҷуд дорад?

Усули дигаре, ки аз он дар мавриди таҳияи мақсад дар лоиҳа ба таври самарбахш истифода мебаранд, «таҳлили SMART» ном дорад. Агар Шумо лоиҳаи худро аллакай таҳия кардаед, пас бояд таваҷҷуҳи худро ба рушди якчанд сamtҳoi дигар, ки ба шумо имконияти нави комёбиҳоро медиҳад, равона созед. Маъмулан, ҳадафҳо бояд басо мушаҳҳас, дақиқ, воқей, андозапазир ва дар вакти муайян татбиқшаванда бошанд.

Барои бо ҷунин сифатҳо роҳандозӣ намудани лоиҳа Шуморо зарур аст, ки мутобики ҷадвали SMART ҳадафҳои худро мушаҳҳас намоед.

SMART яке аз меъёрҳои басо ҷолиб ва самараноки мушаҳҳаскунандай ҳадафҳои лоиҳаӣ аст. SMART аз нигоҳи мухаққиқони гуногун якчанд гунаҳои каме фарқкунандаро дорад, ки метавонад барои таҳияи ҳамаҷонибаи ҳадафҳои мо истифода шавад [Ниг.: 2; 4; 13].

SMART худ ихтисорай махсус аст, ки ҳар як ҳарфи он ба номи мағҳумҳои мушаҳҳас далолат мекунад, ки ба таври зайл аст:

S - specific, significant, stretching – мушаҳҳас, махсусгардонидашуда, назаррас;

M - measurable, meaningful, motivational – андозапазир, маънодор, ҳавасмандгардонандা;

A - assignable, achievable, acceptable, action-oriented – мувофиқабар, имконпазир, мақбул, натиҷаовар;

R - realistic, relevant, reasonable, results-oriented – воқей, даҳлдор, маъқул, натиҷаовар;

T - time-based, time-bound, timely, tangible, trackable - вактасос, вактбаста, саривақтӣ, даркшаванда, мутобик ба вакти муайян.

Вақте ки шумо ба таҳияи лоиҳа оғоз мекунед, ҳатман мувофиқи бандҳои SMART лоиҳаи худро аз санҷиш гузаронед, ки оё ба ҳамаи талаботи он комилан ҷавобгӯ ҳаст ё не. Усули мазкур барои мутамарказ қардани иқтидори зеҳнӣ ва таваҷҷуҳӣ инсон барои ҳалли як муаммои мушаҳҳас буда метавонад ва дар ин росто гуфтан мумкин аст, ки инсонҳо ҳама аз оғариниш барои худ имконоти зеҳни мӯайянро гирифтаанд ва он барои ҳалли масоили рӯзмарра коғист. Шарти асосӣ дар ин росто он аст, ки мо на ҳамеша ҳамин имконоти зеҳниву таҷрибавии худро мутамарказ ва ба сӯйи ҳадафи асосӣ равона кардан метавонем. Бандҳои асосии SMART ба таври зайл баррасӣ мешаванд:

Мушаҳҳас, дақиқ:

Ҳадафи Шумо дар лоиҳа комилан мушаҳҳас баён шудааст ва касе, ки донишҳои аввалияро дар бораи лоиҳа дорад, ҳадафи Шуморо ба осонӣ мефаҳмад.

Андозапазир, ҷеншаванда

Бидонед, ки ҳадафи Шумо дастрас аст ва ё расидан ба он имконпазир аст ва мушаҳҳас кунед, ки ба қадом андоза ҳоло ҳадафи Шумо аз натиҷа дур аст. Агар ҳамин нуктаҳоро мушаҳҳас карда тавониста бошед, пас ҳадафи шумо андозапазир аст. Мушаҳҳас кунед, ки кай Шумо ба ҳадафи худ ноил мешавед.

Мувофиқашуда

Созишнома дар мувофиқа бо ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор таҳия ва тасдиқ шудааст, тамоми тарафҳо дар шакли басо дақиқ ва шаффоғ аз ҳадафҳои лоиҳа, тартиби татбиқи лоиҳа ва натиҷаҳои он боҳабаранд.

Воқеӣ

Шумо ҳадафу вазифаҳои лоиҳавиро дар доираи имкониятҳо ва захираҳои мавҷуд мушаҳҳас ва таҳия намудаед.

Дар асоси вакт

Ҳадафҳои шумо дар ҷаҳорҷӯбаи вакт таҳия гардида, замони расидан ба мақсад мушаҳҳас аст.

Ҳамин тавр, дар даврони мусоир корбурди лоиҳаҳо дар ҳалли муаммоҳои иҷтимоию иқтисодӣ яке аз имкониятҳои хуби расидан ба ҳадафҳо маҳсуб мегардад. Бинобар ин, таҳия, татбиқ ва мудирияти лоиҳаҳо бо мақсади ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ба сифати як воситаи самарбахш муаррифӣ мешавад.

Феҳристи маъхазҳо:

1. Аверченко Л.К. и др. Психология управления: курс лекций – Новосибирск. М., 1997. – 250 с.
2. Богданов, В. В. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом / Вадим Богданов. — М., 2012. - 248 с.
3. Фаниев Т.Б. Менеджмент: Санъати роҳбарӣ. Қисми 3. – Душанбе, 2006. – 550 с.
4. Заренков, В. А. Управление проектами: учеб. пособие / В. А. Заренков. – 2 –е изд. – М.: АСВ, 2006.
5. Иолева Г.В. Феномен сознания. – М., 2003. – 632 с.
6. Каримов У. Андешаҳои иқтисодии бозаргонии Абуҳомиди Ғазолӣ. - Душанбе, 2001. - 127 с.
7. Классики менеджмента /Под ред. М. Уорнера. СПб.: Питер., 2001 – 1168 с.
8. Костенко, Е.П., Михалкина Е.В. История менеджмента: учебное пособие / Е.П. Костенко, Е.В. Михалкина. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014. - 606 с.
9. Морозов А.В. Управленческая психология. /Учебник. М.: Акад. проект. 2003. – 288 с.
10. Резник С.Д. Персональный менеджмент. Учебник. - М.: Инфра. 2004. – 622 с.
11. Травин В.В., Могура М.И. и др. Развитие управленческого потенциала. – М.: Дело. – 2005. – 128 с.
12. Gary R. Heerkens. Project Management. New York, 2002. – 266 p-s.
13. Russell W. Darnall, John M. Preston. Beginning Project Management. New York, 2015. -553 p-s. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa>

МАРҲИЛАИ НАВИН ДАР РУШДИ ҲАМКОРИХО МИЁНИ ТОЧИКИСТОН ВА УЗБЕКИСТОН

Бобозода Фаридун – н.и.т., декани факултети муносабатҳои байналмилалии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 90 111 20 02, E-mail: bfarid@list.ru

Соли 1993 аз ҷониби Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон самтҳои асосии сиёсати хориҷии қишвар муайян гардида, аз рӯйи маҳалли ҷуғрофӣ, мавқеъи геополитикӣ ва манофеи иқтисодӣ он ба 5 ҳавзаи сиёсӣ тақсим ёфта буд, ки ба ҳавзаи дуюми он робитаҳои наздику манфиатбахш бо ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ шомил аст. Дар ин росто муносабатҳои Тоҷикистон бо қишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Ҷумҳурии Узбекистон аз аҳамияти маҳсус барҳӯрдор буда, бо дарназардошти омилҳои ҳамчаворӣ, муштаракоти тарзи зиндагӣ, ҳамзистии осоишта ва деринаи робитаҳои ҳасанаи ду ҳалқу қишвар, робита бо Ӯзбекистон яке аз самтҳои афзалиятдоштаи сиёсати хориҷии Тоҷикистон мебошад.

Калимаҳои қалидӣ: Тоҷикистон, Ӯзбекистон, робитаҳо, истиқолият, иқтисодиёт, тиҷорат, фарҳанг.

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ

Бобозода Фаридун – к.и.н., декан факультета международных отношений Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саид Носира 33, тел: (+992) 90 111 20 02, E-mail: bfarid@list.ru

В 1993 году Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, определяя основные направления внешней политики страны, отметил что, Таджикистан по своему географическому расположению, геополитической позиции и экономическим интересам входит в пять политических субрегионов. Второй субрегион – Центральная Азия, дальнейший рост регионального сотрудничества и объединение экономических возможностей входит в сферу жизненно важных интересов Таджикистана и всех стран региона, в том числе Республики Узбекистан. Для Республики Таджикистан отношения с Узбекистаном, учитывая давние исторические, культурные, экономические факторы, дружбы и добрососедства, считаются приоритетными.

Ключевые слова: Таджикистан, Узбекистан, отношения, независимость, экономика, торговля, культура.

NEW STAGE IN DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN TAJIKISTAN AND UZBEKISTAN

Bobozoda Faridun – Candidate of History, Dean of the Faculty of International Relations, Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 90 111 20 02, E-mail: bfarid@list.ru

In 1993, the Chairman of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, while determining the main directions of the country's foreign policy, noted that Tajikistan, in its geographic location, geopolitical position and economic interests, is included in five political subregions. The second subregion is Central Asia, the further growth of regional cooperation and the unification of economic opportunities enters the sphere of vital interests of Tajikistan and all countries of the region, including the Republic of Uzbekistan. For the Republic of Tajikistan, relations with Uzbekistan, taking into account long-standing historical, cultural, economic factors, friendship and good-neighbourliness are considered to be a priority.

Key words: Tajikistan, Uzbekistan, relations, independence, economy, trade, culture.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси субъекти муносибатҳои байналмилалӣ ва пешбарандаи сиёсати мустақили хориҷӣ баъд аз қабули Эъломия ва Изҳороти Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 24-уми августи соли 1990 ва 9-уми сентябрини соли 1991 ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ шомил шуд.

Барои Тоҷикистон дар марҳилаи аввал идомаи муносибат бо кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, алалхусус, давлатҳои ҳамсоя басо мухим ва тақдирсоз ба шумор мерафт.

Яке аз вазифаҳои аввалиндарачаи Ҳукумати Тоҷикистон дар чунин давраи ҳассос, пеш аз ҳама, дуруст ба роҳ мондани сиёсати хориҷии кишвар буд. Мутаассифона, мочароҳои сиёсӣ, ҷоҳу қудратҳоҳӣ, маҳалгарӣ ва иллатҳои дигар миллатро пароканда ва кишварро ба вартай қасодии иқтисодиву сиёсӣ гирифтор сохта, якпорчагию мавҷудияти Тоҷикистонро дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон зери ҳавфу хатар гузашт.

Хушбахтона, ба баҳти миллату давлати Тоҷикистон инсони ватандӯсту сулҳарвар - Эмомали Раҳмон дар чунин як давраи душвори

сиёсиву иқтисодӣ роҳбарии кишварро бар уҳда гирифт. Дар давоми 26 соли истиқлолияти давлатӣ сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаҳои пайдоиш, ташаккул ва таҳаввулро сипарӣ намуда, давра ба давра фаъол, мутавозин, воқеъбинона, ҳадафмандона, босамар, фарогир ва бисёрсamtӣ шудааст. Ин сифатҳо аз фаро расидани марҳилаи сифатан нав дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне аз марҳилаи такомули он дарак медиҳанд ва эътиимида шаҳрвандони кишварро ба он зиёд мекунад, ки дипломатияи тоҷик имрӯz ба ичрои вазифаҳои муҳимтар ва бузургтар омода аст.

Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 28-уми декабри соли 1993 дар ҷаласаи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати хориҷии кишвар сухан ронда, самтҳои асосии онро аз рӯйи маҳалли ҷуғрофӣӣ, мавқеи геополитикӣ ва манофеи иқтисодиаш ба 5 ҳавзаи сиёсӣ тақсим намуд, ки ба ҳавзаи дуюми он робитаҳои зичу манфиатбахш бо ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ шомил мебошад.[2,79]

Тавре, ки аз сиёсати пешгирифтаи давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон бармеояд. ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ибтидо сиёсати дохилию хориҷии ҳудро ба ҳифзи истиқлолият ва тамомияти арзӣ, амният ва ваҳдати миллӣ, бунёди ҷомеаи демократӣ, рушди иқтисоди бозорӣ, эҷоди заминаҳои устувори ҳуқуқию байналмилалии ҳамкориҳо равона кард. Густариши ҳамкориҳои гунгунҷанбаи мутақобилан судманд бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои гуногуни байналмилалӣ дарҳӯри манофеи миллии кишвар буда, роҳбарияти ҷумҳурӣ баҳри татбиқи амалии он пайваста саъю талошҳо меварзад.

Дар ин росто муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Ҷумҳурии Узбекистон аз аҳаммияти вижа барҳӯрдор аст. Бо дарназардошти омилҳои ҳусни ҳамҷаворӣ, муштаракоти тарзи зиндагӣ, ҳамзистии осоишта ва деринаи робитаҳои ҳасанаи ду ҳалқу кишвар, муносибат бо Узбекистон яке аз самтҳои афзалиятдоштаи сиёсати хориҷии Тоҷикистон мебошад.

Бояд қайд кард, ки Тоҷикистону Узбекистон дорои таъриҳ ва фарҳангӣ муштарак буда, ин ду давлати ҳамҷаворро зиндагии якҷояи 70-сола дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ боз ҳам ба якдигар наздик намудааст.

Ҳамкориҳои дучонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Узбекистон дар даврони мустақилият аз 22 октябри соли 1992 бо барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ оғоз гардида, имрӯz сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Узбекистон ва сафорати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Тоҷикистон фаъолият менамоянд.

Пахлӯҳои гуногуни робитаҳои дучониба ҳамвора дар ҳоли густариш буда, дар инкишофи дӯстиву қаробати беш аз пеши тоҷикону ўзбекон аҳиран, заминаҳои хуб роҳандозӣ мешаванд. Пешрафту комёбииҳои ин ду кишвар самтҳои нави ҳамкориҳоро ба вуҷуд меоранд. Бо таваҷҷуҳ ба ин, зарурати омӯзишу баррасӣ ва дарёftи бархӯрду шеваҳои беҳтарӣ рушди ҳамкориҳо ба миён меояд.

Миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон то имрӯз зиёда аз 100 созишинаҳои байниҳукуматӣ ба имзо расидааст, ки миёни онҳо Созишинома оид ба дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкории дучониба аз 4-уми январи соли 1993 ва “Аҳдномаи дӯстии абадӣ” аз 15-уми июни соли 2000 мақоми хосеро соҳиб мебошанд.

Солҳои аввали истиқолият робитаҳои гуногунҷабҳаи ҳарду кишвар рушду тавсееа намуда, ба натиҷаҳои назаррас ноил гашта буд. Барои мисол, агар соли 1991 гардиши мол миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон ба 10,5 млн. доллари ИМА баробар бошад, соли 1997 он ба 434 млн. доллари ИМА расид. Соли 1998 дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон Рӯзҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантана ва дар сатҳи олий баргузор гардида буд.

Саҳифаи нав дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол аз 27 июни соли 1997, яъне бо имзо шудани Созишиномаи умумии истиқорори сулҳ ва ризоияти миллии Тоҷикистон оғоз мешавад. Маҳз бо талошҳову сиёсати дурандешонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари ҷангдида марҳилаи рушд ва устуворшавии иқтисодиёт, бахши иҷтимоӣёт, сиёсати хориҷиву робитаҳои хориҷӣ ва гайра оғоз гардид. Дар ҳамин замине, барои Тоҷикистон муносиботи хуби ҳамсоягӣ бо Ӯзбекистон мақоми хоссаро касб кард.

Пӯшида нест, ки Ҷумҳурии Ӯзбекистон то замони ба даст омадани ваҳдати сартосарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ифтитоҳи сафорат дар шаҳри Душанбе худдорӣ намуда, танҳо намояндагии кишвари ҳамсоя ҳамчун миссия фаъолият мекард. Сафорати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Душанбе 15 майи соли 1998 ба кори худ оғоз кардааст. Ин амал, албатта, аз эътиимиҳи Ҳукумати Ислом Каримов нисбат ба Ҳукумати Тоҷикистон бо сарварии сиёсатмадори ҷавон, вале матину қавиироди муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарақ дода буд.

Дар муносиботи байнидавлатии Тоҷикистону Ӯзбекистон воқеаҳои муҳим, ин ташрифи Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ислом Каримов ба Тоҷикистон 15 июни соли 2000 ва ташрифи ҷавобии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ӯзбекистон 27 декабри соли 2001 мебошанд.

Вале, мутаассифона, новобаста аз пешравиҳои зикршуда, аз аввали солҳои 2000 ба баъд муносибати ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар коста гардида, ҳатто миёни ду кишвар режими раводид ҷорӣ гардид. Гардиши мол то ба дараҷае поён рафт, ки он соли 2015 ба 9 млн. доллари ИМА расид. Кишвари ҳамсоя нисбат ба Тоҷикистон сиёсати гайридӯстонаро

пеш гирифт, ки он боиси душвориҳо дар рафту омади шаҳрвандони ду кишвар гардид. Иштибоҳ наҳоҳад шуд, агар гӯем, ки ҳамкориҳои олимону донишмандон, санъаткорону варзишгарони ду кишвари ҳамсоя тақрибан аз байн рафт.

Соли 2016 баъд аз иваз шудани роҳбарияти Ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон ва дар интихоботи президентии ин кишвар пирӯз гардидани Шавкат Мирамонович Мирзиёев дар як муддати кӯтоҳ муносаботи Тоҷикистону Узбекистон сифату суръати дилҳоҳро гирифта истодааст.

Ногуфта намонад, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз аввалинҳо шуда Шавкат Мирзиёевро бо пирӯзиаш табрик гуфтанд. Мардуми Тоҷикистону Узбекистон бо як дили гарм интизори мӯтадил гардидани муносабати кишвар шуданд.

Имрӯзҳо бо саъю қӯшиши ҳукуматҳои Тоҷикистону Узбекистон чандин масъалаҳои баҳснок ҳалли хешро меёбанд. Ҳушбахтона, иртиботи ҳавоӣ миёни кишварҳо барқарор гардид, ки он рафту омади мардуми ҳар ду кишварро боз ҳам осон менамояд. Тибқи иттилои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Узбекистон дар 9 моҳи аввали соли 2017 сафорати ин кишвар дар Душанбе нисбат ба ҳамин давраи соли 2016 21% бештар раводид додааст ва дар маҷмӯъ нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон 55938 корҳои консулий анҷом ёфтааст.[5]

Бояд хотирнишон намуд, ки як иқдоми шоистаи миёни ду кишвари ҳамсоя баргузории намоиши молу ашёҳои ширкатҳои истеҳсолию саноатии Узбекистон дар шаҳри Душанбе моҳи апрели соли 2017 мебошад. Дар кори ин намоишгоҳ аз 160 корхона 500 намоянда ширкат варзида, 1500 номгӯи махсулотро бо тамғаи молии Узбекистон муаррифӣ намуд. Чунин намоишгоҳро Тоҷикистон моҳи октябри соли 2017 дар Тошканд баргузор кард, ки дар он 120 ширкатҳои тоҷикистонӣ муаррифӣ шуданд.

Тайи як соли ахир гардиши мол байни ду давлат рӯ ба афзоиш ниҳода, аз рӯйи ҷамъости соли 2016 он то ба 197 млн. доллари ИМА(+17,8% нисбат ба ҳамин давраи соли 2015) расид. Дар 9 моҳи соли 2017 (январ-сентябр) гардиши моли байни ду давлат 178,2 млн. доллари ИМА-ро (+25,2% нисбат ба ҳамин давраи соли 2016) ташкил додааст. Айни замон дар Ҷумҳурии Узбекистон 24 корхона бо сармояи тоҷикистонӣ ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 ширкати ўзбекистонӣ бо сармояи худ фаъолият доранд[5]. Моҳи майи соли 2017 Рӯзҳои фарҳангии Узбекистон дар Тоҷикистон баргузор гардида, ҷавобан моҳи октябри ҳамон сол Рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Узбекистон доир карда шуд.

Хулоса, имрӯз мардуми ҳар ду кишвар шоҳиди тағйироту дигаргуниҳо дар муносаботи Тоҷикистону Узбекистон буда, боварӣ доранд, ки дар муддати на он қадар зиёд ин муносабатҳо шакли сифатан навро қасб ҳоҳанд намуд. Дар замоне, ки бухрони молиявию

иқтисодӣ ба тамоми бахшҳои иқтисодиёту иҷтимиоӣти мамлакатҳо таъсиргузорӣ намуда, минтақаро гурӯҳҳои террористиу экстремистӣ таҳдид менамоянд, роҳандозӣ намудани муносабатҳои хуби ҳамсаёғӣ миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон бешубҳа ба нафъи мардумони ҳар ду кишвар ҳоҳад буд.

Адабиёт:

1. Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Дар 3 чилд /зери наз. Ҳ.Зарифӣ – Душанбе, 2009. – Ҷ.1. – 296 с.
2. Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикистон: Ҷаҳор соли истиқлолият ва ҳудшиносӣ /Эмомалӣ Шарипович Раҳмонов. – Душанбе, 1995. – 142 с.
3. Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият /зери наз. Ҳ.Зарифӣ – Душанбе, 2011. – 320 с.
4. Бобозода, Ф.Т. Независимость и этапы развития межгосударственных отношений между Таджикистаном и Узбекистаном в 1991-1997 гг. /Фаридун Толибджон Бобозода//Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). №3/11(188), часть I. – Душанбе: Сино, 2015. – С.176-181.
5. www.avesta.tj
6. www.m.ru.sputnik-tj.com/asia

МАСЪАЛАҲОИ СИЁСӢ ВА АМНИЯТӢ ДАР РАВОБИТИ ИМА ВА ХИТОЙ

Шукурзода Абдулҳаким – докторант (*PhD*) соли аввали кафедраи робитаҳои байналмилалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 734005, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, тел.: (+992 37) 2 21 47 96, e-mail: h.shakuri@mail.ru

Воҳидов Насридин Ҳизбуллоевич - асистенти кафедраи муносабатҳои байналмилалӣ ва равандҳои сиёсии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 555 555 147.

Равобити ИМА ва Хитой мухимтарин робитаҳои дучонибаи таъсиргузор дар сиёсати ҷаҳонӣ ва низоми байналмилалии имрӯз мебошад. Муаллифон дар ин мақола ба масъалаҳои сиёсӣ – амниятии мавҷуд дар равобити ин ду кишвар дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ба таври муҳтасар муурӯ намуда, ба ҳулосае омадааст, ки дар масъалаҳои стратегӣ миёни ин кишварҳо рақобат ва дар масъалаҳои иқтисодӣ ҳамкорӣ вуҷуд дорад.

Вожсаҳои қалидӣ: Хитой, ИМА, амният, рақобат, ҳамкорӣ, суитафаҳум, таъсисоти дифойӣ, тероризми байналмилалӣ, сарҳади баҳрӣ, низоми минтақавӣ, силоҳи қатли ом, талошҳои дучониба, мушаки ҳастаӣ

ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ США И КИТАЕМ

Шукурзода Абдулҳаким - докторант (*PhD*) первого курса кафедры международных отношений Таджикского национального университета, г.Душанбе, проспект Рудаки 17, тел.: (+992 37) 2 21 47 96, e-mail: h.shakuri@mail.ru

Воҳидов Насридин Ҳизбуллоевич - асистент кафедры международных отношений и политических процессов Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел: (+992) 55 55 55 147

Отношения США с Китаем на сегодняшний день являются важнейшими двусторонними отношениями оказывающие влияние на мировую политику и современное международное мироустройство. Автор в статье затрагивает вопросы политики и безопасности, имеющиеся в отношениях между двумя странами в регионе Юго

Восточной Азии и приходит к выводу, что по стратегическим вопросам они конкуренты друг другу, а в экономической сфере являются партнёрами.

Ключевые слова: Китай, США, безопасность, конкуренция, сотрудничество, непонимание, оборонные объекты, международный терроризм, морская граница, региональный конфликт, оружие массового поражения, двусторонние усилия, ядерная ракета

ISSUES OF POLITICS AND SECURITY IN RELATIONS BETWEEN THE US AND CHINA

Shukurzoda Abdulkhakim - doctoral student (PhD) of the first course of the Department of International Relations of the Tajik National University, Dushanbe, Rudaki Avenue 17, phone: (+992 37) 2 21 47 96, e-mail: h.shakuri@mail.ru

Vohidov Nasridin Hizbulloevich - Assistant of the Department of International Relations and Political Processes, Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 55 55 55 147

Nowadays, the US relations with China are the most important bilateral relations influencing world politics and the modern international world order. Authors touche upon the issues of politics and security existing in the relations between the two countries in the South-East Asia region and concludes that they are competitors to each other on strategic issues, and are partners in the economic sphere.

Keywords: *China, the United States, security, competition, cooperation, misunderstanding, defense facilities, international terrorism, maritime border, regional conflict, weapons of mass destruction, bilateral efforts, nuclear missile*

Аз миёнаҳои даҳаи 1990 муносибатҳои сиёсӣ ва амниятӣ миёни ИМА ва Хитой дар сатҳҳои гуногун рӯ ба афзоиш будааст. Дар ҳақиқат, ҳар ду кишвар ангезаҳои гуногуне барои барқарории ҳамкориҳои сиёсӣ ва амниятӣ дар ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои худ доштаанд. Як ду намунаро ки аз ҷумлаи муҳимтарини онҳо мебошанд, барои мисол ёдовар мешавем:

- тарс аз эҳтимоли бархӯрд намудани неруҳои ду кишвар бар асари ҳодиса ё нофаҳмӣ ва ё муҳосибаи нодуруст;
- тамоюл ба огоҳӣ аз фаъолиятҳо ва таъсисоти мудофиавии якдигар;

- талошҳои зиёд барои роҳандозии таҳаввулоти дилҳоҳ дар муҳити амниятии Осиёи Ҷанубу Шарқӣ.

Дар ҳақиқат ҳодисаи 11-уми сентябри соли 2001 равобити ИМА ва Хитойро дучори дигаргунӣ кард. Баъд аз ин ҳамла Хитой хеле зуд тасмим гирифт, ки аз фурсати бавуҷудомада истифода барад. Бинобар ин, норизогии худро аз терроризми байналмилалий ба намоиш гузошт. Илова бар ин ҳимояти худро аз мардуми Амрико дар чаҳорҷӯбай стратегияи амниятии худ эълом кард. Аз назари мақомоти амрикӣ, Хитой метавонад бо таваҷҷуҳ ба нақше, ки дар СММ дорад, аз тариқи талошҳои дучониба миёни ду кишвар (аз қабили масъалаи Кореяи Шимолӣ), тавассути талошҳои чандҷониба ба мубориза бо терроризм ва густариши силоҳҳои қатли ом бо роҳбарии ИМА кумак кунад.

ИМА аз дер боз дар бораи мақсади асосии Хитой дар ҷиҳати навсозии артиши он кишвар дар ташвиш аст. Артиши Хитой бо номи Артиши озодибахши ҳалқии Хитой бо такя бар афзоиши пайвастаии буҷети ҳарбӣ дар ду даҳаи гузашта ба суръат ба навсозии худ идома медиҳад. Тибқи гузориши Вазорати мудофиаи ИМА ба Конгресс дар соли 2012 дар бораи таҳаввулоти амниятӣ ва ҳарбӣ (ки шомили кишвари Хитой ҳам мешуд), буҷети ҳарбии эъломшудаи расмии Хитой бо дарназардошти таваррум, дар давраи солҳои 2000 – 2011 солона ба ҳисоби миёна 11,8 % афзоиш доштааст. Дар моҳи марти 2012 Хитой эълон кард, ки буҷети ҳарбиаш дар ҳамон сол 106 млрд доллар ҳоҳад буд, ки 11,2 % нисбат ба соли 2011 афзоиш доштааст. Ин буҷет дар соли 2014 ба 130 млрд доллар расид. Пентагон бовар дорад, ки масрафҳои низомии “ҳақиқии” Хитой дар соли 2011 наздик ба 120-180 млрд доллар будааст.[1,6]

Пентагон дар гузориши соли 2012 ба Конгресс барномаҳои навсозии ҳарбии Хитойро бо номи “Беҳбуди тавоноии Артиши озодибахши ҳалқии Хитой барои идораи амалиёти низомии минтақавӣ, аз ҷумла амалиёти зидди мудохиларо ба унвони вазифаи муайяншудае, ки барои пешгирий аз қудратҳои низомии хориҷӣ (ИМА) аз мудохила дар низоъҳо ва ҳамчунин пешгирий аз муқобилаи онҳо дар баробари сурат гирифтани ҳадафҳои низомии Хитой тарроҳӣ шудаанд”, тавсиф мекунад. Тибқи ин гузориши дигар афзалиятҳои Артиши озодибахши ҳалқии Хитой иддаоҳои минтақавӣ ва рушди амалиёти ғайриҷангӣ (аз амалиёти зидди дуздии дарёй ва зидди терроризм, кумакҳои башардӯстона, ҳифзи сулҳи СММ, муҳофизати масирҳои баҳрӣ ва таъмини сармояҳои ҳавоӣ ва фазоӣ).

Аз ҷумла, дигар барномаҳои ҳарбии Хитой, ки сабаби ташвиши мақомоти Коҳи Сафед шудааст, ин қӯшиши густариши мушакҳои балистикӣ зиддикиштӣ бо зарбаи кушандა аст, ки ба номи DF- 21D шинохта мешаванд. Гузориши Пентагон тавзеҳ медиҳад, ки ин мушак

бо мақсади “Қобилияти Артиши озодибахши ҳалқии Хитой барои ҳамла ба киштиҳои бузург маҳсусан киштии ҳавопаймобар дар уқёнуси Ороми Ғарбӣ” фароҳам шудааст. Илова бар ин, Хитой насли наве аз ҳавопаймоҳои қирқунанда ба номи J-20-ро озмоиш кардааст. Киштиҳои зериобии шикории ғайриатомӣ аз Русия харида ва киштиҳои зериобии насли чаҳоруми худашро сохтааст. Ҳамчунин соҳти ҳавопаймоҳои қирқунандай навро афзоиш додааст. Аввалин озмоиши баҳрии киштии ҳавопаймобаре, ки дар соли 1998 аз Украина харидорӣ карда буд, амалӣ кардааст. Гузориши Пентагон ба Конгресс пешбинӣ мекард, ки аввалин киштии ҳавопаймобари соҳти Хитой дар соли 2015 мавриди истифода қарор ҳоҳад гирифт. Ҳамчунин бо ташхиси эҳтимолии маркази амалиёти киберӣ, тавононии ҳарбии Хитой барои ҳамла ва мудофиаи шабакаҳои компьютерӣ низ афзоиши ҷиддӣ доштааст. [1,8]

ИМА аз талошҳои Хитой барои нигоҳ доштани ҳавопаймо ва киштиҳои ҳарбии Амрико дар берун аз обҳо ва фазои ҳавоии минтақаи инҳисории иқтисодияш изҳори нигаронӣ крдааст. Маҳсусан, дар мавриди иддаои густардатари Хитой дар мавриди ҳокимиияти қаламрави баҳри Хитои Шарқӣ ва Ҷанубӣ. Амалиёти баҳрии ИМА дар минтақаи инҳисории иқтисодии Хитой масъалае аст, ки метавонад бузургтарин таҳди迪 эҳтимолии рӯёргӯи ҳарбии миёни ИМА ва Хитой шавад. Дар мавриди ихтилоф дидгоҳи Хитой ин аст, ки тибқи Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқи баҳрҳо, анҷоми амалиёти ҳарбӣ дар минтақаи инҳисорӣ – иқтисодӣ ҳаққи қонуни Хитой аст. Дар ҳоле ки мақомоти амрикӣ бар онанд, ки ҳуқуқи байналмилалӣ ба кишварҳои соҳилӣ ин ҳақро намедиҳад.

Низоъҳо бар сари даъвоҳои марзӣ дар баҳри Хитои Ҷанубӣ ба як мавзӯи муҳимми амниятӣ барои ИМА дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ табдил шудааст. Дар ҳамин мавзӯй ҳукумати Хитой рақобати густардае дар мавриди моликияти баҳши зиёде аз сарҳадҳои баҳрии Хитои Ҷанубӣ бо кишварҳои Малайзия, Филиппин ва маҳсусан Ветнам дорад. Моҳи июли соли 2010 Котиби давлатии вақти ИМА Ҳилари Клинтон возеху равшан ба манфиатҳои Амрико дар баҳри Хитои Ҷанубӣ ишора карда, ҳифозат аз онро аз сиёsatҳои аслии худ дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ донист. Дар ҳақиқат ин баҳр як роҳи обии стратегии муҳим барои нерӯҳои баҳрии ИМА ба ҳисоб меравад. Проблемаҳои марзии Хитой бо Япония, Филиппин, Ветнам ба дигар кишварҳои Осиёи Ҷануби Шарқӣ сабаби наздик шудани ин кишварҳо ба ИМА дар як рақобати стратегӣ мебошад.

Дар баҳри Хитои Шарқӣ, Хитой машғули низоъҳои сарҳадӣ бо Тайван ва Япония барои ҳокимиияти ҷазираи Сенкако мебошад. Дар сентябр 2010 барҳӯрд миёни киштиҳои гвардияи соҳилии Япония ва

киштии моҳигирии хитой дар наздикии ин ҷазираҳо ва тасмими Япония барои боздошти ҳадама ва капитани киштии Хитой (бар асоси қонунҳои Япония), низоъҳои сарҳадӣ миёни ин ду кишварро дар сатҳи буҳрони минтақавӣ ва ҳатто байналмилалӣ боло бурд.

ИМА дар ин маврид ҳарчанд мавқеи расмии худро баён накард, аммо дар асоси паймони амниятие ки бо Япония дорад, ҳамаи минтақаҳои таҳти назорати Япония аз ҷумла Сенкакоро муҳофизат мекунад. Ин масъала эҳтимоли рӯёргӯи ИМА ва Хитойро дар солҳои оянда бештар мегардонад. Дар посух ба ин рафтгорҳо вазири ҳориҷии Хитой изҳор дошт, ки паймони амниятии Япония ва ИМА як “муомилаи ҳусусӣ аз тарафи ИМА ва Япония” барои сарзаминҳои Хитой (ҷазираҳо) дар охири ҷанги дуюми ҷаҳонӣ будааст. Бинобар ин, ғайриқонунӣ ва беътибор аст.[3,12]

Мавзӯи ҷосусии киберӣ ба унвони масъалае баҳсбарангез дар равобити ИМА ва Хитой мебошад, ки рӯз то рӯз бештар мешавад. Ин масъала мавриди диққати ҳарду кишвар мебошад. Пешбинӣ карда мешавад, ки ин ду абарқудрат дар солҳои оянда таваҷҷӯҳи бештаре дар мавриди ташвишҳои ҳавоӣ ва киберӣ ҳоҷанд дошт. Дар иртибот ба ҳамин мавзӯй дар моҳи ноябрри соли 2011 Созмони иттилоотии марказии Амрико (ЦРУ - CIA) дар гузорише ба Конгресс нисбат ба сустифодай ҷосусони бегона аз фазои киберӣ ва дуздии иттилооти муҳим аз ширкатҳои амриқӣ ҳушдор дод. Ин созмон Ҷълон кард, ки ҷосусҳои чинӣ ва рус фаъолиятҳои худро дар ин замина афзоиш додаанд. Дар ин гузориши зикр шудааст, ки шиносӣ кардани кибер – ҷосусҳо хеле душвортар аз “ҷосусҳои инсонӣ” мебошад. Муассисаи Ҳеритетӣ (Heritage) дар як мақола, ки тавассути Димитрий Тедов, сарпарасти лоиҳаи Лидерҳои ҷавон (Yong leedears) дар ҳамин муассиса Ҷълон кард: “Дар 3 октябри соли 2010 FBI аз қашфи шабакаи ҷосусии технологияҳои низомӣ дар Амрико ва дастгир намудани 11 нафари дигар (дар иртибот бо ин шабака) ҳабар дод. Ба гуфтаи мақомоти баландпояи истихборотии Амрико, кишвари Хитой фаъолияти ҷосусии худро дар саросари ҷаҳон густариш дода истодааст. Амрико ва кишварҳои Аврупои Фарӯӣ барои амалисозии ҳадафи ҷосусӣ қарор додани кибер – ҷосусҳои хитой дар авлавият мебошанд. Ҕосусон аз шабакаҳои компьютерӣ бештарини истифодаро мекунанд. Дар чунин шароит ҳакерҳои хитой ки аз беҳтарин ҳакерҳои дунё ҳисоб мешаванд, метавонанд дар як замони бисёр кутоҳ ҳаҷми зиёди иттилоотро дуздӣ кунанд.

Дар тирамоҳи соли 2011 ҳукумати ИМА Ҷълон кард, ки дар сурати оромтар шудани буҳрон дар Ҳовари Миёна, ИМА таваҷҷӯҳашро ба минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ бештар ҳоҷад кард. Ҳақиқатан ҳам, дар пешбуруди стратегияи дифоии ИМА дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ

ҳамкориҳои стратегӣ бо Япония, Кореяи Ҷанубӣ, Австралия, Филиппин ва густардатар кардани ҳамкорӣ бо шарикҳои навзухур ба монанди Ҳиндустон дар ростои манофеи миллии Амрико бештар шудаанд. Ҳарчанд шароит дар Ҳовари Миёна бадтар шуда бошад ҳам, ИМА дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар як рақобати стратегии ҷиддӣ бо Хитой қарор дорад. Аз ҷониби дигар муовини раиси Ҷумҳури Хитой дар сафари расмии худ ба ИМА моҳи феврали соли 2012 изҳор дошт, ки “Хитой аз нақши судманди ИМА дар густариши сулҳу субот ва муваффақият дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ истиқбол мекунад. Айни ҳол, мо умедворем ИМА низ ба манофеъ ва хостаҳои Хитой ва дигар кишварҳои минтақа эҳтиром мегузорад. [6, 17]

Хулоса, пас аз хотимаёбии ҷангӣ сард то ҳол равобити ду кишвар дар як қолаби пеҷиди ҳамкорӣ ва рақобати стратегӣ қарор доштааст. Ба ибораи беҳтар метавон гуфт, ки ду кишвар аз намунаи ҳамкории иқтисодӣ ва рақобати стратегӣ пайравӣ кардаанд. ИМА ва Хитой дар ҳавзаҳои васеи ҳамкорӣ дар масоили иқтисодӣ ҳамкорӣ намуда дар масъалаҳои амнияти байналмилалий рақобат мекунанд. Аммо дар мавзӯи таъмини амнияти энергетикӣ ба гунае амал мекунанд, ки дар он ҳам рақобат ва ҳам ҳамкорӣ вуҷуд дорад. Ҳамаи ин масъалаҳо дар якҷоягӣ дар равобити ду кишвар вобастагии мутақобилро ба вуҷуд овардааст. [1,10]

Стратегияи Амрико дар баробари Хитой чунин будааст:

- пешгирий аз густариши нуфузи ҳамаҷонибаи Хитой дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, ИМА барои расидан ба ҳадаф бар пайвандҳои амнияти дучониба таъкид дорад. Илова бар ин, додугирифт бо Хитой ва беҳтар гардонидани равобити иқтисодии ҷандҷониба бо кишварҳои минтақаро дар дастури кори хеш қарор додааст. Аз назари Бжезинский мушкили сиёсати хориҷии ИМА дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ пардохтан ба миллигароии Хитой аст, ки дар сурати бисёр ҷиддӣ ва таҳдидомез шудан Амрико бояд қотеият нишон бидиҳад. [2,86];
- эҷоди эътиими мутақобил дар равобити дучониба;
- иштироки фаъолонаи Хитой дар масъалаҳои глобалий.

Хитой дар навбати худ басо фаъол, вале ором барои рушди стратегияҳои худ дар даврони пас аз ҷангӣ сард талош кардааст. Дастгоҳи сиёсати хориҷии ин кишвар дар ҷандин соли охир ба гунае кор кардаанд, ки акнун тасаввuri мусолиматомез ва мутағофовит бо гузашта аз ин кишвар дар зеҳни дигар шарикон шакл гирифтааст. Бисёре аз кишварҳо аз Хитой ба унвони як кишвари дорои сиёсати хориҷии босубот ва сулҳӯ ёд мекунанд. Хитой барои пешгирий аз густариши бечунучарои ИМА дар минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ва ҳамчунин барои рушди ҳамкорӣ ва субот дар минтақа стратегияи наве

барои худ муайян кард, ки аз он иборат буд: табдил додани шуморе аз кишварҳо (аз ҷумла ҳамсоягон) ба шарикҳои ояндаи Хитой.

Адабиёт:

1. Шариатиниё, Муҳсин, Таҳаввулоти ахир дар равобити Амрико ва Ҷин, Маркази тадқиқоти стратегӣ, соли 2010.
2. Gill Bates. Mathew Oresman and Zbigneiw Brzezinski, China's New Journey to the West, CSIS press 2003.
3. Dutton, Peter 2010 Military Activities in the EEZ: U.S. China Dialogue on Security and International Law in the Maritime Commons, China Maritime Studies Institute U.S. Naval War College, Newport, Rhode Island.
4. Wortzel, Larry 2010 China's Approach to Cyber Operations: Implications for the United States, Rayburn House office Building.
5. Office of the Secretary of Defence (2011) Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2011.
6. Zhu, Zhiqun (2006) US - China Relations in the 21st Century, Routledge press.

БАЪЗЕ ЧАНБАҲОИ РАФТОРИ ОДАМОН ДАР РОБИТАҲОИ БАЙНИФАРҲАНГӢ

Кобилов Муҳаббатшо Замирович – муалими калони кафедраи муносибатҳои байналмилалӣ ва равандҳои сиёсии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 933 011 513, E-mail: shohyon@mail.ru

Макола ба яке аз масъалаи муҳими мусир – проблемаи марбут ба робитаи байни намояндагони фарҳангҳои гуногун баҳшида шудааст. Дар зимни баррасии ин муносибатҳо рафтори фардии одамон ва сатҳи забондонии онҳо мавриди таваҷҷуҳи муаллиф қарор гирифтаанд. Муаллиф хulosахои ҷолиби ҳудро дар боби нақши савияи ҷаҳонбинии шаҳс ва тарбияи ў дар муюширати байнифарҳангӣ пешкаши хонанда менамоянд.

Вожсаҳои қалидӣ: робитаҳои байнифарҳангӣ, рафтори шаҳсӣ, забондонӣ, мубодилаи афкор, ҳадя, гурӯҳи иҷтимоӣ, ирсият, сатҳи таҳсилот, ҳамгироӣ, гузашт, муюшират, таҳсилот, тарбия.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Кобилов Муҳаббатшо Замирович – старший преподаватель кафедры международных отношений и политических процессов Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел: (+992) 933 011 513, E-mail: shohyon@mail.ru

В статье речь идёт об актуальной проблеме современности – межкультурной коммуникации. При рассмотрении проблемы особое внимание уделяется личному поведению представителей разных культур, их уровень знания языка в процессе межкультурного общения. Автор анализирует также немаловажную роль воспитания и мировозрения людей в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: межкультурные отношения, личное поведение, знание языка, обмен мнениями, подарок, социальная группа, наследственность, уровень образования, интеграция, уступок, общение, воспитание.

SOME ASPECTS OF PEOPLE BEHAVIOR IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

Qobilov Muhabbatsho Zamirovich – Senior Lecturer of the Department of International Relations and Political Processes, Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 933 011 513, E-mail: shohyon@mail.ru

The article deals with the actual problem of modernity - intercultural communication. When considering the problem, special attention is paid to personal behavior of representatives of different cultures, their level of language skills in the process of intercultural communication. The author also analyzes the important role of upbringing and world outlook of people in intercultural communication.

Key words: *intercultural relations, personal behavior, knowledge of the language, exchange of opinions, gift, social group, heredity, level of education, integration, concessions, communication, education.*

Рафтори инсонӣ дастоварди тамаддуни башар дар муддати басе тӯлонӣ буда, ҳам ба тариқи ирсӣ ва ҳам аз лиҳози мансубияти фард ба ин ё он гурӯҳи иҷтимоӣ, ҷинсият, синну сол, таҷрибаи шахсии ҳаётӣ, сатҳи таҳсилот ва дигар ҷиҳатҳо ташаккул мейбад. Сарфи назар аз ғуногуниҳо одамон дар ҳамаи фарҳангҳо байни худ муносабатҳои ғуногун доранд, дар ин равандҳо онҳо бо ҳам мулоқот мекунанд, мубодилаи афкор менамоянд, рафттору кирдорҳои ғуногунро зоҳир менамоянд ва ғайра. Маънни ҳар гуна рафтторро донистан зарур аст, зеро он на ҳама вақт падидай сатҳӣ мебошад, балки дар бештар мавридиҳо маънни он дар урғу одат нуҳуфта аст, яъне қазоват дар бораи он, ки қадом рафтор шоиставу қадоме зишт аст, дар фарҳангҳои мухталиф ғуногун мебошанд. Ин ғуногуниро дар мисоли дар бисёр фарҳангҳо роиҷ будани одати мубодилаи ҳадяҳо мушоҳида намудан мумкин аст.

Чунончи, аксари соҳибкорони олмонӣ ба ёд меоранд, ки дар нахустин робитаи онҳо бо ҳамкоронашон аз мамолики Осиё, ба онҳо ҳадяҳои ғуногун тақдим намуданд, ки дар рӯихат чун армуғон қайд гардиданд.[4.45] Соҳибкорони олмонӣ, чун қоида тайёр нестанд, ки дар мавриди муюширати аввалин, бар замми ин аз одамони тамоман ношинос, ҳадя қабул намоянд. Пеш аз ҳама, ин ҳадяҳо асос гардиданд, ки онҳо дар бораи одати мазкур чун рафтори ғаразноки ҳамкорони осиёии худ андешаронӣ ва хулоسابорӣ намуданд. Масъалаи мавқеи ҳадяҳо барои намояндагони фарҳангӣ Осиё маънни тамоман дигар дошт. Мувофиқи фаҳмиши осиёиҳо, робитаҳои корӣ бояд дар асоси робитаҳои шахсӣ роҳандозӣ карда шаванд. Бинобар ин, робитаҳои дар барномаҳои дурнамобуда бояд бо фароҳам овардани робитаҳои шахсии мукаммал оғоз ёбанд. Барои ин кор аввалин ҳамкорони

худро ба таври амиқ, бо фаҳмишҳои арзишии худ, барои боварӣ ҳосил намудан месанҷанд. Вақте муайян гардида, ки ҳамкорон ба ҳамдигар эътимоду боварӣ ҳосил намуданд ва робитаҳои бисёрсола доранд, робитаи дар ибтидо барқароршударо ба воситай мубодилаи доимии ба қавле сармояи худвижа, масалан, ҳадяю армуғон идома медиҳанд.

Мувофиқи тарзи рафтори осиёй, барқарор намудани робитаи шахсӣ дар муюширати корӣ чун шарти зарурӣ ҳисобида мешавад. Барои муваффақияти робитаҳои корӣ, дар шакли рафтори осиёй дар баробари робитаҳои шахсӣ соҳтори уҳдадориҳои байнҳамдигариро созмон додан зарур аст. Масалан, дар шакли ту ба ман, ман ба ту ва амсоли ин. Он барои ҳар як марҳалаи байдии робитаҳо чун роҳкушо зарур аст. Чунин тарзи робитаҳоро бояд дар марҳилаи аввали робитаи корӣ роҳандозӣ намуд. Дар Farb қӯшиш менамоянд аз ҳар гуна рафторе, ки ба назар чун додани пораю ришва ҷилва мекунад, худдорӣ намоянд. Даъватҳо ва ҳадяҳо чун ҳодисаи номақбули таъсиррасонӣ ва ҳатто қасди ҳариди вичдон маънидод карда мешаванд. Шакли ғарбии рафтори ҳамкорӣ бар асоси усули қатъии қабулгардидаи муюшират, ки ҳеч гуна истисноро намепазирад, ба роҳ монда шудааст.[1.204]

Дар мисоли овардашуда ду гурӯҳи арзишҳои аз ҷиҳати соҳтор ба ҳам зид дар муқобили ҳам қарор доранд - қӯшиши шакли гарбӣ барои муҳторият ва сабки осиёй барои алоқамандӣ бо ҳамдигар. Дар мавриде, ки дар фарҳангӣ Farb рафтори соҳибкорони дар муюшират ширкаткунанда ба воситай талаботу уҳдадориҳои иқтисодии доимӣ муайян карда мешавад, дар Осиё, баръакс, таваҷҷӯҳи асосӣ ба робитаи бо ҳам алоқамандии доимӣ ҷиҳатгирӣ шудааст. Ин мисол аз он шаҳодат медиҳад, ки рафтори ягона ва қобили қабули ҳамагон дар муюшират вучуд надорад. Қоидаҳои фарҳанге, ки мо ба он тааллук дорем, низ нисбӣ буда, мазмуну муҳтавои қонеъкунандаи ҳамагонро надоранд. Барои он ки рафтори намояндагони фарҳангӣ дигарро дарк созем, пеш аз ҳама, бояд маълум намоем, ки одатан чи гуна вижагиҳои рафтор барои фарҳангӣ онҳо ҳос аст. Дар сурати тамоман мутафовит будани рафтори шахси дигар аз рафтори шумо, дар мувофиқа бояд ба роҳандозии қоидаҳои ягонаи рафтори қобили қабул ва писандидай ҳар ду тараф иқдом намуд.

Таъриҳ гувоҳ аст ва шумораи зиёди мисолҳо овардан мумкин аст, ки қӯшиши фарҳангҳои гуногун дар ҷиҳати роҳандозии муюширату робитаҳои алоқаманд барбод рафтаанд. Пеш аз ҳама, сабабҳои асосие, ки боиси ин нокомиҳо гардидаанд, сабабҳои шахсӣ, камбудии яке аз тарафҳо, ё худ ба қадри лозим надонистани забон маънидод шудаанд. Гуногуни фарҳанг чун сабаби асосии нокомиҳои равобити ҳамкорӣ ками дар кам мушоҳида гардидааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ин гуна сабабҳо одатан аз назари тарафҳои муюширатдошта ниҳон мемонанд. Гап дар он аст, ки рафтори одамон дар раванди муюшират бо намунаҳои зиёди сатҳи таъсир ва муҳимияти масъалаҳо муайян мегардад.[3.87-88]

Дар мавриди аввал шиносой бо фарҳанги худ ба воситаи раванди муқаррарии маишӣ, тавассути таҳсилот ва тарбия ба вучуд меояд. Дар мавриди дуюм раванди идроқи фарҳанги худ ба таври худбаҳудӣ таҳти таъсири муҳиту ҳаводиси зиндагӣ арзи вучуд менамояд. Лекин ин ҳиссаи фарҳанги инсонӣ тавре, ки таҳқиқоти маҳсус нишон додаанд, дар зиндагӣ ва рафтори шахс, муҳиму судмандтар мебошанд. Дар ин самт фарҳангро ба айсберг (кӯҳҳа)-и қалони дар уқёнус шинокунандае, ки болои об қисми ноҷиз ва ҳиссаи асосиаш зери об ниҳон аст, ташбех додан ҷоиз аст. Ва ин ҳиссаи ниҳонӣ фарҳанги мо, асосан, дар ботини мо нуҳуфтааст ва замоне ҳувайдо мегардад, ки ҳодисаҳои гайричашмдошт ҳангоми робита бо намояндагони фарҳангҳои дигар ба вуқӯъ меоянд. Қабули моҳияти фарҳангҳо барои робита бисёр муҳим мебошанд, чунки агар рафтори муюшираткунандагон бар он асос ёфта бошад, он гоҳ дигар ҳудудҳои ҳамдигарфаҳмиро роҳандозӣ намудан мушкилтар мегардад. Чунки онҳо барои дарки раванди қабули дигар фарҳангҳо очиз мемонанд.

Тимсоли овардашудаи айсберг (кӯҳҳа), барои мо имкон медиҳад, ки мо ба таври амали шаклҳои рафтори худро, ки дастовардҳои фарҳангии мо ба таври ҳудкору гайричашмдошт корбаст мешаванд, дарк намоем. Инчунин, ба таври фаврӣ мо равандҳои фарҳанги дигарро қабул медорем, дар ҳоле, ки мо ҳатто дар бораи тарзи даркашон андеша намекунем. Масалан, дар фарҳангӣ амрикоӣ занҳо нисбат ба мардон бештар меҳанданд. Ин шакли рафтор барои амрикоиҳо худ ба худ пайдо ва одати муқаррарӣ гардидааст. Ҳанӯз ҳам яҳудиҳо дар вақти хондани Таврот тани худро ба қафо алвонҷ медиҳанд ва бо ин онҳо ба шутурсавор тақлид менамоянд. Ин тарзи рафтор дар қаъри асрҳо ба вучуд омада, мазмуну маънни он муддатҳост, ки моҳияти худро аз даст дода бошад ҳам, лекин ин одат то кунун побарҷост ва аз насл ба насл чун ҷузъи фарҳанг идома дода мешавад. Шумораи зиёди чунин шаклҳои рафтор аз лиҳози пайдоиш ва шакли худ ҳусусиятҳои гайри қобили идроқро доро мебошанд.

Ҷанбаи муҳими дигар, ки рафтори муюширати одамонро муайян менамояд, мавриде ба ҳисоб меравад, ки онро олими амрикоӣ Эдвард Холл чун “айнакҳои фарҳангӣ” таъриф ва номгузорӣ намудааст. Вай аз он иборат аст, ки бештари одамон фарҳанги худро чун амсила, намуна, марказ ва ҷенаки ҳама ҷиз мешуморанд. Одами солим, одатан ба он таваҷҷӯҳ намекунад, ки намунаҳои рафтор ва тарзҳои ҷаҳонбинии ў дар асоси фарҳангӣ худӣ ташаккул ёфтаанд ва одамони мутааллики фарҳангӣ дигар, нуқтаи назар, сохтори арзишҳо ва ҳудудҳои дигарро доро мебошанд.

Рафтори рӯзмарраи бештари одамон чун воқеияти сода ба назар мерасад. Онҳо тавре фикр мекунанд, ки ҷаҳон таврест, ки маҳз онҳо барои худ тасаввур менамоянд. Ва ҷаҳон дар тасаввuri онҳо аз ҷизҳои беҳисоби худ ба худ пайдошуда, ашё, одамон, ҳодисаҳое, ки чун равандҳои қатъӣ ва зарурӣ пиндошта мешаванд, иборат аст. Чун қоида одамон нисбӣ будани ҷаҳонбинии худро эҳсос ва пайхас намекунанд. Дар бисёр мавридҳо ин тарзи афкор ақидаеро дар шуури онҳо ба вучуд меорад, ки фарҳангӣ онҳо аз

фарҳантҳои дигар аз ҳама ҷиҳат беҳтар аст. Дар ин мавридҳо фарҳантҳои дигар дар муқоиса бо фарҳанги худӣ ба таври шоистаю муносиб арзёбӣ намешаванд. Ҳамаи он амалҳое, ки аз доираи худуд, урғу одат ва шаклҳои рафтори фарҳангии ҳусусии онҳо берун аст, чун падидаҳо ва зуҳуроти номатлуб шумурда мешаванд. Ин гуна афкору андешаронии мабни бар бартариталабии фарҳанги худӣ тарзи номақбули идроку тасаввурро эҷод намуда, ҳудписандӣ ва муносибати гайриэҳтиёткорона ва муғризонаро нисбат ба фарҳангҳои дигар ба вучуд меоранд.

Дар мавриди сеюм рафтори одамон дар доираи робитаҳои алоқамандӣ ба воситаи муҳити фарогир ва мақсаду муҳтавои алоқамандӣ муайян мегарданд. Амалҳои мо дар мавридҳои гуногун яксон нестанд. Ҳар як мавқеъ ва ҷойгоҳи ҳузури одамон, аз қабили толори таълимӣ, тараҷбона, корхона ва амсоли инҳо тарзҳои муайяни рафтторро талаб менамоянд. Мо дар ҷаҳорҷӯбай ҳудудҳое, ки табиатан ё гайритабиӣ дар ин ё он фарҳанг таъйин шудаанд, қарор дорем ва қоидаҳои пазируфтai рафтторро дар ҷойҳои гуногун содир менамоем. Масалан, тарзҳои рафтор дар амокини муқаддаси динии фарҳангҳои гуногун аз ҳамдигар ба қуллӣ фарқ менамоянд. Дар Мексика мардон ва занҳо ҳамроҳ ба қалисо мераванд ва оромона ҳангоми ибодат якҷо меистанд. Дар мамолики исломӣ ин раванд маносики дигареро қасб намудааст. Масъалаҳои алоқамандӣ инҷунин, талаботи вижай ҳудро барои рафтори ширкатқунандағон пешниҳод месозанд. Робитаҳои байни одамон метавонанд бо сабабҳои гуногун ба вуқӯй пайванданд ҳангоми мукофотсупорӣ, машваратҳои корӣ, бозиҳои варзишӣ, рақсу бозихо ва амсоли инҳо. Масалан, барои як фарҳанг дар ҷашни арӯсӣ ҳомӯшӣ ва гӯшанишинӣ чун ҳудуди рафтор ҳос аст, лекин дар фарҳангӣ яҳудӣ, русӣ ва бисёр фарҳангҳои дигар ин муҳит ба воситаи мусикии шӯҳ танинандоз, рақсу бозию ҳушҳолӣ роҳандозӣ мегардад.

Мавриди ҷорум - рафтори алоқамандӣ ба воситаи вақти муайяни ҳиссаи шабонарӯз, ки дар он муюшират дар назар дошта шудааст, муайян мегардад. Ҳангоми камбудии вақт одамон, чун қоида, қӯшиш менамоянд, ки муюшират ва гуфтугӯро қатъ намоянд, ки ба ин восита дигар корҳои асосию муҳимро анҷом диханд. Дар фарҳангӣ амрикӣ ба истифодай вақт чун падидаи қиматбаҳо дикқати маҳсус дода мешавад. Дар он ҷо вақту замони ҳар як рафтору амал ба таври қатъӣ муайян гардида, барои ҳар қадоми онҳо вақти муайян чудо мегардад. Тавре, ки Э. Холл мушоҳида намудааст, “Барои амрикоиҳо чудо намудани вақт онро нишон медиҳад, ки одамон чи тавр бо ҳамдигар муносибат менамоянд, корашон то чи андоза муҳим аст ва мавқеи онҳоро дар ҷомеа муайян месозад”. Ҳар як вуқӯй муюширати дар ин ё он ҳиссаи вақти шабонарӯз баргузоргардида, ба вижагиҳои он таъсири муайяне мебахшад. Барои ин нуктаро эҳсос кардан қӯшиш намоед, ки ба саволи зерин ҷавоб дидед; - ҳуди шумо ба занги телефонии соати 2-и нисфишабӣ ва 2-и рӯзона магар яксон вокуниш менамоед?

Алоқаи байнифарҳангӣ, амалан, дар сатҳи ҳусусӣ барҳӯрди ҷаҳонбиноҳои гуногун мебошад, ки дар натиҷаи он иштирокдорон вучуди

гуногуний дар нүктаи назархоро эҳсос намекунанд, чаҳонбинии худро лозиму зарур дониста, дунёро бо дидгохи худ мебинанд, пешниҳод месозад. Чун ин ҳодиса дар бештар мавридҳо ба вуқӯй меояд, сӯи тафоҳумҳои маълум ба мушоҳида мерасанд. Масалан, дарки он ки «дар ин ҷо ҷизе намерасад», яъне нүктаи назар ва фаҳмишҳо ба ҳам мувофиқату мутобиқат надоранд. Бо вуҷуди ин, дарки эҳтимолияти ҳато будани ақидаи «ҷизи одии як тараф» ба назар намерасад, ба ҷойи он раванди миллатгарӣ нисбат ба мусоҳиб пайдо шуда, ўро нофаҳм, бехурмат ё дорои фикри бад мешуморад.[2.33]

Айни замон, ҳар як шахс шояд вазъиятеро аз зиндагии гузаштааш ба ёд оварда тавонад, ки муюшират бо одамони дигар саҳлу осон, ба таври фаҳмова дар сатҳи лозимӣ сурат гирифтааст. Ин муюшират бо дӯстон, наздиқон будааст, ки аз ҳар ҷиҳат бидуни фикру талоши зиёд худ аз худ дар доираи эҳтирому ҳамдигарфаҳмӣ сурат гирифта буд. Дар ҷунин мавридҳо ҳоҳишӯ кӯшиши идроки шахси дигар, наранҷонидани ў, худдорӣ аз ин ё он рафтари ношиста ва амсоли инҳо худ аз худ арзи вуҷуд мекунанд. Дарки рафтари ношиста, ба воситаи малакаи худро дар ҷойи шахси ранҷонидашуда тасаввур намудан, аз нүктаи назари ў тасаввур намудани ҳама ҷиз, фаҳмидани ҳолати ў ва ин ҳамаро дар рафттору кирдори худ эҳсос намудан ба вуҷуд меояд. Вай ҳиссияти баланди дарки ҳолати равонии мусоҳибро аз шахс тақозо менамояд.

Ҳар як намуди муюшират бо муносибатҳои маҳсуси ҳамкорон ва ҷозибаи онҳо ба ҳамдигар ҳувайдо мегардад. Дар ин гуна муюшират самти алоқаи байни фарҳангҳо ба фаҳмидани мақсаду фикри тарафҳо, сабабҳои ташвиш, нүктаи назар ва тимсоли андешаи онҳоро дарк намудан равона гардидааст. Бинобар ин, дар раванди алоқаи байни фарҳангҳо барои рафттори муюширати фарҳангҳои дигарро фаҳмидан, зарурати дар ҷаҳорҷӯбай фарҳангҳои онҳо, на фарҳангҳои худ ҷустани сабаб ба миён меояд, яъне дар ин ҷо гузашт, бештар лозим аст. Ҷозибаи дар соҳаҳои гуногуни муюшират бавучудомада маъннии онро ифода менамояд, ки шахс хаёлан худро дар ҷойи шахси дигар бо тамоми буду набудаш пиндошта метавонад. Аммо дар вакти ҷозиба одамон тарзи тақлидии худии рафттори ашҳоси дигарро истифода мекунанд. Мувофиқи назарияи олимӣ амрикӣ Г.Беннет агар мо мутобиқи «қоиди тиллоии маънавиёт» «тавре бо одамон муносибат намо, ки меҳоҳӣ онҳо низ ҳамон тавр бо ту муносибат намоянд» ва маҳз бо ин тарзи муносибат дар раванди муюшират бо дорандагони дигар фарҳанг муносибат намоем, мо падидай бовариро зоҳир менамоем, барои он ки мо қобили қабул будани рафторашибонро ба воситаи нүктаи назари пиндори худ эҳсос менамоем.

Хусусияти хоси робитаи байнифарҳангӣ аз он иборат аст, ки дар вай шоҳиси асосӣ падидай гузашт дар муносибат, яъне вуруди идрокӣ, зеҳнӣ ва эҳсосотӣ ба ҷаҳони ботинии шахси дигар ба ҳиссияти ў, афкор, пиндору ҷашмдошт ва кӯшиши ў мебошад. Падидай гузашт дар асоси пиндори он, ки ҳамаи одамон дар вазъияту муҳити яқсон, ҳиссият ва ташвиши яқсон

доранд ва ин ба онҳо имконият медиҳад, ки дигар нуқтаи назар, фикр ва зуҳуроти гуногуни фарҳангҳоро дарку қабул карда тавонанд. Дар асоси ин пиндор малакаи худро дар ҷойи шахси дигар тасаввур намудани одамон, қабули ҷаҳонбинии ў, фаҳмиши ҳиссияти ў, ҳоҳиш ва рафтораш ташаккул меёбад. Дар ин ҷо ҳамаи зуҳурот на дар асоси таҷрибаи худӣ, балки дар асоси таҷрибаи шахси дигар ҳувайдо мегарданд. Бенниет дар робита бо ин нукта шакли дигари «қоидай тиллоии маънавиёт»-ро «қоидай плотинӣ» номгузорӣ кард ва он мақсади асосии падидаи гузаштро ифода менамояд, яъне бо одамон тавре муносибат бикин, ки онҳо мебоист бо ту маҳз чунин муносибат менамуданд. Ҳочат ба исботу тасдиқ нест, ки истифодаи боварӣ дар муюшират бо намояндагони фарҳангҳои дигар ба сунтафоҳумҳо боис мегардад. Ва баръакс, истифодаи падидаи гузашт бо қӯшишҳои он дар дарку қабули ботинии масъалаҳои гуногуни фарҳангҳо ва ёфтани роҳҳою шаклҳои зарурӣ барои ҳамдигарфаҳмию ҳамгироӣ, ҳамзамон имконияти аслии ҳамдигарфаҳмии байни ҳамкоронро ҳоҳад афзуд. Барои ин зарур аст, ки вижагии асосии падидаи гузаштро ҳамеша дар хотир дошт ва онро бамавкесъ корбаст намуд, яъне:

- ба он чи ки ба ту мегӯянд, бодиққат гӯш фаро дех;
- қӯшиш бикин, ки ҳолати рӯҳио иҷтимоии дигар шахсонро дарк намой;
- ба он чи дигарон ба ту мегӯянд, беғаразона дикқати лозим бидех;
- саъӣ бикин, ҳолати воқеиро бифаҳмӣ ва ба талаботи дигарон ҳамфикр бошӣ;
- малакаи эҳсос намудани нуқтаи назари дигаронро дошта бошӣ.[5.59-61]

Дар илми равоншиносӣ, дастурҳои маҳсуси таълимие мавҷуданд, ки бо ёрии онҳо ҳиссияти одамонро барои дарки амиқтари ташвишу ғаму андуҳи одамони дигар фаъолтар месозанд. Яке аз онҳо ҳудомодашавии идроқӣ аст, ки онро бисёр шахсон ба таври эҳтиросӣ истифода намуда, мекӯшанд ба шинохти ҳолати равонии шахси дигар дар ин ё он вазъият муваффақ гарданд.

Адабиёт:

1. Нуриддинов. Р.Ш., Демидов В.В., Нуриддинов П.Р. Фаъолияти иттилоотӣ-тахлилӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ. Душанбе -2016. 496 с.
2. Одинаев Ё. Асосҳои маданияти шахс. - Душанбе: Ирфон, 2005.
3. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
4. Турсунов А. Теоретические проблемы взаимодействия культур и цивилизаций. Народы Азии и Африки, 1989. - № 5.
5. Демыдова А. Основы межкультурной коммуникации. Учебник, М-2005, 426 с.

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАНЗИМИ СИЁСАТИ ОБИЮ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Толибов Исроил – магистранти Дошикадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 907 83 00 03, e-mail: isroiltolibov@hotmail.com

Муаллифи мақола қайд менамояд, ки маҳз бо ташабbus ва иқдомоти хирадмандонаи Асосгузори сулху вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон чандин қатъномаҳои Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар соҳаи об ба тасвib расида, дар кишвар низ ҷиҳати дастёбӣ ба ҳадафи стратегии истиқлолияти энергетикӣ даҳҳо лоиҳаҳо ва иншооти гидроэнергетикӣ роҳандозӣ шудаанд.

Дар мақола маълумоти омории ҷолиб ва санадҳои қонунгузории танзимкунандай сиёсати гидроэнергетикӣ оварда шудааст.

Вожаҳои қалидӣ: иншиооти тақдирсоз, зеристгоҳ, ҳатти интиқоли барқ, проблемаҳои глобалӣ, истифодавӣ гайриоқилона, захираҳои табииӣ, оби нӯшоқӣ, рӯдҳои фаросарҳадӣ, дипломатияи об, ташабbusи ҷаҳонӣ, фаҳмиши анъанавӣ, иқтидорҳои гидроэнергетикӣ.

РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Толибов Исроил – магистрант Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, улица Саида Носира 33, тел: (+992) 907 83 00 03, e-mail: isroiltolibov@hotmail.com

Автор статьи подчеркивает, что именно, по инициативе Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Раҳмона были приняты четыре резолюции Организации Объединённой Нации по водным проблемам в международном масштабе, а также были осуществлены десятки гидроэнергетических проектов для достижения энергетической независимости Республики Таджикистан.

В статье приведены интересные статистические данные и перечислены законодательные акты, регулирующие гидроэнергетическую политику в стране.

Ключевые слова: судьбоносные сооружения, подстанция, линия электропередачи, глобальные проблемы, неразумное использование, природные

ресурси, питьевая вода, трансграничные реки, водная дипломатия, мировая инициатива, традиционное понимание, гидроэнергетические мощности.

THE ROLE OF THE LEADER OF THE NATION IN REGULATION OF HYDROPOWER POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Tolibov Isroil – Master's Degree student of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 907 83 00 03, e-mail: isroiltolibov@hotmail.com

The author of the article emphasizes that, on the initiative of the Founder of the Pease and National Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, four resolutions of the United Nations Organization on water issues were adopted on an international scale, and dozens of hydropower projects were implemented to achieve energy independence Republic of Tajikistan.

The article contains interesting statistical data and lists the legislative acts regulating hydropower policy in the country.

Key words: *fateful structures, substation, power transmission line, global problems, unreasonable use, natural resources, drinking water, transboundary rivers, water diplomacy, world initiative, traditional understanding, hydropower capacities.*

Боиси қаноатмандӣ ва ифтихори тамоми тоҷикистониён аст, ки тайи солҳои ахир Ҷумҳурии Тоҷикистон ба макони тавлиди ташаббусҳо ва иқдомоти наҷибу созанда ва гаҳвораи камолоти сиёсати бунёдкоронаи дохилию хориҷӣ дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум ва болоравии обрӯю мақоми байналмилалии он, ба комёбидҳои назаррас ноил гаштааст, ки ҳамаи ин ба фаъолияти ҳамарӯзai давлатии Пешвои миллат ва сиёсати бунёдкоронаи ў вобаста буда, шаҳодати он қадрдонии ҳалқи азизамон ва эҳтироми чомеаи ҷаҳонӣ нисбат ба ин шаҳсияти арзанда мебошад.

Бояд қайд намуд, ки маҳз бо талошҳои ҳамарӯзai Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо шароғати вахдату ягонагӣ ва истиқлолият, ҳалқи тоҷик ба марҳилаи нави созандагию бунёдкорӣ қадам гузошт ва ба хотири пойдории истиқлолияти воқеии мамлакат бунёди як силсила иншооти тақдирсоз ва соҳтмонҳои бузурги дорои аҳамияти умумидавлативу байналмилалиро идома дод, ки онҳо пешомади қишварро дар асри XXI муайян ва қишварро ба фардои шукуфон роҳнамой менамоянд. Ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ муваффақияти бузург ва дар навбати худ ифтихори ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст, зеро маҳз

дар даврони сохибистиқлолӣ Тоҷикистон ба муваффақиятҳои бузург дар соҳаҳои мухталиф, аз ҷумла обу энергетика ноил гардид.

Бо дарназардошти захираҳои табиии мавҷудбӯда Тоҷикистон дорон дурнамои умединандаи рушд мебошад. Ҷунончи, иқтидори умумии гидроэнергетикии Тоҷикистон 527 млрд кВт/соат-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба талаботи кунуни кишварҳои Осиёи Марказӣ ба нерӯи барқ 3 маротиба зиёд мебошад. Ҳусусияти муҳими гидроэнергетика дар он аст, ки он энергияи потенсиалии обро истифода намуда, худи онро ҳамчун захираи масрафшаванд месраф намекунад. Ин амал ба ҳаҷм ва сифати табиии об таъсир намерасонад. Ҳамасола, ҳудуди 30-35 км³ об тавассути нерӯгоҳҳои барқии обии кишвар гузашта, дар маҷмӯъ 16-17 млрд. кВт/соат нерӯи барқ истехсол карда мешавад, ки ба 3-4% иқтидори умумии билқувваи Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар мебошад. Аз рӯйи мавҷудияти захираҳои гидроэнергетикӣ Тоҷикистон дар ҷаҳон ҷойи 8-умро (пас аз Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой, Россия, ИМА, Бразилия, Ҳиндустон ва Канада) ва аз лиҳози баробар тақсимшавии захираҳо дар саросари кишвар мақоми аввалро ишғол менамояд. Иқтидори асосии гидроэнергетикии кишвар, асосан аз ҳисоби рӯдхонаҳои Ваҳш, Панҷ, Ому, Кофарниҳон ва Зарафшон сарчашма мегирад.

Дар соҳаи энергетика, ки соҳаи афзалиятноку муҳими иқтисоди кишвар ба шумор меравад, дар даврони сохибистиқлолӣ барои инкишофи он як қатор тадбирҳои муассир, аз қабили: ба роҳ мондани ҳамкориҳои минтақавию умумиҷаҳонӣ, фазои мусоиди сармоягузорӣ, азнавсозиву барқароркунии иқтидорҳои истехсолӣ ва шабакаҳои интиқоли нерӯи барқ амалӣ карда шуданд, ки саҳми Пешвои миллат дар ин самт хеле бузург аст. Ҳусусан, ҷиҳати ҳалли норасони нерӯи барқ ва бо ҳамин роҳ таъмин намудани рушди босуботи иқтисодӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва дар ин заминаи ноил гардидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ, ки яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ба шумор меравад, корҳои барқарорсозиву соҳтмонӣ дар иншооти хурду азими тақдирсоз тибқи талаботҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шуда, ҷараёни ҳамкориҳо дар ҳоли инкишоф мебошанд.

Дар партави сиёсати дурандешона ва бобарори Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушди низоми энергетикӣ дар мамлакат ҳамкориҳо бо кишварҳои хориҷӣ ва шарикони рушд муваффақона ба роҳ монда шудааст. Натиҷаи он татбиқ гардидани 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби зиёда аз 1,8 млрд. доллари ИМА сармояи хориҷӣ мебошад. Дар кишвар иқтидорҳои нави истехсолӣ баҳрабардорӣ шудааст, ки тавононии онҳо ба 1300 МВт баробар буда, дастовардҳои назарраси кишвар ба ҳисоб меравад.

Муҳимтарини лоиҳаҳои номбурда мавриди истифода қарор гирифтани иқтидорҳои нави истехсоли нерӯи барқ, аз қабили нерӯгоҳҳои барқи обии Санѓтӯда-1 (670 МВт), Санѓтӯда-2 (220 МВт), Маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 (400 МВт), Помир-1 ва нерӯгоҳҳои барқи обии

хурд (30 МВт), соҳтмони зеристгоҳҳои барқии 500 кВ «Душанбе-500», «Суғд-500», «Дастгоҳи тақсимкунандай пӯшидаи элегазии 500 кВ дар НБО-и Норак», зеристгоҳҳои барқии 220 кВ «Лолазор», «Хатлон», «Айнӣ», «Шаҳристон», «Шаҳринав», «Дастгоҳи тақсимкунандай пӯшидаи элегазии 220 кВ дар НБО-и Норак», хати интиқоли барқи 500 кВ «Чануб-Шимол», ҳатҳои интиқоли барқи 220 кВ «Лолазор-Хатлон», «Тоҷикистон-Афғонистон», «Хӯҷанд-Айнӣ» ва «Қайроқум-Ашт» ба шумор мераванд.

Дар соли ҷорӣ ба роҳ мондани фаъолияти кори шабакаи энергетикии Тоҷикистон бо шабакаи ягонаи энергетикии кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки норасонии мавсимии нерӯи барқро дар Тоҷикистон шиддат медиҳад ва имкониятҳои истифодаи иқтидори содиротии нерӯи барқро ба таври назаррас маҳдуд месозад, ба нақша гирифта шудааст, ки самараи талошҳои пайвастаи Роҳбари давлат мебошад. Мавриди зикр аст, ки фаъолияти шабакаи энергетикии Тоҷикистон бо сабаби ҳориҷ шудани баъзе кишварҳои минтақа аз ҳалқаи энергетикӣ, аз соли 2009 қатъ гардида буд.

Оғози бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Роғун рӯйдоди муҳимми таъриҳӣ дар ин самт мебошад, ки бо иштироки бевоситаи Пешвои миллат дар бастани маҷрои рӯдхонаи Вахш ҷомаи амал пӯшид. Расидан ба ин рӯз ҳам меҳнати шабонарӯзии Президенти мамлакат буд, ки ба тариқи муколама ё ҳуд дипломатияи об бо кишварҳои поёноб барои амалӣ намудани ин лоиҳа сурат гирифт.

Ҳамчунин, мувофиқи нақша дар ояндаи наздик мавриди истифода қарор гирифтани дигар иншооти нави тавлиди нерӯ ва ҳатҳои интиқоли барқ ба монанди, НБО Себзор (10 МВт), таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обии Норак, Сарбанд, Қайроқум, Оқ-су ва соҳтмони ҳатти интиқоли барқи 500 кВ дар ноҳияҳои тобеи марказ, соҳтмонҳои ҳатти интиқоли барқи 220 кВ “Айнӣ-Рӯдакӣ”, 500 кВ “Қайроқум-Суғд”, дастгоҳҳои кушода ва барқарорсозии зеристгоҳҳои барқии 220/500 кВ Равшан, Румӣ, Бойғозӣ, Регар, ҷорӣ намудани низоми ҳудкори идорақунӣ ва назорати нерӯи барқ дар вилояти Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ, татбиқи лоиҳаи CASA-1000 ва ислоҳоти ШСҲК “Барқи тоҷик” пешбинӣ гардидаанд.

Илова бар ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати таъмини босуботи нерӯи барқ барои аҳолӣ ва иқтисодиёти кишвар татбиқи консепсияи 10/10/10/10-ро ба нақша гирифтааст, ки расидан ба ҳадафҳои зеринро пешбинӣ менамояд:

- баланд бардоштани иқтидори лоиҳавии низоми электроэнергетикии кишвар то ба 10 гВт,
- баланд бардоштани ҳаҷми содироти нерӯи барқ ба кишварҳои минтақа то ба 10 млрд.кВт/соат,
- коҳиш додани талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ то ба 10%,

• диверсификациия иқтидорҳои низоми электроэнергетикии чумхурӣ то ба 10% тавассути зиёд кардани иқтидори дигар манбаҳои энергия (ангилӣ, нафту газ ва манбаъҳои барқароршавандай энергия).

Дар мавриди самаранок амалӣ намудани консепсияи номбурда, имконияти таъмини минтақаи Осиёи Ҷанубӣ – кишварҳои Афғонистону Покистон ва қисмати Ҳиндустон бо нерӯи барқ дар назар аст. Дар ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки ҳоли ҳозир инфрасоҳтори лозим барои содир намудани нерӯи барқ ба кишвари Афғонистон мавҷуд аст ва бо амалӣ шудани лоиҳаи CASA-1000 ва дигар лоиҳаҳо Тоҷикистон имконияти бештари интиқоли нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тозаро пайдо менамояд ва дар қатори кишварҳои бузурги содиркунанда дар бозори энергетикии Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ соҳиби мақом мегардад.

Саҳми Пешвои миллат дар пешбури сиёсати обии кишвар низ басо ҷолибу назаррас мебошад. Нарасидани оби тозаи нушоқӣ, афзоиши аҳолӣ дар ҷаҳон, равандҳои биёбоншавӣ, ҳалалдоршавии суботи экологӣ, ба миён омадани низоъҳои сиёсӣ вобаста ба истифодаи захираҳои обии фаромарзӣ мушкилоте мебошанд, ки ҳалли онҳо фаъолияти дастаҷамъонаи аҳли башарро тақозо менамояд. Маҳз ҳамин мушкилоти мавҷуда роҳбарияти кишвари моро водор намуд, то роҳбарони давлату ҳалкҳоро ба саҳнаи муколама даъват намояд.

Дар асоси ҷорӣ ташаббуси аз ҷониби Сарвари хирадманди Тоҷикистон пешниҳодгардида, қатъномаҳои марбутаи Маҷмаи Умумии СММ қабул гардид:

Эълон гардидани «Соли 2003 – соли оби тоза», «Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт, солҳои 2005-2015», «Соли 2013 – соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об» ва «Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» ташаббусҳое мебошанд, ки боиси баргузор гардидани ҷандин ҳамоишҳои байналмилалий, конфронсу симпозиум ва семинарҳо дар гӯшаю канори олам ва саҳнаи муносаби муколама барои ҳалли мушкилоти об ба ҳисоб мераванд.

Дар доираи ташабbusу иқдомҳои Пешвои Миллат аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамbastагӣ бо муассисаҳои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳо як қатор барномаҳои давлатӣ қабул гардианд, ки баҳри бехтар намудани ҳолати таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи нӯшоқӣ, вазъи мелиоративии заминҳои обёришавандай кишоварзӣ, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, азҳудкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда, ки давраҳои гуногунро дар бар мегиранд, равона гардидаанд.

Инчунин, ба мақсади ҳалли саривақтии мушкилоти об дар кишвар «Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025» қабул карда шуд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст. Мақсади ислоҳоти мазкур тавассути гузариш аз идоракунии ҳудудиву маъмурии захираҳои об ба идоракунии ҳавзвавии захираҳои об баҳри банақшагирии истифодаи босубот ва оқилона,

истифодаи сарфакоронаи захираҳои об, ба назар гирифтани талабот ва афзалиятҳои чомеа ва амалисозии барномаҳои сиёсӣ ва иқтисодии рушди кишвар мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози асри XXI дар доираи ташаббусу иқдомҳои Пешвои миллат дар соҳаи дипломатияи об дар низоми муносибатҳои байналмилаӣ мақоми маҳсусро соҳиб гардида, айни замон ҳамчун як кишвари дорои захираҳои ганий об шинохта шудааст. Яъне, кишвари мо минбаъд низ дар тамоми нишасти ҳамоишҳои байналмилаӣ, ки дар масъалаҳои об баргузор мегарданд, иштирок менамояд. Бо роҳи муколама тарҳҳои обӣ ва иқтидорҳои гидроэнергетикии худро бо истифода аз майдонҳои васеи байналмилаӣ ба иҷро расонда, дар ҳалли масоили ҷаҳонӣ нақши худро мегузорад ва ба ин васила мавқеи кишвар дар арсаи байналмилаӣ боз ҳам устувор мегардад. Инчунин, ин имконият медиҳад, ки диққати сармоягузорон бештар гардад.

Аз ин рӯ, зарур аст, ки дар ин самт корҳои зиёди дар пешистода дурбинона ва пай дар пай амалий карда шаванд. Бо дарназардошти мавҷуд будани кӯлу дарёҳо, ҷашмаҳои дорои ҳусусияти шифобаҳиш ва обҳои зеризаминиӣ, кишвари мо дар оянда метавонад содир намудани оби ошомиданиро дар минтақа ва ҷаҳон роҳандозӣ намояд ва ба яке аз давлатҳои содиркунандаи об табдил ёбад. Чи тавре, ки мушохидаҳо нишон медиҳанд, норасони об сол то сол афзуда, ба яке аз мушкилоти глобалий табдил ёфтааст. Захираҳои кишвари мо, ба монанди кӯли Сарез бо захираи 17 км муррабаъ дар баландии қариб 3263 м аз сатҳи баҳр, ки яке аз нодиртарин кӯл дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, воситаи ҳалли мушкилоти зерин маҳсуб меёбад.

Ҳулоса, ҳамаи дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо дар самти рушди соҳаи обу энергетикӣ, балки дар дигар соҳаҳои гуногуни ҳаёти мамлакат маҳз самараи истиқлолият мебошанд, ки як қатор тағијироти бунёдиро дар тамоми соҳаҳои зиндагии кишвар ба бор оварданд ва миллати тоҷик дар фазои соғу беғубори ваҳдату ягонагӣ таҳти раҳбарии хирадмандона ва бунёдкоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалий Раҳмон рӯз то рӯз дар самти расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва дигар ҳадафҳои рушди ҳазорсолаи сеюм қадамҳои устувор мегузоранд. Ҳама ин дастовардҳо заминае барои дар даҳсолаи оянда табдил ёфтани кишвари кишоварзӣ-саноатии мо ба кишвари саноатӣ-кишоварзӣ мебошад.

Бо боварии комил метавон гуфт, ки ҳалқи заҳматқарини тоҷик минбаъд низ ҷиҳати ноил гардидан ба дастовардҳои нав ба нав дар ҳамаи соҳаҳо кӯшиш намуда, ба он муваффақ ҳоҳад шуд.

Адабиёт:

1. Барномаи ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2015., №791
2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22 декабри соли 2016. ш. Душанбе.
3. Гузориши ҷаласаи вазеи Ҳайати мушовараи Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, 01/2017.
4. 25 қадам дар паҳнои олам, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, - Душанбе: Ирфон, 2016.
5. Эмомалӣ Раҳмон - бунёдгузори сиёсати хориҷии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, - Душанбе: Ирфон, 2012.
6. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.

**ТАШАББУСХОИ БАЙНАЛМИЛАЙ ДАР СОҲАИ ОБ -
МАРҲИЛАИ ТОЗА ДАР РУШДИ ДИПЛОМАТИЯИ ТОЧИК**

*Шӯҳрат Саидзода – н.и.с., доцент кафедраи сиёсатшиносии
Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 735700, шаҳри
Хӯҷанд, микрорайони 17, бинои 1, тел.: (+992) 939 388 866, e-mail:
shuhratst@mail.ru*

Мақола ба яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон – пешниҳод гардидани дипломатияи об, эътироф ва истиқболи
он дар арсаи байналмилалӣ ва ташаббусҳои минбаъдаи Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомали Рахмон ба масъалаҳои об бахшида шудааст. Муаллиф
қайд менамояд, ки тамоми ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои рушди иқтисодиёт ба ниёзҳои кишвар ва манфиатҳои ҷомеаи
ҷаҳонӣ созгор мебошад.

*Вожсаҳои қалидӣ: эътироф, истиқбол, ташабbusi байналмилалӣ,
муносибатҳои дипломатӣ, ҳамкориҳои гуногунҷабҳа, тарҳҳои
гидроэнергетикӣ, дарёи фаромарзӣ, поёноб, сармоягузории хориҷӣ, симои
мусбат, истиқлонияти энергетикӣ, оби нӯшоқӣ.*

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ВОДНОМУ ВОПРОСУ -
НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ТАДЖИКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ**

*Шӯҳрат Саидзода – к.п.н, доцент кафедры политологии Университета
права, бизнеса и политики Таджикистана, 735700, г.Худжанд, микр.17,
корпус 1, тел.: (+992)939 388 866, e-mail: shuhratst@mail.ru*

Статья посвящена одному из важных вопросов внешней политики
Республики Таджикистан – водной дипломатии, ее признанию и
подтверждению на международной арене и последующих инициатив
Основателя мира и национального единства-Лидера нации Президента
Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по водному
вопросу. Автор отмечает, что все международные инициативы Республики
Таджикистан по вопросам развития экономики совпадают с интересами
страны и мирового сообщества.

***Ключевые слова:** признание, приём, международная инициатива,
международные отношения, многостороннее сотрудничество,
гидроэнергетические проекты, трансграничная река, низовья, положительный
образ, иностранные инвестиции, энергетическая независимость, питьевая
вода.*

INTERNATIONAL INITIATIVES ON WATER ISSUE – A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF TAJIK DIPLOMACY

Shuhrat Saidzoda – Candidate of Political Science, Associate Professor of the Department of Political Science, University of Law, Business and Politics of Tajikistan, 735700, Khujand, micr.17, building 1, phone: (+992) 939 388 866, e-mail: shuhratst@mail.ru

The article is devoted to one of the important issues of the foreign policy of the Republic of Tajikistan - water diplomacy, its recognition and confirmation in the international arena and subsequent initiatives of the Founder of Peace and National Unity-the Leader of the Nation the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon on the water issue. The author notes that all international initiatives of the Republic of Tajikistan on issues of economic development coincide with the interests of the country and the world community.

Key words: *recognition, reception, international initiative, international relations, multilateral cooperation, hydropower projects, transboundary river, lower reaches, positive image, foreign investment, energy independence, drinking water.*

Ташаккул ва инкишофи сиёсати хориҷии кишвар бо амалишавии стратегияи дохилии давлат иртиботи бевосита дошта, маҳз равобити дипломатӣ бо давлатҳои пешрафта ва созмонҳои бонуфузи молиявию иқтисодӣ ба рушди ҳамаҷонибаи кишвар мусоидат менамояд. Аз ин лиҳоз, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони соҳибистиқлолии давлатӣ барои муаррифӣ ва рушди ҳамаҷонибаи худ муносибатҳои дипломатиро бо кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ ба роҳ монда, ҳамкориҳои гуногунчабҳаро роҳандозӣ намуд.

Дар ин марҳилаи таъриҳӣ, ки давлат тоза ба истиқлолияти сиёсӣ расида буд, муҳимтарин масъала эътироф гардидани Тоҷикистон аз ҷониби субъектони муносибатҳои байналмилалӣ ба ҳисоб мерафт. Бо ҳамин мақсад бо саъю кӯшиши роҳбарияти кишвар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба созмонҳои байналмилалӣ, пеш аз ҳама, ба созмонҳои бонуфуз, ба мисли Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони конфронси исломӣ шомил гардид. Узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷанде аз созмонҳо имкон фароҳам овард, ки кишвар дар доираҳои гуногуни давлатҳо эътироф ва пазируфта шавад. Ҳарчанд ҷанги шаҳрвандӣ боиси ба таври манғӣ муаррифӣ шудани Тоҷикистон дар маҳоили байналмилалӣ гардид, вале он минбаъд имкон фароҳам овард, ки бо роҳбарии Президенти кишвар мактаби бузурги дипломатияи тоҷик ташаккул ва инкишоф биёбад. Маҳз аз замони ба вазифаи Раиси Шӯрои Олий интихоб шудан Эмомалӣ Раҳмон баробари ба масъалаҳои дохилий машғул шудан, дар самти сиёсати берунӣ низ қадамҳои назаррас гузошта, бо давлатҳои дуру наздик ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ҳамкориҳои гунгунчанбаро ба роҳ монд.

Мархилаи нави рушди сиёсати хориҷӣ, ки боиси боло рафтани эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мегардад, маҳз бо пешниҳоди Президенти кишвар дар Ичлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии СММ (1 октябри 1999) ба ҳисоб меравад. Дар асоси ин ташабbus 20 сентябрини соли 2000 дар Ичлосияи 55-уми Маҷмаи Умумии СММ соли 2003 ҳамчун Соли байналмилалии оби тоза эълон карда шуд. Ҳамчунин пешниҳодҳои дигари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ин аз тарафи СММ эълон шудани солҳои 2005-2015 ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт” ва соли 2013 – Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об мебошад. Ҳамаи ин ташабbusҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷонидории аксарияти кишварҳои аъзои Созмони Миллали Муттаҳид амалӣ гардиданд.

Ниҳоят яке аз ташабbusҳои навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаи об аз ҷонидории аксарияти аъзои Созмони Миллали Муттаҳид пазируфта шуд, ки дар асоси он солҳои 2018-2028 даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор» эълон гардид.

Воқеан, ҳамаи ташабbusҳои байналмилалии Тоҷикистон на танҳо ҷавобгӯ ба манфиатҳои миллии кишвар, ҳамчунин он барои кули давлатҳои ҷаҳон аз аҳаммияти ҳаётӣ барҳӯрдор мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷунин иқдомҳои худ тавонист таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаи оби тоза ҷалб намуда, ҳаллу фасли онро ба мавзӯи баррасии кишварҳои ҷаҳон табдил бидихад. Тавре ки дар ин бобат вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Аслов иброз менамояд, «акнун бо роҳандозӣ шудани ташабbusи нави Президенти мо, яъне Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028 ин раванд ҳамчунон идома ёфта, бо баргузории ҷандин нишасти ҷаҳонӣ ва амалӣ шудани даҳҳо лоиҳаву барномаҳои қалонҳаҷм назари ҷаҳониён ба мавзӯи об бештар ҷалб ҳоҳад шуд. Айни ҳол, Тоҷикистон имкон пайдо мекунад, ки тарҳҳои обӣ ва гидроэнергетикии ҳудро бо истифода аз майдонҳои васеи байналмилалӣ ба иҷро расонад ва дар ҳалли масоили ҷаҳонӣ нақши ҳудро гузорад»[1].

Ба андешаи мо, тамоми ташабbusҳои байналмилалии Тоҷикистон ба ниёзҳои кишвар ва манфиатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ мувоғиқ мебошад. Дар маҷмӯъ ташабbusҳои байналмилалии Тоҷикистон пайомадҳои зеринро ба дунбон доштааст:

1. Боз ҳам бештар муаррифӣ гардидани мақоми Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ. Ба имзо расидани «Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ» имкон фароҳам овард, ки симои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дубора ба таври мусбат муаррифӣ гардад. Гузашта аз ин, ба даст омадани сулҳи тоҷикон таҷрибаи басо нодири сулҳофаринӣ дар ҷаҳон дониста шуда, онро давлатҳои ҷаҳон ҳамчун таҷрибаи бузурги сулҳофаринӣ ва модели «Сулҳи тоҷикон» эътироф намуданд. Натиҷаи қӯшиш ва заҳматҳои мардуми тоҷик ва Роҳбари давлат буд, ки пойтаҳти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе барои саҳми бузургаш дар эҷоди сулҳ ва сулҳоварӣ соҳиби ҷоизаи ЮНЕСКО ҳамчун «Душанбе – шаҳри сулҳ» гардид [4, 64]. Илова бар ин, ҷанд ташабbusи байналмилалии Тоҷикистон оид ба масъалаи об бори

дигар дар роҳи муаррифии симои мусбати давлат дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳайси давлати созанда ва бунёдкор хизмат кард. Ба таври куллӣ чунин муаррифии Тоҷикистон заминаи нави ҳамкориро бо субъектони дигар дар самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳориҷӣ ба вучуд овард.

2. Равона намудани таваҷҷуҳи давлатҳо ва созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ барои ҳаллу фасли мавзӯи об. Ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон таваҷҷуҳи давлатҳоро нисбат ба масъалаи об зиёд намуда, онро ба мавзӯи баррасии васеи давлатҳо табдил дод. Аз ҷумла, доираи васеи муаҳаққиқон ва таҳлилгарон масъалаи обро мавриди омӯзиш қарор дода, ҳулюсову пешниҳодҳои хешро манзур намуданд. Ҳамчунин мавзӯи дарёҳои фаромарзӣ ва поёноб байни кишварҳо баҳсҳое мавҷуданд, ки ба таври мусолиҳатомез ҳал шудани онҳо ба манфиати ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Аз ҷумла, масъалаи бунёди НОБ-и Rogun дар маҷрои дарёи Ваҳш ҷанд соли пеш баҳси байни ду давлат, яъне Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро ба миён оварда, то ба сатҳи байналмилалий қашида шуд. Ҳушбахтона, ин баҳс ба таври мусолиҳатомез ҳалли ҳудро пайдо намуд.

Қобили зикр аст, ки барои иҷрои муваффақонаи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028 моҳи январи соли 2016 механизми нав - Панели сатҳи баланд доир ба масъалаҳои об таъсис ёфт, ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси поягузори ҳамаи ташабbusу иқдомҳои байналмилалий дар соҳаи об ба узвияти он пазируфта шуданд. Панели сатҳи баланд доир ба масъалаҳои об бо ташабbusи Муншии умумии СММ ва Президенти Бонки ҷаҳонӣ таъсис шуда, 11 нафар сарони ҳукumatҳо ва кишварҳо аъзои он мебошанд. Дар доираи ин Панел тамоми масъалаҳои марбут ба об дар сатҳи байналмилалий мавриди баррасӣ ва пайғирӣ қарор мегиранд.

3. Муаррифӣ намудани лоиҳаҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалий. Барои кишваре чун Тоҷикистон истифодаи босамари захираҳои обӣ яке аз роҳҳои пешбуруди соҳаи саноат ва беҳтар намудани шароити иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ мебошад. Бо ҳамин мақсад Тоҷикистон зиёда аз даҳ сол аст, ки барои амалий намудани лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ дар самти ҷалби сармояи созмонҳои молиявӣ ва давлатҳои ҷудогона талош дорад. Тайи ҷанд соли ахир баргузории форуму конференсияҳои байналмилалий, ҷо дар доҳил ва ҷо дар ҳориҷи кишвар, вобаста ба об имкон фароҳам овард, ки лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ бештар муаррифӣ шаванд. Дар ин росто бъяди дастгирӣ ёфтани ташабbusи Тоҷикистон оид ба эълон намудани солҳои 2018-2028 даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор» ҷалби сармоягузории ҳориҷӣ дар амалий соҳтани лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ имконияти нав ва марҳилаи тозаero барои кишвар фароҳам намуд.

4. Ҷалби ширкату созмонҳои байналмилалий дар роҳи бунёди НБО-и хурду бузург ва қабл аз ҳама НБО-и Rogun. Бунёди НБО-и Rogun барои мардуми Тоҷикистон яке аз хадафҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, маҳз оғози баҳрабардории

ин неругоҳ имкони амалӣ гардидани стратегияи давлатии расидан ба истиқлолияти энергетикиро фароҳам оварда, талаботи пурраи кишварро ба неруи барқ таъмин менамояд ва дар маҷмӯй ба вазъи иқтисодии мамлакат таъсири назаррас мерасонад. Маҳз бо ҳамин мақсад дар охири солҳои 2000-ум Ҳукумати Тоҷикистон талош намуд, бо дастгирии мардуми шарифи кишвар ва ҷалби сармоягузории ширкатҳои хориҷӣ бунёди НБО-и Роғунро такон бидиҳад. Ҳушбахтона, соли қабл ширкати итолёвии «Салини Импречило» (Salini Impregilo) бунёди неругоҳро бар ўҳда гирифта, корҳои соҳтмониро оғоз намуд.

5. Мустаҳкам гардидани мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилаӣ. Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳиби қуломони давлатӣ сиёсати сулҳҳоҳонаро пеша намуда, бо созмону давлатҳои ҷаҳон муносибатҳои мутақобилан судмандро ба роҳ мондааст Ҷуноне ки дар моддаи 11 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Тоҷикистон сиёсати сулҳҳӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибиҳтиёри ҷаҳон муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилаӣ муайян мекунад»[3]. Пешвои миллат борҳо дар суханрониҳои ҳуд ба масъалаи мубориза бо экстремизм, терроризм, барқарории сулҳ дар Афғонистон, ҳаллу фасли масъалаи об дар ҷаҳон таваҷҷӯҳ намуда, мавқеи Тоҷикистонро нисбат ба мавзӯъҳои мазкур бо сароҳат баён доштааст.

6. Тақвияти равобити дипломатии Тоҷикистон бо дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ, қабл аз ҳама, Ӯзбекистон ва Қирғизистон. Аз аввалин рӯзҳои пайдо шудани масъалаи таҷдиди соҳтмони НБО-и Роғун танҳо кишвари Ӯзбекистон бевосита ба ин иқдом мухолифат намуда, ба соҳтани он бо як навъ ҳарос назар мекард, ки ҳатто борҳо роҳбарони баландпояи ин кишвар аз минбарҳои байналмилаӣ оид ба қатъ кардани раванди бунёди неругоҳи мазкур изҳори назар карда буданд. Бонки ҷаҳонӣ барои ҳаматарафа омӯхтани лоҳиҳаи НБО-и Роғун дар зарфи 2 сол бо ҷалби коршиносон мониторинг гузаронида, дар ниҳояти кор ҳулоаси мусбати худро барои бунёди неругоҳ изҳор дошт[2] ва кишварҳои ҳамсоя, пеш аз ҳама, Ӯзбекистонро бовар қунонд, ки бунёди НБО-и Роғун барои он кишвар ҳатар эҷод наҳоҳад кард. Ҳатто Президенти кишвар борҳо, такрор ба такрор, изҳор намуд, ки бунёди неругоҳ бар зарари ҳеч як кишвари ҳамсоя наҳоҳад буд. Боиси ҳушнудист, ки имрӯзҳо муносибатҳои дипломатии Тоҷикистон бо Ӯзбекистон торафт густариш меёбанд. Мисоли равшани он баргузории намоиши маҳсулоти Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар пойтаҳти кишвар - шаҳри Душанбе дар моҳи апрели соли ҷорӣ ва аз сар гирифта шуданани иртиботи ҳавоии байни ин ду кишвар мебошад.

7. Баргузор шудани чорабиниҳои сатҳи байналмилаӣ доир ба мавзӯи об ва бозиди намояндагони давлатҳову созмонҳои байналмилаӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яке аз пайомадҳои ташаббусҳои байналмилаии Тоҷикистон ин баргузории чорабиниҳои сатҳи минтақавию байналмилаӣ оид ба мавзӯи об мебошад. Ҷунин чорабиниҳо имконияти ташрифи намояндагони давлатҳо ва

созмонҳои байналмилалиро ба Тоҷикистон фароҳам оварда, симои мусбати кишвар ва лоиҳаҳои давлатиро ба сармоягузорон муаррифӣ мекунад. Илова бар ин, ба намояндағони давлатҳои дигар имкониятҳои сайёҳии кишвар муаррифӣ гардиданд ва барои рушди ояндаи соҳаи туризм заминаи мусоид фароҳам гардид. Зеро ҳар шаҳрванди хориҷие, ки вориди Тоҷикистон мешавад, хоҳу ноҳоҳ хиссаи худро ба ғанӣ гардонидани иқтисодиёти кишвар мегузорад. Дар доираи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028 ҷорабиниҳои зиёд дар назар аст, ки эҳтимол меравад яке аз ҳамоишҳо дар Тоҷикистон низ баргузор гардад.

9. Оғози лоиҳаи бузурги иқтисодии CASA-1000. Дар асоси лоиҳаи мазкур минбаъд бо бунёд шудани НБО-и Роғун, неруи барқ аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон ба кишварҳои ҳамсояи наздик Афғонистон ва Покистон интиқол дода мешавад. Лоиҳа имкон фароҳам меорад, ки Тоҷикистон ва Қирғизистон неруи барқи аз лиҳози экологӣ тозаи худро содир намуда, ба буҷети давлатӣ даромади иловагӣ ворид намоянд ва аз тарафи дигар, талаботи дохилии кишварҳои ҳамсоя аз лиҳози неруи барқ қонеъ бишавад. Дар баробари ин, бо амалӣ гардидани ин лоиҳа ҳангоми бунёди зеристгоҳҳои барқӣ садҳо ҷойҳои корӣ таъсис дода мешаванд, ки ин, албатта, барои амалӣ гаштани сиёсати шӯғли аҳолӣ дар Тоҷикистон ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум саҳми босазо ҳоҳад гузошт.

10. Муваффақиятҳои сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ташаббусҳои мунтазами Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдорӣ пайдо намудани онҳо аз тарафи аъзои Созмони Милали Муттаҳид барои ташаккулёбии мактаби дипломатияи тоҷик заминаи мусоид фароҳам овард. Ҳамчунин ин равандҳо ба инкишофи сиёсати хориҷии «дарҳои боз» таъсири назаррас расонид. Албатта, сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳанӯз марҳилаҳои ибтидоии худро тай менамояд ва дастгирии ташаббусҳои Роҳбари давлат ба инкишофи сиёсати хориҷӣ замина фароҳам овард, ки он дар оянда битавонад барои ҳарчи бештар тақвият додани ҳамкориҳои иқтисодии байнидавлатӣ мусоидат намояд. Маҳз сиёсати «дарҳои боз»-и Пешвои миллат буд, ки ҳоло Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои фаъоли 51 созмонҳои байналмилалӣ, минтақаӣ ва ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ мебошад [5, 376].

11. Пайдо намудани шарикони нави молиявию иқтисодӣ дар раванди татбиқи лоиҳаҳои гуногуни дохилӣ. Яке аз мушкилоти давлатҳои дар ҳоли рушд қарордошта ин норасогии молиявӣ ва қадрӣ дар амалисозии лоиҳаҳо ба шумор меравад. Бо ин мақсад, Пешвои миллат барои дар амал татбиқ намудани лоиҳаҳои хурду бузурги давлатӣ ҳангоми сафарҳои хориҷии худ рӯйӣ ин масъала талоши зиёд менамояд. Имрӯзҳо амалӣ шудани стратегияҳои давлатӣ, баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлолияти энергетикий ва таъмини амнияти озуқаворӣ бо сармоягузории хориҷӣ алоқамандии зич дорад. Ҳушбахтона, дар амалисозии ҳар се ҳадафҳои стратегии давлат сармоягузориҳои назаррас ҷалб қарда шудаанд, ки рафту омади бемамонии шаҳрвандон дар дохили кишвар, сол то сол беҳтар шудани таъминоти аҳолӣ бо қувваи барқ самараи талошҳои Сарвари давлат

шуморидан мумкин аст. Дар самти амалӣ намудани стратегияҳои давлатӣ саҳми давлати Чин басо назаррас буда, ширкатҳои соҳтмонии ин давлат дар татбиқи лоиҳаҳои соҳтмонӣ иштироки бевосита доранд.

12. Зарурати беш аз пеш омӯхтан ва мавриди амал қарор додани гояҳои нав оид ба масъалаи об дар сатҳи давлатӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ. Имрӯз вакти он расидааст, ки пеш аз ҳама, ҷавонон ва кулли мардуми кишвар нисбат ба масъалаи об таваҷҷуҳи хоса намуда, ташабbusҳои Роҳбари давлат ва Ҳукумати Тоҷикистонро амалан пуштибонӣ намоянд. Дар сатҳи давлатӣ ҳаллу фасл шудани мушкилоти норасогии оби нӯшокӣ, бо обёри таъмин намудани заминҳои нави кишт, ҳифзи муҳити зист аз муҳимтарин масъалаҳои марбут ба об дониста мешавад. Баргузор шудани конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва таҳқиқу пешниҳодҳои муғиди олимон метавонанд барои боз ҳам муассир ҳаллу фасл шудани масъалаҳои оид ба об ва пуштибонии амалии ташабbusҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегарданд.

Бо мақсади дар оянда омода намудани мутахассисони варзида, омӯзиши амиқи масъалаи об дар Тоҷикистон таъсис додани Донишгоҳи давлатии гидроэнергетикӣ муҳим ба назар мерасад.

Имрӯз об баробари нафту газ гаронбаҳотарин захираҳои давлатӣ дониста мешавад ва сол аз сол арзиши он боло меравад. Аз ин рӯ. шинохти дуруст, ба қадри захираҳои бузурги обии кишвар расидан, самаранок истифода бурдани он, коркард ва ба бозори беруна баровардани обҳои нӯшокӣ, (ба монанди ширкати RC/cola), ба шароити иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми кишвар таъсири мусбат расонида, дар пешравии Тоҷикистон мусоидат ҳоҳад намуд.

Адабиёт:

1. Аслов Сироҷидин. Тоҷикистон ҳамчун ташабbusкори ин Даҳсола на танҳо дар ҳалли масъалаҳои обии минтақавӣ, балки дар мушкилоти глобалии он низ пешсафии ҳудро нишон ҳоҳад дод: <http://khovar.tj/2016/12/siro-idin-aslov-to-ikiston-amchun-tashabbuskori-in-da-sola-na-tan-o-dar-alli-masala-oi-obii-minta-av-balki-dar-mushkiloti-globalii-on-niz-peshsafii-hudro-nishon-ho-ad-dod/>.

2. Всемирный банк / Ключевые вопросы для дальнейшего рассмотрения предлагаемого проекта Рогунской ГЭС. От 1 сентября 2014 г.

3. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2015.

4. Сайдов Ш.Ш. Ҷавонон ва давлати миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 156 саҳ.

5. Шарипов М. Сиёсати «Дарҳои боз» ва нақши Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар густариши равобити байналмилалӣ / Эмомалӣ Раҳмон – Пешвои миллат. Душанбе: Маориф, 2016. – 414 с.

**АҚИДАҲО ОИД БА ДАВЛАТ ВА ДАВЛАТДОРӢ
ДАР РИСОЛАИ «МУҚАДДИМА»-И ИБНИ ХАЛДУН**

Абилова Гуландом Сардоровна – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 918-79-08-87, e-mail: abilova.78@mail.ru

Мирзорахимов Мирзоолим – магистранти Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 92 733 43 23, e-mail: donishvar@mail.ru

Дар мақола шоҳкори илмию таърихии муаррих, чомеашинос, ходими сиёйӣ, донишманд ва мутафаккири оламшумул Ибни Халдун - рисолаи «Муқаддима» ва ақидаҳои ў дар бораи давлат ва давлатдорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллифон бо истифода аз маъхазҳои мұтабари муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ саъӣ намудаанд, ки ба мұхимтарин паҳлухои масъалаи идоракунии давлатӣ дар рисолаи номбурда равшанӣ андозанд.

Вожсаҳои қалидӣ: муаррих, маъхази мұтабар, давлат, давлатдорӣ, сарвар, подшоҳ, қудрат, инсон, иҷтимоӣ, фалсафаи машиноя, ормон, мақула, шукуфорӣ, инҳитот, ашоир, умрон, қаробат, гаризаи табии, фармонравӣ, ҷонсупорӣ.

**ВЗГЛЯД НА ГОСУДАРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ В
ТРАКТАТЕ ИБН ХАЛДУН «МУКАДИМА»**

Абилова Гуландом Сардоровна – к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 918-79-08-87, e-mail: abilova.78@mail.ru

Мирзорахимов Мирзоолим – магистрант Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 92 733 43 23, e-mail: donishvar@mail.ru

В статье рассматривается научно-исторический трактат «Муқаддима» - блестящий многотомный труд Ибн Халдуна - выдающегося историка, социолога, политического деятеля и всемирно известного мыслителя о государстве и государственном управлении. Авторы с использованием компетентных научных источников отечественных и зарубежных исследователей пытаются осветить важнейшие аспекты государственного управления изложенного в страницах указанного трактата.

Ключевые слова: историк, компетентный источник, государство, правление государства, лидер, государь, сила, человек, общественный, философия перепетиков, идеал, категория, расцвет, падение, племена, благоустройство, близость, естественный инстинкт, господство, самоотверженность.

VIEWS ON STATE AND GOVERNMENT OF THE STATE IN THE ESSAY BY IBN KHALDUN "MUKADIMA"

Abilova Gulandom Sardorovna - Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Social and Humanitarian Sciences of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan. 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 918-79-08-87, e-mail: abilova.78@mail.ru

Mirzorahimov Mirzoolim – Master's Degree student of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 92 733 43 23, e-mail: donishvar@mail.ru

The article deals with the scientific and historical essay "Mukadima" - the brilliant multi-volume work by Ibn Khaldun, an outstanding historian, sociologist, politician and world-famous thinker about the state and public administration. The authors, using competent scientific sources of domestic and foreign researchers, try to highlight the most important aspects of state administration outlined in the pages of this essay.

Key words: historian, competent source, state, government of the state, leader, power, man, public, philosophy of interchanges, ideal, category, flourishing, falling, tribes, improvement, intimacy, natural instinct, domination, selflessness.

Дар саҳифаҳои таърихи тамаддуни насли башар номи як зумра донишмандону мутафаккирон бо осори мондагори худ бо ҳуруфи заррин сабт шудаанд.

Олим, чомеашинос, муаррих, ходими сиёсӣ, донишманд ва мутафаккири оламшумул Валиюдин Абузайд Абдураҳмон ибни Мухаммад Ҳалдуни Тунисӣ аз ҷумлаи чунин абармардони илму ҳикмат мебошад, ки бо асари шоҳкори худ «Муқаддима» номи хешро машҳур соҳтааст. Асари мазкур саршори андешаҳои баланди иҷтимоию сиёсӣ ва таърихи фарҳангӣ аст.

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ҷойгоҳи илмии Ибни Ҳалдун ва рисолаи «Муқаддима»-и ў андешаҳои судманди илмӣ баён кардааст. Ба андешаи Пешвои миллат дар таърихи башар «баҳси тамаддун – баҳси тӯлонӣ ва пурмочарост. Оғози ҷиддӣ ва амалии он – низоми ақоиди мутафаккири барчасти Ибни Ҳалдун ва баҳусус, шоҳкори чомеашиносии

таърихии ў «Муқаддима» аст. Маҳз Ибни Халдун тамаддунро чун низоми фарогири иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва соҳтор, конструксияи мунаzzам, пешрафта ва меъёрии чомеа баррасии том ва қисман чомеъ намудааст» [1,19]. Гарчанде омӯзиши осору афкори илмии Ибни Халдун, аз чумла «Муқаддима»-и вай дар Аврупо аз асри XVII-уми мелодӣ оғоз гардида бошад ҳам, vale раванди халдуншиносии гарбӣ аз нимаи дувуми асри XIX-ум вусъати тоза касб намудааст. Тавре муҳаққики эронӣ, муаллифи тарҷумаи форсии «Муқаддима»-и Ибни Халдун – Муҳаммад Парвини Гунободӣ таъкид мекунад, «Муқаддима»-и Ибни Халдун танҳо дар авоили қарни нуздаҳум мавриди таваҷҷуҳи ховаршиносон воқеъ гардид ва дар авоили ҳамон қарн аз ин марҳила даргузашт ва дигар донишмандони Аврупо низ онро мавриди таҳқиқ қарор доданд, зоро дар авоҳири қарни ҳафдаҳум Д. Ҳербелот ва дар авоили қарни нуздаҳум Де Саси бархе аз матолиб дар бораи Ибни Халдун навиштанд ва мунтаҳаботро аз «Муқаддима»-и вай интишор доданд. Лекин номи Ибни Халдун аз миёни номҳои ҳазорон тан аз муаллифони кишварҳои исломӣ, ки мавриди таваҷҷуҳи ховаршиносон қарор нағирифта буд, онҷунон ки бояд ҷилвагару намудор нашуда буд ва ҳам «Муқаддима»-и ў дар миёни ҳазорон таълифи арабӣ, ки мавриди мутолиаву таҳқиқи ховаршиносон буд, шуҳрати босазо наёфта буд, зоро мунтаҳаботу мақолоте, ки ду ховаршиноси ёдкарда интишор дода буданд, барои ҷилвагар соҳтани аҳамияти «Муқаддима» ва намудор карданӣ абъоди фикрии Ибни Халдун кофӣ набуд. Бинобар ин, метавон гуфт, ҳангоме ба хубӣ аҳамияти Ибни Халдун ва асари нағиси вай дар назари ховаршиносон ҷилвагар шуд, ки Ҳаммер ва Шулз дар бораи Ибни Халдун рисолоте интишор доданд». [8,3]

Донишманди таърихшиноси тоҷик Амиршоҳӣ Н. аз соли 2003 инҷониб матни «Муқаддима»-и Ибни Халдунро аз рӯйи нашри тарҷумаи форсии анҷомдодаи Муҳаммад Парвини Гунободӣ ба ҳатти сриллики тоҷикӣ ва бо ҳавошию таълиқот таҳия ва дар саҳифаҳои мачаллаи «Фарҳанг» ба нашр мерасонад.

Ибни Халдун – сиёсатмадор, ҷомеашинос, муаррих, факех, файласуф ва мутафаккири даврони асримиёнагии исломӣ ва олами араб аст, ки дар асри XIV зуҳур кардааст. Номи пуррааш Абузайд Абдураҳмон ибни Абӯабдулло Муҳаммад ибни Абубакр Муҳаммад ибни Алхусайн ибни Муҳаммад ибни Ҷобир ибни Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Абдураҳмон ибни Халдуни Тунисӣ мебошад, ки дар аввали моҳи рамазони соли 732-и ҳичрии қамарӣ мутобиқ ба 27-уми майи соли 1332 дар Тунис – шимоли Африқо дидо ба ҷаҳон кушодааст. Соли вафотааш ба қавли муарриҳон соли 808-и ҳичрии қамарӣ баробар ба 1406 мелодӣ мебошад.

Таълимот роҷеъ ба давлату давлатдорӣ дар замони зиндагии Ибни Халдун сарчашмаи ҷоруми фикрии ташаккули ҷаҳонбинии ўро ташкил медиҳад, ки асосан дар партави андешаҳои сиёсии мутафаккирони пешини барҷастаи исломӣ ва аркони мазҳабӣ шакл гирифта буд. Дар ин замона бояд зикр намуд, ки вобаста ба таҳлили масоили давлат ва ҳуқуқ дар таълимоти ислом ду равия: меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ-фалсафӣ ба назар мерасад. [7,56]

Агар таълимоти мазҳабии маъруфи ҳанафия, моликия, шофеия ва ҳанбалия бештар маҳсули равияи меъёрӣ-хукуқӣ бошанд, пас андешаву орои мутафаккирони барҷастаи асримиёнагии олами ислом, ба мисли Абунаси Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абуҳомид Муҳаммади Фазолӣ, Ибни Рушд, Низомулмулки Тусӣ, Насириддини Тусӣ, Фаҳриддини Розӣ ва гурӯҳи «Ихвонуссафо» намояндагони барҷастаи равияи ахлоқӣ-фалсафӣ мебошанд.

Ба ақидаи файласуфи тоҷик Сироҷов Ф. Ибни Ҳалдун дар бархе аз масоили фалсафӣ низ аз мактаби фалсафаи Муҳаммади Фазолӣ илҳом гирифтааст. Дар ин ҳусус ин муҳаққик зикр мекунад, ки: «Ибни Ҳалдун перомуни ҷаҳонбинии фалсафию динӣ мавқеи маҳсус дошта, ақидаи ӯ зидди фалсафии машҳоӣ, аз ҷумла назарияи ҳақиқати дугонаи Ибни Рушд равона шудааст. Зоро ӯ қушоду равшан байни ақлу дин ҳад гузошта, дар ин боб ба равишҳои гоявию фикрии мактаби Имом Фазолӣ наздик мегардад. Ӯ файласуфонро боз барои он танқид мекунад, ки онҳо ҳангоми омӯзиши олами ҳиссӣ ва дарёғти моҳияту ҳақиқати ин олам онро ба олами маъқулот (идеяҳо) муқоиса карда, инсону фалакро дорои ақлу нафсҳо донистаанд. Ин тарзи Ҷътироҳ ва шевай танқиди Ибни Ҳалдун аз дарёи гоявии «Таҳофут-ул-фалосифа»-и Имом Фазолӣ сарчашма гирифтааст».[16]

Сарчашмаи панҷуми фикрии ташаккули ҷаҳонбинии сиёсии Ибни Ҳалдун таъриҳ ва осори таърихии мусалмонон мебошад. Таъриҳ, нақши он ва осори таърихии мутафаккирони исломӣ барои Ибни Ҳалдун муҳимтарин манбаи шинохти воқеияту ҳақиқати рӯзгор буда, дар рушди ҷаҳонбинии сиёсӣ ва ташаккули назарияи давлату давлатдории вай нақши амиқу муассир дорад. Ибни Ҳалдун дар сифати таъриҳи мегӯяд, ки: “таъриҳ аз фунуни мутадовил дар миёни ҳамаи миллату нажодҳост, барои он сафарҳову ҷаҳонгардиҳо мекунанд. Ҳам мардуми оммиву беному нишон ба маърифати он иштиёқ доранд ва ҳам подшоҳону бузургон ба шинохтани он шефтагӣ нишон медиҳанд ва дар фахмидани он доноёну нодонон яксонанд, чи дар зоҳир аҳборе беш нест, дар бораи рӯзгорҳову давлатҳои пешин ва саргузашти қуруни нахустин, ки гуфторҳо ба онҳо меороянд ва бад-онҳо масалҳо мезананд ва анҷуманҳои пурҷамъиятро ба онҳо ороиш медиҳанд”.

Ба андешаи олимии тоҷик - Сироҷов Ф., «маълумоти таърихӣ ӯ боз аз он ҷиҳат ҷолибу арзишнок аст, ки бисёр ҳодисотро ҳамроҳӣ карда, ё дар онҳо иштирок намуда, аз асори давлатҳо нағз воқиф аст ва дар мақоми баланди сиёсӣ низ қарор дорад. Аз ин ҷо маълумоти Ибни Ҳалдун анику мұytамад буда, ба ҳақиқати таъриҳӣ айният дорад».[17]

Сарчашмаи шашуме, ки боиси рушди ҷаҳонбинии сиёсии Ибни Ҳалдун гардидааст, ин таълимоти илмию фалсафӣ ва ахлоқии олимони Юнони қадим, аз ҷумла Афлотун ва Арасту мебошад. Дар ин ҳусус, ҳамин ишораҳо коғист, ки таъсири Афлотун ва кору таълимоти ӯро дар ҳусуси масъалаҳои давлат ва сиёsat дар «Муқаддима»-и Ибни Ҳалдун ба хубӣ пай бурдан мумкин аст. Аз он ҷумла, Ибни Ҳалдун ба мисли Афлотун ба мавҷудияти «навъи идеалии чомеа» таъқид мекунад ва мисолро дар ин замина аз таърихи Хулафои рошидин - Абӯбакр, Умар, Усмон ва Алӣ меорад, ки ба

назари мутафаккир ин намуди беҳтарин давлат ва сиёсат дар даврони аввали ислом буд. Ё ки: «Ибни Ҳалдун пайрави Арасту аст, ки мегӯяд: Инсон иҷтимоии «маданий» ҳалқ шуда, магар ин ки бо тамоми қувои ақоиде, ки пешравони донишмандони сиёсат ва иҷтимоъ, ки баъд аз онон дар қуруни вусто омаданд, рад мекунанд, ҳар гоҳ инсон иҷтимоӣ ҳалқ ёфта, ин ҷиҳат ҳилқати рӯхонӣ ва нағғонии ӯ нест, ки барои некбаҳтӣ ва баҳра бурдан дар рӯзе ҳалқ шуда бошад, пас одамӣ метавонад дар қасби маош нерӯ ва истеъдодҳои хоси худро ба кор барад». [18,139]

Ниҳоят сарчашмаи ҳафтуме, ки дар ташаккули ҷаҳонбинии сиёсии Ибни Ҳалдун нақш дорад, ин донишҳо, ковишиҳо ва андешаҳои ҷуғрофии ӯ мебошад. Ба андешаи вай омилҳои ҷуғрофӣ, муҳити зист, обу ҳаво, иқлими дар ташаккули миллату ҳалқҳо таъсири фаровон дорад. Ба андешаи муҳаққиқони эронӣ – Мунфарид М. ва Даշтакӣ С., “яке аз улуме, ки Ибни Ҳалдун барои пай бурдани иллали (сабабҳои – М.М.) ҳаводис аз он истифода мекунад, ҷуғрофиё аст”.

«Муқаддима»-и Ибни Ҳалдун на танҳо шоҳасари илмию фалсафӣ ва таърихи чомеашиносӣ, балки инчунин қомуси андешаҳои сиёсӣ ва назариёти мутафаккир оид ба давлату давлатдорӣ низ мебошад. Дар ин асари мӯътабар ва эътирофшуда аз ҷониби беҳтарин ва номдортарин донишмандони ҷаҳон Ибни Ҳалдун ғояҳои назариявӣ – иҷтимоии худро оид ба давлату давлатдорӣ, нақшу манзалат, ҳадафу мақсад, вазифа, арқону нишон, омилҳои пайдоиш, иқтидор, рушду шукуфой ва заволу инҳитоти давлат баён кардааст.

Андешаҳои давлату давлатдории Ибни Ҳалдун дар ҷилди якуми «Муқаддима» аз фасли 13 то фасли 52-ро фаро мегиранд. Дар маҷмуъ, ба қавли донишманди эронӣ Пажӯҳон М., «Ибни Ҳалдун дар дидгоҳи худ ду қалимаро зиёд ба кор мебараад, ки яке қалимаи «давлат» аст, ки вай онро барои ашоири [қабилаҳои] ҷодарнишин, амирнишинҳои шимоли Африқо ва императории мугул яксон ба кор бурдааст ва ба ҳамин далел бардошти ӯ аз қалимаи «давлат» ба назар созмон ва ташкилот аст».

Наҳустин ғояи назариявӣ – иҷтимоии Ибни Ҳалдун дар ҳусуси давлату давлатдорӣ, ки таваҷҷуҳи ҳар ҳонандаро дар «Муқаддима»-и мутафаккир ба худ ҷалб мекунад, ин ғояи «иҷтимоӣ будани давлат» аст. Вобаста ба ин, Ибни Ҳалдун ҷамъият ё худ иҷтимоъро ба модда ва давлатро ба сурати он ташбех менамояд ва мегӯяд, ки «давлат барои иҷтимоъ ба манзалаи сурат аст, ки вакте моддаи он табоҳӣ пазирад, ҳоҳ ноҳоҳ сурат ҳам табоҳ мешавад» [3,238]. Ҷойи дигар Ибни Ҳалдун ин маъниро ба таври густарда баён карда, мегӯяд, ки «давлат ва подшоҳӣ дар баробари умрон ба манзалаи сурат барои модда аст, ки шакл нигаҳбони навъи худ барои модда мебошад ва дар улуми ҳикмат собит шудааст, ки инфикоки он ду аз якдигар имконнопазир аст. Бинобар ин, давлат бидуни умрон ба тасаввур наояд ва подшоҳӣ бе умрон мутаазир аст» [3,224]. Ба андешаи мутафаккир, моҳияти иҷтимоӣ будани давлат боз дар он ифода мейёбад, ки ҷомеа барои нигаҳ доштани ҳар як шаҳс ва ҳимояи дастае аз ғорати дастаи дигар ба ҳукумат

эҳтиёч пайдо мекунад. Сабаби пайдоиши давлат аз ҳамин иборат аст ва дар ин бора Ибни Ҳалдун таъкид мекунад: «Ҳар гоҳ, ки иҷтимоъ барои башар ҳосил ояд ва ободии ҷаҳон ба василаи он анҷом гирад, ногузир бояд ҳокиме дар миёни онон бошад, ки аз таҷовузи дастае аз дастаи дигар дифоъ кунад, зеро таҷовузу ситам дар табои ахли башар мухаммар [сиришташуда] аст ва силоҳе, ки башар ба василаи он аз таҷовузи ҷонварони безабон аз худ дифоъ мекунад барои дифоъ аз таҷовузи худи афроди башар ба яқдигар коғӣ нест, зери ин абзор дар дasti ҳама ёфт намешавад. Пас, ночор василаи дигаре бояд биёбанд, ки аз таҳоҷуму таҷовузи онон ба яқдигар пешӣ кунад ва мумкин нест, ки он васила ба ҷуз худи одамиён бошад, зеро қуллияни ҷонварони дигар машоъир [кудрати дарк кардан] ва илҳомоти инсонро дарнамеёбанд ва бинобар ин, он ҳоким як фард аз худи онон ҳоҳад буд, ки бар онон ғалабаву тасаллут ва зӯрмандӣ дошта бошад, то ҳеч кас бар дигаре натавонад таҷовуз кунад ва маъни подшоҳ ҳам ҳамин аст».

Дар тақвияти ин гуфтаҳо Ибни Ҳалдун чойи дигар дар «Муқаддима» таъкид мекунад: «Ва аз ҷумлаи ҳӯҷое (хислатҳое), ки дар миён башар ривоҷ дорад ситамгарӣ ва таҷовuz ба яқдигар аст, ҷунон ки дидагони ҳар кас ба колои бародараш биафтад, бедаранг бад-он дастдарозӣ мекунад, то онро бирабояд, магар ин ки ҳоким ва родие вайро боз дорад... Ва аммо дар шаҳрҳои қӯҷак ва бузург фармондорон ва давлат аз таҷовузи бархе ба дигаре пешгири мекунанд ва аз роҳи вазъи муқаррарот ҷунон зердастони ҳешро мутеъ месозанд, ки наметавонанд ба яқдигар дастдарозӣ кунанд ё ба ҳам таҷовуз намоянд ва ба василаи нерӯи иҷбор ва тасаллuti подшоҳӣ аз ситамгарӣ ба яқдигар манъ мешаванд, магар он ки ситамгарӣ аз тарафи худи ҳоким оғоз гардад» [5,3-5]. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки ба назари Ибни Ҳалдун ташкили давлат, ҳукumat ва раёсату қишвардорӣ комилан ҳусусияти иҷтимоӣ дорад, он барои ҳифзи ҷомеаи инсонӣ амри зарурию ҳаётӣ буда, талаботи табиии одамон аст. Маънии сарварӣ, ки асоси онро ғалабаву тасаллут ташкил медиҳад, эмин доштани ахли ҷомеа аз зулму ситам ва тааддию таҷovуз мебошад.

Ба назари Ибни Ҳалдун муҳимтарин ва асоситарин омили давлатсозӣ дар ҷомеаи инсонӣ ин нерӯи «асабият» аст. Бояд гуфт, ки мағҳуми «асабият» дар низоми андешаҳои сиёсии Ибни Ҳалдун аз мағоҳими қалидӣ ва бунёдист, ки дар шарҳи он ҳалдуншиносони Шарқу Ғарб фикру ақидаҳои муҳталифero иброз дошта, аз он таърифоти гуногуне соҳтаанд. Агар ба қавли худи мутафаккир назар афканем, «асабият ин ғурури қавмӣ ва меҳре, ки Ҳудованд дар дилҳои бандагони ҳеш нисбат ба ҳешовандон ва наздикон қарор дода, дар табои ашҳадӣ вуҷуд дорад ва ҳамкорӣ ва ёригарӣ ба яқдигар вобаста бад-он мебошад ва ба сабаби он шуқӯҳ ва ниҳояти эшон дар дили душман бузург мешавад ва дар ин бора аз он чи Қуръон дар ҳусуси бародарони Юсуф (ъ) ҳикоят карда, метавон панд гирифт: ҳангоме, ки бародарон ба падари вай гуфтанд: агар гурӯг ӯро бихӯрд, бо ин ки мо гурӯҳи тавоноён ҳастем он гоҳ аз зиёнкорон ҳоҳем буд (Ин ҷо ишора ба ояти 14-и сурои 12-ум- сурои «Юсуф»-и Қуръони карим аст-М.М) ва маънии оят ин

аст, ки вакте гурӯҳе тавоноён аз як хонадон ёр ва ёвари касе бошанд, гумон наметавон бурд, ки касе бар ў ситам қунад ва аммо онон, ки дар хонадони хеш танҳо ва бекасанд ва дар миёни онон асабият нест, камтар мумкин аст...» [3,262]

Ибни Халдун ҳар масъалаэро, ки вобаста ба ташкилу таъсис ва фарозу фуруди давлат шарҳ медиҳад, ба масъалаи асабият ҳамчун шоҳқалиди назарияи давлату давлатдории худ бозмегардад ва ба зарурати он таъкид меварзад. Вай инчунин як фасли маҳсус, фасли ҳаштуми муқаддимаи дуввуми «Муқаддима»-и худро ба асабият ихтисос дода, онро «Дар ин ки асабият аз роҳи пайванди насабӣ ва вобастагии хонадонҳо ба якдигар ё мағҳуми мушобехи он ҳосил мешавад» номгузорӣ намудааст. Дар оғози ин фасл мутафаккир зикр мекунад, ки: «зеро пайванди хешовандӣ ба ҷуз дар мавориде андак дар башар табиӣ аст. Ва аз мавориди он нишон додани ғурури қавмӣ нисбат ба наздикон ва хешовандон аст, ки чун ситаме ба онон бирасад ё дар маърази ҳатар ვოкъе шаванд. Зеро узви ҳар хонадоне вакте бубинад ба яке аз наздикони вай ситаме расида, ё нисбат ба ў душманий ва қинаварзӣ шудааст, дар худ як забунӣ ва хорӣ эҳсос мекунад ва онро ба худ тавҳин мешуморад ва орзуманд мешавад, ки кош метавонист монеи пешомадҳои андӯхбор ва муҳликаҳои вай шавад ва ин амр дар башар як отифаи табиӣ аст, аз ҳангоме, ки оғарида шудааст» [3,263]. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки ҳисси хешовандию пайванди хешутаборӣ аз гаризаҳои табиии бани инсон буда, аз диidi Ибни Халдун яке аз унсурҳои ташкилдиҳандай нерӯи «асабият» аст.

Тазаккур додан лозим аст, ки асабият – мағҳуми аслий барои дарки андешаҳои сиёсии Ибни Халдун аст. Зеро вай мӯътакид аст, ки бунёдгузории ҳукумат ва давлат бидуни асабият мумкин нест. Зеро ҳоким ва раису роҳбари давлат дар партави асабият бар дигарон қудрати худро таъмин мекунад ва аз зулму истибдод ҷилавгирӣ менамояд. Аз дидгоҳи Ибни Халдун асабият аз ду тарз ё равиш ба даст меояд:

1) *Бо роҳи хешовандӣ*

Хешовандӣ ва қаробати насабии инсонҳо рукни табиии асабият аст. Зеро эҳсоси хешовандии инсонҳо дар мавриди ҳимояи ҳамдигар, ҳисси ифтихору сарфарозӣ аз ҷумлаи эҳсосу отифаҳои аслии онҳо маҳсуб мейёбад. Бинобар ин, шарти хешовандӣ дар ташаккули асабияти қудратманд аз назари Ибни Халдун шарти лозим аст, аммо кофӣ нест. Зеро дар ин маврид унсури таъйинкунанда на хонадон ва најод, балки асабиятест, ки дар меҳвари он қарор дорад. Чунки рӯзгори башар чи басо қасонеро муаррифӣ кардааст, ки худро аз хонадони шариф ва боасабияте медонанд, аммо дар вуҷудашон хурдтарин зарраи асабият нест ва онро аз даст додаанд.

2) *Бо роҳи гайрихешовандӣ*

Ташаккули асабият бо роҳи гайрихешовандӣ низ аз назари Ибни Халдун ду навъ аст: а) Аз роҳи ҳампаймонӣ (вилӯй). б) Аз роҳи ҳамсавгандӣ (ҳалаф). Дар маҷмуъ ба андешаи муҳаққиқон метавон асабиятро аз диidi Ибни Халдун ба робитai иҷтимоӣ - равонӣ, на сирфан равонӣ донист, ки

иртиботи афроди муайяне аз ҷамъияти инсониро ба асоси қаробат (моддию маънавӣ) таъмин карда, ба ҳам пайванд медиҳад. Аз ин ҷиҳат, асабият дорои сиришти табиист, ки аз ҳимояи хешовандӣ оғоз шуда, ниҳоят дар сурати вучуди шароити мусоид ба қишвардорӣ ва фармонравӣ ҳатм мешавад [3,265].

Наҳустини усуле (принципҳо), ки Ибни Халдун онро дар идоракунии давлатӣ муассир медонад, ин асли истифода аз равишҳои ахлоқӣ ба мисли меҳрварӣ, лутфу эҳсон, баҳшандагию латофат аст, ки он қудрати подшоҳро афзоиш медиҳад. Мутафаккир дар ин замина таъкид мекунад, ки «вале агар султон нисбат ба раоё бо меҳр ва мулотафат рафтор кунад ва аз бадиҳо ва ҷароими эшон даргузарад, ҳамчунин мардум дар баробари вай ором мешаванд ва ўро паноҳгоҳи хеш месозанду меҳри вайро дар дил менишонанд ва ҳангоми пайкор бо душманони ўҷонсупорӣ мекунанд ва дар натиҷа умури қишвар аз ҳар сӯй ба бехбуд мегарояд» [3,264].

Ибни Халдун таъсирбахш будани истифодаи усули ахлоқиро дар умури давлатдорӣ дар ҷандин ҷойи асари маъруфаш - «Муқаддима» баррасӣ мекунад. Усули ахлоқии идоракуние, ки Ибни Халдун баён мекунад, бар пояти начобат, шарафу ҳайсияти ҳонаводагӣ, фазилат, диёнат ва дониш устувор мебошад. Дар ин замина вай аз таҷрибаи давлатдории эрониёни бостон ёдовар шуда, таъкид менамояд, ки «эрониён [бостон] ҳеч қасро ба пойгоҳи фармонравӣ бар хештан намегумоштанд, магар он ки аз дудмони подшоҳӣ бошад, сипас аз миёни онон қасеро бармегузиданд, ки диндор ва доно ва фазилатманд ва тарбиятёфта ва саҳоватманд ва диловар ва некӯкор бошад ва онгоҳ фармонравои ўро бад-он машрут мекарданд, ки ба дод гарояд ва барои ҳуд дех ва замин ва об ба даст наоварад, то мабодо мояи зиёни ҳамсоягони он дехҳо ва сарзамиҳо шавад ва бозаргонӣ пеша накунад, то мабодо дӯстдори гаронии нархи колоҳо гардад ва бандагон ба корҳо нагуморад, чи онон ба ҳайр ва ё маслиҳате ройзаний намекунанд». [3,388]

Вобаста ба корбурди усули ахлоқии идоракунӣ ибрози назар карда, Ибни Халдун дар иртибот ба он ахлоқи некӯи сарварон ва хислатҳои писандидай онҳоро шарти муҳим мешуморад ва таъкид мекунад, ки «ин хисол иборатанд аз баҳшиш ва баҳшудани лағзишҳо ва ҷашмпӯши аз нотавонон ва меҳмоннавозӣ ва ёрӣ расондан ба бечорагон ва ситамдидагон ва дастгирий аз бенавоён ва вафо ба аҳд ва баҳшидани амвол дар роҳи изр ва номуս ва таъзими шариат ва бузургдошти уламое, ки ҳофиз ва нигаҳбони шариатанд ва пайравӣ аз аҳқом ҳангоме ки уламои шариат онро ба амал ё тарки коре маҳдуд мекунанд ва гумони нек доштан бар олимони шариат ва эътиқод ба мардуми диндор ва парҳезгор ва баракат ҳостан аз эшон...» [3,264].

Ба назари Ибни Халдун истифода аз усули иҷрои ҳайру саҳо, баҳшандагӣ, лутфу эҳсон ва дар маҷмуъ усули иқтисодӣ дар идоракунии давлатӣ муассису судманд ҳоҳад буд. Зоро, ба андешаи Ибни Халдун, «неъмат баҳшидан ва эҳсони султон ба раоё аз ҷумлаи шароити рифқ ва

ҳамроҳӣ ба эшон ва муроқибат дар умури маош (иқтисод)-и мардум аст ва ин амр яке аз усули муҳими раиятнавозӣ ва дилҷӯии онон аст» [3,264].

Аз дидгоҳи Ибни Халдун истифода аз усули ташкили сохтор, тақсими вазифаҳои мушаххасу дақиқ ва назорат аз болои иҷрои саривақтии онҳо аз ҷониби ходимони давлатӣ асли ниҳоят муҳими идоракунӣ мебошад. Аз ин ҷиҳат, мутафаккир мефармояд, ки: «ва дар ҳар ҳол қишвар ба ҳар шакле идора шавад, ҳоҳ ноҳоҳ бояд дорои ташкилоте бошад ва барои анҷом додани умури қишварӣ ва хидматгузорон таъйин гардад ва корҳо ва вазоифи давлатӣ миёни ричоли давлат тақсим шавад ва ин амр ба василаи подшоҳ, ки қудрати бартар аз ҳамаи ричол дорад ва бар тамоми умур мусаллат мебошад, анҷом мепазирад ва ҳар як аз хидматгузорони давлатро ба вазифаи хосе, ки иқтизо мекунад, мегуморад ва бад-ин сон фармонравоии подшоҳ сурат мегирад ва ба ҳубӣ қудрати салтанати хешро ба кор мебандад» [3,264].

Дар маҷмӯъ усуљои зикршуда ва дигар хислатҳои писандидаи подшоҳон, ки Ибни Халдун ёд кардааст, дар идоракунии давлатӣ муҳиму муғифид ва самарабаҳш буда, истифодаи онҳо барои татбиқи вазифаҳои асосии давлат мусоидат мекунанд.

Адабиёт:

1. Раҳмон Э. Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми Аъзам/ Эмомалӣ Раҳмон.- Душанбе: Шарқи Озод, 2009.-368 с.
2. Раҳмон Э. Мавлоно ва тамаддуни инсонӣ /Эмомалӣ Раҳмон.- Душанбе: Бухоро, 2012.-132 с.
3. Халдун А.И. Муқаддима. Ҷилди аввал.(мутарҷим Муҳаммад Парвии Гунободӣ) /Абдураҳмон ибни Халдун.- Техрон,1336.- 568 с.
4. Халдун А.И. Муқаддима. Ҷилди дуввум. (мутарҷим Муҳаммад Парвии Гунободӣ) /Абдураҳмон ибни Халдун.- Техрон,1336.-439 с.
5. Халдун И.Муқаддима/ Ибни Халдун //Мачаллаи Фарҳанг,№7-9.- 2003.
6. Абдулхонов Ф. Муаммои инсон дар фалсафаи Ибни Халдун/ Ф. Абдулхонов// Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ.-№2,2005.-С. 51-55.
7. Буриев И.Б. Таърихи афкори сиёсию ҳуқуқӣ.(Курси лексияҳо).- Душанбе, 2002. -224 с.
8. Гунободӣ М.П. «Муқаддима»-и Ибни Халдун аз низари дигарон (Сарсӯҳани мутарҷим)/Муҳаммад Парвии Гунободӣ// мачаллаи «Фарҳанг».-№7-9, 2003.
9. Ғазолӣ М. Насиҳат-ул-мулук/Муҳаммади Ғазолӣ.-Душанбе: «Ирфон” 1993.
10. Диноршоев М. Ибни Халдун/М.Диноршоев//Энциклопедияи советии тоҷик.ҷ. 2. – Душанбе: ЭСТ,1980.-589 с.
11. Зикиров X.Х.Социально-политическая философия Ибн Халдуна. Афтореф.дисс. к.ф.н. Душанбе.-2009.

Таърихи идоракунни давлатӣ

12. Исламов Б. Ибни Халдун оиди асосҳои иҷтимоиу иқтисодии равнақи тамаддун./Б.Исламов.-Душанбе,1999.-29 с.
13. Нуритдинова М.,Қодиров К. Шарҳ ва тавзехоти ҳаёти иҷтимоӣ дар «Муқаддима»-и Ибни Халдун. Душанбе: Маориф, 2006, 32 с.
14. Пажӯҳон М. Баррасӣ ва таквини сайри таҳаввули шаҳр ва давлат дар андешаи Ибни Халдун/Мусии Пажӯҳон//Маҷаллаи Ормоншаҳр, №75.-1390.-С.91-101
15. Сироҷов Ф. Муарриҳ, файласуф ва ҷомеашиноси бузург./Фатҳиддин Сироҷов//Ҷумҳурият.-2003.-30 сентябр.
16. Сироҷов Ф. Фалсафа дар низоми оламшиноси Ибни Халдун/Фатҳиддин Сироҷов//Ҷумҳурият.-2003.-23 октябр,
17. Сироҷов Ф. Ибни Халдун - муаррихи барҷаста/Фатҳиддин Сироҷов //Ҷумҳурият.-2003.-18 декабр.
18. Ҷаҳордехӣ М.М. Ибни Халдун аз назари мусташири Ҷумҳурии Ӯзбекистон//Маҷаллаи Ваҳид, №10,1374.-С. 139.

**ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ ВА НИЗОМИ
ХУ҆ҚУҚИИ АФГОНИСТОН ДАР МИЁНАҲОИ ҖАРНИ XVIII
ВА ОХИРИ ҖАРНИ XX**

Қодиров Довар Сайдаллоевич – муаллими кафедраи идоракунии давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 987 103 625, e-mail: dovar.qodirov.88@mail.ru

Дар мақола муаллиф дар бораи идоракунии давлатӣ ва низоми ху҆қуқии Афғонистон дар миёнаҳои ҷарни XVIII ва охир ҷарни XX маълумоти фишурда медиҳад. Муаллифи мақола бо такя бар маъхазҳои гуногуни илмӣ кӯшиш намудааст, ки ба баязе пахлӯҳои ин мавзӯъ равшаний андозад.

Вожсаҳои қалидӣ: давлат, давлати унитарӣ, забони расмӣ, низоми судӣ, соҳтори давлатӣ, ҳаракати толибон, ҳу҆қуқи чиноятӣ, шариат.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
АФГАНИСТАНА СЕРЕДИНЫ XVIII И КОНЦА XX ВЕКОВ**

Қодиров Довар Сайдаллоевич – преподаватель кафедры государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, г.Душанбе, ул.Саида Носира 33, тел.: (+992) 987103625, e-mail: dovar.qodirov.88@mail.ru

В статье автор вкратце анализирует государственное управление и правовую систему Афганистана в середине XVIII и конца XX веков. Автор статьи, опираясь на различные научные источники, стремится осветить некоторые аспекты рассматриваемой темы.

Ключевые слова: государство, унитарное государство, официальный язык, государственное устройство, правовая система, движение талибан, уголовное право, шариат.

**PUBLIC ADMINISTRATION AND LEGAL SYSTEM OF AFGHANISTAN
IN THE MIDDLE OF THE XVIII AND THE END OF THE XX CENTURIES**

Qodirov Dovar Saidalloevich – lecturer of the Department of Public Administration of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 987103625, e-mail: dovar.qodirov.88@mail.ru

In the article the author briefly analyzes the public administration and the legal system of Afghanistan in the middle of the 18th and the end of the 20th centuries. The author of the article, basing on various scientific sources, seeks to highlight some aspects of the issue under consideration.

Key words: state, unitary state, official language, state structure, legal system, Taliban movement, criminal law, shariat.

Афғонистон давлатест, ки бо масоҳати 652,2 ҳазор километри мураббаъ дар ҷанубу гарби Осиё ҷой гирифтааст. Пойтаҳти он шаҳри Кобул мебошад. Аҳолии қиҷвар дар соли 1999 25,82 млн нафарро ташкил медод. Дар Афғонистон паштунҳо, тоҷикҳо, ўзбекҳо, ҳазораҳо, казокҳо, туркманҳо ва дигар ҳалқу миллатҳо сукунат доранд. Забонҳои расмӣ пашту ва дарӣ мебошанд. Дини аксарияти аҳолии ин давлат ислом мебошад.

Наҳустин давлати мутамарказ дар ҳудуди Афғонистон давлати Дуррониён дар миёнаҳои қарни XVIII арзи вучуд намуд. Дар ҷараёни ҷангҳои англо-афғонӣ солҳои 1838-1842, 1878-1880 ва 1919 мардуми қиҷвар аз тамомияти арзии давлати ҳуд дифӯъ менамояд. Дар соли 1919 Афғонистон аз назорати Бритониёи Кабир раҳӣ ёфт ва истиқлолияти ҳудро эълон намуд. Аз соли 1923 то соли 1973 шакли идоракунии ин давлат монархияи конституцисионӣ буд. Баъд аз сарнагун шудани Муҳаммад Зоҳиршоҳ дар соли 1973 Ҷумҳурии Афғонистон эълон гардид [5,52-65].

Дар моҳи апрели соли 1978 Ҳизби Ҳалқӣ-Демократии Афғонистон (ХХДА), ки соли 1965 таъсис ёфта буд, табаддулоти инқилобиро («инқилоби апрелӣ»)-ро роҳандозӣ намуд, ки дар натиҷаи он нерӯҳои чапгарои коммунистӣ ба сари ҳокимият омаданд. Мамлакат номи Ҷумҳурии Демократии Афғонистонро (ЧДА) ба ҳуд гирифт. Иқдом ба тағйироти бунёдӣ дар мароми сотсиалистӣ боиси ҷанги тӯлонии шаҳрвандӣ дар қиҷвар гардид. Солҳои 1979-1989 нерӯҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ, ки бо даъвати сарони ЧДА ба ҳоки ин давлат даромада буданд, бо нерӯҳои мухолифи давлат мубориза бурданд. Моҳи апрели соли 1992 нерӯҳои мухолифин Кобулро ба даст оварданд, ки маънои ба охир расидани низоми демократии ҳалқиро дошт ва Давлати исломии Афғонистон (ДИА) эълон шуд. Ҳокимият ба дasti Шӯрои ҷиҳод (табдил ба Шӯрои мӯҷоҳидон) гузашт [4,59].

Гурӯҳҳои мухолифине, ки ба сари ҳокимият омада буданд, ба зудӣ байни ҳуд барои мавқеи пешсафӣ дар давлат муборизаро оғоз намуданд. Дар моҳи августи соли 1992 ин мухолифат ба амалиёти ҳарбии густарда мубаддал гардид. Соли 1994 дар Афғонистон қувваҳои нави ҳарбӣ-сиёсӣ - ҳаракати толибон зуҳӯр карданд. Ин ҳаракат дар маҷмӯъ ба исломиқунонии тамоми мамлакат кӯшиш менамуд. Сентябри соли 1996 толибон Кобулро ба даст оварданд. Тирамоҳи соли 1998 қисмати зиёди вилоятҳои Афғонистон дар зери назорати толибон қарор дошт. Дар минтақаҳои бадастовардаи ҳуд онҳо низоми ҳарбӣ-теократиро ҷорӣ намуданд. Вазъият тирамоҳи соли 2001,

пас аз оғози амалиёти ба ном зиддитеррористии ИМА дар Афғонистон, боз ҳам тағиیر ёфт. Ноябри соли 2001 нерӯҳои ҳарбии эътилофи зиддитолибон («Эътилофи Шимол») Кобулро тасхир намуданд [4].

Соҳтори давлатӣ

Афғонистон давлати ягона мебошад. Аз лиҳози маъмурӣ ин давлат ба 31 вилоят тақсим мешавад. Қаблан конститутсияҳои солҳои 1923, 1964, 1977, 1987 амал менамуданд. Дар давраи ҳукмронии худ толибон дар бораи коркарди конститутсияи нави Афғонистон ибрози андеша намуданд. Ин конститутсия бар асоси муқаррароти Қуръон, суннат ва меъёрҳои мактаби ҳанафии ҳуқуқи мусулмонӣ бояд таҳия мешуд, аммо ин санад то ҳол таҳия нагардидааст.

Мақомоти ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия дар замони толибон пурра шакл нағирифта буд. Интиҳоби пешвои маънавии толибон ба худ увони «Фармондехӣ эътиқодмандон»-ро гирифт, ки тамоми ҳокимияти сиёсӣ, ҳарбӣ ва диниро дар ҳудуди таҳти назорати худ ба даст мегирад. Онҳо функцияҳои идоракунии худро ба воситаи нашри фармонҳо иҷро менамуданд.

Дар ҳудуди назоратии эътилофи зиддитолибон соҳтори доимии ҳокимият вучӯд надошт. Дар ҷаҳорчӯбай мустаҳкамкунии назорати ҳарбӣ дар ҳудуди мамлакат тасмими даъвати иҷлосияи Луйи Ҷирга (Мачлиси Үмумимилӣ) барои ҳалли масъалаҳои соҳти давлатии Афғонистон ба роҳ монда мешавад.

Низоми ҳуқуқӣ. Ҳусусиятҳои умумӣ

Афғонистон ба доираи ҳуқуқии мусулмонӣ ворид мешавад. Низоми судии Афғонистон ибтидои соли 2000 дар ҳоли бесарусомонӣ қарор дошт. Дар ҳудуди зери назорати ҳаракати толибон амалан танҳо меъёрҳои шариат дар шакли анъанавӣ амал менамуданд. Дар дигар ноҳияҳои мамлакат ҳуқуқи мусулмонӣ нақши калидӣ доштанд. Меъёрҳои ҳуқуқии мусулмонӣ ҳама вакт дар байни ҷомеаи афғонӣ эътибори баландро соҳибанӣ, маҳсусан дар он ҳолате, ки ба анъана ва урғу одатҳои маҳаллӣ мувоғиқ оянд.

Таърихан, шакли нахустини ҳуқуқи афғонӣ ҳуқуқи одатии қабилаҳо маҳсуб мейғфтанд, ки ба шакли шифоҳӣ интиқол мегардидаанд. Аз ибтидои зуҳури ислом дар Афғонистон, асри VII, мавқеи ҳукмронро дар робита ба меъёрҳои ҳуқуқи одатӣ меъёрҳои ҳуқуқии мусулмонӣ ишғол намуданд. Аз соли 1747 замони таъсиси давлати мутамаркази Афғонистон нахустин санадҳои қонунгузории ҳусусияти дунявидошта, дар баробари меъёрҳои шариат пайдо шуданд ва амал менамуданд. Таърихи қонунгузории дунявӣ аз Маҷмӯаи қонунҳои Аҳмадшоҳ (1747), ки бо забони пашту нашр шудааст ва то солҳои 70-уми асри XX амал менамуд, оғоз ёфт. Ин Маҷмӯа амали меъёрҳои ҳуқуқии одатиро бо мақсади баланд бардоштани нуғузи ҳокимияти давлатии марказӣ ва бартараф намудани бесарусомонии ҳуқуқӣ дар мамлакат манъ менамуд[1,213].

Бо вучӯди ин, то ибтидои асри XX ҳуқуқи мусулмонӣ ва одатӣ дар низоми ҳуқуқии Афғонистон ҳукмронии худро тавъам давом медоданд.

Худи Афғонистон як давлати кафомондаи феодалӣ-мутлақият бо муносибатҳои қабилавии бокимондаи замони гузашта маҳсуб меёфт.

Баъд аз эълони истиқлолияти пурраи мамлакат дар соли 1919 ва ба сари ҳокимијат омадани унсурҳои мутаракқии сармоядорони түччор, помешикон ва шахсони мансабдор дар Афғонистон бо мақсади азnavsозии мамлакат як қатор ислоҳот ба роҳ монда шуд. Дар соли 1923 нахустин Конститутсияи Афғонистон (Қонуни асосии давлати олии Афғонистон) қабул шуд. Вай эъломияни ҳукуқҳои афғонҳоро ифода менамуд. Конститутсия баробархуқуқии ҳамаи шаҳрвандони афғонро дар назди қонун, кафолати озодии шаҳсӣ, озодии матбуот, маҳфияти мукотиба, озодии ташкили ширкатҳои тиҷоратӣ-саноатӣ (дар бораи ташкили озодии ҳизбҳои сиёсӣ, анҷуманҳо, созмонҳо ва маҷlisҳо дар он зикре нарафтааст), даҳлнапазирӣ ҳукуқи моликияти ва манзил, манъи ҳама гуна андози аз ҳад зиёд ва меҳнати маҷбурӣ, бекор кардани ғуломӣ ва шиканҷаро муқаррар менамуд. Моддаи 13 Конститутсияи соли 1923 муайян намуд, ки ҳамаи судҳо аз ҳар гуна даҳолат озод мебошанд. Ҳамчунин истеҳсолоти судии ошкоро ва ташкили судии навро таъмин менамуд[1,215].

Дар байни ислоҳоти муҳимми иҷтимоӣ-иқтисодӣ муҳимтар аз ҳама бекор кардани андозҳои зиёди асримиёнагӣ ва маҷбуркунӣ, эълони пурраи моликияти ҳусусӣ ба замин ва ҳариду фурӯши озоди он (аз чумла заминҳои вақфии собиқ ва давлатӣ ба фурӯш гузашта шуда), бартараф намудани монеаҳои гумруқӣ дар байни вилоятҳои тиҷоратӣ ва дигар имтиёзҳоро муқаррар намуд.

Ҳар як навоварии озодманишона (либералӣ) муқовимати шадид ва воқунишро аз ҷониби рӯҳониён ва феодалҳо ба миён меовард. Аз ин лиҳоз, онҳо бекор намудани бисёр ислоҳотро талаб менамуданд. Соли 1928 эълони ботантанаи қабули қонуни шариат дар қонунгузорӣ, идоракунӣ ва судҳо ба миён омада, соли 1931 Конститутсияи нав дар асоси Конститутсияи соли 1923 бо тағиیرу иловажои солҳои 1924 ва 1928 вобаста ба дин ва шариат қабул шуд. Ҳамон вақт парлумони иборат аз ду палата таъсис ёфт. Дар соли 1964 дар Афғонистон Конститутсияи оҳирини монархии давлат қабул гардид. Ин Конститутсия ҳукуқҳои васеъи мақомоти интихобиро дар соҳаи ташаббуси қонунгузорӣ ва назорат аз болои ҳукумат, ташкили фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро иҷозат дода буд[2,2].

Соли 1973 монархия сарнагун ва низоми чумхурӣ барқарор шуд, ки як марҳилаи нави ислоҳоти буржуазиро асос гузошт. Дар соли 1977 Конститутсияи чумхурӣ, соли 1975 Кодекси тиҷорат ва Қонун «Дар бораи ислоҳоти замин», соли 1976 Кодекси маданий ва ҷиноятӣ қабул шуданд. Ин санадҳо ҳамаҷониба ғояҳо ва ниҳодҳои низоми ҳукуқии романӣ-олмониро танҳо ба андозае, ки онҳо хилофи принсипҳои шариат набошанд, истифода мебурданд.

Баъд аз ба сари ҳокимијат омадани Ҳизби ҳалқӣ-демократии Афғонистон моҳи апрели соли 1978 дар асл дар мамлакат кӯшиши низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсиро наздик соҳтори сотсиалистии

мавҷудбуда дар давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар амал ташкил карда мешуд. Ба сифати самтҳои асосии низоми сиёсӣ дунявияти ҳама соҳаҳои ҳаёт, миллиқунонии саноат, ислоҳоти куллии замин, тақсими замин ба дехқонон ба ҳисоб мерафтанд. Дар соҳаи сиёсӣ ҳукмронии яккаҳизбии ҲХДА шакл гирифт. Ҷавобан ба ин мағкура муқовимати мусаллаҳона дар таҳти шиори исломӣ оғоз ёфт[4,61].

Соли 1986 ҳукумати ҲХДА сиёсати «оштии миллӣ»-ро амалан эълон намуд, ки дар асл бекор шудани сиёсати собиқ сотсиалистӣ ва зиддиисломиро ифода менамуд. Дар соли 1987 дар мачлиси Луи Ҷирга Конститутсияи нав қабул гардид, ки накши дини ислом ва меъёрҳои шариатро дар низоми давлатӣ-ҳуқуқӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии мамлакат мустаҳкам менамуд. Аммо ин тадбирҳо натавонистанд ҷанги шаҳрвандиро, ки моҳи апрели соли 1992 оғоз ёфта буд, боз дорад. Ин боиси он гардид, ки низоми ҳалқӣ-демократӣ дар Кобул сарнагун шавад. Моҳи майи соли 1992 парламент пароқанда шуд. Тамоми қонунҳое, ки хилоғи шариат буданд, бекор карда шуданд [4].

Ба сари қудрат омадани ҳаракати толибон дар тамоми ноҳияҳои мамлакат (аз ҷумла пойтаҳт) боиси томгароии исломии пурраи низоми ҳуқуқӣ ва ҳамаи соҳаҳои ҳаёти шаҳсию ҷамъиятӣ шуд. Толибон дар ҳудуди зери тасарруфи ҳуд кор кардан занон, танҳо баромадан ба қӯчаву ҳиёбонҳо, пайдо шудан бо либоси аврупӣ ва бидуни сатри исломиро манъ намуда буданд. Мувоғики амри онҳо ҳамаи мардони қалонсол бояд риш дошта бошанд. Ҳамчунин манъи пурраи телевизион, несту нобудкуни расм, пайқара, сурат бо тасвири мавҷудоти зиндаро пешниҳод намуданд. Садҳо намуди дигари мамнуъиятҳо пешбинӣ шуда буд. Департаменти маҳсус барои назорати риояи тарзи ҳаёти одилона ва мубориза бо бадӣ ташкил шуда буд. Дар ҳамин ҳол соли 1998 то ҳадде шиддати сиёсати мамнуъгароии толибон қоҳиш ёфта, нармтар шуд ва эътироғи ҳуқуқҳои занон барои гирифтани маълумот ва пардоҳти музди меҳнат онҳоро машрӯъ эълон намуданд.

Ҳарчанд дар мамлакат то охири соли 2002 ба мисли пештара ҷанги шаҳрвандӣ идома дошт, аммо низоми ҳуқуқии ягона ва мұттадил дар ҳудуди Афғонистон вучуд надошт. Сарчашмаи ягонаи ҳуқуқ бевосита ахкоми ҳуқуқии равияи ҳанафии ислом маҳсуб мейғт. Бо вучуди ин, аксарияти қабилаҳо дар баробари ҳуқуқи мусулмонӣ, меъёрҳои қадимаи ҳуқуқи одатиро ба роҳбарӣ мегирифтанд, ки партиқуляризми (чудоихоҳии) низоми ҳуқуқии афғониро қувват мебахшад.

Ҳуқуқи маданий ва соҳаҳои ҳуқуқии мӯҷовир

Тарафҳои асоси муносибатҳои маданий-ҳуқуқӣ дар Афғонистон, пеш аз ҳама, вазъи шаҳсӣ, ҳуқуқи моликият, ки таъриҳан дар зери таъсири равияи ҳанафии ҳуқуқи исломӣ, маҳсусан, Мачаллаи туркӣ (бузургтарин кодификатсияи ҳуқуқи мусулмонӣ, ки аз ҷониби империяи Ӯсмонӣ дар соли 1869-1876 омода карда шудааст) танзим карда мешуд. Як қисми муайянни муқаррароти ҳуқуқии исломӣ дар шакли мачмӯаи ҳукмнома барои судҳо бо

номи Тамасак ил Кудат маълум буд[3,563].

Дар соли 1976 Кодекси маданий қабул шуд. Ин Кодекс дар маҷмӯъ ба Кодекси маданий мамлакатҳои араб (Миср, Алҷазоир, Сурия, Ирок, Иордания) шабоҳат дошт. Аммо бар хилофи ин кодексҳо Кодекси маданий Афғонистон муносибатҳои оилавӣ ва ақди никоҳ, масоили васоят ва меросро ҳам танзим менамуд.

Мувофики моддаи 1 Кодекси маданий дар ҳолати беамалии қонун суд бояд ҳуқуки мусулмониро ба инобат гирад. Баъд аз ғалабаи инқилоб дар соли 1978 як қатор санадҳо барои бартараф намудани бокимондаҳои феодалий дар муносибатҳои ҳуқуқҳои ақди никоҳу оила, маҳсусан Декрет дар бораи манъи маҳри арӯс, қабул гардид. Бо сукути низоми ҳалқӣ - демократӣ дар соли 1992 ҳамаи қонунгузории никоҳу оила нуфузи худро аз даст доданд.

Танзими муносибатҳои тичоратӣ дар Афғонистон пеш аз ҷанги дувуми ҷаҳон асосан бо меъёрҳои иқтибос ва бартарияти низоми ҳуқуқии континенталий (романий-олмонӣ) асос ёфта буд. Дар соли 1955 Кодекси тичоратӣ қабул шуд. Ин кодекс дар асоси Кодекси тичоратии Туркияи соли 1926 таҳия гардида буд. Соли 1975 Кодекси тичоратии нав қабул шуд, ки кодекси пешинаро аз Ҷътибон соқит намуд[3,565].

Дар соли 1943 Қонун «Дар бораи муфлисшавӣ», соли 1960 Қонун «Дар бораи тамғаҳои тичоратӣ», соли 1963 Қонун «Дар бораи ҳавасмандгардонии сармоягузории ҳусусии хориҷӣ», соли 1963 Қонун «Дар бораи сармоягузории ҳусусии хориҷӣ ва ватаний» қабул шуданд, ки бо тақозои замон аксари ин санадҳо қувваи юридикӣ худро аз даст додаанд.

Ҳуқуки ҷиноятӣ

Ҳуқуки ҷиноятии Афғонистон дар тӯли даҳсолаи охир борҳо самти рушди худро вобаста ба авзои низоми сиёсӣ дар қишвар таѓиъир медиҳад ва дар айни замон пурра дар асоси меъёрҳои шариат, яъне аҳкоми ҳуқуқии анъанавии мусулмонӣ шакл гирифтааст. Ҳамаи санадҳои қонунгузорӣ қатъиян бояд ба муқаррароти шариат мувофиқ бошанд.

Дар давраи ислоҳоти буржуазӣ-демократӣ соли 1970 Кодекси ҷиноятии Афғонистон (соли 1976) ва як қонуни бунёдӣ (Қонун «Дар бораи ҷазо» аз соли 1976) қабул шуд. Ин санадҳои меъёрӣ дар асоси муқаррароти низоми континенталии ҳуқуқи ҷиноятӣ, пеш аз ҳама, фаронсавӣ асос ёфта буданд. Аммо дар мавридиҳои алоҳида барои ҷиноятҳои одамкушӣ, роҳзаний, истеъмоли нӯшоқиҳои спиртӣ, дуздӣ, зинокорӣ ва ҳоказо ҷазо дар асоси равияи ҳанафии ҳуқуқи исломӣ сурат мегирифт (моддаи 1).

Аз рӯйи соҳтори худ Кодекси ҷиноятӣ аз ду қитоби аз қисмҳои умумӣ ва маҳсус, аз бобҳо, зербобҳо ва 523 модда иборат буд. Қитоби нахустин 5 фасл дошта, қарори пешакӣ дар бораи ҷиноят, шахсони гунаҳкор, ҷазо, бекор кардани ҷазоро дар бар мегирифт. Қитоби дуюм аз се фасл - ҷиноят ва кирдорҳои ношоям бар зидди манфиатҳои умумӣ, шахсони инфириодӣ, ҳуқуқвайронкунӣ иборат буд.

Кодекси ҷиноятии соли 1976 баҳодиҳии се ҷузъи ҷиноят (ҷиноят, ҷанҳо,

қабоҳат)-ро муайян намуда буд, ки дар асоси онҳо дараҷаи вазнинии ҷиноят муқаррар мешуд. Ҷиноят ин кирдore, ки ба муҳлати дароз аз 5 то 15 сол ҷазо ё ҳукми қатл татбиқ карда мешавад. Ҷанҳо ин ҷинояте, ки гунахкор аз озодиҳои худ маҳрум ба муҳлати аз 3 моҳ то 5 сол ё ҷаримаи пулӣ ба андозаи 3 ҳазор афғони татбиқ мешавад. Қабоҳат ин ҷиноятҳои сабук (кирдорҳои ҷазои ҷиноятӣ) маҳрум соҳтан ба муҳлати аз 24 соат то 3 моҳ ё ҷаримаи пулӣ ба андозаи 3 ҳазор афғонӣ татбиқ мешуд [4,62].

Ба ҷазоҳои асосӣ дар Кодекси ҷиноятии соли 1976 ҳукми қатл, маҳрум соҳтан аз озодӣ ва ҷаримаи пулӣ доҳил мешуданд. Ҷазоҳои иловагӣ маҳрум соҳтан аз баъзе ҳуқуқҳо ва имтиёзҳо, мусодираи амвол, эълони ҳукм доҳил мешуданд. Дар баробари ҷазо ҷораҳои бехатарӣ, ки аз ҷониби суд барои шахсони имконияти содир намудани ҷиноятҳои нав (фиристодани шаҳс аз рӯйи ҳулосаномаи пизишк ба муассисаҳои табобатии маҳсус—психиатрӣ, психоневролгӣ, манъи ишғоли мансабҳои муайян ва ҳоказо) пешбинӣ шуда буд.

Пас аз суқути низоми ҳалқӣ-демократӣ дар соли 1992 ба сари ҳокимијат эътилоғи бо ном муҷоҳидин ба таври фаъол ба навсозии қонунгузории ҷиноятӣ дар асоси дини ислом шурӯъ намуданд. Ҳамаи санадҳои қонунгузорӣ бояд ба таври қатъӣ ба муқаррароти шариат мутобиқ мешуданд. Роҳи исломиқунонии ҳуқуқи ҷиноятӣ ба забти ҳамаи ҳудуди мамлакат аз ҷониби толибон имконият фароҳам овард, ки шариат (ҳуқуқи аҳкоми анъанавии мусулмонӣ) асоси ягонаи адолати судиро ташкил намояд. Шаклҳои асосии ҷазои исломӣ (ҳукми қатли умумӣ, шаллоқкорӣ, камчинкорӣ, маъюбкунӣ) ҳаматарафа истифода бурда мешуданд. Баъд аз сарнагун шудани нерӯҳои низоми толибон бо роҳбарии нерӯҳои Иттилоғи шимолӣ дар охири соли 2001 ҳокимијати нави Кобул амали қонунҳои шариатро ба сифати асоси адолати судии ҷиноятӣ тасдиқ менамуданд, аммо баён намуданд, ки низоми ҷазоро каме сабук менамоянд. Бо вучуди ин, сарнавишти чунин ҷазоҳои барои ҷиноятҳои дуздӣ, роҳзанӣ ва сангсор барои зинокорӣ ҳанӯз ҳам ҳалношуда монда буд [4,63].

Баъзе аз қабилаҳои афғон барои муайян намудани ҷазо ҳанӯз ҳам месъёрҳои ҳуқуқи одатиро ба роҳбарӣ мегиранд.

Низоми судӣ. Мақомоти назоратӣ

Низоми ягонаи судӣ дар давраи давлати исломии Афғонистон ва толибон вучуд надошт. Низоми судие, ки дар давраи низоми ҳалқӣ-демократӣ солҳои 1978-1992 амал менамуд, барҳам дода шуд. Дар минтақаҳои зери назорати гурӯҳҳои ҳарбӣ-сиёсии гуногун низоми мақомоти судии маҳсус амал менамуданд. Асосан ин судҳои шариат ва трибуналӣ ҳарбӣ буданд. Дар давраи ҳукумати толибон судҳои дунявӣ амал намекарданд. Ба истиснои қоидаҳои муроғиавии анъанавии исломӣ ҳеч як ҷаҳорҷӯбаи муайяни ҳуқуқии истеҳсолоти судӣ амал намекард.

Мақомоти олии судии толибон Суди Олӣ (Стра маҳкама) буд. Дар назди он «Шӯрои марказӣ оид ба эълони фатво» амал мекард, ки аз уламои муфтиёни бонуфуз иборат буд. Ин мақомот зинаи болоӣ маҳсуб мёфт, ки

қарорҳои қатъӣ дар бораи мувофиқат ё номувофиқати қарорҳои ҳамаи шоҳаҳои ҳокимият, аз ҷумла, «ফармондехи эътиқодмандон»-ро бо шариат дид мебаромад[4,64].

Хулоса, идорақунни давлатӣ ва низоми ҳуқуқии Афғонистон дар миёнаҳои қарни XVIII ва охир қарни XX давраи дурахшон ва тирарро аз сар гузаронидааст. Ин давлат аз нахустин рӯзҳои таъсиси худ, маҳсусан, дар қарни XIX ва XX ҳамчун давлати «ҳоил» (буферӣ) шинохта шуда, зери таҳти фишори ду абарқудрат Британияи Кабир ва Ҳукумати подшоҳии Русия қарор гирифта буд. Идораи давлатӣ ва низоми ҳуқуқии он низ новобаста аз арзишҳои мавҷудаи худ дар ин давра аз таҷрибаи низоми идорӣ ва ҳуқуқии мамлакатҳои дар боло зикргардида ва дигар абарқудратҳо такмил дода мешуд. Аммо қисме аз турӯҳҳои мухолифини давлат татбиқи таҷрибаи идорӣ ва низоми ҳуқуқии ҷаҳониро барои ҷомеаи Афғонистон қабул надоштанд.

Адабиёт:

- 1.Amin S. H. Law, Reform and Revolution in Afghanistan. Glasgow, 1993. . P.213-230.
- 2.Fazelly M. K. Afghanistan // International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. 1. 1972. P. A1-6.
- 3.Sirat A. S. The Modern Legal System of Afghanistan // American Journal of Comparative Law. 1968. P.563-569.
- 4.Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. М., 1998.-944с
- 5.Додыхудоев Р.Х., Назаров Х. Афганистан сегодня: Справочник.– Душанбе,1988.–224 с.

АҲАМИЯТИ ОМӮЗИШИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ: ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА НИЗОМИ МУОСИР

Бачамардов Абубакр Назришоевич – донишҷӯи курси 4-уми факултети идоракунни давлатии Донишкадаи идоракунни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734000, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 931971253, e-mail: abubakr.did@gmail.com

Рушди ниҳоди хизмати давлатиро дар кишвари алоҳида бидуни истифодаи ҳамаҷонибаи таҷрибаи пургандовати ниҳоди мазкур дар кишварҳои ҳориҷӣ тасаввур намудан гайриимкон аст. Омӯзиши роҳҳои бехтарини таҷрибаи ин ниҳоди идоракунӣ барои рушди босуботи хизмати давлатӣ заминаи боъзтимоде мегузорад.

Дар мақола муаллиф саъӣ намудааст, ки оид ба таърихи ташаккули низоми муосири хизмати давлатӣ дар Федератсияи Россия матолиберо ба таври муҳтасар бозгӯ намояд.

Вожсаҳои қалидӣ: ниҳоди идоракунӣ, Федератсияи Россия, хизмати давлатӣ, функсияи давлат, низоми хизмати давлатӣ, ҷадвали мансабу рутба, ниҳоди иҷтимоӣ, мӯҷозоти сиёсӣ, ваколати мансабӣ, арзии умумиинсонӣ, савғандёдкунӣ.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА

Бачамардов Абубакр Назришоевич – студент 4-го курса факультета государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира, 33, тел.: (+992) 931 971 253, e-mail: abubakr.did@gmail.com

Без всестороннего использования богатого зарубежного опыта в области государственной службы невозможно представить развитие института государственной службы в отдельном государстве. Изучение лучших подходов и опыта данного института управления заложит надёжное основание для устойчивого развития государственной службы.

В статье автор пытается раскрыть и вкратце изложить историю становления современной системы государственной службы в Российской Федерации.

Ключевые слова: государственная служба, Российская Федерация, система государственной службы, функция государства, таблица чинов и рангов, общественный институт, политическая санкция, должностное полномочие, общечеловеческая ценность, инаугурация.

IMPORTANCE OF STUDY OF CIVIL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION: HISTORY OF FORMATION AND MODERN SYSTEM

Bachamardov Abubakr Nazrishoevich – 4th-year student of the faculty of public administration of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 931 971 253, e-mail: abubakr.did@gmail.com

Without a comprehensive use of rich foreign experience in the field of civil service, it is impossible to imagine the development of the civil service institution in a separate state. Studying the best approaches and experience of this institution will lay a reliable foundation for the sustainable development of public service.

The author of the article tries to reveal and briefly outline the history of formation of a modern system of civil service in the Russian Federation.

Key words: *civil service, Russian Federation, civil service system, state function, rank and rank table, public institution, political sanction, official authority, universal value, inauguration.*

Чумхурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи чудонашавандай ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи эъмори ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд қадамҳои устувор мегузорад. Муваффақиятҳои назарраси он аз фаъолияти самараноки хизмати давлатӣ ва хизматчиёни давлатии он вобастагии амиқ дорад. Аз ин рӯ, вазифаи асосии давлат ин табдил додани хизмати давлатӣ ба воситаи муҳими ташаккули давлати ҳуқуқбунёду демократӣ ва таъминкунандай шароити зарурии алоқамандии он бо ҷомеа мебошад. Ҳалли ин масъала ва муваффақияти ислоҳоти идоракунӣ ё соҳтмони давлатӣ аз ташаккули ҳатмии амалдорони касбии ба вазифа, мақсад, соҳтори сиёсӣ ва функсияҳои давлат мутобиқ вобастагии ногусастаний дорад, зоро маҳз «хизматчиёни давлатӣ нерӯи пешбарандо таҳқимбахши давлату давлатдорӣ мебошанд»[7,71]

Дар шароити демократикунонии ҷомеа ва бунёди низоми идоракунии самаранок омӯзиш ва таҳқиқи паҳлухои муҳталифи хизмати давлатии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ва истифодаи ҷанбаҳои татбиқшавандай онҳо, баҳусус дар соҳтори идории ҷумхурии соҳибистиколи мо аз аҳамияти қалони илмию амалий бархурдор нест. Дар ҷомеаи демократӣ давлат дар муттаҳидкунии арзишҳои умумисонӣ, инчунин арзишҳои миллию иҷтимоӣ ва ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон нақши асосиро мебозад. Мақсадҳои асосии ҳудро давлат аз тариқи низоми идоракунии маъмурӣ ва хизмати давлатӣ амалий менамояд, ки он аз ниҳодҳои иҷтимоӣ иборат аст. Аз ин рӯ, омӯзиши хизмати давлатии дигар кишварҳо дар ташаккули хизмати давлатии ватанӣ нақши муайян мегузорад.

Мутахассиси маъруфи Федератсияи Россия дар соҳаи идоракунни давлатӣ ва хизмати давлатӣ Г.В. Атаманчук оид ба китоби худ «*Сущность государственной службы*» чунин менависад: «Ин китоб оид ба падидае мебошад, ки дар асри XXI метавонад давлати Россияро миёни ҷомеаи ҷаҳонӣ соҳибзътибор ва барои шаҳрвандони худ гулгулшукуфон намояд. Номи ин падида вирди забони ҳама аст, дар гӯши ҳама садо медиҳад, дар бораи он менависанд ва мегӯянд, аммо моҳияти он ҳатто барои донишмандон номаълум мондааст. Суҳан дар бораи хизмати давлатии Федератсияи Россия меравад» [2,3]. Таҳқиқоти муаллифи сатрҳо низ ба андешаи илмии ин олим пайвастагии зич дорад. Воқеан, нигоҳи илмию таҳлилии муҳаққиқ далели худро ёфт. Новобаста ба мушкилоти пеҷидаи ҷаҳони муосир ва таҳримоту мӯҷозоти сиёсии имрӯза бар алайҳи Россия низоми сиёсии устувор, дастгоҳи ҷандӣ ва мӯқтадири он тавонист дар муқобили тазодҳои ҷомеаи муосири ҷаҳонӣ истодагарӣ қунад. Ва аз ҳама нақши муҳимро ниҳоди хизмати давлатӣ бозид, зеро ҷеҳраи давлатию ҳокимијатии мамлакат маҳз ҳамин ниҳоди идоракунӣ ҳаст.

Барои давлатдории Тоҷикистон омӯзиши хизмати давлатии Федератсияи Россия як амри зарурӣ ва воқеист. Агар таъриҳан назар кунем, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин шарики стратегии худ бисёр муштаракоти сиёсӣ, таъриҳӣ ва идорию давлатдорӣ дорад. Масалан, замони Иттиҳоди Шӯравӣ маркази идеологио маъмурии ин кишвари сotsиалистӣ давлати Россия буд. Тоҷикистон ҳамчун узви иттиҳод қабулкунандаи роҳу равиш ва умури давлатдорӣ буд. Муҳимтараш он аст, ки таърихи ташаккул ва шаклгирии хизмати давлатии Тоҷикистон бо Россия якрангу тавъам аст. Баъди ба даст овардани истиқололи комили сиёсӣ давлатҳои узви иттиҳод роҳи давлатдории худро муайян намудаанд ва аксарият низоми якранги шакли идоракунӣ, соҳти давлатдорӣ ва режими сиёсиро пазирафтанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин ҳолат истиқлолӣ набуд. Ва яке аз самтҳои шарики стратегӣ ва кишвари дӯст эътироф шудани Россия маҳз дар ҳамин үнсурҳои идоракунӣ дониста мешавад. Ҳамзамон имрӯз аксарияти хизматчиёни давлатии мо барои таҳсилу тақмили касбияти худ шомили муассисаҳои олии касбии давлати Россия мешаванд. Бинобар ин, омӯзиш ва таҳқиқи масоили ниҳоди хизмати давлатии ин кишвар барои хизматчиёни давлатии ватанӣ бисёре аз гиреҳҳои таълимию касбиро кӯшода, роҳи таҳсилро ҳамвор месозад. Аҳаммияти мавзӯъ барои бисёр үнсурҳои ҳаёти иҷтимоӣ, аз қабили, муҳочирагӣ мешнатӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ, муштаракоти идоракунӣ, сиёсати ҳориҷӣ ва гайра нақшгузор аст.

Чун аз хизмати давлатии Федератсияи Россия сухан рафт, зарур аст, ки таърихи ташаккулӣ ин ниҳодро омӯзем. Агар раванди таъриҳан шаклгирии ин ниҳодро мавриди омузишту таҳлил қарор надиҳем, барои идроки муосири он баҳои объективӣ дода наметавонем.

Хизмати давлатии Россия дар роҳи рушди худ чанд марҳиларо сипарӣ кардааст.

Давраи тоинқилобӣ. Таҷассуми қонуни хизмати давлатӣ ба давраи ислоҳоти Пётри 1 рост меояд. Шартан, санаи тавлиди хизмати давлатии Россия, ба вакте ки 24 январи соли 1722 аз тарафи Пётри 1 санади машхури Табели мансабу рутба тасдиқ шуд, алоқаманд мебошад. Ин ҳуҷҷат барои ҳамон давра қадами бузурги инкишофро гузошт. Чунончи, бори аввал барои бунёди хизмати давлатии шаҳрвандӣ ва ҳарбии самаранок имкон даст дод. Дар асоси санад хизмати давлатӣ ба се намуд тақсим шуд: хизмати ҳарбӣ, шаҳрвандӣ ва наздишарборӣ. Низоми ягонаи рутба, номгӯ ва иерархияи хизматӣ дар ҳар се намуд ворид шуд. Асоси воридшавӣ ва болоравии мансабӣ ин хизмати шоиста, ахлоқи ҳамида, қобилият, дониши қасбӣ ва таҷрибаи амалдор буд. Шахси бори аввал воридшуда (ҳамзамон ҳангоми болоравии мансабӣ) барои хизмати садоқатмандона савганди вафодорӣ ёд мекард. Савганд ҳамчун воситаи муҳими ташкилию ҳуқуқӣ мутобики Фармони Петри 1 “Дар бораи савганди вафодории хизмат” (19. 06. 1719) ҳамчун падидаи хизмати давлатӣ ҷорӣ карда шуд. [8,80] Падидаи савгандёдкунӣ муносибати маънавӣ, рӯҳӣ, ботинӣ ва имонии хизматчии давлатӣ дониста мешуд. Бинобар корбурд аз ин падида хизматчиро гаштаю баргашта ба дуруст иҷро кардани ваколатҳои мансабӣ, волоияти қонун, инсондӯстӣ, афзалиятнокии манфиатҳои ҷамъиятӣ ҳидоят карда, дар ҳар болоравии мансабӣ аз истифодаи ин падида бовиҷдону босадоқат будан шиори ҳамешагии онҳо ҳоҳад гашт. Мақоми савгандёдкунӣ низ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст. Чунончи, дар моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” (аз 26.07.2014, №1128) чунин ишора шудааст: “Шаҳрванде, ки бори аввал ба мансаби маъмурии хизмати давлатӣ қабул мешавад, дар ҳузури кормандони мақомоти давлатӣ ботантана савганд ёд менамояд”. Аммо дар болоравии мансабӣ савганд ёд кардан танзими ҳуқуқӣ наёфтааст ё ҷорӣ нашудааст. Бо такя ба ҳамин таҷрибаи таърихии Пётри 1 пешниҳод мешавад, ки сарҳати 1 моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” дар чунин шакл навишта шавад: “Шаҳрванде, ки бори аввал ба мансаби маъмурии хизмати давлатӣ қабул мешавад ва ҳангоми ҳар болоравии мансабӣ дар ҳузури кормандони мақомоти давлатӣ ботантана савганд ёд менамояд”. Дар ҳар болоравии мансабӣ истифодаи савганд хизматчии давлатиро ба эҳсосоти ботинию вичдонӣ, имонию динӣ талқин карда, дар ҳолати барҳӯрди манфиатҳо эҳсоси вичдонӣ боло гирифта, омилҳои номатлуберо чун коррупсия, манфиатҳои шаҳсӣ аз миён ҳоҳад бардошт.

Дар давраи тоинқилобии Россия таваҷҷуҳи маҳсус ба масоили баланд бурдани самаранокии хизмати давлатӣ зоҳир мешуд. Соли 1846 ҳукумат барои ба мақсад мувоғиқ ва якрангу тавъам намудани идоракунии хизмати давлатӣ бо маъмурияти давлат ҳамчун дорандай ҳокимияти олий тадбирҳои заруриро андешид. Ҳамин тарик Департаменти инспекторӣ ташкил шуд. Ин идора хоста ва ҷобаҷоузории амалдоронро амалӣ карда, аз аъзои Шӯрои давлатӣ то роҳбарони шаҳр (шаҳрдорӣ) тамоми

хизматчиёро ба 6 дараҷа (синф) чудо кард. Департаменти инспекторӣ тамоми функсия ва ваколатҳои ба хизмати давлатӣ тааллуқдоштаро бомаром ичро мекард. Аз соли 1894 идоракунии хизмати давлатиро мақоми маҳсус - Кумитаи хизмати мансабдорони идораҳои шаҳрвандӣ ба уҳда гирифт [9, 97-98].

Давраи шӯравӣ. Ба қатори аввалин санадҳои шӯравӣ Декрети Комитети иҷроияи марказӣ (КИМ) “Дар бораи барҳам додани табақа ва мансабҳои шаҳрвандӣ”-ро (10.11.1917) метавон доҳил кард. Мутобиқи ин санад тамоми унвону мансаб, рутбаву дараҷаҳои хизматӣ бекор карда шуд. Инчунин, амали қонунгузорӣ дар бораи хизмати давлатӣ пурра қатъ карда шуд. Бо вучуди ин қонунгузории шӯравӣ дар бораи хизмати давлатӣ ба таъхир омода шуда, нуқсону муҳолифати зиёд ба қонунгузории пештара дошт. Дар замони пойдории ҳокимияти шӯравӣ ҳатто қонуни алоҳида дар бораи хизмати давлатӣ қабул нашуда буд. Муносибатҳои хизматӣ тавассути асосҳои қонунгузорӣ дар бораи меҳнат, қарори Шӯрои Вазирон ва Шӯрои маҷалӣ танзим карда мешуд. Ягона санадаи меъёрии ҳуқуқие, ки муносибатҳои давлатӣ-хизматиро дар сатҳи давлатӣ то пош хӯрдани ИҶШС танзим мекард, ин “Қоидаҳои муваққатии хизматӣ дар муассисаҳои давлатӣ ва корхонаҳо” (1922) буд. Мутобиқи ин санад тамоми шаҳсоне, ки дар мақомоти давлатӣ ва муассисаҳо аз хисоби буҷет музди меҳнат мегирифанд, хизматчии давлатӣ эътироф мешуд. Бар ивази Ҷадвали (Табели) мансабу рутбаи Пётри 1, ки бекор карда шуд, низоми номенклатурии хоста ва ҷобаҷугузории кадрҳо ҷорӣ карда шуд. Ин низом дар ҳуд чунин падидаҳоро, аз қабили номгӯи мансабҳо дар дастгоҳи хизбӣ, давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии тамоми зинаву сатҳҳо, ки бар принсипи мансубияти хизбӣ ва садоқат бар ғояи коммунистӣ аз поён ба боло асос ёфта буд, таҷҷассум мекард. Ҳамин тавр, соли 1967 “Номенклатураи ягонаи мансабҳои хизматӣ” қабул шуд, ки хизматчиёни давлатиро ба се гурӯҳ: роҳбарон, мутахассисон ва ҳайати техникӣ чудо намуд. Чи хеле, ки Ҳ.А.Валеев қайд мекунад, “табиати хизмати давлатии шӯравӣ аз рӯйи соҳтори ҷамъиятий-сиёсӣ ва идеологии доктринаи хизби хукмрон муайян шуда буд” [4,41].

Ногуфта намонад, ки имрӯз яке аз амсилаҳои (моделҳои) хизмати давлатии ҷаҳонӣ, яъне модели меҳнатии хизмати давлатӣ аз ҳамин давраи ташаккули хизмати давлатии Федератсияи Россия сарманшаш мегирад. Модели меҳнатии хизмати давлатии мамлакатҳои ҳориҷа дар қатори дигар низомҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ мақоми асосиро ишғол мекунад ва ба амсилаи (модели) роман-олмонӣ наздиқӣ дорад. Хизмати давлатии ин давлатҳо (Чин, Куба ва ғ.) ба принсипҳои хизбӣ, силсила маротиби (иерархияи) саҳти маъмурӣ, марказият ва номенклатура асос ёфтааст. Фаъолияти мансабдорон бо қарори хизбӣ ташкилу амалӣ мешавад ва фаъолияти маъмурӣ якчанд зертобеяитро муттаҳид мекунад. Хизмати давлатӣ дар бисёр ҳолат ба фаъолияти умумии меҳнатӣ рост меояд. Ҳамин тавр, вазъи ҳуқуқии хизматчии давлатӣ ба хизматгор (корманди кироя)

монанд аст. [1] Марҳилаи ниҳоии рушди идеологияи коммунистӣ ба ҳокимияти шӯравӣ хос буд. Ва модели меҳнатии имрӯза нусхае аз хизмати давлатии ИҶШС мебошад.

Давраи муосир. Ин давра чанд марҳилаи ислоҳотро дар бар мегирад.

Марҳилаи якум. Дар натиҷаи пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ фақат зинаи дуюми хизматчиёй давлатӣ (мутахассисон-фаъолияти худро дар ҳудуди ФР амалӣ мекарданд) боқӣ монда, сатҳи пасти касбияти хизматӣ мушоҳида мешуд. Ба ин вақт метавон таъсиси мақоми маҳсусгардонидашудаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ - Роскадри Россияро нисбат дод. Аввалин қӯшишҳои Роскадр ин аттестатсияи хизматчиёй давлатӣ буд. Дар доираи ислоҳот муайян шуд, ки зиёда аз 80%-и хизматчиёни давлатӣ талаботи касбиро қонеъ карда наметавонанд. Дар маҷмӯъ, Роскадр як ҷаҳишеро ба роҳ монд. Гузашта аз ин, ба туфайли фаъолияти Роскадр аввалин муассисаи олии таълимӣ ташкил шуд, ки ба тайёр намудани донишҷӯён аз рӯи ихтисоси “Идоракунни давлатӣ ва муниципалий” оғоз намуд. Натиҷаи дигари фаъолияти Роскадр ин қабули Қонуни федеролӣ “Дар бораи асосҳои хизмати давлатии Федератсияи Россия” аз 31 июля соли 1995 таҳти №119 мебошад. Мақсади асосии қонуни мазкур ин бунёди низоми ягонаи умумифедеролии заминай ташкилӣ-хукуқии хизмати давлатӣ ва додани ҳарактери касбӣ ба ин падидай давлатӣ-ҳокимиятӣ буд. Қонун бори аввал дар таърихи навини Федератсияи Россия мағҳуми муайяни “хизмати давлатӣ”, категорияи мансабҳои давлатӣ, номгӯи талаботи таҳассусӣ барои кормандони дастгоҳи давлатӣ, вазъи хукуқӣ, уҳдадорӣ ва маҳдудиятҳоро муқаррар кард. Хизматчии давлатӣ шахсе эътироф мешуд, ки на дар ташкилотҳои давлатӣ, балки мансаби давлатии хизмати давлатиро дар мақомоти давлатӣ ишғол намуда буд.

Марҳилаи дуюм. Кӯшиши дуюми ислоҳоти хизмати давлатӣ ба солҳои 1997-1998 рост омад. Гурӯҳи кории таъсиснамудаи Б. Н. Елтсин бо роҳбарии М.А. Краснов дар доираи таҳияи Консепсияи ислоҳоти идоракунни давлатӣ барои ташккули хизмати давлатии ошкоро заминай мусоид фароҳам соҳт. Бунёди асли (принципи) хизмати давлатии касбӣ таҳқим бахшида шуда, дар асоси ин низоми хизмати шоиста ва ҷалби хизмат ба ҷамъият ба роҳ монда шуд. Аммо механизмҳои ташкилӣ-амалии чунин иқдомоти коркардшуда татбиқи худро наёфт.

Марҳилаи сеюм. Ин марҳилаи муосири ислоҳот ба тирамоҳи 1999 ва баҳори соли 2000 рост меояд, ки ба ғояи таҳияшудаи дар барномаи пешазинтиҳоботии номзад ба мансаби Президенти Россия В.В. Путин (Барномаи модернизатсияи хизмати давлатӣ, ки аз ҷониби Маркази тадқиқоти стратегӣ таҳия шуд) алоқамандии зич дорад. Амалӣ қунонидани нақша-чорабиниҳои таҳияшудаи соҳаи хизмати давлатӣ то давраи пешазинтиҳоботӣ татбиқи худро наёftа буданд. Баъди интиҳоботи президентӣ, яъне аз тирамоҳи соли 2000 қӯшиши ислоҳоти хизмати давлатии ИҶШС мебошад.

давлатӣ татбиқи худро ёфт. Дар навбати аввал ба қатори онҳо чунин ҷорабиниҳо метавон дохил кард:

- Қабули Консепсияи ислоҳоти низоми хизмати давлатӣ аз 15-уми августи 2001, ки аз тарафи Президенти РФ тасдиқ шуд [3,24];

- Қабули Ҷонуни федеролӣ “Дар бораи низоми хизмати давлатии ФР” (27.06.2003, №58) ва “Дар бораи хизмати давлатии шаҳрвандии ФР” (27.07.2004, №79);

- Таҳия ва қабули Барномаи федеролии “Ислоҳоти хизмати давлатӣ дар ФР (2003-2005)” ҳамзамон барои дароз кардани муҳлати барнома Фармони Президенти РФ аз 12 декабря 2005 таҳти №1435 “Дар бораи дароз кардани муҳлати амалишавии барномаи федеролии “Ислоҳоти хизмати давлатӣ дар ФР “2003 -2005” то 2006- 2007”;

- Ба имзо расидани Фармони Президенти РФ “Дар бораи тадбирҳои гузаронидани ислоҳоти маъмурӣ дар солҳо 2003-2004 (23.07.2003, №824) [5,21].

Дар натиҷа асосҳои низоми ягонаи хизмати давлатӣ, усулҳои (принципҳои ҳуқуқӣ), ташкилӣ ва иқтисодии амалишавии он, пайдоиши хизмати давлатии шаҳрвандӣ ҳамчун як навъи хизмати давлатӣ бунёд шуд. Зимнан, низоми федеролии хизмати давлатии шаҳрвандӣ ва хизмати давлатии шаҳрвандии субъектони (музофот) Федератсия ташкил шуда, принципҳои мутақобилаи хизмати давлатии шаҳрвандӣ ва хизмати муниципалий таҳқим ёфт. Таҳияи ва пешниҳоди ташаккули асосҳои ҳуқуқии хизмати мақомоти хифзи ҳуқуқ оғоз гардид. Бинобар ин, бо дарназардошти ислоҳоти хизмати давлатӣ ва маъмурӣ ихтисори хизматчиёни давлатӣ ва сифати кору самаранокӣ афзуда, тарзи нави қабули хизмат ба мақомоти навтаъсиси идоракунии давлатӣ амалӣ гардонда шуд.

Марҳилаи ҷоруми ислоҳоти хизмати давлатии мусоари Россия бо қабули Барноми федеролии “Ислоҳот ва рушди хизмати давлатии ФР барои солҳои 2009-2013”, ки бо Фармони Президенти ФР аз 10. 03.2009, №261 тасдиқ шуд, алоқамандӣ дорад. Ин марҳила барои ташкили низоми ҳамоҳангшудаи давлатии хизмати давлатӣ, ташаккули ҳайати баландихтисоси қадрии хизмати давлатӣ, таъмини самаранокии идоракунии давлатӣ, рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва иқтисодии инноватсионӣ асоси бунёдиро гузошт.

Таҳлили давраҳои таърихии рушди хизмати давлатии Россия имкон медиҳад, ки ҳулоса баровард, ки дар 20 соли ахир таҳқиқи ин ниҳоди ҳуқуқӣ дар ҳолати доимии ислоҳот қарор дорад. Дар ҳамин қарина (контекст) ба инобат гирифтани чунин андешаи олимони ҳориҷӣ бамаврид аст: “Касе ё ҷизе, ки ба гирдоби ислоҳоти идоракунии давлатӣ афтод, ҳеч гоҳ аз он баромада наметавонад”. Воеан ҳам ибрози ин андеша амри зарурист. Идоракунии давлатӣ ба таҳаввулоту тағйироти ҷомеа пайванди ҳамешагӣ дорад. Ислоҳоти он ҳамеша таҷассуми тарзи муносибати мусоир бо ҷомеаро дар назар дорад.

Хизмати давлатии муосири ФР фарогири фаҳмиши маҳдути хизмати давлатӣ мебошад. Зимнан, дар қонунгузорӣ аз нигоҳи “пӯшида” [1] таҳқим ёфтааст.

Конститутсияи ФР принсипҳои асосии танзими муносабатҳои давлатӣ-хизматиро, аз қабили таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, федерализм (федералгарӣ), дастрасии баробар ба хизмати давлатӣ ва имконияти бевоситаи иштирок дар идоракунни давлатӣ ва ҳамзамон мавриди тобеияти байни иштирокчиёни раванди идоракунӣ – мавриди истиснои тобеияти ФР, предмети тобеияти якҷояи истиснои РФ ва субъектони Федератсия, мавриди тобеияти истиснои субъектони Федератсия ҳудудгузорӣ шудааст, муқаррар кардааст. Бисёре аз меъёрҳои конститутсионӣ бевосита принсипҳои хизмати давлатӣ гаштаанд. Конститутсияи ФР дар моддаи 32 ҳуқуки дастрасии баробари шаҳрвандони ФР-ро ба хизмати давлатӣ муайян кардааст. Муқаррароти Конститутсия оид ба дастрасӣ ба хизмати давлатӣ (қ 4, м. 32) бе ягон ҳолат шакли амалишавии ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ба меҳнат намебошад. Чунки танзими муносабатҳои меҳнатӣ дар моддаи алоҳида (моддаи 37) асоси танзими ҳуқуқии худро ёфтааст.

Мутобики Қонуни федеролӣ “Дар бораи низоми хизмати давлатии ФР” мағҳуми хизмати давлатӣ чунин шарҳ дода шудааст: “Хизмати давлатии ФР – фаъолияти хизматии касбии шаҳрванди ФР барои таъмини иҷрои салоҳияти:

- Федератсияи Россия;
- Мақомоти федеролии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти федеролии давлатӣ;
- субъектони ФР;
- мақомоти ҳокимияти давлатии субъектони ФР ва дигар мақомоти давлатии субъектони ФР;
- шахсони мансабдоре, ки Конститутсияи ФР ва дигар қонунҳои федеролӣ барои бевосита иҷро намудани салоҳияти мақомоти давлатии шаҳрванди ФР муқаррар кардааст;
- шахсони мансабдоре, ки Конститутсия, қонунҳо ва қарорҳои субъектони ФР барои бевосита иҷро намудани салоҳияти мақомоти давлатии субъектони ФР муқаррар кардааст.

Фаъолияти шахсони мансабдори давлатии ФР ва шахсони мансабдори давлатии субъектони ФР бо Қонуни мазкур танзим карда намешавад.

Хизмати давлатии муосири Россия бо гуногунрангӣ ва ҳусусиятҳои хоси соҳаҳои ҳаёти давлатӣ ташкил ва амалӣ мешавад. Дар зери мағҳуми намудҳои хизмати давлатӣ вежагихо, ки аз сатҳ ва функцияи мутобиқшудаи мақомоти давлатӣ вобаста аст, фаҳмида мешавад. Қонуни федеролӣ “Дар бораи низоми хизмати давлатии ФР” муқаррар кардааст, ки низоми хизмати давлатии ФР чунин аст:

- хизмати давлатии шаҳрвандӣ;
- хизмати ҳарбӣ;

- хизмати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;

Мутобиқи қонун муқаррар шудааст, ки хизмати давлатии шаҳрвандии ФР такя ба принсиби сохтори федеративии давлат ба хизмати давлатии шаҳрвандии федеролӣ ва хизмати давлатии шаҳрвандии субъектони ФР чудо мешавад. [9, 2063]

Ҳамин тавр, се намуди хизмати давлатии федеролӣ (хизмати давлатии шаҳрвандӣ, хизмати ҳарбӣ, хизмати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ) ва як намуди хизмати давлатии субъектони РФ (хизмати давлатии шаҳрвандии субъектони РФ) мавҷуд аст.

Чи тавре ки дар Қонуни федеролӣ “Дар бораи низоми хизмати давлатии ФР” (27.06.2003, №58) дарҷ гардидааст, хизмати давлатии федеролӣ фаъолияти касбии хизматии шаҳрванд барои таъмини ичрои салоҳияти ФР, инчунин салоҳияти мақомоти давлатии федеролӣ ва шахсони мансабдори давлатии ФР нигаронида мешавад.(м.4) [9,2063]

Мувофики моддаи 5-и Қонуни мазкур чунин мағҳумҳо муайян шудааст: хизмати давлатии шаҳрвандӣ, хизмати давлатии федеролии шаҳрвандӣ, хизмати давлатии шаҳрвандии субъектони ФР.

Хизмати давлатии шаҳрвандӣ - намуди хизмати давлатӣ, ки фаъолияти хизматии касбии шаҳрванд дар мансабҳои хизмати давлатии шаҳрвандӣ барои таъмини ичрои салоҳияти мақомоти давлатии федеролӣ, мақомоти давлатии субъектони ФР, шахсони мансабдори давлатии ФР ва шахси мансабдори давлатии субъектони ФР нигаронида мешавад. [9,2063]

Хизмати давлатии шаҳрвандии федеролӣ - фаъолияти хизматии касбии шаҳрванд дар мансабҳои хизмати давлатии шаҳрвандӣ барои таъмини ичрои салоҳияти мақомоти давлатии федеролӣ ва шахсони мансабдори давлатии ФР нигаронида шудааст.

Хизмати давлатии шаҳрвандии субъектони ФР - фаъолияти хизматии касбии шаҳрванд дар мансабҳои хизмати давлатии шаҳрвандии субъектони РФ барои таъмини ичрои салоҳияти субъектони ФР ва шахсони мансабдори давлатии субъектони ФР нигаронида шудааст.


Қонун ҳамзамон хизмати ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро чудо мекунад.

Хизмати ҳарбӣ – намуди хизмати давлатии федеролӣ, фаъолияти касбии хизматии шаҳрванд дар мансабҳои ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳи ФР, дигар қушунҳо ва сохторҳои ҳарбӣ буда ба таъмини мудофия ва амнияти давлат нигаронида мешавад. Ҳамин тавр ин шаҳрванд соҳиби унвонҳои ҳарбӣ мегардад.

Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ - намуди хизмати давлатии федеролӣ, ки ба фаъолияти касбии хизматии шаҳрванд дар мансабҳои хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хадамот ва муассисаҳо ба таъмини қонуният, амният, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин мубориза бар зидди ҷинояткорӣ нигаронида мешавад. Ҳамин тавр шаҳрванд соҳиби унвони маҳсус ва рутбаҳои таҳассусӣ мегардад. [9,2063]

Таърихи идоракунии давлатӣ

Тавре, ки дар боло ишора рафт, низоми хизмати давлатӣ бо Қонуни федеролӣ “Дар бораи низоми хизмати давлатии ФР” (27.06.2003, №58) танзими худро ёфтааст. Қонуни мазкур фақат асосҳо ё принсипҳои умумии хизмати давлатиро нишон медиҳад, лекин дар он меъёрҳои танзимкунанда чой надоранд. Бо такя ба ҳамин Зенков Ю. қайд мекунад, ки “Қонуни мазкур характеристи ташкилӣ-низомӣ ва дар як вақт ҳудудӣ дорад. Он фақат асосҳои ташкилӣ-хуқуқӣ ва асосҳои низоми хизмати давлатиро муайян карда, таснифи намудҳои хизмати давлатиро таҳқим баҳшидааст. Аксарияти меъёрҳои ҳамин қонун вобаста ба намудҳои хизмати давлатӣ, масъалаҳои алоҳидай хизмати давлатӣ ишора ё ҳавола ба дигар қонунҳо мекунад”. Олими рус Зенков М.Ю. вобаста ба низоми хизмати давлатӣ, намудҳои хизмати давлатӣ чунин иброз медорад, ки дар баробари Қонуни Федеролӣ “Дар бораи низоми хизмати давлатии ФР” (27.06.2003 №58), Қонуни федеролӣ “Дар бораи хизмати давлатии шаҳрвандии Федератсияи Россия” (27.07.2004, №79) бояд, ки Қонуни федеролӣ “Дар бораи хизмати ҳарбии ФР” ва “Дар бораи хизмати мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ФР” қабул шавад. Зоро намудҳои алоҳидай хизмати давлатӣ бо вазъи хизматчиён, уҳдадориҳои мансабӣ, тартиби доҳил шудан ба хизмат, болоравии мансабӣ, рутбаҳои таҳассусӣ, имтиёзҳои хизматӣ ва ф. ба кулӣ фарқ мекунанд. Ва чунин таснифи санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатиро мақбул донистааст: [6,45]



Бо дарназардошти таҷрибаи қонунгузории хизмати давлатии Федератсияи Россия метавон ёдрас шуд, ки ислоҳоти ҳуқуқӣ дар ин самт барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҷоиз аст. Дар Тоҷикистон ҳам низом ва ҳам намудҳои хизмати давлатӣ дар як санад, яъне Қонуни Ҷумҳурии

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” (аз 07.05.2007с, №288) муқаррар шудаанд. Ин дар ҳолест, ки аксарияти меъёрҳои он нисбат ба хизматчиёни давлатии шаҳрвандӣ даҳлдор буда, танзими ҳуқуқии хизмати давлатии ҳарбӣ ва хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба дигар қонунҳо ҳавола карда шудааст. Таснифе, ки Зенков М.Ю. пешниҳод кардааст, [6,45] барои шароити Тоҷикистон бо дарназардошти низоми идоракунии он як иқдоми таҷрибавӣ дар самти хизмати давлатӣ мебошад.

Адабиёт:

1. <http://ia-centr.ru/expert/10135/>
2. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы. -М, 2004. С.3
3. Барабашев А.Г., Страусман Дж. Реформа государственной службы Российской Федерации в сравнительной перспективе // Вестник Московского университета. Сер 21. Управление (государство и общество). - 2005. - № 3. - С.24.
4. Валеев Х. А. Государственная гражданская служба как институт российского права: дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 41.
5. Жукова С. М. Государственная гражданская служба в Российской Федерации:монография / С. М. Жукова. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – 116 с. С. 21
6. Зенков М.Ю. Государственная и муниципальная служба : учеб. пасоб. - Новосибирск : Изд-во СиБАГС. 2012. – 352 с. С 45
7. Раҳмонов Э. Ответственность перед временем. Душанбе, 2002. С. 71
8. Старилов Ю.Н. Служебное право. – М.: Логос, 1996. -120с
9. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЯПОНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕЕ XX ВЕКА

Каримов Қадриддин Облобердиевич – асистент кафедры международных отношений и политических процессов Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992)93 921 28 28

В работе анализируются применение основных политических модернизаций Японии во второй половине XIX – начале XX века. Основные события, которые являются объектом изучения охватывают эпоху императора Мэйдзи (1868–1912).

Автор пытается выявить политические особенности и методы модернизации Японии в XIX-XX вв.

Ключевые слова: Япония, модернизация, цивилизация, политика, государства, лавинообразный характер, сложная траектория, формальная реставрация, биполярный мир, социальная партия, традиционное общество, поступательное развитие, политическая система.

НАВСОЗИИ СИЁСИИ ЯПОНИЯ ДАР НИМАИ ДУВУМИ АСРИ XIX ВА ИБТИДОИ АСРИ XX

Каримов Қадриддин Облобердиевич – асистенти кафедраи муносибатҳои байналмилалӣ ва равандҳои сиёсии Дошикадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992)93 921 28 28

Вожсаҳои қалидӣ: Япония, навсозӣ, тамаддун, сиёсат, давлат, ҷанбаи баҳманосо, траекторияи мураккаб, таҷдиди расмӣ, ҷаҳони дуқутба, ҳизби иҷтимоӣ, ҷомеаи суннатӣ, рушиди пешраванда, низоми сиёсӣ.

Дар мақола корбурди навсозиҳои асосии сиёсии Япония дар нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри XX мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Рӯйдодҳои асосӣ, ки мавриди баррасӣ мебошанд, давраи салтанати император Мэйдзи (1868–1912)-ро дар бар мегиранд.

Муаллиф саъӣ намудааст, ки вижагиҳои сиёсӣ ва методҳои навсозии Японияро дар асрҳои XIX-XX ошкор созад.

POLITICAL MODERNIZATION OF JAPAN IN THE LATTER HALF OF THE XIX – EARLY OF THE XX CENTURY

Karimov Qadriddin Obloberdievich – Assistant of the Department of International Relations and Political Processes, Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 93 921 28 28

The paper analyzes the application of the main political modernization of Japan in the latter half of the 19th - early of the 20th century. The main events, which are the object of study, cover the era of the Emperor Meiji (1868-1912).

The author eats to reveal the political features and methods of modernizing Japan in the 19th-20th centuries.

Key words: *Japan, modernization, civilization, politics, states, avalanche nature, complex trajectory, formal restoration, bipolar world, social party, traditional society, progressive development, political system.*

Если говорить о политической модернизации Японии, то политическая модернизация Японии на нынешнем этапе исторического развития, в отличие от предыдущих модернизаций, не носит лавинообразный характер. Это длительный, постепенный и достаточно противоречивый процесс, протекающий не в линейной форме, а в виде сложной траектории, с множеством откатов назад и даже возвращений на исходные позиции.

Примером успешной политической модернизации вот уже не одно десятилетие является Япония. В какой-то мере, даже появилась устойчивая ассоциация модернизации именно с Японией и это не случайно.

Под модернизацией можно понимать обновления объекта в соответствие новыми требованиями и нормами, в нашем случае политическая модернизация это обновления традиционных обществ к более новыми моделям политической системы.

В эпоху Мэйдзи (1868–1912) Япония совершила такой быстрый прорыв во всех областях жизни общества, который, наверное, не знает ни одна иная цивилизация. Из державы, изолированной от иностранцев, живущей строго по соблюдаемым законам средневекового общества, она превратилась в демократическое, высокоразвитое государство, с жадностью впитывающее в себя все достижения передового мира. В исторической ретроспективе модернизация позволила Японии перейти от модели догоняющего развития к нормальному поступательному развитию и уже самой искать и предлагать миру пути дальнейшего усовершенствования, [1,104].

В 1868г. в Японии произошло событие, которое резко изменило ход исторического развития этой страны. Впервые после XII-в. была восстановлена императорская власть во всей полноте. Закончился не просто период сёгунат Токугава, рухнула вся система сёгуната, просуществовавшая в Японии почти семьсот лет [2, 5]. В 3 января 1868 г. был объявлен манифест о реставрации власти императора, 6 апреля провозглашена знаменитая Пятистатейная клятва, которая определила основные направления дальнейшей деятельности правительства, состоявшее из следующих пяти пунктов:

1. Будет создано широкое собрание, и все государственные дела будут решаться в соответствии с общественные мнением;
2. Все люди, как правители, так и управляемые, должны единодушно посвятить себя преуспеванию нации.

3. Всем военным и гражданским чинам и всему простому народу будет позволено осуществлять свои собственные стремления и развивать свою деятельность;

4. Все плохие обычаи прошлого будут упразднены; будут соблюдаться правосудие и беспристрастие, как они понимаются всеми;

5. Знания будут заимствоваться во всем мире, и таким путем основы империи будут упрочены.

Эти события привели к формальной реставрации императорской власти. Вместе с тем, по своим как ближайшим, так и отдаленным последствиям события в Японии 1868-1869 гг. имели поистине революционный характер. Они открыли путь капиталистического развития и ускоренной модернизации, радикально изменили структуру японского общества и определили дальнейший путь развития страны. Можно сказать, что основы процветания Японии в современном мире были заложены свержением сёгуната и последующими реформами, осуществленными новой властью [3].

Можно выделить следующие узловые моменты исторического процесса политической модернизации в период преобразований эпохи Мэйдзи. Сначала высшие и низшие слои были объединены общей целью – ликвидировать режим Токугава и преодолеть отсталость Японии, чтобы не допустить потери национальной независимости. После свержения власти Токугава и сохранения национальной независимости последовал этап проведения экономических реформ. Представители различных социальных слоев, опираясь на собственную материальную базу, создали общественно-политические организации, которые постепенно приобрели статус партий. Для сочетания в политической сфере интересов различных социальных слоев был необходим специальный механизм. Таким механизмом явилась партийно-политическая структура, нашедшая выражение в парламенте. Функции законодательного собрания и права политических партий были оформлены в конституции 1889 г [4, 87].

Появился парламент, но император сохранил в своих руках важнейшие рычаги управления: он стоял во главе армии, флота, исполнительной и законодательной власти. Однако основная политическая власть осталась в руках членов Гэнро, состоявшей из ближайших сподвижников императора - новых японских олигархов. Император Мэйдзи соглашался с большинством их действий. Политические партии пока не имели достаточного влияния, в первую очередь из-за постоянных внутренних раздоров.

Далее Япония решительно начала догонять в экономическом и военном отношениях западные государства. Глобальные реформы прошли по всей стране. Новое правительство поставило цель сделать Японию демократической страной всеобщего равенства. Границы между социальными классами, созданными сёгунатом Токугава, были стерты.

Для Японии было чрезвычайно важно сравняться в военном отношении с империалистическими государствами, дабы избавиться от навязываемых силой неравноправных соглашений. С этой целью была введена всеобщая воинская повинность, сухопутная армия была реорганизована по образцу

prusских войск, а флот – по образцу британских военно-морских сил [5, 200]. Модернизация флота и армии по европейским образцам быстро стала приносить свои плоды. Конфликт между Китаем и Японией из-за раздела сфер влияния в Корее привел к Японо-китайской войне 1894-1895 годов. Японцы победили и захватили Тайвань, но западные государства вынудили их вернуть остальные завоеванные территории Китаю. Это заставило японское правительство ускорить перевооружение армии и флота.

Новый конфликт интересов в Китае и Манчжурии, на этот раз с Россией, привел к Русско-японской войне 1904-1905 годов. Япония выиграла и эту войну, увеличив свою территорию и приобретя международное уважение. Позднее Япония усилила свое влияние в Корее и присоединила ее в 1910 году. Эти военные успехи привели к небывалому подъему национализма.

Таким образом, политическая модернизация в эпоху Мэйдзи привела правительство Японии на путь реформ и преобразований, которые неузнаваемо изменили облик Японии. Из отсталой средневековой страны она превратилась в современную державу:

- 1) изменение международной обстановки ввиду распада bipolarного мира, изменения в японо-американском альянсе и рост демократических тенденций во всем мире;
- 2) обострившаяся фракционная борьба;
- 3) финансовые скандалы, вспыхивавшие один за одним;
- 4) действия оппозиции.

Вероятно, ни один из них в отдельности не смог бы подорвать функционировавшую почти 40 лет «полутрапартийную систему». Это поистине революционное событие свершилось при жизни одного поколения, на глазах всего изумленного мира.

Литература:

1. Эйдус Х.Т. // История Японии с древнейших времен до наших дней: краткий очерк. М., Наука. 1968г- 223 с.
2. Молодякова Э. В., Маркарян С. Б. /Восточная аналитика Модернизация: японский феномен Выпуск №2. 2011. 13 с.
3. Мир истории Электронный ресурс // <http://knowhistory.ru/406-revoluciya-meydzi-v-yaponii.html>. (дата обращения 7.06.2013)
4. Овсянников В.И. // Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.) Учебное пособие для самостоятельной работы студентов вузов. Москва.: 1995г- 324с.
5. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. // Всемирная история: Учебник для вузов. М., Культура и спорт, ЮНИТИ. 1997 г.- 496 с.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ И СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В МОДЕРНИЗИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сафаров Даврон Ҷурахонович – начальник учебного отдела Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул.Саида Носира,33, тел.: (+992) 224 31 62, 918 909089, e-mail-sdj82@inbox.ru

Автор статьи на основе многолетнего опыта работы в направлении модернизации образования системы общеобразовательных школ выносит на обсуждение свои взгляды относительно личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходам в модернизированном образовании. По мнению исследователя, одной из главных стратегических линий модернизации образования РТ является ориентация образовательного процесса на личность ученика. При этом гуманистическая педагогика и психология учитывает уникальность личности учащегося, его индивидуальные способности и возможности. Среди основных качеств личности, выделяются следующие: - восприятие окружающей действительности посредством системы собственного отношения и понимания; - стремление к самопознанию, самореализации, внутренняя потребность к самосовершенствованию; - взаимопонимание как результат общения; - самосовершенствование как результат взаимодействия со средой и с другими людьми.

Ключевые слова: личность, уникальность, взаимодействие, среда, модернизация, самореализация, подход, ориентация, учащийся, образование, отношение, система, видение, самопознание, потребность.

МУНОСИБАТҲОИ ШАҲСИЯТМЕҲВАРИ ВА НИЗОМФАҶОЛИЯТИ ДАР ТАҲСИЛОТИ НАВСОЗИШУДА

Сафаров Даврон Ҷурахонович – сардори шуъбаи таълими Дошикадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, иш.Душанбе, кӯчаи Саид Носир,33, тел.: (+992) 224 31 62, 918 909089, e-mail-sdj82@inbox.ru

Муаллифи мақола бар мабнои таҷрибаи чандинсолаи фаъолияти худ дар самти навсозии таҳсилот дар низоми муассисаҳои таҳсилотии умумӣ дидгоҳҳои худро оид ба муносибатҳои ба шаҳсият самтиришуда ва бонизом фаъолияткунанда дар таҳсилоти навсозишуда барои муҳокима ироа медорад. Ба ақидаи пажӯҳишгар самтирии раванди таҳсил ба шаҳсияти муҳассил яке аз самтҳои асосии стратегии навсозии таҳсилот дар

Чумхурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар зимн, педагогикаи инсонгаро ва равоншиносӣ беназирӣ шахсияти муҳассил, қобилиятҳо ва имкониятҳои ўро ба хисоб меоварад. Дар байни сифатҳои асосии шахсият сифатҳои зерин мумтоз мебошанд: идроки воқияти муҳит аз тариқи низоми муносибатҳо ва шинохти худӣ; саъю талошҳо барои худшиносӣ, худнишондихӣ, ниёзи ботинӣ ба худтакомулӣ; ҳусни тафоҳум ҳамчун натиҷаи муюшират; худтакомулӣ ҳамчун натиҷаи ҳамкорӣ бо муҳит ва одамони дигар.

Калидвоҷсаҳо: шахсият, беназирӣ, ҳамкорӣ, муҳит, навсозӣ, худнишондихӣ, муносибат, самтгирӣ, муҳассил, таҳсилот, равобит, низом, дидгоҳ, худшиносӣ, ниёз.

STUDENT-CENTERED AND SYSTEM-ACTIVITY APPROACHES IN MODERNIZED EDUCATION

Safarov Davron Jurakhonovich – Head of the Educational Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 224 31 62, 918 909089, e-mail: sdj82@inbox.ru

The author of the article, on the basis of many years of experience in the field of modernization of education, the system of general education schools, discusses its views on student-centered and system-activity approaches in modernized education. According to the researcher, one of the main strategic lines of modernization education in the Republic of Tajikistan is the orientation of the educational process on the personality of the student. At the same time, humanistic pedagogy and psychology take into account the uniqueness of the personality of the student, his individual abilities and possibilities. Among the basic qualities of personality, the following are distinguished: - Perception of the surrounding reality through a system of one's own attitude and understanding; - striving for self-knowledge, self-realization, inner need for self-improvement; - mutual understanding as a result of communication; - self-improvement as a result of interaction with the environment and with other people.

Key words: *personality, uniqueness, interaction, environment, modernization, self-realization, approach, orientation, student, education, attitude, system, vision, self-knowledge, need.*

Одной из главных стратегических линий модернизации образования РТ является ориентация образовательного процесса на личность ученика. При этом гуманистическая педагогика и психология учитывает уникальность личности учащегося, его индивидуальные способности и возможности. Среди основных качеств личности, выделяются следующие:

- восприятие окружающей действительности посредством системы собственного отношения и понимания;
- стремление к самопознанию, самореализации, внутренняя потребность к самосовершенствованию;
- взаимопонимание как результат общения;
- самосовершенствование как результат взаимодействия со средой и с другими людьми.

Основные идеи личностно-ориентированного образования изложены в трудах Л.С. Выготского, А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева, В.Д. Шадрикова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской и других авторов. Ориентация на сотрудничество, диалог – наиболее важная черта, отличающая технологии личностно-ориентированного образования, которое базируется на следующих принципах:

- обеспечение целостного развития личности, поэтому результатом образования является развитие творческих, интеллектуальных, духовных и социальных качеств учащихся;
- вовлечение учащихся в самостоятельную образовательную деятельность, а не пассивное овладение знаниями, при этом важную роль играют не столько знания, сколько умение применить их на практике, т.е. чёткое осознание учащимися где, как и каким образом, полученные знания могут быть применены в той или иной области;
- использование активных методов обучения, позволяющих организовать учебный процесс для ребёнка как его личную деятельность;
- дифференциация обучения с учётом уровня подготовки по предмету, способностей, задатков, интереса в той или иной области, особенностей восприятия информации, с обязательной опорой на предшествующие знания и опыт;
- активность субъектов познания, связанную со способностью адекватно оценивать существующее положение дел, ответственностью за результат обучения;
- обучение в сотрудничестве, основанное на общении со сверстниками и учителями при решении разнообразных проблем, использование групповых, парных, коллективных форм работы, совместных размышлений и дискуссий, что способствует развитию коммуникативных качеств обучающихся.

При этом сторонники личностно-ориентированных подходов рассматривали знания не как главную цель образования, а средство развития личности.

В настоящее время развитие личностных качеств школьников является не только задачей содержания образования, но и деятельностных педагогических подходов.

Важным направлением модернизации образования системы общеобразовательных школ РТ является ориентация на результат как системообразующий компонент современной парадигмы образования. При

этом понятие «результат образования» с позиции деятельностного подхода, согласно которому психологические особенности человека, качества личности являются результатом преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю – психическую. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит, в конечном счёте, успешность проектирования определённого типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. В свою очередь, успешность личностного развития в логике деятельностного подхода обеспечивается тем, что цели общего образования раскрываются в виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности.

Системно-деятельностный подход находит своё выражение в таких различных направлениях психолого-педагогической науки и практики, как развивающее обучение (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), планомерно-поэтапное формирование умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), педагогика развития (Л.В. Занков), психопедагогика «живого знания» (В.П. Зинченко), культурно-историческая смысловая педагогика вариативного развивающего образования (А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов, В.В. Клочко, Е.А. Ямбург), личностно-ориентированное образование (В.Д. Шадриков, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская, В.В. Сериков и др.), школа диалога культур (В.С. Библер) и др.

Реализация системно-деятельностного подхода повышает эффективность образования по следующим показателям:

- приданье результатам образования социально и личностно-значимого характера;

- более глубокое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного развития в изучаемой области;

- возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний;

- повышение мотивации и интереса обучающихся к учению на всех ступенях обучения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование целостной картины мира и компетентностей в любой предметной области познания.

Таким образом, основу развития личности учащегося составляет умение учиться – познавать мир через освоение и преобразование в конструктивном сотрудничестве с другими. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний к работе (активной деятельности) над заданиями (проблемами) с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному

участию последних в выборе содержания и методов обучения. Сегодня наиболее перспективным путём признано формирование у школьников общеучебных умений, призванных помочь решить задачи быстрого и качественного обучения.

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности группируются в блоки соответствующих личностных качеств, подлежащих развитию (Хуторской, 2003):

1) когнитивные (познавательные) качества – умение понимать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать своё понимание или непонимание вопроса и др.;

2) креативные (творческие) качества – вдохновлённость, фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей, чувств, движений; прогностичность; критичность; наличие своего мнения и др.;

3) организационные (методологические) качества – способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка и др.;

4) коммуникативные качества, обусловленные необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информационными потоками; умение отыскивать, преобразовывать и передавать информацию; выполнять различные социальные роли в группе и коллективе, использовать современные телекоммуникационные технологии (электронная почта, Интернет) и др.;

5) мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценостные установки ученика, его способность к самопознанию и самодвижению, умение определять своё место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, национальные и общечеловеческие устремления, патриотические и толерантные качества личности и т.п.

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Важнейшей составляющей умения учиться, а также овладения различными видами образовательной деятельности является развитие рефлексивных способностей учащихся. Способность к рефлексии напрямую связана с умением отличать известное от неизвестного, адекватно оценивать собственные действия и действия других. В связи с этим важным является внедрение в практику приёмов самоанализа и самооценки учебной деятельности и достижений. Таким образом, деятельностный подход применим ко всем видам деятельности учащихся в средней школе.

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова (Как проектировать универсальные учебные действия ..., 2008).

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. И в более узком (психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятymi этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности выделяют три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка результатов обучения, а также саморегуляция как способность к мобилизации сил для преодоления препятствий.

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.

Коммуникативные действия обеспечивают учёт позиции других людей, партнёров по общению; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задаёт содержание и

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Тесно связанным с системно-деятельностным является компетентностный подход в образовании.

Литература:

1.Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. – 151 с.

2.Бабушкин Г. Д. Психологические основы формирования профессионального интереса к педагогической деятельности. — Омск: Омск., гос. ин-т. физ. культуры, 1990. - 186 с.

3. Багаева И. Д. Профессиональная и педагогическая деятельность и основы его формирования у будущего учителя: дис. ... д-ра. психол. наук. - Усть- Каменогорск, 1991. - 300 с.

4. Багаева И. Д. Формирование у будущего учителя основ профессиональной деятельности. - JL, 1990. - 212 с.

5.Громыко Н.В. Способы обновления знаний. Эпистемотека: Руководство для управленцев и педагогов. – М.: Пушкинский институт, 2007. – 184 с.

6. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. -М.: Педагогика, 1990. - 144 с.

7. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1987.-190 с.

8.Краева Л. И. Современные педагогические технологии: учеб. пособие / Л. И. Краева, Т. А.

АҚИДАХОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИРОНИ ТОЧИКУ ФОРС ОИД БА ТАРБИЯИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН

Мавлоназаров Силмон Силтоназарович – мудири кафедраи технологияи иттилоотӣ ва илмҳои табииатиниосии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 2248393

Муалиф дар мақола масъалаи тарбияи наврасону ҷавонон дар оиласро мавриди баррасӣ қарор додааст.

Ӯ қайд менамояд, ки пеш аз ҳама, барои чун инсони комил ба воя расонидани фарзанд бояд волидайн ўро дар оила бо тарбияи хуб фаро гиранд ва барои ташаккули шахсияти ў фазои орому осудаи оилавиро фароҳам оваранд, то ки кӯдак дар муҳити эътиимод ба нафс ва часорат ба камол расад.

Вожаҳои қалидӣ: маориф, муаллим, оила, фазои ором, эътиимод ба нафс, волидайн

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

Мавлоназаров Силмон Силтоназарович – заведующей кафедрой информационных технологий и естественных наук Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 2248393

Автор статьи подробно рассматривает вопросы воспитания подростков и молодёжи в условиях семьи.

Отмечается, что прежде чем заняться вопросами воспитания своих детей, в условиях семьи родители должны создать благоприятную атмосферу, где ребёнок мог бы перенимать добрые нравы своих родителей. Важной особенностью благоприятной среды в семье автор считает формирования у детей чувства самоуверенности и доблести.

Ключевые слова: образование, учитель, семья, спокойная атмосфера, самоуверенность, родители.

PEDAGOGIC VIEWS OF TAJIK AND PERSIAN THINKERS ON EDUCATION OF ADOLESCENTS AND YOUTH

Mavlonazarov Silmon Siltonazarovich – Head of the Department of Information Technologies and Natural Sciences of the Institute of Public

*Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe,
Said Nosir str., 33, phone: (+992) 2248393*

The author of the article considers in detail the issues of the education of adolescents and young people in the family.

It is noted that before engaging in the issues of educating their children, in a family environment parents should create a favorable atmosphere where the child can adopt the good mores of his parents. The author considers that an important feature of the favorable environment in the family is the formation of feelings of self-confidence and valor in children.

Key words: *education, teacher, family, calm atmosphere, self-confidence, parents.*

Айёми наврасию чавонӣ марҳилаи ташаккули ҷисмонию равонӣ ва ақлонии инсон буда, маҳз дар ҳамин давра барои пешрафти ҳаёти ояндаи шахс замина гузошта мешавад. Тасмими дурусти инсон дар оянда барои пайдо кардани мавқеи муносиб дар ҷомеа ва муваффақиятҳо дар зиндагии минбаъда аз аҳаммияти вижана бархӯрдор аст.

Оғози тарбияи кӯдак аз кӯдакистон ва минбаъд дар мактаб раванди хеле муҳим аст, зеро кӯдак аввалин бор маҳз дар кӯдакистон ва дар муҳити таълимгоҳ бо ҳаёти ҷамъияти ва муносибатҳои байниҳамдигарӣ ошно мешавад ва ин барои дар оянда шаҳсияти бомаърифат шудани ў хеле муҳим ҳоҳад буд.

Пеш аз ҳама, барои ҳамчун инсони комил ба воя расидани фарзанд бояд волидайн ўро дар оила бо тарбияи хуб фаро гиранд ва барои ташаккули шаҳсияти ў фазои орому осудаи хонаводагиро фароҳам оваранд, то ки кӯдак дар муҳити эътиимод ба нафс ва часорат ба камол расад.

Дар замони имрӯз, ки манбаъҳои гуногуни иттилоърасонӣ хеле зиёданд ва аксарият ба онҳо дастрасӣ доранд, ба роҳи дуруст ҳидоят кардани ҷавонон яке аз корҳои хеле муҳим ва дар айни замон душвор аст. Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, телефонҳои ҳамроҳ (мобилий), доираи басо густардаи муошират ва омилҳои гуногуни дигаре ҳастанд, ки метавонанд наврасон ва ҷавононро ба самтҳои барояшон номатлуб ҷалб ва равона созанд. Ҳангоми истифодаи ҷунун дастовардҳои технологияҳои муҳобиротӣ ва мувосилотӣ ҳамагон ва маҳсусан, насли ҷавон бояд бомулоҳиза ва мушоҳидакор бошанд. Зеро ҳангоми ба интернет доҳил шудан аз он маълумоти муҳталифро ёфтани мумкин аст, ки ба осонӣ тафаккури инсон ва бавижана насли ҷавонро дигаргун созанд. Иттилооти гуногуни ба истилоҳ созандаву сӯзанд ба қадре зиёд аст ва ба гунае пешниҳод мегардад, ки фарди ноогоҳро метавонад ба доми худ бикашонад.

Бинобар ин, насли ҷавонро мебояд, ки аз пешрафтҳои илм ва технологияи муосир боҳабар бошад ва ҳангоми фароғии ин ё он иттилоъ тасмими дурусту маъқул гирифта тавонанд. Омӯзгорони муассисаҳои

таълимӣ якҷо бо волидону аҳли ҷомеа бояд барои тарбияи насли донишманду хушаҳлоқ ва муваффақ ҳудро масъул бидонанд ва рисолати аслии ҳудро сарбаландона анҷом диханд. Зоро тарбия намудани ҷавонони соҳибназару дурандеш, ватандӯсту ҳудшинос ва бедору ҳушманд тақозои замони истиқлолияти қишвар аст.

Мутафаккир ва файласуфи асримиёнагии тоҷик Муҳаммад Ғазолӣ дар мавриди аҳаммият ва рисолати волидайн ва омӯзгор ҷунин гуфтааст: «Фарзанд амонат аст дар дasti падару модар ва дили поки фарзанд нағис асту накшпазир, ҳар накше ба ў гузорӣ, ҷун мушк ба ҳуд бигирад ва ҷун замин пок аст, ҳар тухме, ки дар вай бикорӣ, бирӯяд. Агар тухми ҳайру некӣ аст, ба саодати дину дунё расад ва падару модару муаллим дар он савоб шарик бошанд. Агар тухми бадӣ афқанӣ ва ўро ба ҳолаш гузорӣ, то ҳар чӣ ҳоҳад, қунад ва бо ҳар кӣ ҳоҳад нишинад, ҳаргиз аз вай умеди некӣ накунӣ».

Фарзанд ширинтарин меваи умри инсон буда, тарбияи ў кори саҳл нест. Тарбия аз лиҳози мақсаду вазифа ва мазмуну мундариҷа нисбат ба таълим басо домунадор мебошад. Мусаллам аст, ки таълиму тарбия факат дар пайвастагии зичи се ниҳод: оила, мактаб ва ҷомеа муюссар мегардад. Махсусан, оила ба ҳайси ҷузъи асосии ҷомеа дар тарбияи насли наврас нақши муҳим дорад, зоро фарзанд самараи умр ва идомаи насл барои падару модар буда, волидайн бояд барои аз ҳар ҷиҳат ба камол расидани он сармояи хешро дар парваришу омӯзиш дареф надоранд.

Мутаассифона, таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки дар замони ҳозира сатҳи тарбия хеле коста гардида ва баъзе волидайн ба ин масъалаи барои ҷомеа ва хонавода ҳаётан муҳим то андозае беътиноӣ зоҳир менамоянд. Ҷунин беътиноӣ нишонаи бемасъулиятӣ, амали нобаҳшидани ва бо оқибатҳои ҳузновар ва пушаймонии деррас ва бесуд тавъам мебошад.

Бо мақсади баланд бардоштани масъулияти волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд соли 2010 лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба муҳокимаи умум пешниҳод гардида, баъди муҳокимаву баррасии ҳамаҷонибаи аҳли ҷомеа аз тарафи парламенти қишвар қабул карда шуд.

Дар моддаи 7-уми ин Қонун омадааст: «Падару модар уҳдадоранд, ки донишандӯзӣ ва иштироки фарзандро дар раванди таълиму тарбия назорат карда, бо омӯзгорон, ҳайати кормандон ва роҳбарияти муассисаи таълими оид ба таълиму тарбияи фарзанд мунтазам ҳамкорӣ намоянд. Пас ҳам омӯзгор ва ҳам волидайн дар тарбияи фарзанд бояд масъулиятро дарк намоянд. Барои ба камол расидани фарзанди солеҳ ва шогирди муаддаб бо ҳамдигар ҳамкорӣ намуда, ба мақсади дар пеш гузошташуда ноил шаванд».

Аз қарори маълум, Унсурмаолии Кайковус Гелоншоҳ ном писаре доштааст. Ў бо мақсади тарбияи фарзанди гиромии ҳуд ва ба роҳи неки зиндагӣ ҳидоят намудани вай дар синни 63-солагӣ ба навиштани насиҳатномае иқдом мекунад, ки дар таърихи адабиёти тоҷику форс бо номи «Қобуснома» машҳур аст. Кайковус насиҳатномаи ҳудро барои адои «шарти падарӣ» бо мақсади тарбияи фарзандонаш таълиф кардааст, вале бо

мурури замон он ба дастури ахлоқиву тарбиявӣ ва китоби бадеиву хондани ҳазорон дилбоҳтагони адабиёт табдил ёфт ва номи муаллифашро дар таърихи адабиёту афкори педагогии ҳалқҳои тоҷику форс ҷовидонӣ сабт намуд.

Насри классикии тоҷику форс ҳам ба мисли назми оламшумули он анъанаҳои шоистаэро дорост. «Қобуснома»-и Үнсурмаолии Кайковус аз ҷумлаи он дурданаҳоест, ки зиёда аз 900 сол пеш эҷод гардида бошад ҳам, то имрӯз арзиши ҳудро аз даст надодааст. Аз ин китоби оғанда аз панду андарзҳои ҳакимонаву ҳикоёту саргузаштҳои ибратбахш, ки ҷандин насл сабаки зиндагӣ омӯхта, дарси ахлоқу одоби ҳамида гирифтаанд, ба тарзи рӯзгордории гузаштагон шинос шуда, анъанаҳои неки онро идома медиҳанд.

Кайковус дар ин асари мондагори ҳуд баёни матлабро аз моҳияти инсон оғоз бахшида, дар бобҳои гуногун дар бораи ташакқули шаҳсияти фарзанд аз овони қӯдакиву ҷавонӣ то айёми пирӣ ва аз омӯзиши илму пешаҳои гуногун, тадриҷан, то ба дараҷаи ҳукмрони мамлакат расидани ўсухан меронад.

Дар «Қобуснома» Кайковус, пеш аз ҳама, ба некиву накӯкорӣ дикқат медиҳад ва онро аз фазилатҳои асосии инсон дониста, дар ҳар маврид талқин мекунад: «Аммо некӣ аз сазовори некӣ дарег мадор ва некиомӯз бош... Ва бар некӣ кардан пушаймон мабош...»

Дар бобҳои гуногуни «Қобуснома» муаллиф хислатҳои зишти инсонӣ аз қабили ҷоҳилӣ, фиребкорӣ, ҳудписандӣ, бадгӯй, қинагириву бахилӣ, риёкорӣ ва ситамгариро маҳкум намуда, дӯстииу накӯкорӣ, ростиву ҷавонмардӣ, саховатмандӣ, фурӯтаниӣ, беозорӣ ва дигар фазилатҳои ҳамидаи инсониро ситоиш ва талқин мекунад. Инчунин, Кайковус ба аҳаммияти ақлу ҳирад дар ҳаёти инсон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода, онро сарчашмаи ҳамаи хислатҳои ҳамида медонад ва нақши бузург доштани тарбиявӯ мехнатро дар такомули ақлу ҳиради инсонӣ таъкид месозад.

Шайхураис Абӯалӣ ибни Сино дар таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик ва дар таърихи тамаддуни умушибашарӣ ҳамчун файласуф, риёзидон, олими илмҳои табииёт, ситорашинос ва табиби ҳозиқ маълуму машҳур гардидааст.

Мероси илмии шоир рангин мебошад. Тибқи маълумоти сарчашмаҳо Абӯалӣ ибни Сино зиёда аз 400 асар оғаридааст, ки бузургтарини онҳо «Қонуни тиб», «Донишнома», «Китоб-ун-наҷот», «Китоб-уш-шифо» ба шумор мераванд. Китобҳои ба мавзӯи тиб, фалсафа ва мантиқ бахшидаи ў «Қонуни тиб», «Китоб-уш-шифо» ва «Донишнома» дар мамлакатҳои Шарқ ва Фарб муддатҳост, ки ҳамчун китоби дарсӣ ба донишҷӯён таълим дода мешаванд.

Аз ҳаёт ва рӯзгори ин марди ҳирадманӣ қиссаву ривоятҳои ачибе то ба замони мо расидааст, ки аз бузургии ин ҳакими донишманд гувоҳӣ

медиҳанд. Худи шоир дар кишварҳои Фарб бо номи Авитсенна маълуму машҳур гаштааст.

Абӯалӣ ибни Синоро ҳамчун шоири рубоисаро низ мешиносанд. Ҳарчанд аз Абӯалӣ ибни Сино ба ғайр аз рубой асарҳои дигари насрӣ низ бо забонҳои форсӣ ва арабӣ мерос мондааст, мавқеи рубой дар эҷодиёти бадеии ў бузургтар буда, моҳияти тарбиявӣ дорад.

Дар бораи дӯстиву рафоқат фикру андешаҳои ҷолиб дорад. Масалан, ў таъкид менамояд, ки дар шинохт ва интихоби дӯст хеле эҳтиёткор будан лозим аст:

Бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст,
Бо дӯст набоядам дигар бор нишаст.
Парҳез, аз он шакар, ки бо заҳр омехт,
Бигрез, аз он магас, ки бар мор нишаст.

Чунин рубоиҳое, ки мазмуни панду ахлоқӣ доранд, дар эҷодиёти шоир кам нестанд. Ақидаҳои панду ахлоқии шоир аҳамияти тарбиявӣ дошта, барои тарбияи насли имрӯза басо муҳим мебошанд.

Носири Ҳусрав дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ва аҳли илму адаби Машриқзамин яке аз адабони шаҳирест, ки дар давоми умри бобаракати ҳуд бо назму наср асарҳои зиёде эҷод намудааст.

Фаъолияти адабӣ ва шоирии ў, асосан, дар 25-солагӣ шурӯъ шудааст. Муваофиқи ишораи Давлатшоҳи Самарқандӣ, аз Носири Ҳусрав девони бузург бокӣ мондааст.

Маснавии «Саодатнома» яке аз асарҳои дигари шоир буда, дорои 300 байт аст. Мавзӯъҳои асосии «Саодатнома»-ро масъалаҳои панду ахлоқ, некӣ, бурдборӣ, эҳсон, ҷавонмардӣ, меҳру вафо дар бар мегирад.

Умуман, дар осори шоир тамоми паҳлӯҳои зиндагии ҷомеа мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Носири Ҳусрав ба ҳамаи ин масъалаҳо аз диду назари инсондӯстӣ назар афкандааст. Фикру ақидаҳои пешқадами шоир то ба имрӯз низ дар байни мардум мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки аз аҳамият ҳолӣ набудаанд.

Абулқосим Фирдавсӣ соли 934 дар деҳаи хушманзараи Божи вилояти Тӯси Ҳурросон ба дунё омадааст. Мероси адабии шоир «Шоҳнома»-и безавол буда, достонҳои зиёдеро фаро гирифтааст.

Асари бузурги ў - «Шоҳнома» дорои 60 ҳазор байт буда, дар давоми 30-35 соли ҳаёти ў эҷод карда шудааст. Шуҳрату эътибори Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў хеле бузург буда, дар таърихи адабиёти ҷаҳон ҳамчун асари қаҳрамониву ҳамоси шуҳрати ҷовидонӣ қасб намудааст. Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и ҳуд ба мавзӯъҳои пандуахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некиву накӯкорӣ, ростиву ростгӯйӣ, донишу хирад, танқиди ҷаҳолат ва ситамкорӣ, хифзи ватан ва муҳаббат ба он аҳамияти бузург будааст.

Ба ақидаи Фирдавсӣ, некиву накӯкорӣ яке аз хислатҳои наҷиби неки инсонӣ ба шумор меравад. Ў ба аҳли башар тавсия медиҳад, ки ба ҳамдигар

Таҳсилот ва тарбия

мехрубон бошанд ва ба яқдигар танҳо некӣ кунанд, зоро амали неки ҳар як шахс ҷовидонӣ аст:

Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем,
Ба кӯшиш ҳама дасти некӣ барем.

Некиву накӯкорӣ, ба ақидаи шоир, аз беҳтарин ҳулқу атвори инсонӣ ба шумор меравад:

Набошад ҳаме неку бад пойдор,
Ҳамон бех, ки некӣ бувад ёдгор.

Аз эҷод намудани достонҳои «Шоҳнома» муддати зиёде гузашта бошад ҳам, то имрӯз ин асари бузург аҳамияти тарбиявию ахлоқии худро гум накардааст. Ҳаминро бояд таъкид намуд, ки «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар рӯзгори мо барои тарбияи насли имрӯза, баҳусус ҷавонон, аз аҳамият ҳолӣ нест:

Хирадманд бошу беозор бош,
Ҳамеша забонро нигаҳдор бош.

Агар волидайн дар оила, омӯзгорон дар мактаб ва умуман, ҷамъият ба насли ҷавон дар баробари додани донишҳои илмӣ эшонро чун инсони комил, шаҳрванди шоистаи Ватан тарбия намоянд, ба мақсади дар пеши ҳуд гузаштаамон ҳамеша ноил шуда метавонем.

Адабиёт:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф». – Душанбе: Шарқи озод, 2004.-С. 34.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” – Душанбе: Шарқи озод, 2011.-С. 5.
3. Лутфуллоев М. Концепсия ва андешаи миллии тарбият// Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.-Душанбе, 2012, №4 (11).-С.48-60.
4. Сулаймонӣ С. Таҷрибаи ташаккули ҳамкориҳо оид ба тарбияти инсонии мутахассис дар низоми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон// Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.-Душанбе, 2012, №4 (11).-С.30-24.
5. Шарифзода Ф., Каримова И. Педагогика: курс лекций.-Душанбе: Ирфон, 2008.-284 с.

**ТИББИ МАРДУМӢ ДАР МИНТА҆АИ КӮЛОБ
(аз замонҳои қадим то инқилоби Октябр)**

Махмадов Иброҳим – муалими калони кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманистарии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш.Душанбе, қӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 935 929 878

Мақола баррасии мухтасари ҳолати хадамоти тиббии минтақаи Кӯлобро аз давраҳои қадим то инқилоби Октябр дар бар мегирад. Муаллиф қайд менамояд, ки бо сабаби набудани муассисаҳои тиббию табобатии муосир, пизишкон ва докторони мутахассис вазъи хизматрасонии тиббӣ ба ахолӣ асафбор буда, дар ҳоли табоҳ қарор дошт. Тӯли асрҳо ба мардуми корафтода аз тарафи табибони ҳалқӣ ва аз охири асри XIX ва ибтидои асри XX пизишкони воҳидҳои низомии Русияи подшоҳӣ ёрии тиббӣ расонида мешуд.

Калидвозжа: ҳайати илмии кишваршиносӣ, ёрии тиббӣ, тибби ҳалқӣ, пешгирии бемориҳои сироятӣ, гиёҳҳои шифобаҳи, лавозими табобатӣ, баландкӯҳ, пизишки мутахассис.

**НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В КУЛЯБСКОМ РЕГИОНЕ
(от древних времён до Октябрьской революции)**

Махмадов Иброҳим – старший преподаватель кафедры общественно-гуманитарных наук Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел: (+992) 935 929 878

Статья посвящена состоянию медицинского обслуживания в Кулабском регионе с древних времён до Октябрьской революции. Автор отмечает, что в связи с отсутствием медицинских учреждений, квалифицированных врачей медицинское обслуживание населения было в плачевном состоянии. На протяжении веков медицинскую помощь оказывали народные целители и, начиная с конца второй половины XIX-го и начала XX-го века помощь оказывалась военными врачами царской России.

Ключевые слова: краеведческая экспедиция, медицинская помощь, народная медицина, профилактика инфекционных болезней, лекарственные растения, медицинские принадлежности, высокогорье, врач-специалист.

FOLK-MEDICINE IN KULOB REGION
(from ancient times to the October Revolution)

Mahmadow Ibrohim - senior lecturer of the Department of Social Sciences and Humanitarian of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 935 929 878, 987 929 878

The article is devoted to the state of medical care in the Kulob region from ancient times to the October Revolution. The author notes that due to the lack of medical facilities, qualified doctors, the medical care of the population was in a deplorable state. For centuries, medical help was provided by traditional healers and, starting from the end of the second half of the 19th and the beginning of the 20th century, the aid turned out to be military doctors of tsarist Russia.

Key words: local lore expedition, medical aid, folk medicine, prevention of infectious diseases, medicinal plants, medical supplies, highlands, doctor.

Аз таърихномаҳо чунин бармеояд, ки миёни мардуми минтақаи Кӯлоб тиббу табобати мардумӣ аз замонҳои қадим ривоҷ дошта, мардум бо сабаби набудани табибони касбӣ ва нуқтаҳои муолиҷавӣ зимни муроҷиат ба табибони мардумӣ бо тарзи муолиҷаҳои хоси маҳаллӣ ба дарди хеш даво мебахшиданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар баробари пешаҳои кишоварзӣ, молдорӣ, боғандагӣ, кулолгарӣ, заргарӣ ва монанди инҳо касби муолиҷаи беморон низ ривоҷу равнақ ёфта будааст. Бозёфти бокимондаҳои асбобу афзори шикастабандии табибони асрҳои 9-10, ки аз қалъаи Чармгари Поён ёфт шуданд, тасдики нуқтаҳои зикршуда мебошанд. [7,6]

Табибон дар замонҳои қадим дар вучуди шаҳси бемор равандҳои тағијироти биологӣ ва физиологиро мушоҳида карда, дар омӯзиши ҷараёни равандҳои номуътадили ҷисми беморон қашфиётҳои назаррас намуданд.

Бостоншиносон дар натиҷаи таҳқиқот ва омӯзиши бозёфтҳои дар ҷараёни ҳафриёт бадастомада ба хулосае омаданд, ки дар замонҳои қадим дар ҳар бошишгоҳ як гурӯҳи одамон ба табобати беморон ва осебидагон машғул будаанд. Дар ҷараёни ковишиҳои худ дар ҷанд нуқтаи шаҳри Кӯлоб ва деҳаҳои атроғу акноғи он бокимондаҳои афзору лавозими табобатии одамони қадимро қашф намуданд.

Дар Кӯлоби бостонӣ аз замонҳои қадим тибби ҳалқӣ роиҷ буд ва табибони шикастабанд, Ҷагом, ноғбанд, гукакмол, сафедмол, дамгар, эмгар, хунгир, момодоя ва монанди инҳо бо муолиҷа ва дармони мардуми корафтода машғул буданд. Табибони мардумӣ дар дарбори давлати Ҳуталшоҳиён низ хизмат менамудаанд. Онҳо дар кори табобату муолиҷаи дарбориён аз асарҳои тиббии Закарийёи Розӣ, Абуалӣ ибни Сино ва дигар донишмандон истифода мекарданд. Беморонро бештар бо доруҳои аз гиёҳҳои шифобаҳш омодакарда табобат менамуданд.

Азбаски Кӯлоб дар минтақаи баландкӯҳ воқеъ гардидааст, дар ин сарзамин гиёҳҳои доруй, аз қабили қоқу, пупаноҳ, пудина, чамилак, чоқла, ширинбуя, кокутӣ, чукрӣ, шаматулоқ, тҳач, ачик вағ. мерӯянд.

Воситаи дигари дармони баъзе беморон оби ҷашмаҳои шифобахши маъданӣ, маҳалҳои гармҷашмаҳо ва реги тафсон буданд, ки аз онҳо барои табобати безурӯтий, миёндард, бугумдард, бемориҳои пӯст вағ. васеъ истифода мебурданд. Бо вучуди ин, табибони мардумӣ аз пешгирий ва табобати бемориҳои vogире аз қабили вабо, табларза, домана очиз буданд. [6,60]

Гиёҳҳои табобатиро шахсони гиёҳшинос аз талу теппаҳои гирду атрофи макони зисти худ ҷамъоварӣ мекарданд. Табибон шифобахши воситаҳои табобатиро дар ҷараёни муолиҷа муайян карда, бо ин роҳ маърифат ва малакаи дониши худро афзун мекарданд. Ба сабаби хеле кам будани шахсони боҳатту савод табибон усулҳои табобати беморонро аз рӯйи таҷриба дар ҷараёни табобат меомӯхтанд.

Дар минтақаи Кӯлоб ба табобати беморон шахсоне машғул буданд, ки тарзу роҳи табобати баъзе бемориҳоро аз падару модар ва ё аз табибони маҳалии ботаҷриба ба тариқи устод-шогирд аз худ карда буданд. Ҳоло ба шарҳу тафсири баъзе намудҳои муолиҷаи бемориҳо мепардозем.

Бугумкашӣ. Ҳангоми бечо шудан ва баромадани мағсалҳо(бугумҳо)-и дасту пой табибони маҳаллий бо усули масҳ кардан(молиш додан) дар вакти гармии бадан ва баъд аз гузаштани вақт, ки инсон, маъмулан, дар ҳолати гармии бадани хеш дардро ҳис накарда, баъдан аз шиддати дард ҷойи нишастан пайдо намекунад, бугуми бечошуда ё зарбҳӯрدارо барои беҳтар муолиҷа кардан дар оби гарм монда, гарму нарм карда, сипас ҷобаҷо мекарданд. Баъд аз он зардии тухми мурғ ва қиёми зелолро бо ҳам омехта марҳами онро ба болои маҳалли осебидиа мемолиданд ва бо карбос ё докай обнорасида мустаҳкам баста, муддати 3 то 10 рӯз нигоҳ медоштанд. Дар ҳолати ба таври ҷиддӣ лат ҳӯрдани дасту пой аз марҳами тухму зелол ва аъзои дигари бадан паҳтаи кӯҳна (гайба)-ро, дар оби ҷӯшонидашудаи намақдор тар карда, ё ба баёни дигар шӯрпахта омода намуда, болои маҳалли осебидиа гузошта, бо дока мебастанд, [3,62] то ки узви бечошуда ҷойи худро гирифта, шифо ёбад.

Шикастабандӣ. Дар ҳолати шикастани яке аз узвҳои бадани инсон табиби ҳалқӣ (шикастабанд) аввалан, узви осебидаро бо дастонаш ба нармӣ молиш дода, ҷойи шикастаи онро муайян мекунад. Устухонҳои шикастаро бо ҳам баробар ва мувофиқ мегузорад ва барои бечо нашудани аз якчанд дона гараб ё ки круш ном буттаеро, ки он дар доманакӯҳҳои Шӯрообод, Даҷтичум, Муъминобод, Ҳовалинг рӯйида, мисли шоҳаҳои дарахти бед, вале дарунсӯроҳ гирифта, онро се - ҷор қисм карда, ба болои даст ё поий шикаста гузошта, баъдан ҳамири бенамак ва пашми гӯсфандро бо ҳам омехта карда, мебанданд. Ин марҳамро мустаҳкам ва гарм нигоҳ дошта, ҷойи шикастаро бо карбос ё докай обназада маҳкам мебандад. Дар

баъзе ҳолатҳо марҳами омодашуда аз омехтаи тухми мурғ ва зелол мемолиданд. Дар ҳоле, ки ислоҳи чойи шикаста дуруст намеомад, барои нарм шудан дар оби гарм 25-30 дақиқа нигоҳ медоштанд, ки решай юнучқаи лалмиро қӯбida, мисли ҳамир дар чойи устухони бечошууда (баромада) ё шикаста баста, 10-12 соат нигоҳ медоранд, то ки нарм шуда аз ҳам чудо шавад. [3,62] Дар ин ҳолат устухонро дубора шикаста, бо усули зикршуда, мустаҳкам мебастанд. Мутобики гуфтаи табион шахсе, ки даст ё поящ шикастааст вобаста ба синнусолаш сиҳат мешавад, ё ки ҳар қадар ҷавон бошад, ҳамон қадар зудтар шифо мёбад. Барои сари вакт ва мустаҳкам пайваст шудани устухони шикаста қиёми зелолро истеъмол мекунанд, ё ки аз гиёҳе ки дар гӯиши мардуми маҳал рафидахорак ном дорад, хорҳояшро чида, дар соя ҳушк намуда, мекӯбанд, баъдан онро дар элак бехта, се рӯз ҳангоми субҳ пеш аз наҳорӣ ба бемор пеш аз ҳӯрок медиҳанд ва ў пурра шифо мёбад. (*Аз мусоҳиба бо табиби мардумӣ Одинаев Назаралий, ноҳияи Кӯлоб, ҷ/д Кӯлоб, деҳаи Лагмон, 16.04.2017*)

Рагмол бемориест, ки дар ноҳияҳои камар, китфу бозу, пой, даст, гардан ҳангоми шамол ҳӯрдан узви осебидаро караҳт аз ҳаракат монда, кашиш ва хала медиҳад. Тарзи муолиҷаи он ҷунин сурат мегирад. Табибе, ки ба истилоҳ дasti меросӣ дорад, яъне гузаштагони ў ба табобати ин ҷуна бемориҳо машғул буданд ё шогирди табиби ботаҷриба, аввалан ба узви осебидаро ин ё он марҳам ё равған молида, нуктаи дардманди онро муайян мекунад ва бо ангуштонаш дуру дароз масҳ мекунад. Ҷунинн амал метавонад, ки то 3-5 рӯз идома ёбад. Ба табиби рагмол барои сиҳат шуданааш сафедии даст(музди кор) ҳадя мекунанд. (*Аз мусоҳиба бо табиби марҳум бобои Холмурод, н. Фарҳор, деҳаи Нурбахш, 25.12.2016*)

Нофбанд (нофкашӣ) беморие мебошад, ки марҳҳо ва занҳо ба он гирифткор мешаванд, vale бештар дар миёни занҳо ба назар расида, мардум онро «бардоштани сари дил» низ мегӯянд. Ин беморӣ ҳангоми бардоштани бори вазнин ё ки аз меъёр зиёд ба ҷо овардани кори ҷисмонӣ ё ин ё он ҳаракати ноҷо дар баъзе ҳолатҳо рӯҳ медиҳад. Бемор беҳаракатӣ, дарди сар, заъфи аъзои бадан ва бемачолиро ҳис мекунад ва иштиҳои ў коста мегардад. Дар ҷунин ҳолатҳо табиб беморро дар чойи ҳамвори нисбатан саҳти фарши ҳона бо пушт ҳобонда, ангушти дуюмро бо дока печонида ба ноғи бемор мегузорад. Аз Яздони пок ва пирони гузашта ёд карда, гирдогирди бемор оҳиста-оҳиста се маротиба давр мезанад, то ки ангушт болои ноғ давр занад. Дар ҳолати фурӯ бурдани ангушт ба шиками бемор онро боло ва поён ҳаракат дода, дар ҳолати ба истилоҳ ба сари дил рафтан ангуштро бо ҳамин усул аз боло каме ба қисмати поён қашол дода, мебардорад. Баъдан камари беморро бо камарбанд маҳкам баста, ба бемор мефармояд, ки се маротиба дар ҷояш бичаҳад. Ин амал дар муддати се рӯз ҳангоми бомдод пеш аз баромадани офтоб ва қабл аз истеъмоли ҳӯроки субҳона идома дода мешавад.

Сафедмол. Миёни мардум сафедмол (гӯшсафедкунӣ) маъмул аст. Ин

бемории ба истилоҳ дарди гулӯ буда, ҳангоми ба миён омадани диққи нафас, таби баланд, bemadord tābib du angushchi dastashro ba siyōhi deg moliada, bo angushtonaš in siyōhi az қисмати darun ba du taraфи ҷоғи инсон memolad va varam ё omosi on maҳalro bo angushton mekafonad. Baъdan, az қисмати beruni ҷоғи инсон ba du taraф se marotiба masx mekunad va ba bemor shiri гарми gov ё buz doda meshavad va ba ҳamin minvol bemor ba zudӣ shifo meёbad. (*Az musoхiba bo tabibi marҳum momai Ilolbi н. Farxor deҳai «Якуми май» 10.03.2015*)

Ғуқакмол. Ин намуди bemorӣ асосан дар тифлони navzodi az 40-rӯza to 3-moҳa маъmul ast. Dar atrofi shonaҳo, taxtапушт obilaҳoi nisbatan saҳt пайдо шуда, boisi dardi saҳt, nooromӣ va az xobu xӯrok mondani kudak megarداد. Kӯdakro tabib dar dasti chapash xobonda, taxtапушtaшro bo angushchi kaloni dasti rost oҳista-oҳista moliш mediҳad. Ин amal se rӯz idoma ёfta, maъmulan, dar in muddat kӯdaki bemor shifo meёbad. (*Az musoхiba bo momai Zeboniso, н. Farxor, kӯchaи Умарӣ Xaiёm, xonaи №57, 24.03.2017*)

Эмгарӣ - tarzi muolichaи ин bemorӣ chunin ast, ki bemorro дар xona ё ki dar nazdi obi rawon (soхili darё ё labi ҷӯйbor) muolicha mekuнand. Tabib 7-tor resmoni safed giriifta bo kiroati oёte az Kуръони mācid ba resmon va boloi bemor kuфu suf mekunad. Ba badani bemor tabarro merasонад, (яъне takлиди bo tabar zadанро namoиш mediҳad), paxta, ravgani paxta ё zafir va chor dona chӯbcha giriifta, nukcha omoda mekunad. Dar xolati nabudani paxta, 7 latapora giriifta, 21-bandcha mekunad. Baъdi hatmi duoxonӣ nukchaҳoro дар ravgan tar karда otash meghironad va nukchaҳoi furӯzonro ba girdi bemor se bor megardonad. Pas az anҷomi ин amal murghi siy়ehro zabҳ karda, xuni гарми onro ba peshonӣ, boloi shikam ё taxtапушт moliada, ba rӯyi bemor ob mepoшad. Ин amal se rӯz az sari subҳ idoma ёfta, bemor bo эҳсоси oromӣ tадриҷan shifo meёbad. (*Az musoхiba bo tabibi marдуми Ҳочи Миралӣ н. Кӯлоб, ҷд Kӯлоб deҳai Lagmon. 16.04.2017*)

Дамгарӣ - ин amal az ҷониби marдҳo va занҳo anҷom doda meshavad. Dam як navъи bemorie meboшad, ki dar rӯy, zabon, daст, poj, gulӯ, uzvҳoi daruna obilaҳoe ба misli donaҳo baromada, sӯзиш mekuнad. Damgar oяtero az Kуръони mācid chun duo қiroat karda, ba boloi bemor kuфu suf mekunad. Dar xolati vuchudi obiladonaҳo дар uzvҳoi dohilӣ bo istifoda az obi chӯshoniдашуда, choyi xушk, porui sangпушт damgarӣ mekuнand. Ин amal se rӯz idoma ёfta, ba bemor dar se rӯz nux damgariй karда meshavad, ki dar xar як damgarӣ ҳaft marotiба duoxonӣ karда meshavad. Bo ҳamin minvol, шахси bemor az xolati ногувор раҳӣ ёfta, shifo meёbad. (*Az musoхiba bo tabib bобои Умаршо писари mullo Забири дамгар, н. Farxor, deҳai «Якуми май»*)

Ҳamin tavр, tabobati bemoron bo tarzu roxҳoi gunogun amalӣ meshud. Dar Kӯлоб gurӯxi tabibone niz буданд, ki savodi dinӣ доштанdu bemoronro ba воситai xondani oятҳoi Kуръон va ҳar guna duо ба istiloҳ

бо даму нафас табобат мекарданд. Гурӯҳи дигари табибон муолиҷаи беморонро ба воситаи ҳар гуна гиёҳ ва растаниҳо ба роҳ монда буданд. Онҳо таҷрибаи гиёҳдармонӣ ва роҳҳои истифодаи онро аз авлодашон аз падару бобоёни худ меомӯҳтанд. Баъзан чунин табобат натиҷаи мусбат медод ва ин гуна табибон дар байни мардум сазовори ҳурмату эҳтироми баланд буданд. Тибқи ривоятҳои муаррихон дар ибтидои асри XIX дар бозори шаҳри Кӯлоб дар якчанд дӯкон гиёҳ ва растаниҳои доруворӣ мефурӯҳтанд. Маводи ин дӯконҳоро мардуми шаҳр ва дехаҳои атроф меҳариданд ва табибон онҳоро дар муолиҷаи беморон истифода мебурданд.

Дар байни мардуми ин диёр қасидаҳону фолбинҳо, дуохону бинакҳо (бо истифодаи китоб) соҳибмартгабаву машҳур буданд.

Аз оромгоҳи шаҳсиятҳои бузург, авлиёҳо ва шаҳидон низ дар табобати беморон истифода мекарданд. Мардуми корафтода ба назрҷойҳо назр бурда, садақаву қурбониро ба одамони камбизоату мискинон ҳам тақсим мекарданд. Дар ин ҷойҳои муқаддас қурбонӣ намудани ҷорво низ расм шуда буд. Онҳо боварӣ доштанд, ки арвоҳи мӯътабари ин оромгоҳ баъди садақа дар роҳи Худо, дар шифо ёфтани бемор мадад мерасонад. [2,10-11]

Барҳам ҳӯрдани низоми крепостной дар Русия соли 1861 барои инкишифи илму фарҳанг, саноат, ҷорвodorӣ, қишоварзӣ ва дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқ такони бузурге буд, ки тамоми соҳаҳои иқтисодиёт ва илму фарҳанги давлати Русияро дар пояи устувор гузошт. Дар ин заминаи Русия роҳи тараққиёти соҳти капиталистиро пеш гирифт. Азбаски ба Русия ҳамроҳ кардани Осиёи Миёна ба мақсад мувоғиқ буд, то охири асри XIX қариб тамоми сарзамини Осиёи Миёнаро ба тасарруфи худ даровард. [5,12-13]

25 феврали соли 1895 дар байни Русия ва Англия шартномаи муайянкунандай сарҳади сарзаминҳои таҳти нуфузи ин давлатҳо ба имзо расид. Мувоғиқи ин шартнома ҳатти ҷудои ҷаҳонӣ ҳамроҳи сарҳади ин ду давлат дарёй Панҷ буд. То охири асри XIX артиши Русия барои муҳофизати сарҳад, дар соҳили рости дарёй Панҷ гарнizonҳои сарҳадӣ ташкил намуд. Чунин гарнizonҳои сарҳадиро артиши Русия дар бекигарии Кӯлобу Балҷувон соли 1905 ташкил карда буд. Кормандони тиб дар назди ин гарнizonҳо барои хизматрасонии тибии ҳайати аскарону афсанони марзбони Русия бунгоҳҳои тиббири созмон додаанд. Дар ҳолатҳои зарурӣ дар шаҳру дехоти Бухорои Шарқӣ, аз ҷумла, дар шаҳри Кӯлоб ба табобати афсанону сарбозони маҷруҳ ва дигар беморон машғул мешуданд. Пизишкони ҳарбии рус дар бунгоҳҳои худ ба мардуми маҳаллӣ низ дар табобати бемориҳои тропикии сирояткунанда ва бемориҳои ҷашм инчунин бемориҳои трахома, домана ва исҳоли ҳуనин, ки бештар паҳн шуда буд, ёрии бегаразонаи ройгон мерасонданд. Ёдовар мешавем, ки аввалин пизишкони қасбӣ ба сарзамини Тоҷикистон, аз ҷумла ба бекигарии Кӯлобу Балҷувон дар ҳайати ҷузъутомҳои нерӯҳои ҳарбии марзбони Русия омада буданд. [5,38-39]

Соли 1908 дар шаҳри Кӯлоб, яке аз полкҳои нерӯҳои сарҳадии артиши Русия мустақар гардид. Дар ин ҷо пизишкон ва мутахассисони соҳаи тиб, ки

аз Русия омада буданд, як бунгоҳи тиббиро бо тамоми таҷхизоти лозимӣ ташкил намуданд, ки дар он як нафар пизишкӣ ҳарбии рус ба ҳайати шаҳсии қисми ҳарбӣ хизмат мерасонд.

Дар он замон, дар бекигариҳои Кӯлобу Балҷувон бемориҳои ҷашм, вараҷа ва бемориҳои сирояткунанда қарib тамоми шаҳру дехотро фаро гирифта буд. Аксарияти аҳолии маҳаллӣ ба бемории вараҷа гирифтор мешуданд, чунки дар ин минтақа заминҳои ботлоқзор ниҳоят зиёд буд. Баъд аз пурра барқарор шудани ҳокимиюти Русия дар Осиёи Миёна дар баробари дигар олимону мутахассисон, коршиносони соҳаи тиб низ барои омӯхтани шароити зист ва ҳолати санитарии бекигариҳои Кӯлобу Балҷувон омаданд. Онҳо ҳолати санитарию беҳдоштии ин минтақаро омӯхта, барангезандоҳи бемориҳои сироятиро муайян намуда, табобати беморони сирояткунандаро ба роҳ монданд ва аксарияти беморонро аз оғати қасалиҳои вараҷа, исҳоли ҳуннин, домана ва дигар бемориҳои vogir начот доданд.

Соли 1908 бо фармони императори Русия аз ҳисоби олимону мутахассисони варзидаи соҳаҳои гуногун ҳайати илмӣ-таҳқиқотӣ барои омӯхтани вазъияти иқтисодиву иҷтимоӣ, иқлим, қишоварзӣ ва вазъи тиббиву эпидемиологии Осиёи Миёна таъсис ва ба ин сарзамин эъзом гардид. Муҳаққиқони рус ба тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон сафар карда, фикру мулоҳизаҳои худро оид ба тамоми ҷабҳаҳои ҳаётӣ мардуми ин сарзамин сабт намуданд. Дар давраи Ҷонги якуми ҷаҳон бо дастури фармондехӣ полки марзбонони Русия В. И. Волков бо мақсади паҳн нагардидан бемории vogiri вабо дар байни сокинони шаҳри Кӯлоб эмкуниро роҳандозӣ намуд, ки ин иқдом боиси норозигии рӯҳониён гардид.[6,60-61]

Ба минтақаи Кӯлоб донишманд ва қишваршиноси маъруфи рус М.А. Варыгин омада буд. Тибқи нақша, ў бояд аз соли 1908 то соли 1914 дар ин минтақа иқомат карда, тамоми нуқтаҳои аҳолинишинонро пиёда тай карда, ҳаритаи муфассали ин сарзаминонро тартиб медод. Илова бар ин, ў мебоист ба ҳолати иқтисодиву иҷтимоӣ, сатҳи инқишифи маорифу маданият ва ҳолати эпидемиологии ин минтақа аз наздик шинос мешуд. Ў дар маҷаллаи илмии даврии «Известия императорского географического общества» соли 1916 дар бораи иқлими токатфарсо ва зисту зиндагонии мардуми ин диёр ҷунун навиштааст: «Табиат умуман носолим аст. Бухор ва бўйи занандай водиҳо ба баландиҳо мебарояд. Ҳолати зиддисанитарии ҳалки маҳаллӣ, соҳтмонҳои бо ҳам пайваста ва ҳавливу аспҳонаҳоро агар илова намоем, заминаи ниҳоят мусоиди инқишифи микробҳо ва бемориҳои гуногун мебошад. Вараҷа бо ҳарорати баланду ҳолати вазнин худро ошкор карда, беморон ба ҳалаи рӯдаҳо, қайқунӣ ва диққи нафас гирифтор шуда, дар ҳолати бехушӣ дучори марг мешаванд, ки начот аз ин ҳолат агар аз ёрии таъчили оғоҳ бошед, содаву оддӣ мебошад, лекин мардуми маҳаллиро дар ин ҳолат ҳеч гуна ёрӣ муяссар намегардад. Онҳо мувофиқи ҷаҳонбиинашон тамоми амалиёту ҳолати инсонро ба иродай Ҳудо вобаста медонанд. Бемориро онҳо ҷун санчиши инсон ва мавриди гувоҳи оромӣ, мавриди

начот аз бемориро маънии «авфи гуноҳҳо» ва марг умеди ҷаннату лаззат бо Куръон аст, ки дар бораи онҳо Муҳаммад фаровону дилфиребона навиштааст.

Дар байни мардуми маҳаллӣ бемориҳои пӯст - вараҷаи сар ниҳоят паҳншуда мебошад, ки баъзан ҷароҳати фасоди тамоми сарро ба хотир меорад». [1,780-799]

Табибони маҳаллӣ, ки аз растаниҳову гиёҳҳо дору тайёр мекарданд, дар табобати беморони шаҳру деҳот низ саҳмгузор буданд. Соли 1905 дар бозори ш. Қӯлоб ҳафт дуқони рустаниҳои доруӣ ва як дуқони доруҳои гиёҳӣ (дар маҳаллаи Тебалай) мавҷуд буд, ки табибони маҳаллӣ дар мавриди табобати беморон аз онҳо истифода мебурданд.

Чунин нуктаро низ қайд кардан зарур аст, ки таъйиноти ходимони тибби ҳарбии Русия, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва табобати афсарону сарбозони артиши Русия буд. Лекин онҳо ҳолати табоҳ ва шароити ногувори мардуми маҳаллиро мушоҳида намуда, ба онҳо аз рӯйи инсоғ вақтҳои зарурӣ ёрии тиббӣ мерасонанд.

Дар ин минтақа ва шаҳри Қӯлоб аз ҳисоби мардуми маҳаллӣ тақрибан табибон ва пизишкони касбӣ набуданд. Зоро барои омӯзондани табибони касбӣ на ҳокимони маҳаллӣ ва на соҳибмансабони ҳукумати Русия подшоҳӣ таваҷҷуҳе намекарданд. Дар минтақа ҳеч як муассисаи табобатӣ ва муолиҷавии хизматрасон барои аҳолии маҳаллӣ мавҷуд набуда, то замони баркарор ва пойдор шудани Ҳокимияти Шӯравӣ ёрии тиббӣ ба мардум бо ҳамин минвол бοқӣ монд.

Адабиёт:

1. Варигын М.А. Опыт описания Кулебского бекства. (Известия Императорского русского географического общества) том – 2., 1916 г.
 2. И.Рахматзода, А. Рахматов. Таърихи тиб ва табибони маъруфи минтақаи Қӯлоб. Душанбе. 2010
 3. Ершова Н.Н., Кампанцев Н.Н. О табибской медицине и на Памире. Бюл. Дарвазский дневник за 1954 г., с. 62
 4. Рӯзномаи «Ҷумҳурият», №63, 25 майи 2006
 5. Хотамов Н. Таърихи ҳалқи тоҷик., Душанбе, 2007
 6. Энциклопедия Қӯлоб., Душанбе, 2006.
 7. Яқубов Ю., Довудӣ Д., Зардиеv A. Қӯлоб шаҳри қадиму шуҳратманд., Душанбе: -2006
- Аз мусоҳиба бо табибони ҳалқии минтақаи Қӯлоб. (Одинаев Назаралӣ, Эмомов Ҳолмурод, Каримова Илолбӣ, Зебонисо Қ., Ҳочи Миралӣ, Забиров Умаршо).

ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАВОД

«Идоракуни давлатӣ» - мачаллаи илмӣ – сиёсии Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дар он маводи илмӣ, илмӣ – методӣ, таълими доир ба соҳаи хизмати давлатӣ, идоракуни давлатӣ ва масоили марбут ба такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ интишор мешаванд.

Ба мачалла мавод ба забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ қабул карда мешавад. Муаллифон бояд қоидаҳои муайянро риоя намоянд. Маводи пешниҳодшаванда бояд нав ва пеш аз ин дар дигар нашрияҳо чоп нашуда бошад. Ҳачми маводи чопӣ бояд аз 1500 аломати чопӣ зиёд набошад. Маводи ба мачалла пешниҳодшаванда бояд пурра таҳриршуда ва он аз хатогиҳои имлои грамматикий ва услубӣ орӣ бошад.

Талабот ба маводи пешниҳодшаванда

1. Матни мақола дар шакли чопӣ ва электронӣ бошад. Дар саҳифаи охири мақола муаллиф бояд имзо гузошта, нишонии чойи кор ва манзили ҳудро (бо рақами телефон ва e-mail) нишон дихад. Матни электронӣ бояд дар муҳити Word-2007 ё байдӣ (шрифти Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи 1,0; хати сурҳ 0,5 см.) хуруфчинӣ шуда бошад. Дар зери сарлавҳаи мақола ному нараб, дараҷа ва унвони илмӣ, мансаб (вазифа), мақомот (чойи кор), нишонӣ ва рақами телефон барои иртибот нишон дода шуда, инчунин оварданни аннотасия ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва вожаҳои калидӣ ҳатмист. Дар матн ҷадвал ё расмро бо риояни шартҳои зерин чой додан мумкин аст: ҷадвал бояд бе автоформат хуруфчинӣ шуда бошад (на ин ки ҳамчун тасвир, масалан, тавассути сканнер). Рақамҳои даҳӣ бояд бо вергул, бефосила навишта шаванд. Масалан, 19,6 на ин ки 19.6. Расмҳо бояд андозаи то 12x20 см, сиёҳ-сафед, дар қолаби *.jpg ё *.gif бошанд. Харита ва ё расмҳои мураккаб дар формати CorelDraw низ қобили қабуланд. Расмҳои қолаби дигардошта қобили қабул нестанд.

Рӯихати адабиёт дар охири матн аз рӯйи алифбо, бо рақами тартибӣ оварда шуда, ишораҳо ба сарчашма дар дохили матн дар қавси чоркунча [5,34] нишон дода мешаванд.

Қарор оид ба чопи мавод аз ҷониби ҳайати таҳририя қабул карда мешавад. Матни барои чоп тавсияшуда ба муаллиф барои мувофиқа ирсол қарда мешавад. Маводи ба мачалла пешниҳодгардида ба муаллифон баргардонида намешаванд.

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ

**МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ – СИЁСИИ ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

(№ 4) 2017

Нишонӣ:
734003, ш. Душанбе, кӯчаи Сайд Носир 33.
Email: info@did.tj
Тел.: 224-83-93, 224-17-86 (факс)

Ба матбаа 6.11.2017 супурда шуд. Ба чоп 26.02.2017 имзо шуд.
Андозаи 70x100 1/16. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ 10.0.
Супориши № 157. Адади нашр 500 нусха

734018, ш.Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозӣ, 16
КВД КТН "Шарқи озод"-и Дастангоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон